

**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН
ДОНИШГОХИ ДАВЛАТИИ ОМӮЗГОРИИ ТОЧИКИСТОН
БА НОМИ САДРИДДИН АЙӢ
ФАКУЛТЕТИ ФИЛОЛОГИЯИ ТОЧИК**

Ba ҳуқуқи дастнавис

ВБД: 809.155.0 (575.3)

ТУРСУНОВА МУНАВВАРА АҶАМОВНА

**ТАҲҚИҚИ ЛИНГВИСТИИ ТОПОНИМИЯИ
ВОҲАИ СУРХОН**

ДИССЕРТАЦИЯ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология
из рӯйи ихтисоси 10.02.01. – Забони тоҷикӣ

Роҳбари илмӣ:
доктори илмҳои филология,
профессор Ҳомидов Д. Р.

Душанбе – 2023

МУНДАРИЧА

Ихтисораҳо ва аломатҳои шартӣ.....	3
Муқаддима	4
Боби 1. Мавқеи ҷуғрофӣ ва маълумоти мухтасари таърихии Минтақа	15
1.1. Баррасии номвожаҳои ҷуғрофии воҳа дар осори илмӣ.....	19
1.2. Баррасии ҷойномҳои ҷуғрофии воҳа дар асарҳои адабӣ-бадеӣ.....	37
1.3. Баррасии ҷойномҳои воҳаи Сурхон дар фарҳангномаҳо.....	51
Хулосаи боби якум	54
Боби 2. Баррасии вижагиҳои луғавии ҷойномҳои воҳа	56
2.1. Қабатҳои луғавии ҷойномҳои воҳа	57
2.1.1. Ойконимҳои воҳа	58
2.1.2. Гидронимҳои воҳа	66
2.1.3. Оронимҳои воҳа	80
2.1.4. Этнотопонимҳои воҳа	86
2.1.5. Антротопонимҳои воҳа	88
2.1.6. Фитотопонимҳои воҳа	92
2.1.7. Зоотопонимҳои воҳа	93
2.2. Баррасии этимологии топонимҳо.....	94
2.2.1. Ҷойномҳои тоҷикӣ	96
2.2.2. Ҷойномҳои арабӣ	109
2.2.3. Ҷойномҳои туркӣ-муғулӣ	113
2.2.4. Топонимҳои омехта аз рӯйи баромади забонӣ	116
Хулосаи боби дуюм	117
Боби 3. Баррасии вижагиҳои соҳтории ҷойномҳои воҳа	120
3.1. Соҳти морфологии топонимҳои воҳа.....	122
3.1.1. Ҷойномҳои содаи воҳа	124
3.1.2. Ҷойномҳои соҳтаи воҳа	133
3.1.3. Ҷойномҳои мураккаби воҳа	142
3.1.4. Ибора-ҷойномҳо.....	146
Хулосаи боби сеюм	155
Хулоса.....	157
Феҳристи адабиёт.....	162
Замимаи 1. Луғати мухтасари ҷойномҳои ҷуғрофии воҳа.....	184

Ихтисораҳо ва аломатҳои шартӣ:

ав. – авестойӣ

ак. – аккодӣ

ар. – арабӣ

арам. – оромӣ

афғ. – афғонӣ (пашту)

бал. – балуҷӣ

боҳт. – боҳтарӣ

ваҳ. – ваҳонӣ

ванҷ. қад. – ванҷии қадим

ГЗАҲТ – Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик

дар. – дарӣ

курд. – курдӣ

лот. – лотинӣ

заб. фор. қад. – забони форсии қадим

заб. фор. м. – забони форсии миёна

ЗАҲТ – забони адабии ҳозираи тоҷик

мод. – модӣ

муқ. – муқоиса

мунҷ. – мунҷонӣ, мунҷӣ

осет. – осетинӣ (олонӣ)

паҳл. – паҳлавӣ

рус. – русӣ

сӯғд. – сӯғдӣ

согд. – согдийский

тоҷ. – тоҷикиӣ

турк. – туркӣ

узб. – узбекӣ

яғн. – яғнобӣ

юн. – юнонӣ

МУҚАДДИМА

Дар кори диссертационӣ топонимҳо ё ҷойномҳои яке аз мавзеъҳои таърихӣ, ки бо номи воҳаи Сурхон дар ҳаритаҳои таърихӣ ва ҷуғрофӣ сабт ёфтааст, аз нигоҳи маъно, пайдоиш, густариш, мансубияти забонӣ ва соҳти таркибашон мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор гирифтааст.

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Баррасиву таҳқиқи ҷойномҳои ин ё он мавзеи таърихӣ аҳамияти ҳам назариявӣ ва ҳам амалиро молик буда, тавассути омӯзиши онҳо бисёр масъалаҳои муҳимми таърихӣ, вижагиҳои луғавӣ ва дастурии ин ё он забон дақиқ мегардад. Аз ин ҷост, ки шаклгирӣ ва рушди бештари ҷойномҳои кишварҳои Осиёи Марказӣ ё Мовароуннаҳр ба таҳаввули ҳаматарафаи забонҳои гурӯҳи эронии хонадони ҳиндуэронӣ, хосатан, ба забони форсии дарии тоҷикӣ, саҳт рабт дорад. Забони форсии дарии тоҷикӣ аз шумули забонҳои дорои таърихи қадим ва таркиби луғавии пурғономанди ин сарзамин маҳсуб ёфта, зиёда аз ҳазор сол чун забони расмию коргузорӣ, илмию фарҳангӣ дониста шудааст. Гуфтаҳои мазкурро таҳқиқу баррасиҳои илмии солҳои охири номшиносони Тоҷикистон, Русия, Узбекистон, Туркманистон, Қирғизистон, Қазоқистон ва Афғонистону Эрон, ки доир ба таърихи ҷандин ҷойномҳои таърихии Осиёи Марказӣ ба анҷом расонидаанд ва рисолаву китобҳо интишор намудаанд, собит месозанд.

Муҳаққиқону таърихдонон ва ҷуғрофидонону сайёҳони асримиёнагии тоҷику форс ва араб дар роҳи муайян кардани ҷойномҳои мавзеву сарзаминҳои муҳталифи Осиёи Марказӣ, минчумла, сарзамини Ҷагониён //Сурхон (ҳоло вилояти Сурхондарёи Ҷумҳурии Узбекистон) ва дар гирд овардани ҷойномҳои мавзеъҳои зикргардида фарҳангҳои ҷойном, осори алоҳидаи ҷуғрофии муҳталифмавзуъ иншо карда, дар ин самт нақши бузурге гузоштаанд. Дар ин бобат номшиноси тоҷик Н. Офаридаев дар нигоштаи худ чунин баёни андеша кардааст: «Таълифоти ҷуғрофидонони қарнҳои IX-X, ки таҳти унвони «Илм ал-масолик ва-л мамолик» ёд мешаванд, аз маъҳазҳои муҳимму диққатчалбқунанде

барои омӯзишу баррасии чойномҳои таърихии Тоҷикистон ва дигар ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна маҳсуб мегарданд. Аз ҷумла, «Ал-масолик в-ал-мамолик»-и Асад ибни Хурдодбех [соли таълиф 864 м.], «Китоб-ал-хироҷ»-и Аҳмад ибни Яъқуб (соли таълифи 891м.), «Мухтасари китоб-ул-булдон»-и Ибни Фақеҳ (соли таълиф 903 м.), «Ат-танбия в-аш шароф»-и Масъудӣ (соли таълиф 843 м.), «Ал-масолик в-ал-мамолик»-и Абуисҳоқ Иброҳими Истахрӣ (соли таълиф 951 м.), «Сурат-ул-арз»-и Ибни Ҳавқал (соли таълиф 978 м.), «Аҳсан-ат-тақосим»-и Мақдисӣ (соли таълиф 983 м.), «Худуд-ул-олам минал Машриқ илал Мағриб» (соли таълиф 982 м.), «Осор-ул-боқия» ва «Китоб-ут-тафҳим»-и Абурайҳони Берунӣ ва монанди инҳо аз муҳимтарин таълифоти ин силсила маҳсуб меёбанд. Асарҳои яке аз муаллифони асри XIII Ёқути Ҳиравӣ дар таърихи топонимияи Шарқ мавқеи босазоero ишғол мекунад» [Офаридаев 2001, с. 3-4]. Ҳамчунин, ба ин шумор метавон номи асарҳои зеринро низ зикр кард, ки барои омӯзиши таърихи илми топонимияи тоҷик бузургтарин сарчашмаҳои бунёдии асримиёнагӣ маҳсуб меёбанд, аз ҷумла: «Форснома»-и Ибни Балхӣ, «Сафарнома»-и Носири Ҳусрави Қубодиёнӣ, «Таърихи Табарӣ»-и Балъамӣ, «Таърихи Бухоро»-и Наршахӣ, таълифоти сафарномаҳои Алии Ҳамадонӣ, Сайд Ашрафи Ҷаҳонгард (Ҷаҳонгир) ва гайра. Бо вучуди ин, доир ба масъалаи таҳқиқи маънӣ, пайдоиш, густариш ва мансубияти забонию хусусиятҳои соҳтории воҳаи Сурхон кори диссертационии алоҳида ба вучуд наомадааст, ки мубрамии мавзуи таҳқиқи моро таъмин намояд.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуъ. Топонимика чун шоҳаи илми алоҳидаи ономастика дар нимаи қарни XX дар асоси таълифи асарҳои пурқимату боарзиши муҳақиққони ин соҳа роҳу шеваи муайянро пайдо карда, аз дастовардҳои номшиносии Русияву Аврупо баҳра бардошта, имрӯз дар рушду такомул аст. Мувофиқи маълумоти фарҳангҳои таҳассусӣ «топонимика (аз юн. *topos* – маҳал, макон ва опита – ном), як ҷузъи ономастика буда, таъриху пайдоиш, инкишоф, маъною мундариҷа ва макони интишори номҳои ҷуғрофӣ (топонимҳо)-ро меомӯзад». Аз ин

чост, ки доир ба чойномҳои миңтақаҳои гуногуни Осиёи Марказӣ дар осори ҷуғрофӣ, таърихӣ ва адабию фарҳангномаҳои дар асрҳои гуногун навишташуда маълумоти ҷолибе пайдо кардан мумкин аст. Ҷунончи, дар асари ҷуғрофии «Худуд-ул-олам» (асри XI) доир ба чойномҳо, муҳити ҷуғрофӣ, ҳайати этникӣ ва манбаъҳои зеризамини мавзеъҳои гуногуни ҷаҳон, аз ҷумла Мовароуннаҳр, маълумот дода мешавад, ки хеле ҷолиб буда, пеши ҳонанда нақшу тасвири воқеии он маҳал ҷилдагар мегардад. Луғату фарҳангҳо низ яке аз манбаъҳои муҳим барои маълумотгирий доир ба чойномҳо (маълумоти топонимӣ) маҳсуб меёбанд. Аз ин рӯ, маълум мегардад, ки топонимикаи тоҷик заминаи қавии илмиро соҳиб буда, дар тули садсолаҳо ташаккул ва инкишоф ёфта, дар ин соҳа асарҳои зиёде аз тарафи донишмандону адибон, ҷуғрофидонону сайёҳон навишта шудааст. Муҳаққиқон корҳои дар ин соҳа баанҷомрасидаро ба се марҳила тасниф мекунанд, ки ба марҳилаи сеюм таълифоти донишмандони рус ва аврупоеро, ки дар замони шуравӣ нигошта шудаанд, метавон дохил кард. Таҳқиқоти дар ин марҳила баанҷомрасидаро низ аз рӯи муҳтавояшон метавон ба ду гурӯҳ дастабандӣ кард: 1) асарҳои таълифнамудаи муаррихону номшиносон ва тоҷикшиносони Русияву Аврупо, ки дар бобати миңтақаҳои гуногуни тоҷикнишини Осиёи Марказӣ осори зиёде нигошта, манзури муҳаққиқон гардонидаанд; 2) асарҳои донишмандони зодаи Тоҷикистон, ки аз солҳои шуравӣ то кунун осори зиёде дар ин самт таълиф гардида, онҳо доир ба мавзеъҳои таърихии миңтақа маълумоти зиёде овардаанд.

Таълифоту таҳқиқоти академик В. В. Бартолд, топонимшиносон Э. М. Мурзаев, А. И. Попов, В. Л. Топоров, тоҷикшиносон М. С. Андреев, Л. В. Ошанин, Е. М. Пешерова, лаҳҷашиносон В. С. Растворгуева, А. З. Розенфелд, Т. Н. Паҳалина, В. С. Соколова, сугдшиносон О. И. Смирнова, А. Л. Хромов, В. А. Лившитс, А. А. Фрейман, М. Н. Боголюбов, Ж. Лазар ва ҷондӯҳи дигарон аз рӯи мазмуну мундариҷаашон мансуби гурӯҳи авваланд ва таълифоти ин донишмандон барои таҳқиқи манбаъҳои ин соҳа заминаи мусоид фароҳам меорад. Дар ин ҷо хидмати

денишманди рус В. В. Бартолдро, маҳсусан, дар баррасиву омӯзиши топонимҳои мавзеъҳои гуногуни таърихии Осиёи Миёна, аз ҷумла воҳаи Сурхон, зикр кардан айни муддаост ва таълифоти ў дар ин соҳа бунёдӣ дониста мешавад. Дар таълифоти ў, тавре гуфтем, доир ба топонимҳои воҳаи Сурхон маълумоти муҳим ба назар мерасад, ки онҳо дорои арзиши зиёди таъриҳӣ аст [Бартолд 1964]. Дар таълифоти муҳаққиқи дигари минтақа Э. М. Мурзаев низ номвожаҳои воҳаи Сурхон мавриди баррасӣ қарор гирифтааст [Мурзаев 1978]. Муҳаққиқи дигар З. А. Розенфелд баробари мавриди баррасӣ қарор додани вижагиҳои лаҳҷавии ин ё он мавзеъ, ҳамзамон доир ба ҷойномҳои ин минтақаҳо низ дар таълифоти худ ибрози андеша кардааст [Розенфелд 1962]. Ҳамчунин, муҳаққиқони дигар, чун О.И.Смирнова, А.Л. Хромов ва ҷанде дигарон дар таҳқиқу омӯзиши ҷойномҳои минтақа, ҳосатан таҳқиқу баррасии ҷойномҳои марбут ба об ё гидронимҳои ҳудуди саргаҳи Зарафшон ва воҳаи Яғноб саҳми беандоза гузаштаанд. Маҳсусан, таълифоти илмии забоншинос А. Л. Хромовро алоҳида зикр кардан лозим аст, ки ба омӯзишу гирдоварии маводи топонимии минтақаи саргаҳи Зарафшон ва лаҳҷаҳои қӯҳистонии забони тоҷикӣ машғул гардидааст ва осори зиёде дар ин соҳа таълиф карда, сайри таърихии ҷандин ҷойномҳоро нишон додааст [Хромов 2010].

Асарҳои таълифнамудаи муҳаққиқони зодаи Тоҷикистонро метавон ба ғурӯҳи дигар шомил кард. Таълифоти зерини муҳаққиқони тоҷик, чун Р. Ҳ. Додихудоев, С.Сулаймонов, Н. Офаридаев, Ш. Исмоилов, О. Муҳаммадҷонзода, Ҷ. Алимӣ, Д. Ҳомидов, А. Абдунабиев, Р. Шоев, М. Шодиев, Б. Тураев ва ҷанде дигарон аз ҷанд ҷиҳат ҷолиби диққат буда, дар таълифоти ин денишмандон ҷойномҳои алоҳидаи Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода шудаанд. Дар байни ин муҳаққиқон корҳои таҳқиқотии Р. Ҳ. Додихудоевро маҳсус метавон зикр намуд, ки ба омӯзишу таҳқиқи ҷойномҳои эронӣ, ҳосатан, мавзеи Бадаҳшон, ҷандин даҳсола заҳмат кашидааст. Дар асари ў «Таҳлили лингвистии микротопонимияи Помир (дар асоси маводи ғурӯҳи язғуломӣ-шуғнонӣ)»

ва дар дигар таълифоташ доир ба қабатҳои луғавии топонимҳои забони тоҷикӣ ва забонҳои помирӣ, маънои луғавӣ ва доираи корбурди онҳо масъалагузорӣ ба назар мерасад [Додихудоев 1980]. Таълифоти С. Сулаймонов «Лингвистические основы топонимики в трудах арабского средневекового автора Якута-ал-Хамави (XIII в.)» низ дар топонимшиносии тоҷик дастоварди нав маҳсуб меёбад ва аз аввалин рисолаҳои илмӣ дар ин соҳа дониста мешавад. Забоншинос Ш. Исмоилов муҳаққиқи топониму микротопонимҳои ноҳияҳои минтақаи Рашт (Қаротегин) маҳсуб ёфта, дар таълифоти хеш топонимҳои ин минтақа ва ҷойномӯи он ҷоро аз нигоҳи забонӣ мавриди баррасӣ қарор додааст [Исмоилов 1999]. Микротопонимҳои ноҳияҳои Ванҷу Дарвози ВМКБ-ро забоншинос Н.Офаридаев, топонимия ва микротопонимияи мавзеи Кӯлобро Ҷумъаҳон Алимӣ, топонимия ва микротопонимияи воҳаи Ҳисори Тоҷикистонро О. Б. Муҳаммадҷонзода таҳқиқ намудаанд, дар таҳқиқи номшинос Д. Ҳомидов таҳлилу баррасии забонии топонимияи воҳаи Кешрӯд, ҷойномӯи ифодакунандай мавзеъҳои обии минтақаҳои таърихии тоҷикнишини Осиёи Миёна аз нигоҳи маъно, соҳту таркиб, вижагиҳои луғавӣ ва таърихио этимологӣ баррасӣ гардидаанд. Ҷойномӯи воҳаи Яғноб ва ҷойномӯи субстрати суғдии ноҳияҳои Варзоб, Деваштич ва шаҳри Панҷакат аз нигоҳи маъноиву луғавӣ ва соҳторио решашиносӣ дар таҳқиқоти густурдаи забоншинос Б. Б. Тураев баррасӣ гардидаанд.

Корбурди ҷойномӯ ва номи одамон дар осори таърихӣ ва бадеӣ низ аз назари муҳаққиқони номшинос берун намондааст. Аз ҷумла, дар таълифоти С. Абдуллоева ономастикаи «Форснома»-и Ибни Балҳӣ» (асри XII) ва осори манзуми тасаввуфии Саноӣ, Аттор ва Ҷалолиддини Балҳӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Ҳамҷунин, М. Шодиев ҷойномӯи асарҳои устод С. Айнӣ, Р. Шоев ономастикаи «Самаки айёр», Д. Майнусов антропонимҳои «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, С. Қурбонмамадов поэтонимҳои «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, Ҷ. Темуров антропонимҳои «Ҳазору як шаб», Ф. Давлатова топониму

микротопонимҳои «Таърихи Табарӣ»-и Балъамӣ, Э. Давлатов баъзе масъалаҳои ономастикии «Қассас-ул-анбиё», Р. Холназаров масоили ҷанбаъҳои этнолингвистии гӯйишҳои тоҷикӣ ноҳияи Лаҳш мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтаанд.

Дар баробари ин, роҷеъ ба ҷойномҳои таърихию ҷуғрофии Варазрӯд ё Мовароуннаҳр осори зиёди таҳқиқотӣ берун аз Тоҷикистон, ҳосатан, кишварҳои ҳамсояи Осиёи Миёна, нигошта шудааст. Дар таҳқиқоти номшиносони узбек Ш. Қодиров [1970], Т. Раҳматов [1973], Ш. С. Камолиддинов [2006], Т. Нафасов [1989], Р. Буриев [2010], Р. Х. Бобоҳоҷаев [1993] ҷойномҳои дар қаламрави имрӯзай Узбекистон мавҷуд буда, чун Самарқанд, Тошканд, Ҳоразм, Қашқадарё, Ургут, Бойсун ва амсоли инҳо мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд. Доир ба ҳудуд ва манотиқи дигари ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна низ таҳқиқоти зиёди топонимӣ аз ҷониби топонимшиносон чун С. Атаниёзов [1966], С. Губаева [1973; 1983], Е. Қойчубаев [1967] ва ҷанде дигарон ба анҷом расонида шуда, дар таҳқиқоти онҳо баробари таҳлили ҷойномҳои туркии минтақаи худашон, инчунин, ҷойномҳои мансуб ба забонҳои эронӣ низ мавриди баррасӣ қарор дода шудаанд. Шарҳу тавзехёбии ҷойномҳои ин минтақаи бузурги таърихӣ дар луғатномаву фарҳангҳои пешинай тоҷикӣ низ ба назар мерасанд ва он шарҳу тафсирӣ ҷойномҳое, ки аз ҷониби баъзе муаллифон пешниҳод шудаанд, то имрӯз арзиши илмии худро аз даст надода, онҳоро чун сарчашмаи боэътиҳод метавон барои таҳқиқи ҷойномҳои минтақа дар таърихи забонҳои эронӣ истифода намуд.

Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ. Масъалаҳои таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва бо мавзуъҳои таҳқиқотӣ-илмии ҶДОТ ба номи С. Айнӣ робитаи зич дорад. Натиҷаҳо ва хулосаҳои таҳқиқоти илмӣ дар таҳия ва такмили барномаҳои таълимӣ нақши муҳим бозида метавонанд. Мавзуи таҳқиқи мазкур дар доираи яке аз самтҳои корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи назария ва амалияи

забоншиносии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ маҳсуб меёбад.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ

Мақсади таҳқиқ. Мақсад аз таҳқиқи чойномҳои воҳаи Сурхон дар он аст, ки вожагони мансуб ба чойномҳои минтақаи таърихии мавзуи баҳс қарор додаамонро аз ҷиҳати забонӣ ва муайян кардани вижагиҳои луғавию соҳторӣ ба тафсил мавриди баррасӣ қарор бидиҳем.

Вазифаҳои таҳқиқ. Вазифаҳои асосии таҳқиқ омӯзиш ва пажӯҳиши ҳаматарафаи вижагиҳои маънӣ ва соҳтории чойномҳои воҳаи Сурхон маҳсуб ёфта, дар ин замана мавқеи қалимаҳои аслӣ ва иқтибосӣ дар ташаккули онҳо муқаррар карда мешавад. Таҳқиқи ҳамаҷонибаи мавзуъ ҳалли масъалаҳои зеринро талаб менамояд:

- дар асоси манбаъҳои хаттии давраҳои бостон, миёна ва нави забонҳои эронӣ муайян кардани ҳудуди таърихӣ-ҷуғрофии воҳаи Сурхон;
- ошкор соҳтани вижагиҳои луғавию маъноии топониму микротопонимҳои воҳаи Сурхон;
- баррасии ҳусусиятҳо ва аносирни лексикии чойномҳои воҳа, муайян кардани төъдоди муродифии топонимҳо ва доираи корбурди онҳо;
- таҳқиқи ҳусусиятҳои семантикийи топоформантҳои чойномсози воҳа;
- таҳқиқи қабатҳои маънои лексикии чойномҳои воҳа, ба мисли номи дехкадаву дехот, шаҳракҳо, шаҳрҳо, мазеъҳои релефӣ, талу теппаҳо, чойномҳои марбут ба орониму гидронимҳо;
- нишондоди анҷомаҳои чойномсоз дар таркиби номвожаҳои ҷуғрофии воҳа;
- баррасии чойномҳо аз ҷиҳати пайдоиш;
- таҳқиқи чойномҳои воҳа аз ҷиҳати соҳтор;
- таҳқиқи чойномҳои воҳа аз ҷиҳати мансубияти забонӣ (туркӣ-ӯзбекӣ, арабӣ ва ғайра);

– таҳқиқи анчомаҳои чойномсози воҳа аз ҷиҳати мансубияти забонӣ (пасвандҳои топонимсози тоҷикӣ, арабӣ, туркӣ-узбекӣ);

– таҳқиқи решашиносии маводи топонимӣ ва муайян қардани раванди ташаккули таърихии чойномҳои субстрати забонҳои қадимаи эронӣ (сүғдӣ, боҳтарӣ, сакоӣ, хоразмӣ ва ғайра).

Объекти таҳқиқ. Маводи топонимии яке аз мавзеъҳои таърихии водии Ҳисор, яъне воҳаи Сурхон объекти таҳқиқ, ба ҳисоб меравад, ки ҳоло бо номи вилояти Сурхондарёи Ҷумҳурии Узбекистон ёд мешавад ва дар осори таърихӣ бо номи Чагонрӯди таърихӣ зикр гардидааст.

Предмети таҳқиқ. Мабҳаси таҳқиқро маводи топонимии воҳаи Сурхон ташкил медиҳад, ки ин мавод, асосан, ҳангоми сафар намудан ба ин сарзамин гирд оварда шудааст. Инчунин, барои гирдоварии мавод маводи фарҳангҳои топонимии муҳакқиқон М. Қораев ва Т. Нафасов мусоидат кардааст.

Асосҳои назарии таҳқиқро навиштаҳои як қатор олимону донишмандони ватаниву хориҷии соҳаи топонимика, чун С. Айнӣ, А. М. Мирзоев, Н. Маъсумӣ, Д. Т. Тоҷиев, Р. Ҳ. Додиҳудоев, Р. Ғаффоров, М. Н. Қосимова, Ғ. Ҷӯраев, Б. Камолиддинов, Ҳ. Мачидов, Д. Саймуддинов, Д. Ҳоҷаев, С. Назарзода, Ш. Исмоилов, Н. Офаридаев, Ҷ. Алимӣ, М. Султонов, О. Муҳаммадҷонзода, С. Сулаймонӣ, Д. Ҳомидов, Б. Тураев (Тоҷикистон), В. В. Бартолд, А. С. Андреев, Э. М. Мурзаев, В. В. Виноградов, О. С. Аҳманова, Г. О. Винокур, Н. М. Шанский, Е. М. Галкина-Федорук, Д. Н. Шмелев, О. Б. Сиротина, А. Л. Хромов, А. З. Розенфелд (Русия), Ризо Ашрафзода, Тақӣ Ваҳидиёни Комёр (Ҷумҳурии исломии Эрон), Н. Қораев, Т. Нафасов (Узбекистон), С. Атаниёзов (Туркманистон), М. С. Қўйчибаев (Қазоқистон) ташкил медиҳад.

Асосҳои методологии таҳқиқ. Методҳои таҳқиқи рисолаи мазкурро равишиҳои таҳқиқии мушоҳида, муқоиса, ҳамзамониву дерзамонӣ, оморӣ, таҳлили лугавӣ-маънӣ ва соҳторӣ фаро мегирад, ки тавассути ин равишиҳои таҳқиқ чойномҳои сарзамини Сурхон то қадри имкон аз даврони қадим то қунун мавриди баррасиву таҳқиқ қарор мегиранд ва

таҳаввулу тағијироти шакли онҳо нишон дода шуда, то ба қадом поя ҷойномҳои мавзеи номбурда ба дигаргунии сифативу миқдорӣ дучор шудаанд, муайян карда мешавад.

Сарчашмаҳои таҳқиқ. Дар рисола аз асари таърихӣ, ҷуғрофӣ, саёҳатномаву сафарномаҳо, осори адабию бадеӣ ва луғатномаҳо истифода шудааст. Барои шарҳу тавзехи ҷойномҳои таърихӣ луғатҳои тафсирии ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва дигар забонҳо мураттабгардида, чун «Луғати Фурс»-и Асадии Тӯсӣ, «Ғиёс-ул-луғот»-и Муҳаммад Ғиёсуддин, «Бурҳони қотеъ»-и Муҳаммадхусайнӣ Бурҳон, «Фарҳанги забони тоҷикӣ», «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ», «Фарҳанги ашъори Рӯдакӣ», «Луғатнома»-и Дехҳудо, «Этимологический словарь иранских языков» (Иборат аз чор ҷилд, мураттибон: В. С. Растворгуева, Д. И. Эделман), «Фарҳанги форсӣ»-и Муҳаммад Муин, «Фарҳанги истилоҳоту таъбироти ирфонӣ»-и Сайдҷафари Саҷодӣ, «Саҳоҳ-ул-фурс»-и Нахҷувонӣ (дар таҳияи Ғ. Мирзоев) мавриди истифода қарор гирифтаанд.

Навғониҳои илмии таҳқиқ дар он дида мешавад, ки ҷойномҳои воҳаи Сурҳон аз нигоҳи маънии луғавӣ, баромаду мансубияти забонӣ, шаклгирӣ, таҳаввулот, дигаргуниву тағијироти соҳторӣ, таҳлили топоформантӣ ва тобишҳои маънӣ бори аввал дар забоншиносӣ мавриди таҳқиқ қарор мегирад. Инчунин, ҳангоми баррасиву таҳқиқ гунанокии баъзе ҷойномҳо бо усули таърихӣ баррасӣ гардида, сайри таърихиашон нишон дода шудааст. Ҳусусиятҳои таърихии ҷойномҳо ба таври амалий бозгӯйӣ шудааст.

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

- баррасии топонимҳои воҳаи Сурҳон аз ҷиҳати лингвистӣ ҷолиб буда, бори нахуст дар ҷунин шакл дар забоншиносии тоҷик таҳқиқ мегардад;
- таҳлили соҳторӣ ва маънӣ-луғавии топониму микротопонимҳои минтақа ҷолиб буда, ин воҳидҳои луғавӣ дар шаклҳои сода, сохта, мураккаб ва ибора-топоним дар ҳудуди мавриди таҳқиқ дучор мешавад;

- муқаррар мегардад, ки бештари топонимҳои минтақа таърихи қадим доштаанд, vale бо гузашти айём ба тағиироти шакливу маънӣ дучор шудаанд;
- нишон дода мешавад, ки роҳҳои инкишофи топониму микротопонимҳо гуногун буда, ба воситай илова шудани формантҳо, таъсири забонҳои дигар топонимҳо ба тағиироти шакливу маънӣ дигар мешаванд;
- муайян мегардад, ки сабабҳои пайдоиши як гурӯҳ номвожаҳои ҷуғрофӣ марбут ба ҳодисаҳои таърихист;
- дар заминаи таҳлили маҷмуи мавод таърихи баъзе номвожаҳои ҷуғрофии воҳаи Сурхон ошкор гардида, ҷиҳатҳои забонӣ ва ҷуғрофии онҳо муайян карда шуда, барои пургноват шудани таркиби луғати забони тоҷикӣ мусоидат кардани онҳо нишон дода мешаванд.

Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқро дар он мушоҳида кардан мумкин аст, ки ба воситай таҳқиқи ҷиҳатҳои луғавии ҷойномӯҳои воҳа доир ба якчанд вижагиҳои луғавӣ ва услубии забони адабии тоҷикӣ, маҳсусан, доир ба қабатҳои луғавии марбут ба ҷойномӯҳои забони тоҷикӣ баёни андеша карда, натиҷаҳои илмии ба даст овардаро барои таълифи китобҳои дарсии таърихи забони тоҷикӣ, номшиносӣ ва ҷуғрофияи таърихию муосири ин сарзамин мавриди корбурд қарор додан мумкин аст. Маводи топонимии минтақаро дар таҳияи фарҳангу луғатномаҳои топонимии забони тоҷикӣ истифода кардан мувофиқи матлаб хоҳад буд. Инчунин, моҳияти амалии таҳқиқ дар он аст, ки маводи диссертатсияро дар машғулиятҳои назариявӣ, дар курсу семинарҳои маҳсус аз таърихи забони тоҷикӣ, номшиносӣ, лаҳҷашиносӣ, шевашиносии таърихӣ, мардумшиносӣ, бостоншиносӣ, таърихи кишварҳои Осиёи Марказӣ дар факултетҳои филологӣ, забонҳои Аврупо ва Осиё, таъриҳ, ҳукуқ ва дигар баҳшҳои илмҳои ҷамъиятшиносӣ мавриди истифода қарор дода, вожагони хоссаи номшиносиро дар луғатномаҳои соҳавӣ, хусусан, фарҳангии топонимӣ истифода бурдан ба матлаб мувофиқ аст.

Мутобиқати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ.

Диссертатсия дар мавзуи «Таҳқиқи лингвистии топонимияи воҳаи Сурхон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ бо шиносномаи ихтисоси илмии 10.02.01.–Забони тоҷикӣ мувофиқат мекунад.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ дар он аст, ки доир ба ин мавзуъ бори нахуст рисолаи илмии диссертационӣ ба анҷом расонида, маводи дар тули даҳ соли фаъолият гирдовардашудаи топонимиро аз нигоҳи соҳтор, маъно ва мансубияти забонию решашиносӣ матраҳ кардааст.

Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ. Мундариҷаи асосии диссертатсия дар суханрониву маърузаҳои конфронтсҳои сатҳи донишгоҳиву ҷумҳурияйӣ, байналмилалӣ ва мақолаҳои ҷудогонаи муаллиф, ки дар маҷмуа ва маҷаллаҳои гуногуни илмӣ ба табъ расидаанд, инъикос гардидааст.

Нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия.. Хулосаҳои асосии диссертатсия дар 11 мақола, аз ҷумла, 7 мақола дар маҷаллаҳои тақризшаванди КОА-и ФР ва КОА-и назди Президенти ҶТ ва 4 мақола дар маҷмуаҳои гуногуни илмӣ ба чоп расидаанд. Диссертатсия дар кафедраи назария ва амалияи забоншиносии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон (29.12.2022, суратмаҷлиси № 5) муҳокима ва ба ҳимоя пешниҳод шудааст.

Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия дар ҳаҷми 190 саҳифаи чори стандартии компьютерӣ навишта шуда, фарогири муқаддима, се боб, хулоса ва феҳристи адабиёт аст. Дар охири диссертатсия дар 7 саҳифа замима оварда шудааст, ки «Луғати муҳтасари ҷойномҳои ҷуғрофии воҳа»-ро фаро мегирад.

БОБИ 1. МАВҚЕИ ЧУҒРОФӢ ВА МАҶЛУМОТИ МУХТАСАРИ ТАҶРИХИИ МИНТАҚА

Матолиби муқаддамотӣ. Тоҷикон аз миллатҳои қадимаи Осиёи Марказӣ маҳсуб ёфта, дорои фарҳангу забон ва расму оини бостонианд. Тибқи маълумоти китоби муқаддаси оини зардуштӣ «Авесто» дар ибтидо гузаштагони мо ба чорводорӣ ва баъдан бо пешаи кишоварзӣ шуғл варзида, мавзеъҳои обиву сарсабзро меҳани азалии худ хондаанд. Ҳамон паҳнои бузурги Ориёно – «Ариянам Ваечҳа» меҳани қадимие, ки эшон интихоб кардаанду зиндагиро идома медиҳанд, имрӯз бо номҳои гуногуни таъриҳӣ ёд мешаванд ва сабаби номгузориашон марбут ба машғулият, ҳудуди ҷуғрофӣ ва ба ҳодисаҳои табиию таъриҳӣ аст. Аз ин чост, ки ҳар ҷойноми минтақаи Осиёи Марказӣ баромади забонӣ дошта, дар номгузории ин мавзеъҳои забонҳои эронӣ бартарии бешро соҳибанд. «Забонҳои эронӣ ва тамаддуни эронӣ мағҳуми васеъ буда, дар навбати ҳуд омӯзиши забону тамаддуни ҳалқҳои гуногунро, ки дар гузашта аз як ҳалқи эронинажод пайдо шудаанд, вазифаи асосии ҳуд қарор медиҳанд. Азбаски ҳалқҳои эронинажод таърихи дурударози ташаккули ҳудро аз сар гузаронидаанд, ҳудуди таърихии тамаддуни онҳо низ васеъ буда, аз давраҳои қадим то давраи имрӯзаро дар бар мегирад. Катибаҳои форсии қадим ва матни Авесто, адабиёти динӣ ва дунявии форсии миёна, ҳуҷҷатҳои дар рӯйи лавҳачаҳои гилин нақшгардидаи забони паҳлавӣ, осори ҳаттии суғдӣ, катибаҳои боҳтарӣ, дастхатҳои форсии классикӣ, навиштаҳои забонҳои муосири форсӣ, тоҷикӣ, дарӣ, пушту, қурдӣ, осетинӣ, эҷодиёти фолклории забонҳои эронии бехатти имрӯз барои илми эроншиносии кунунӣ ҳамчун сарчашма ва объекти таҳқиқ хизмат мекунанд» [Мирбобоев 2015, с.17]. Ё ба таври дигар, осори ҳаттию шифоҳии миллату ҳалқиятҳои эронитабор таърихи беш аз сеҳазорсола дорад ва аз «Авесто» то Рӯдакӣ ва аз Рӯдакӣ то ба имрӯз рушду камол ёфта, ба ҳазинаи маънавии умушибашарӣ дастовардҳои беназиреро эҳдо намудааст.

Бояд зикр кард, ки мавзехъ ва шаҳрҳои имрӯзай Осиёи Марказӣ ҳамчун ҷойномҳои таърихӣ дар сарчашмаҳои боэътиимиҳои хаттии ҷуғрофӣ, таърихӣ ва адабӣ сабт ёфтаанд, ки ба ин гурӯҳ воҳаи Сурхонро низ дохил намудан мумкин аст. Дар асоси ин гуфтаҳо агар ба сайри таърихии воҳаи Сурхон дида дӯзем, маълум мешавад, ки ин сарзамиҳои таърихи қадима дошта, дар манбаъҳои хаттии пешин бо чандин номҳо аз қабили Чагонрӯд, Чагониён, Сагониён, Сурхон, Сурхон ёд мешаванд. Муҳим ин аст, ки дар сарчашмаҳо худуди таърихии воҳаи Сурхонро ҷунин ташреҳ додаанд: «Сурхон воҳаи дар худуди имрӯзай вилояти Сурхон воқеъ буда, дар сарчашмаҳои хаттии таърихӣ, ҷуғрофӣ ва адабӣ чун мавзеи қадима дар худуди ҷанубу гарбии вилояти Боҳтари бостон ҷойгир будааст» [Ҳомидов 2018, 56]. Ҳоло ин водӣ дар худуди вилояти Сурхони Ҷумҳурии Ӯзбекистон ҷойгир буда, вилояти номбурда дар қисмати ҷанубии Ҷумҳурии Ӯзбекистон воқеъ аст ва дар ҳайати ин худуди маъмурӣ 13 ноҳия (Тирмиз, Ангор, Бойсун, Деҳнав, Олтинсой [Заркамар], Қизириқ, Қумқурғон, Шӯрҷӣ, Шеробод, Сариосиёб, Узун, Ҷарқурғон, Музработ ва ғ.), 8 шаҳр (Бойсун, Деҳнав, Тирмиз, Ҷарқурғон, Шарғун, Шеробод, Шӯрҷӣ, Қумқурғон), 7 шаҳрак (Ангор, Деҳстлик, Какайдӣ, Сариосиёб, Сариқ, Элбаён, Ҳуррият), 114 деҳа (Сайроб, Дарбанд, Панҷоб, Ҳуфар, Даҳана, Дараи Ниҳон, Сино, Қурғонча, Бибиширин, Пасисурхӣ, Авлод, Кучкак, Сариосиёб, Шӯроб, Работ, Мачай, Кофурун, Шӯрсой, Оқчар, Пудина, Чакчак, Сурхоб, Ҳондиза ва ғ.) ва ғайра шомиланд. Гуфтан ҷоиз аст, ки аксари ин шаҳру шаҳрак ва дигар топонимҳои таърихи қуҳан доранд. Барои мисол ба таърихи ҷанде аз ин ҷойномҳо, чун Тирмиз, Бойсун, Ҳуфар, Шеробод, Ҳондиза ва монанди инҳо мутаваҷҷеҳ шавем, маълум мегардад, ки дар воқеъ ин сарзамиҳои таърихи ниҳоят қадим дошта, дар сарчашмаҳо дар бобати қадима будани ин водӣ андешаҳои ҷолиби диққат зикр гардидаанд. Бо вучуди он ки, ин мавзеи таърихӣ бо унвони Чагонрӯд дар манбаъҳои хаттий зикр гардидааст, мавҷуд будани дарёву рӯд ва наҳру рӯдакро низ фаромӯш набояд кард. Дар шинохти топонимияи ин

сарзамин номшиносони зерини ватаниву хориҷӣ, чун В.В. Бартолд [Бартолд 1964], Б. Худойбердиев [Худойбердиев 1973], Т. Нафасов [Нафасов 1989], X. Холмуминов [Холмуминов 1993], Т. X. Бобоҳоҷаев [Бобоҳоҷаев 1993], Т. Ш. Камолиддинов [Камолиддинов 2006], О.О. Муҳаммадҷонзода [Муҳаммадҷонов 2013], С. Қ. Қораев [Қараев 2015], Д. Ҳомидов [Ҳомидов 2018] ва ҷанде дигарон кори пажуҳиши хешро дар ҳамин саит ба анҷом расонидаанд. Рисолаҳои илмии онон аз ҷанд ҷиҳат дикқатчалбӯнанд буда, дар онҳо зикр мегардад, ки дар ҳудуди воҳаи Сурхон (вилояти Сурхондарёи кунунӣ) ҳалқҳои тоҷику узбек аҳлона зиндагӣ мекунанд ва аз замони бостон инҷониб будубош доранд ва аз ин ҷост, ки дар номгузории ҷойномӯҳо муассирии забонҳо нишон дода мешавад. Албатта, муҳаққиқон баъзан ба таҳрифкорӣ даст зада, баъзе ҷойномӯҳои ҷуғрофии таърихири аз нигоҳи мансубияти таърихи забонҳои туркӣ доварӣ мекунанд. Ғалату таҳрифкориҳо нисбат ба ҷойномӯҳои ҷуғрофию таъриҳӣ, чун Бойсун, Шеробод, Тирмиз, Заркамар, Ҳуфар, Узун ва монанди инҳо, аз ҷумла дар нигоштаи топонимшиносон X.Холмуминов [Холмуминов 1993, 166] ва Т. Нафасов [Нафасов 1989, с.113] ҷо-ҷо ба назар мерасанд.

Воқеият ин аст, ки аксарияти топоним ва микротопонимҳои воҳаи Сурхон ва дигар манотики Осиёи Марказиро номвожаҳои баромадашон эронӣ ташкил медиҳанд, алалхусус, номвожаҳои ҷуғрофии воҳаи Сурхон билкул номвожаҳои субстратии забонҳои боҳтарӣ ва суғдӣ буда, баъдан аз забони тоҷикӣ маншâъ мегиранд. Топонимҳои қадимаи туркӣ дар Осиёи Миёна аз асрҳои XI-и мелодӣ пайдо шудан гирифтанд, аммо ҷойномӯҳои туркӣ-узбекӣ бошанд, дар нимаҳои дуюми асри XIII ва асрҳои XIV-XV дар ин паҳнои, аслан, ориёнишиҳин пайдо мешаванд.

Тибқи сарчашмаҳои таъриҳӣ ва ҷуғрофӣ воҳаи Сурхон чун таркиби чудонашавандай воҳаи Ҳисор аз замонҳои хеле қадим бо номҳои Чагониён, Чагонрӯд ва дар навишти арабӣ Сагониён ёд шуда, ҳоло унвони вилояти Сурхондарёро дорад. Воҳаи Ҳисор, ки воҳаи Сурхондарё низ дар таркиби ин водӣ шомил буд, дар осори чинӣ бо

унвони «Суман» ва дар маъхазҳои арабиву тоҷикӣ ҳамчун «Шумон» зикр шудааст. «Дар забони авестоӣ вожаи «Шумон» дар шакли «шиман» истифода шуда, маънои «нишаствоҳи баланд»-ро ифода мекунад. Дар забони сӯғдии нав (яғнобӣ) низ то имрӯз ин вожаҳои авестоӣ бо ҳамин шаклу маънои луғавӣ истифода мешаванд: яғн. (сӯғдии нав) ſi-боло, баландӣ, men // mayn =>mān - дех, деха, бошишгоҳ, сукунатгоҳ. Муаллифи «Ҳудуд-ул-олам» онро «коҳи боракӯҳ» маънидод намудааст» [Ҳудуд-ул-олам 2008, 69].

Мулки Ҳисор таъриҳан дар сари роҳи яке аз шохаҳои муҳимми Роҳи бузурги абрешим мавқеъ дошта, муарриҳон ва бостоншиносон ба ин назаранд, ки Шумон бо Ҳитой ва Ҳиндустон дар Шарқ ва бо Мисру Византия дар Ғарб робитаҳои хуби тиҷоратӣ доштааст. Сарчашмаи муътабаре, ки масъалаи гузариши роҳҳои тиҷоратиро ба воситаи воҳаи Ҳисор зикр кардааст, асари Птоломей «Дастурҳои ҷуғрофӣ» аст, ки ҳанӯз соли 177-уми мелодӣ навишта шудааст. Дар он асар, аз ҷумла доир ба Шумон, чунин ибрози назар шудааст: «Шумон шаҳри нодири меъморӣ ва фарҳангӣ низ ба ҳисоб рафта, аз рӯйи нақшай шаҳрсозӣ дар даврони гузашта дар минтақа беҳамто будааст» [Пянков 1991, 10].

Воҳаи Ҳисор (Чагонрӯди таъриҳӣ низ ба ҳамин сарзамин дохил буд.-Т.М.) яке аз сарзамиනҳои бостонию қуҳанбунёд маҳсуб ёфта, дар қисмати шарқу гарби давлати Боҳтари бостонӣ воқеъ буда, ҳоло дар ҳудуди шимолу гарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷанубии Ҷумҳурии Узбекистон мавқеъ дорад. Ҳудуди таърихию бостонии ин сарзаминро имрӯз бо унвони воҳаи Ҳисор зикр мекунанд, ки дар ҳудуди ин сарзамин дехаву дехкадаҳои зебову ҳушманзар ва шаҳру шаҳракҳои қуҳану бостонии ободу зебои зерин ҷойгиранд, ки номи ҷанде аз онҳоро ин ҷо зикр мекунем: Бибиширин, Бойсун, Бурс, Дарбанд, Қурғонча, Паҷоб, Пасисурхӣ, Сайроб, Сурхоб, Чакчак (номи дехаву дехкадаҳо дар ҳудуди ноҳияи Бойсун), Дашти Набот, Дараи Нихон, Даҳана, Дехнав, Сина (номи дехаву дехкадаҳо дар ҳудуди ноҳияи Дехнав), Душанбе, Қараток/Қаратоғ, Регар, Чангоб (номи мавзеъҳо дар ҳудуди

Тоҷикистони соҳибистиқлол), Сариосиёб, Тупаланг/Туфаланг, Узун, Ҳонақоҳ, Ҳондиза, Ҳуфар, Шарғун (номи мавзеъҳо дар ҳудуди ноҳияҳои Сариосиёб ва Узун), Тирмиз, Шеробод, Заркамар (Олтинсой) ва ғ. Бояд гуфт, ки аксари ин ҷойномӯҳо дорои таърихи кӯҳананд. Инчунин, аз ҳудуди воҳаи Сурхон рӯдҳои қалонтарини воҳаи Ҳисор, чун Кофарниҳон, Ҳонақоҳ, Сурхон, Туфаланг, Лучоб, Варзоб ва шоҳобҳои зиёди ин дарё ҷорӣ мегарданд.

Умуман, воҳаи Сурхон дар анбуҳи қаторкӯҳи Ҳисору Боботоғ, ки воқеъ дар ҳудуди водии Ҳисоранд, ҷойгир гардидааст. Оғозгоҳи водии Ҳисор мавзеъҳои Обигарму Файзобод ва интиҳояш – шаҳри Тирмизи вилояти Сурхондарёи Ҷумҳурии Ӯзбекистон аст. Аз ин ҷост, ки мо дар ин боб доир ба манбаъҳои хаттие, ки дар онҳо роҷеъ ба воҳаи Сурхон нигоштае оварда шудааст, маълумот медиҳем. Маълумоти овардаи мо вобаста ба муҳтавояшон фарогири осори илмии таъриҳӣ, ҷуғрофӣ, динӣ ва лугату фарҳангҳоянд, ки дар поён доир ба ҳар яки ин баҳш маълумоти алоҳида оварда мешаванд.

1.1. Баррасии номвожаҳои ҷуғрофии воҳа дар осори илмӣ

Сурхон чун воҳа ва чун ҷузъи ҷуғрофии воҳаи Ҳисор дар осори таъриҳӣ, ҷуғрофӣ ва адабию бадеӣ бо номи Ҷағонрӯд, Ҷағониён, Саҳонрӯд, Сурхон зикр мегардад. Осори илмии номбурдaro низ дар навбати худ ба асарҳои илмии таъриҳӣ, ҷуғрофӣ ва адабӣ ҷудо намудан мумкин аст. Ин осорро низ вобаста ба муҳтавояшон ва замону маконашон ба гурӯҳҳои қадима, асрҳои миёнагӣ ва даврони нав дастабандӣ кардан мумкин аст.

Асарҳои таъриҳӣ ва ҷуғрофии қадим. Маълумоти нахустинро дар бораи воҳаи Сурхон аз катибаҳои қадими мансуб ба замони Ҳаҳоманишиён, осори адабиву таърихии даврони Сосониён ва мансуб ба забонҳои сӯғдиву боҳтарӣ пайдо кардан мумкин аст. Дар катибаҳои меҳии забони порсии бостон роҷеъ ба давлатдории шоҳони ҳаҳоманишиӣ, кишваркушоии онҳо ва марзи таърихии ин сулолаи

таърихӣ маълумоти назаррас дида мешавад. Аз ҷумла, дар сатри шашуми катибаи хатти меҳии Дороюш ё катибаи Бесутун (Бағистон) доир ба ҳудуди таърихии давлатдории Ҳахоманишиён маълумоти зерин оварда шудааст: «Satiy Dārayavahuš xšayaθiya imā dāhyava tyā manā patiyaiša vašnā Ahuramazdaha adamšām xšayaθiya aham, Parsa, Huvja, Bābiruš, Asura, Arabāya, Mudrāya tyaiy drayahya Sparda, Yauna, Māda, Armina, Katpatuka, Parsava, Zranka, Haraiva, Huvarazmiy, Bāktriš, Suguda, Gandara, Saka, Sataguš, Harahutiš, Maka fraharvam dāhyava XXIII» (Мегӯяд Дорошоҳ: ин кишварҳо, ки ба ман тобеъ шуданд, бо ҳоҳиши Аҳурамазда ман – шон шоҳ будам: Порс, Суза, Бобул, Сурия, Арабистон, Миср, онҳое, ки дар он тарафи дарё, чун Спарда, Юнон, Мод, Арманистон, Каппадокия, Парфия, Зарангистон, Ҳирот, Хоразм, Балх, Суғд, Гандара, Сакастон, Сатагедия, Ҳузистон, Макка-ҷамъ кишварҳо 23)» [Каримов 1986, С.30-31]. Инчунин, дар асари муаррихи юононии асри V пеш аз мелод «Таърихи Ҳеродот» низ маълумот дар бораи қавмҳои ориёитабор, чун сакоиҳо, бохтариҳо, сугдиҳо, хоразмиҳо ва монанди инҳо пайдо намудан мумкин аст, ки дар ин бобат таърихнигори Русия И. В. Пянков чунин ибрози андеша мекунад: «Дар катибаҳои хатти меҳии мутааллиқи шоҳони Ҳахоманишӣ ва дар асари «Таърихи Ҳеродот»-и таърихнигори юононии қарни V қабл аз мелод оид ба марзҳои қадими Осиёи Марказӣ маълумот пайдо намудан мумкин аст, инчунин, маълумоти муғиду ҷолибро дар навиштаҳои сайёҳони араб, чун Ал-Мақдисӣ, Ибни Ҳавқал, Ал-Истаҳрӣ ва дар нигоштаҳои таърихнигорону ҷуғрофиядонон, яъне аз «Таърихи Байҳақӣ», «Таърихи Табарӣ», «Таърихи Бухоро»-и Муҳаммад Наршахӣ, «Таърихи Систон», «Аҷоиб-ул-булдон», «Ҳудуд-ул-олам», «Форснома»-и Ибни Балҳӣ ва ҷанде дигарон пайдо намудан мумкин аст» [Пянков 1991, 4]. Осори мансуб ба муарриҳони бостонро низ метавон ба чунин гурӯҳҳо тасниф кард:

- а) осори давраи қадим;
- б) давраи нав.

Ба гурӯҳи осори давраи қадим, аз ҷумла, осори хаттии Ҳахоманишӣ, осори парфиянӣ, бохтарӣ, сүғдӣ ва сакой-хутанӣ, осори паҳлавӣ, инчунин таълифоти маррихону ҷуғрофидонони Чину Рум ва Араб таълифнамударо мансуб донистан мувофиқи мақсад аст, ки мувофиқи сарчашмаҳои мансуб ба ин гурӯҳ воҳаи Сурхонро сарзамини қадим донистаанд ва роҷеъ ба ин водӣ маълумоти диққатчалбкунандаро дар навиштаҳояшон зикр кардаанд. Аз ҷумла, доир ба ин сарчашмаҳои қадим муаррих И.В.Пянков чунин менигород: «Мо маълумотро метавонем аз нигоштаҳои таърихнигорону сайёҳони Чину Рум, чун Ктесий, Ариан, Куртсий, Руф, Птоломей, Арасту, Сюан-Сзан, Хой Чао ва сайёҳони араб Ибни Ҳавқал, Ал-Мақдисӣ, Ал-Истахрӣ, Ал-Ёқутӣ ва амсоли инҳо пайдо намоем» [Пянков 1991, 5]. Аз рӯйи ин нигошта натиҷагириӣ намудан мумкин аст, ки асарҳои таълифнамудаи муаррихону ҷуғрофиядонони бостонӣ аз аҳамияти маҳсуси илмӣ орӣ набуда, аз он нигоштаҳо муҳаққиқон имрӯз низ метавонанд баҳрабардорӣ намоянд. Зоро дар таълифоти онҳо маълумотҳои тоза ва нав ба нави мӯтамад доир ба таърихи кишварамон оварда шудаанд. Аз ҷумла, муаррихи Юнони Қадим Ариан, ки дар лашкаркашиҳои Искандари Мақдунӣ [329-327 пеш аз мелод] ба сарзамини Суғду Боҳтар (Осиёи Миёнаи имрӯз - Т.М.) ҳамроҳӣ дошт, дар бобати ҷанг забткориҳои ин сарлашкар чунин ибрози андеша кардааст: «Искандар баъд аз гузаронидани зимистон дар ноҳияи Навтак кори сүғдҳоро карда, ба пеши паретакҳо, пеш аз ҳама ба дехаи Ҳорион ҳаракат мекунад... Авваларо дар ноҳияи Дерсент (эҳтимол Дарбанди ҳозира – Т.М.) дар кӯҳҳои Бойсунтов ва дуюмиро дар ноҳияи Пули Сангини Вахш ҷойгир мекунанд... Тайёрӣ ба ҳамлаи душвор ба маконе анҷом ёфт, ки он ҷо ҳарсанги бисёр мавҷуд аст, Ҳорион таслим шуда ва ҳатто ба мақдуніҳо озуқа ёрӣ дод...» [Пянков 1991, 29]. Аз маълумоти зерини Ариан ба осонӣ фаҳмидан мумкин аст, ки қадами номубораки Искандари Мақдунӣ ба воҳаи Сурхон низ расида будааст ва зикри номи топоними ин воҳа дар шакли Бойсунтов гувоҳи он аст. Гузашта аз ин, «дар нигоштаҳои муаррихони Юнони Қадим берун аз

Бойсунтов ва Навтак инчунин номи чандин маҳалу мавзеъҳои воҳаи Ҳисор, чун Сурхон, Дари Оҳанин, Дарбанд, Сайроб, дараи Бузголаҳона, Дарбанддарё, Сунич зикр гардидаанд» [Пянков 1991, 50]. Ба навиштаи муҳаққиқ И.В. Пянков рӯшанӣ мебояд андоҳт, ки дар аҳди Искандар тамоми марзҳои Осиёи Марказӣ ориёнишин буданд ва қӯҳҳои Сурхони қадим «Бойсунтов» ном надошта, балки қаторқӯҳҳои Сунич (Бойсуни имрӯз) ном дошт, аз вожаи суғдии sunič – баландиҳо, серкӯҳа, қӯҳистон, фарозиҳо, макони қӯҳтегаҳо. Навиштаҳои зерин бар он шаҳодат медиҳанд, ки, дар аҳди бостон воҳаи Сурхон, воқеан, як ҷузъи сарзамини Боҳтар ободу зебо дониста мешудааст ва диққати лашкаркаши ҷаҳонӣ – Искандари Мақдуниро ба худ низ ҷалб кардааст ва ӯ лашкари зиёди худро барои тасарруфи ин воҳаи афсонавӣ сафарбар карда, «дар соли 329 пеш аз мелод бо неруи бузурги сипоҳони худ ин маконро ба ихтиёри худ дохил карда, пасон ба тасарруфи ноҳияҳои дигари Боҳтар оғоз кардааст» [Пянков 1991, 48-50]. Оид ба лашкаркашиҳои Искандари мақдунии ғаддору ҳарис (Александр Македонский) донишманди бузурги англис Мерри Бойс чунин менигород: «...дар яке аз порчаҳои хатти қадимаи забони сӯѓӣ номи Искандари Мақдунӣ (Александр Македонский) дар қатори гунаҳкорони бадтарини таърихи башарият ҷой дода шудааст... Дар мутуни паҳлавии Зардуштий Искандарро лаънат карда, ӯро «Искандари гучастаг (нафратаңзез, иблис)» номидаанд, ки қадамаш ба Ориёна ҳазон овард» [Бойс 1988, 80]. Аз рӯйи навиштаҳои муҳаққиқон (ки Шераки Ориён онро дар мақолаи хеш дар «Мароми пойтаҳт», № 12, с.8, 31. 03. 2021 меорад): «Искандари Мақдунӣ зишттарин яғмогари рақами 1-и таъриҳ аст, ки ҳангоми забткориҳои давлати Порс зиёда аз 4500 тонна тиллоро ба яғмо бурд» [Шераки Ориён 2021, 8].

Бар хилоғи Искандар тамоми шоҳону шаҳаншоҳони ориёитабор, мисли Куруши Кабир, Дороюши I, Ардашери I, Кайхусрав, Фаридун, Ҳусрави Парвиз, Анӯшервон, Спитамен, Деваштич, Исмоили Сомонӣ ва гайра ҳама кишваркушою боадолат, фарҳангпарвар ва шаҳрсозу

тамаддунофар буданд, чунки ин аз хислатҳои азалии нажоди асилзодаи онон буд. Бояд гуфт, ки дар таълифоти таърихнигорони Юнони бостон асмои мавзеъ ва ҷойномҳои Мовароуннаҳр ё Осиёи Миёна бештар дар шакл ё ифодаи юнонӣ зикр гардидаанд. Барои мисол ҷойномҳои марбут ба мавзеъҳои об ва ҷои зисти одамонро ба таври зерин меорем: «Номи дарёҳои Омударё (Оксус), Сирдарё (Танаис, Рокс), Зарафшон (Политимент), Панҷ (Кокчи), номи шаҳри Хуҷанд (Александрия), Истаравшан (Киропол) ва амсоли инҳоро дидан мумкин аст, ки дар таърихномаҳои бостонии юнонӣ дар шакли юнонӣ омадаанд» [Пянков 1991, 60-65].

Дар маҷмуъ, маводи манбаъҳои хатти қадима ва асрҳои миёнаро бо назардошти фарогирии ҳодисаву воқеаҳои таърихиашон ва ҷиҳатҳои ҷуғрофиашон ба гурӯҳҳои зерин дастабандӣ кардан мувофиқи матлаб аст:

- а) осори ба таърихи умумии мардуми Осиёи Миёна бахшидашуда;
- б) осори ба таърихи маҳали алоҳида бахшидашуда.

Ба гурӯҳи аввали манбаъҳо осори беши таърихӣ мутааллиқ буда, «Таърих-ул-расул-ва-л-мулук» («Таърихи пайғамбарону шоҳон») яке аз онҳост ва ба таърихи пайғамбарон бахшида шудааст. Муаллифи асари мазкур муаррихи арабзабони эронӣ Табарӣ (839-923) маҳсуб ёфта, воқеаҳо ва ҳодисаҳои даврони худро тасвир кардааст. Ин асарро Балъамӣ Абуалиӣ Муҳаммад аз лафзи арабӣ ба забони порсии дарии тоҷикӣ мутарҷимиву муҳтасар карда, дар чор ҷилд ба табъ расонидааст [Неъматов 1989, с. 10]. Асари Гардезӣ бо унвони «Зайн-ул-аҳбор» низ аз манбаъҳои муҳим доир ба таърихи Ҳурӯсони замони Тахориён, Саффориён ва Сомониён маҳсуб меёбад ва оид ба таърихи умумии асари XI кишварҳои Мовароуннаҳр ва Ҳурӯсон маълумот медиҳад.

Осори ҷуғрофии ба арабӣ таълифёфтaro ба гурӯҳи дувуми манбаъҳо дохил кардан мумкин аст.

Дар ин осори ҷуғрофии ба арабӣ таълифёфта маълумоти ҷашмрасу боэътиҳод ба ҷуғрофияи табиии музофоту навоҳии Мовароуннаҳру

Хурросон, чойгиршавии шаҳрҳо ва маҳаллаҳои сернуфуз, роҳҳои масофаи тулони- дошта, вазъи истеҳсолоти бадастовардаи хунармандон, кишоварзон, истихроҷи маъдан, тиҷорат қайд гардида, ҳамчунин, навъҳои зиёде дар маҳалҳои гуногун истеҳсолгардидаи мол, сарватҳои зеризаминӣ номбар шудаанд.

«Осори Абузайди Балхӣ (такрибан солҳои 849/850-934 таълиф гардидааст), Ибни Фақеҳ (такрибан дар охири асри IX – аввали асри X таълиф ёфтааст), Ибни Ҳавқал, Қудама (такрибан дар нимаи якуми асри X таълиф гардидааст), Ибни Русто (такрибан дар нимаи якуми асри X таълиф ёфтааст) ва Масъудӣ (такрибан асри X), Истахрӣ (такрибан асри X), Муқаддасӣ (такрибан асри X), Яъқубӣ (такрибан аввали асри IX) ва монанди инҳоро метавон доҳил кард, ки ин осор ба забонҳои тоҷикӣ ва арабӣ навишта шуда, то кунун ҳамчун сарҷашмаи боэътиими таърихӣ-ҷуғрофӣ дониста мешаванд ва ҷиҳати баррасии таърихи гузаштаи Мовароуннаҳру Хурросон ва паҳлӯҳои ҷуғрофии он маводи фаровон дода метавонанд» [Неъматов 1989, 12].

Нигоштаю таълифоти сайёҳону мусташириқони Русияи асри XIX В. Безобразов, И. Бекчурин, В. В. Григорев, П. Е. Кузнетсов ва ҷанде дигаронро ба гурӯҳи савуми маъҳазҳо доҳил кардан мувофиқи матлаб ҳоҳад буд. Дар таълифоти эшон доир ба ҳудуди таърихии воҳаи Сурхон, мансубияти рустову деҳаҳои атрофи он ва, ҳамчунин, оид ба вижагиҳои ҷуғрофии сарзамини мазкур маълумоти диққатчалбӯнанда оварда шудааст.

Гуфтан бамаврид аст, ки андешаҳои ҷолиби баённамудаи муаррихону ҷуғрофидонон ва сайёҳони Руму Ҷин, Аҷаму Араб ба мавзеъҳои Мовароуннаҳру Хурросон ва ноҳияҳои он дар таълифоту таҳқиқоти олимону муаррихон ва бостоншиносони собиқ шуравӣ, ҷун В.В.Бартолд, С. Айнӣ, Б. Ғафуров, С. К.Кабинов, В. А. Лившитс, М.М. Абрамов, М.С. Андреев, О. И. Смирнова, Н. Неъматов, К.Пянков ва монанди инҳо мавриди омӯзишу баррасӣ қарор гирифтаанд. Аз ҷумла, муҳаққиқ В.В. Бартолд доир ба сарзамини Сурхон чунин маълумотро

дар таълифоти худ овардааст: «Вилояти Сағониёни асримиёнагӣ воқеъ дар канори дарёи Сурхон буда, аз ҳамворзамин ва кӯҳистон иборат буд. Мувофиқи навиштаи Ал-Мақдисӣ дар ин вилоят сарватмандҳои зиёд ва қариб 16 ҳазор нафар аҳолӣ зиндагӣ дошт, ки дар ҳолати ҷанг аз ин миқдор қариб 10 ҳазор нафар ба по мөхестанд» [Бартолд 1964, 283].

Ё доир ба воҳаи Ҳисор, ки воҳаи Сурхон ҷузъи он аст, аз навиштаи эшон чунин маълумотро ба даст овардан мумкин аст.

Чунончи, муаррихи асри XV-и тоҷик Мирхонд дар асарааш «Равзат-ус-сафо» оид ба тавсифи қалъаи Ҳисор чунин навиштааст: «Алҳақ ин ҳисорест, ки дар рифъату (баландӣ) ҳасанат (зебоӣ) шабехи қалъаи Ҳайбару Сади Сикандар ва ҳандақи амиқаш ба сони арсаи ҳиммати арбоби аризу паҳновар буд» [Бартолд 1964, 10].

Тавсифи муаллифи «Ҳафт иқлим» Амин ибни Аҳмад Ар-Розӣ ибни Ҳоҷа Муҳаммади Мирзо (асри XVI) нисбат ба ин сарзамин чунин аст: «Ҷағониён кӯҳистонест назиху ботароват... Ва дорулмулкаш Ҳисори Шодмон аст» [Бартолд 1954, 74].

Муаррихи асри XVII аҳли Балх Маҳмуд ибни Валий дар асари «Баҳр-ул-асрор» [дар боби «Сағониён»] Қалъаи Ҷекинавро, ки дар ин аср «Қалъаи Афросиёб» низ меғуфтанд, тасвир карда, навиштааст, ки қалъа чунон баланд будааст, ки на одамон, балки онро девону ҷиниён бунёд кардаанд: «Ва он ҳисорест, ки дар ғояти иҳқом ва истеҳқом бар фарози баланди олий ва дар баъзе осор чунон ба вузуҳ мепайвандад, ки он баландӣ... аз сабонии девону ҷиниён хоҳад буд» [Бартолд 1964, 411-412].

Аз рӯйи маълумоти В. В. Бартолд мавзеи поёни дарёи Сурхон – Тирмиз ва Чармангон нисбат ба Ҷағониён дар масофаи якруза роҳ ё на камтар аз 6 фарсах воқеъ буда, ба Ҷағониён даҳл надошт. Ин мавзех дар зери тобеияти ҳокими маҳсус Тирмизшоҳ қарор дошт. Ҳудуди он аз Ҷағониён чудо карда шуда буд. Вале минбаъд, хусусан, дар асри X, дар аҳди Сомониён ин вилоят ба мисли вилоятҳои Шумон ва Ҳорун (Аҳорун –Душанбеи кунунӣ), ки дар шарқии Ҷағониён воқеъ буд, ба амири Ҷағониён тобеъ карда шуданд. Ҳаёти иҷтимоию фарҳангӣ дар Ҷағониён

чун дигар минтақаҳои кӯҳии болооби Сурхандарё нисбат ба Бухоро ва Самарқанд тафовут дошта, он асосан дар зери таъсири Балх буд. «То асри III Ҷагониён дар ҳайати давлати Кушониён, минбаъд то нимаи якуми асри VI дар ҳайати давлати Ҳайтолиён қарор дошта, тақрибан, охири асри VI Ҷагониён ба туркҳо тобеъ гардид ва дар аввали асри VIII он ба тасарруфи арабҳо гузашт» [Бартолд 1964, 63].

Мувофиқи иттилои сайёҳи чинӣ Сюан Цзан (тақрибан соли 630) «пеш аз ҳуҷуми арабҳо ба Мовароуннаҳр дар ин ҷо асосан дини буддой ҳукмрон буд. Дар он замон дар Ҷагониён то 500 дайр мавҷуд буд, аммо төъдоди роҳибон зиёд набудааст» [Бартолд 1964, 557]. Бо вучуди он, дар адабиёти таъриҳӣ, доир ба Ҷагониён ақидаи дигар низ мавҷуд аст. Чуноне академик В. В. Бартолд зикр намудааст, ки «дар соли 705 Ҷагониён бояд ба Қутайба ибни Муслим тобеъ мегардид, аммо баъзе далелҳо мавҷуданд, ки ин ақидаро рад менамояд. Аз рӯйи ахбори баъзе манбаъҳо дар соли 737 Ҷагонхудот ба сифати иттифоқҷии арабҳо амал кардааст» [Бартолд 1964, 558].

Тазаккури он ҷоиз аст, ки доир ба таърихи иҷтимоию фарҳангии Ҳисор то асри X санаду далелҳои ниҳоят камшумор аст. Аз рӯйи ахбори маъхазҳои таъриҳӣ «яке аз умарои машҳури ин хонадон Аҳмад (Абу Али) бинни Абӯбакр Муҳаммад ба шумор мерафт. Шаҳри Ҷагониён дар он замон нисбат ба Тирмиз қалон буд. Дар майдони бозор масциди боҳашамате бо сутунҳо аз ғишти пухта бунёд ёфта, диққати бинандаро ба сӯйи худ ҷалб менамуд. Ҳусусан, дар асри XII мадрасаи Ҷагониён яке аз иншооти зебо ва машҳур ба ҳисоб мерафт» [Бартолд 1964, 558-559].

Сомониён барои васеъ кардани ҳудуди давлат ва мустаҳкам намудани мавқеи худ борҳо ба Ҷагониёну Шумон лашкар кашидаанд. Ҳокими Шумону Ҷагониён Абуалии Ҷагонӣ будааст. «Ин ҳоким аз сулолаи маъруфи он асрҳо Оли Муҳтоҷ буд. Падари Абуалӣ Абубакр Муҳаммад ибни Муҳтоҷ дар қатори лашкаркашони амири Сомонӣ Аҳмад ибни Исмоил хизмат карда, аз тарафи амири баъдинаи сомонӣ Наср ибни Аҳмад волии Хурросон таъин карда мешавад. Пас аз вафоти ӯ

писарааш Абуалӣ, ки подшоҳи Ҷағониён буд, ба ҷойи падар таъин мегардад. Пас аз сари Наср писари ў Нуҳ ибни Наср муносибати худро бо Абуалӣ бад карда, ба муқобили худ бармехезонад» [Бартолд 26, 34]. Абуалӣ ба Ҷағониён баргашта, ҷанд муддат бо ў дар низоъ мешавад. Ниҳоят соли 949 ба қавли муаллифи «Зайн-ул-ахбор» Абусаиди Гардезӣ «дар Шумон сулҳи байни Сомониён ва Абуалӣ ибни Муҳаммади Муҳтоҷӣ баста мешавад ва Шумону Ҷағониён ба ҳайси мулкҳои ниммустақил ба ҳайати давлати Сомониён дохил мешаванд» [Бартолд 1964, 38-39]. Инчунин, академик В. В. Бартолд доир ба таърихи сиёсии Ҷағониён дар асрҳои XI-XV низ маълумоти муфассал додааст. Бинобар ахбори ў «дар нимаи аввали асри XI ҳокимони Ҷағониён маҷбур шуданд, ки ҳокимияти Ғазнавиёнро эътироф намоянд. Пас аз ин дар соли 1059 бо созишномаи сулҳ Балх ба Салҷуқиён пурра тобеъ шуд. Дар соли 1064 дар вилояти Ҷағониён ва Ҳатлон шуриш ба амал омад, ки он аз ҷониби Алп-Арслон фурӯ нишонда шуд. Дар маъхазҳои таърихӣ, дар асри XII Ҷағониён гоҳе ҳамчун мулки ҳонҳои Самарқанд ва гоҳе чун ҷузъи давлати Ғуриён – Бомиён зикр гардидааст» [Бартолд 1964, 559]. Аз давраи истилои муғул Ҷағониён рӯ ба таназзул ниҳод. Ҷанбаҳои маданияти моддии Ҷағониён дар асрҳои миёна мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор наёфтааст. «Дар маъхазҳои таърихӣ Ҳисор бори нахуст бо номи Шумон ва аз асри XVI ҳамчун Ҳисори Шодмон зикр шудааст» [Бартолд 1964, 397]. Муаллифи «Ҳудуд-ул-олам» роҷеъ ба мавзеи Шумон маълумоти ҷолибро дар ҷанд ҷойи асар меорад, ки нигоштаи поён намунае аз он аст: «Шумон, ки маъмулан бо Аҳорун як ҷо зикр шудааст, маркази бузурге буд ва, ба эҳтимоли қавӣ, шомили ҳавзаи Кофарниҳон ё қисмати улӯи он мебошад. Шаҳри Шумон канори минтақаи Душанбе воқеъ шудааст. Гардезӣ аз Ҷағониён то Шумон 12 фарсаҳ мешуморад. Шояд ин ҷода аз роҳи кутоҳ бошад» [Бартолд 1964, 164].

Дар манбаҳои қадим низ доир ба сарзамини Сурхон, ки дар гузашта бо номи Ҷағониён ёд мешуданд, санаду далелҳо кам нестанд. Чунончи, дар асари ҷуғрофии «Ҳудуд-ул-олам» оид ба ин сарзамин

маълумоти чашмрасе оварда шудааст: «Чагониён шаҳрест бузург ва бароқӯҳ ниҳода ва қасабай ин ноҳият аст. Ҷойи бо обҳои равон ва ҳавои хуш ва мардумони дарвеш» [Худуд-ул-олам 2008, 70]. Ё дар ҳамин асар роҷеъ ба шаҳри Шумон чунин маълумотро меҳонем: «Ва гурӯҳе мардумонанд, ки эшонро «кумичиён» хонанд ва андар ҳудуди Хуталон ва Чагониён нишастаанд. Мардумонеанд диловар ва ҷангӣ ва дуздпеша. Ва хостаи эшон гӯспанд аст ва барда. Ва эшонро дехҳо ва рустоҳои бисёр аст ва ҳеч шаҳр нест. Ва аммо он-к андар ҳудуди Чагониёнанд, миёни Шумон ва Бишкирд ноҳиятест, ки онро Сайлокон хонанд, он ҷо бошанд» [Худуд-ул-олам 2008, 70].

Яке аз муҳаққиқони таърихи Ҳисори Шодмон, бостоншинос Ю. Яқубов пиромуни Шумон маълумот дода, зикр кардааст, ки «дар аҳди Кушониён маркази Шумон шаҳри Ҳамоварон ба ҳисоб мерафт, ки масоҳати он тақрибан 350 гектарро дарбар мегирифт» [Яқубов 1997, 164]. Дар асрҳои IX-X Шумон дар ҳайати давлати Сомониён дохил мешуд, ки «дар ин давра ҳаёти иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ривоҷу равнақ ёфтанд. Шаҳрҳои асосии Шумон – Ҳамоварон, Шумон, Аҳорун, Регар [Пасокӯҳ], Зинур ва Сиём ба шумор мерафтанд» [Худуд-ул-олам 2008, 69]. Дар ин давра дини ислом дини асосии мардуми Шумон ба ҳисоб мерафт.

Мавзеи Ҳисори Шодмон ё Ҳисор чун ифодагари мағҳум ё номи таъриҳӣ дар «Темурнома» низ қайд гардидааст. Қайд кардан зарур аст, ки Ҳисор дар замони Темуриён ва Шайбониён ҳамчун қалъаи мустаҳкам ва қароргоҳи ҳокимони мустақил аҳамияти худро нигоҳ дошта тавонист. Дар ин давра дар ин мулк баъзе пешравиҳо ба амал омадаанд. В. В. Бартолд дар мақолаи «Ҳисор»-и худ пиромуни мавқеи ҷойгиршавии Шумон истинод намуда, қайд намудааст, ки «он дар мавзеи шаҳрчай Ҳисор, ки дар ҷанубии Қалъаи Ҳисор воеъ буд, ҷойгир шудааст» [Бартолд 1964, 348]. Вале тибқи назари Е. А. Давидович ва А. М. Мухторов «Шумон дар ҷойи Ҳисори имрӯза ё шарқтари он, ё ки дар наздикиҳои Қалъаи Ҳисор ва ба назари М. М. Ҷаконов дар ҷойи Душанбеи ҳозира мавқеъ доштааст» [Бартолд 1964, 7].

Дар марҳилаҳои гуногун яке аз шоҳаҳои роҳҳои бузурги Абрешим аз минтақаи Ҳисор мегузаштааст. Ҳатто дар давраи ҳукмронии сулолаи Манғи-тиён танҳо ҳокиме, ки ба ҷуз Амири Бухоро ҳаққи судури ҳукми қатл дошт, ҳамон мири Ҳисор будааст. «Мулки Ҳисор гоҳе аз авқот маркази вилоят, гоҳе ҳам макони мирнишин, гоҳе мустақилу гоҳе ниммустақил ва гоҳе бо номи «Нондони Бухорои Шарқӣ» шуҳрат дошта, ҳудуди он аз Дарбанди лаби Сурхон то Дарбанди Файзободро дар бар мегирифта ва гоҳе ҳам бекигариҳои Дарвозу Балҷувон, Қӯлобу Қубодиён дар зери тасарруфи он қарор доштаанд» [Неъматов 1989, 78].

Воҳаи Сурхон чун ҷузъи воҳаи Ҳисор дар тули асрҳо яке аз марказҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ба шумор мерафт, ки дар ин бобат Сарвари кишварамон Эмомалӣ Раҳмон дар суханрониашон ба муносибати ҷаҳни 3000-солагии шаҳри Ҳисор хеле ҳуб қайд кардаанд: «Ҳисор таърихи зиёда аз сеҳазорсоларо доро буда, ҷузъи муҳимтарини таърихи пурғоновати ҳалқамон ва далели радиопазири яке аз миллатҳои қадимтарини ҷаҳон будани тоҷикон мебошад» [Эмомалӣ Раҳмон 2017, 63].

Мувоғики маълумоти сарчашмаҳо «Дар замони давлатдории Кушониён дар ҳудуди сарзамини Боҳтар, ки Сурхон низ дар ҳудуди ин сарзамин буд, шаҳрсозӣ хеле дар авҷ будааст. Аз ин ҷо, ки дар ин ҳудуд беш аз 150 асад шаҳраку шаҳр бунёд гардида будааст, ки ин гувоҳи бар он мекунад, ки ин сарзамин аз нигоҳи иҷтимоӣ ва иқтисодӣ хеле пеш рафта будааст. Яке аз ин шаҳрҳо шаҳри Тармита (Тирмиз) аст, ки дар канори дарёи Окс (Ому) воқеъ будааст ва шаҳри дигар Чагониён аст, ки дар ҳудуди Диљварзинтеппа ва миёнаоби дарёи феълии Сурхон воқеъ будааст» [Пянков 1991, 10]. Аз бозёфтҳои таъриҳӣ маълум мегардад, ки «Чагониён ва Ҳисор дар даврони давлатдории Ҳаҳоманишиҳо, Селевкиҳо, Юнону Боҳтариҳо, Кушониён, Ашкониён ва Сосониён мулки обод буда, қалъаи он ҳамчун такягоҳи ҳокимони давру ҳимоятгари мардум хизмат мекардааст» [Пянков 1991, 11]. Шарқшиносони рус ва муҳаққиқони хориҷии асри XX таърихи Ҳисорро дар асарҳояшон

мавриди омӯзиш қарор додаанд. Аз чумла, асарҳои А. Вамбери «Путешествие по Средней Азии», Стеткевич «Бассейн Караганда», Лилентал «Гиссарское Кабадианское бекство 1889 г.», Д.Н.Логофет «Бухарское ханство под русским протекторатом», «В горах и равнинах Бухары: Очерки Средней Азии», Руи Гонсалес де Клавихо «Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403-1406 гг.)», Н. Маев «Очерки Гиссарского края. Материалы для статистики Туркестанского края», Л.Н. Соболев «Заметки о Гиссарских владениях и о среднем течении Сурхандарьи», А.П. Колпаков «Из недавнего прошлого Кабадиана», Н.А. Вендерский «Гиссарское бекство», Р.Ю. Рожевиц «Поездка в Южную и среднюю Бухару в 1906 г.», В.Н. Липский «Горная Бухара», Б.Н. Литвинов «Через Бухару на Памир», Г.Андреев «В Гиссаре», В.В. Бартолд «Чагониён» ва «Ҳисор», Е.А. Давидович, А.Мухторов «Страницы истории Гиссара», Н.Н. Ершов «Каратаг и его ремесла», Е.К.Мейендорф «Путешествие из Оренбурга в Бухару», А. А. Сёменов «Нарубежье Афганистана. В благородном Гиссаре», «По границам Бухары и Афганистана» ва чанде дигарон ба ин мавзӯй бахшида шудаанд» [Шарофиддинов 2006, 118-125].

Тавсифи муаллифи «Ҳафт иқлим» Амин ибни Аҳмад Ар-Розӣ ибни Хоча Муҳаммади Мирзо (асри XVI) доир ба воҳаи Ҳисор ва музофоти он, аз чумла доир ба воҳаи Сурхон, чунин аст: «Ҳисор кӯҳистонест назиҳу ботароват... Ва дорулмулкаш Ҳисори Шодмон аст» [Бартолд 1964, 194].

Академик В.В.Бартолд доир ба Ҳисори Шодмон бевосита мақолаҳои зиёде таҳти номи «Чагониён», «Ҳисор» ва амсоли инҳо намуда, ҷанбаҳои гуногуни мулки зархезу ободро ба тариқи васеъ ба қалам додааст. Вай пиromуни Ҳисори Шодмон дар аҳди қадим, асрҳои миёна ва давраи нау навин сухан ронда, нишон медиҳад, ки «сарзамин бо номи Чагониён машҳур буда, маркази худро дошт ва дар ин минтақа ҳаёти иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ривоҷу равнақ ёфта будааст» [Бартолд 1964, 4]. Ба қавли муҳаққиқ В. Пянков «Чагониён дар навишти

арабӣ Сағониён номида шуда, он вилоятест, ки дар болооби Сурхон ҷойгир буда, қисми гарбии воҳаи Ҳисор ва воҳаи Сурхонро дар бар мегирифт. Маркази Ҷагониён дар масофаи 4-рӯза роҳ ё 24 фарсах дурттар аз Тирмиз ва 3-рӯза роҳ аз Қуводиён (Қубодиёни ҳозира) воқеъ буд» [Пянков 1991, 4].

Дар маъхазҳои таърихӣ «Ҳисор бори нахуст бо номи Шумон ва аз аси XVI ҳамчун Ҳисори Шодмон зикр шудааст» [Бартолд 1964, 397]. «Шумон яке аз қадимтарин шаҳр ва вилоятҳои таърихиву фарҳангие, ки дар ҳудуди ҳозираи воҳаи Ҳисор ҷойгиршуда ба ҳисоб мерафт» [Бартолд 1964, 164]. Дар маъхазҳои таърихӣ доир ба Шумон санаду далелҳо кам нестанд. Чунончи, дар «Ҳудуд-ул-олам» оид ба шаҳри Шумон чунин маълумот оварда шудааст: «Шумон шаҳрест устувор ва ба бароқӯҳ ниҳода ва гирди он бораи кашида ва онро қӯҳандижест бар сари қӯҳ ниҳода ва андар миёни қӯҳандиж ҷашмаи об аст, бузург» [Бартолд 1964, 45].

Доир ба номи қадимаи воҳаи Сурхон, чунон ки дар боло қайд гардид, осори зиёде, аз қабили очерку рисолаҳои алоҳидаи сайёҳони рус таълифкарда маълумот дода шудааст. Яке аз онҳо «Ҷагониён» унвон дошта, муаллифаш шарқшинос, академик В. В. Бартолд мебошад. Тибқи маълумоти ин асар «мавзеи Сурхон ва атрофи он, чун қалъаи Дехнавро дастай ҳарбии афсари рус А. Абрамов соли 1870 ишғол кардааст» [Бартолд 1964, 45]. Муаллифи мақола доир ба таърихи мавзеъҳои ин вилоят – Дехнав, Бойсун, Тирмиз, Шеробод, Шарғун, Сайроб, Дарбанд, Сомон ва монанди инҳо далелҳои пурқимат пайдо менамояд.

Гуфтан ҷоиз аст, ки дар осори сирф соҳаи ҷуғрофӣ низ доир ба мавзеи Ҷагониёни пешин ва воҳаи Сурхони муосир маълумот пайдо кардан мумкин аст, ки дар ин асарҳо доир ба ҷиҳатҳои ҷуғрофӣ, иқлими, ҳудуди ин ё он мавзеъ маълумоти ҷолибе оварда шудааст. Ба гурӯҳи осори географӣ «Ҳудуд-ул-олам», «Форснома»-и Ибн-ал-Балҳӣ, «Сурат-ул-арз»-и сайёҳи араб Ибни Ҳавқал, «Аҷоиб-ул-булдон» ва монанди инҳо мансубанд. Дар «Ҳудуд-ул-олам» нисбат аз дигар асарҳо доир ба

сарзамини Варазрӯд (Мовароуннахр) ва ҷузъи он Сурхон бештар маълумот оварда шудааст. Аз ҷумла, дар муқаррар ва муайян кардани ҳудудҳои таъриҳӣ ва ҷуғрофии ин ё он мавзеи Осиёи Миёна асари «Ҳудуд-ул-олам» нақши муассир дорад. Ин асар аз ҷониби муаллифи номаълум дар қарни XI таълиф гардида, номи комилаш «Ҳудуд-ул-олам мин ал-машриқ илал-мағриб» буда, тарҷумаи тоҷикиаш «Ҳудуди ҷаҳон аз машриқ то мағриб» аст. Асари номбурда асари ҷуғрофии таъриҳӣ аст ва то кунун роҷеъ ба мундариҷа, муҳтаво ва забону тарзи баёни он ҷандин корҳои таҳқиқотӣ дар таъриҳшиносӣ, забоншиносӣ ба анҷом расидааст, ки ҷанде аз онҳоро дар поён меоварем: аз ҷумла рисолаҳои илмии забоншиносон Муҳаммад Ҳусайнӣ Ямин «Ҳусусияти дастурии «Ҳудуд-ул-олам», А. Ҳасанов «Забон ва услуби «Ҳудуд-ул-олам», Ҷ. Алимӣ «Ҳатлон дар «Ҳудуд-ул-олам», Н. Офаридаев «Ойконимҳои Бадаҳшон дар «Ҳудуд-ул-олам»», В.В. Бартолд «Муқаддима бар «Ҳудуд-ул-олам» ва монанди инҳоро шомил кардан айни муддааст, ки дар ин нигоштаҳо муҳтавои асар ва забону баёни он мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Ҳуди асар чун асари ҷуғрофӣ ба қатори осори кӯҳану қадима шомил гардида, оид ба вижагию паҳлухои ҷуғрофии сарзаминҳои гуногуни ховарзамин маълумоти ҷолиберо манзури ҳонандагон кардааст. Аз ҷумла, доир ба сарзамини Ҷағонрӯд, ноҳияҳои гирду атрофи он ва машғулияти асосии мардуми ин диёр маълумоти зеринро меорад: «...ва дигар Ҷағонрӯд аст, аз Ҷағониён равад ва ба ҳудуди Тирмид ба Ҷайҳун афтад» [Ҳудуд-ул-олам 2008, 33]. Дар нигоштаи зер топонимҳои Ҷағониён, Ҷағонрӯд ва Тирмид оварда шудаанд, ки ҳар се топоним дар ҳудуди воҳаи Сурхон воқеъ буда, Тирмид имрӯз дар шакли Тирмиз истифода мегардад ва яке аз мавзеъҳои ободу маркази вилояти Сурхони Ҷумҳурии Ӯзбекистон аст.

Дар асари «Ҳудуд-ул-олам» маълумот доир ба сарзамини киштбоб будани Ҷағониён ва яке аз мавзеъҳои воҳаи Ҳисор будани он зикр гардидааст. Гуфтан ҷоиз аст, ки муаллифи асари ҷуғрофӣ зимни вожаи Ҷағониён мавзеи Деҳнав ва гирду канори кунунии онро ифода кардааст,

ки айни ҳол мавзеи номбурда дар оғӯши ду дарёчай пурпечутоби шохоби дарёи Сурхон ё Чагонрӯди пешин воқеъ гардида, боготу кӯҳсори зиёд дар худуди он ҷойгузин аст. Ҳамчунин, дар ин асар номи яке аз мавзеъҳои қадимаи марбут ба воҳаи Сурхон Босанд [Бойсуни кунунӣ. – Т. М.] оварда мешавад ва мавқеи ҷуғрофии он нишон дода мешавад; «Босанд шаҳракест бо мардуми бисёр бар роҳи Бухоро ва Самарқанд. Ҷойи устувор ва мардумони ҷангӣ» [Ҳудуд-ул-олам .2013,66].

Дар асари номбурда номи дарёву наҳрҳо ва самтҳои ҷоришавии онҳо чунин ифода ёфтаанд: «Ва дигар рӯди Ҷайхун аст, аз худуди Вахон биравад ва бар ҳадди миёни ноҳияти Булӯр ва миёни худуди Шикнони Вахон биравад то ба ҳудуди Ҳатлон ва Тухористон ва Балх ва Чагониён ва Ҳурросон ва Мовароуннаҳр, ҳамеравад то ба ҳудуди Ҳоразм, он гаҳ андар дарёи Ҳоразм уфтад» [Ҳудуд-ул-олам. 2013, 27].

Дар асари ҷуғрофии «Ҳудуд-ул-олам» дар бораи шаҳрҳои қалони воҳаи Сурхон ба таври муфассал маълумот оварда шудааст. Аз ҷумла, дар бораи шаҳри Тирмиз чунин маълумотро меҳонем: «Тирмиз шаҳрест ҳуррам ва бар лаби рӯди Ҷайхун уфтода ва ӯро қуҳандизест бар лаби рӯд. Ва ин шаҳр боргҳи Ҳатлон ва Чагониён аст. Ва аз вай собуни нек ва бурёи сабз ва бодбизан ҳезад» [Ҳудуд-ул-олам. 2013, 27].

Дар бобати ҷойномҳои ҷуғрофии воҳаи Сурхон аз «Форснома»-и Ибн Балҳӣ низ маълумот ба даст овардан мумкин аст. Ин асар аз намунаи беҳтарин осори мансури асри XII маҳсуб меёбад. Дар асари номбурда дар бораи таърихи мардум, ҷуғрофияву этнографияи мардуми Форс маълумоти ҷолибе оварда шудааст. Ҳамзамон, доир ба дехаву шаҳрҳо, водию дараҳо, қалъаву дижҳо, талу теппаҳо, кӯҳҳо, нахру рӯдҳо, кӯлҳо, ҳаёти кишоварзӣ, пешаварӣ кишвари Форс [то асри XII] маълумоте дода шудааст [Форснома 1989, 4]. Номи мавзъеъ ва маҳалҳои вилоятҳои Боҳтару Суғдро, ки воҳаи Сурхон низ дар ҳайати кишвари Боҳтар буд, нигоранд қайд мекунад, ки аз ин навиштаҳо маълум мегардад, ки ҷойномҳои таърихии воҳаи Сурхон таърихи қадимаро молик будааст.

Дар қатори асарҳои дигари насрии ҷуғрофӣ метавон «Аҷоиб-ул-булдон»-и Абулмуайяди Балхиро низ шомил кард, ки ин асари ҷуғрофӣ доир ба мавзеъҳои гуногуни дунё маълумоти ачибу ғарibro фаро мегирад. Ниғорандай асар роҷеъ ба наҳру дарё, рӯду баҳр, дехаву дехқада, шаҳру шаҳрак ва дижу корезҳои қишварҳои Форс, Шом, Ирок, Ҳурросону Мовароуннаҳр ва монанди инҳо маълумоти зиёде оварда, аз ҷумла дар бобати ҷиҳатҳои иқтисодӣ ва ҳудуди ҷуғрофии вилояту минтақаҳои Ҳатлон, Шумон, Суғд, Кеш//Қаш, Ҳуҷанд, Бадаҳшон, Ҷагониён ва монанди инҳо маълумоти назаррасро меоварад, ки аҳамияти маҳсуси илмӣ доранд. Ҷунончи, дар бораи воҳаи Сурхон ва ноҳияҳои он ин тавр менависад: «...андар Тирмид аҷоибҳо буда..., ки ба ҳеч ҷое ҷунон нест... Баъд аз он падарони амири Ҷагониён муставлӣ шуданд. Ҳар бор амири Дехнав ӯро туҳфаҳо фиристодӣ, қасони ӯро ришватҳо додӣ, то ӯро бозгардонидандӣ... Ва дарёест он ҷо – рӯди Ҳирарӯд гӯянд, бар баландӣ аст...» [Неъматов 1990, 67].

Дар маҷмуъ, дар манбаъҳои хаттии қарнҳои миёна унвони ин воҳаи қадимаю вилояти таъриҳӣ дар ду шакл – Сағониён ва Ҷагониён навишта шудааст. Шакли Сағониён дар навиштаоти ҷуғрофидони асри IX араб Ибн Ал-Фақеҳ гунаи тағйиргардидаи Сакоиён, ки шакли муарраби Ҷагониён аст, нишон дода мешавад. Дар ин маврид Ибн Ал-Фақеҳ зикр мекунад, ки ҷойноми номбурда аз этноними сакоӣ шакл гирифтааст [Ибн Ал-Фақеҳ, 100]. Гуфтан ҷоиз аст, ки ин афкор дар нигоштаҳои таъриҳнигор ва сайёҳи Чин Сюан-Сзан, ки соли 630 мелодӣ ба ҳавзаи Ҷагониён ташриф оварда буд, тасдиқи худро пайдо намуда буд ва ин ҷойномӯҳо дар таълифоти сайёҳи номбурда дар шакли «Чи-го-йен-на» сабт ёфтааст [Бартолд 1967, 67].

«Китоб оид ба роҳҳо ва мамлакатҳо» [«Китоб-ул-масолик-вал-мамолик»] аз асарҳои дигари ҷуғрофие мебошад, ки ба қалами сайёҳи араб Ибни Ҳавқал мутааллик буда, бо унвони «Сурат-ул-арз» низ машҳур аст. Дар асари мазкур сайёҳи араб Ибни Ҳавқал чун ҷуғрофидон доир ба воҳаи Сурхон маълумоти муфид медиҳад. Ин асар соли 977-и

мелодӣ пас аз сафару дидан кардани муаллиф мамлакатҳои Африқай Шимолӣ ва Марказӣ, инчунин, ба Италиё, Испаниё, Ҳиндустон, Форс ва Моварои Қавқозро ба нашр расида, муаллиф дар он дидаву шунидаҳояшро доир ба ин кишварҳо ва бо назардошти маълумоти шоҳидон мавриди таҳлилу баррасӣ қарор медиҳад. Асари номбурда фарогири маълумоти аниқу дақиқи ҷуғрофӣ ва мардумшиносӣ доир ба мавзеъю минтақаҳои кишварҳои шарқи исломӣ, қисман қитъаи Аврупо буда, маълумоти ацибери роҷеъ ба мамолики иттиҳоди Араб, Ҳовари Наздик, Испаниё, Сурия, Миср, Ироқ, Эрон, Мовароуннаҳр ва Моварои Қавқоз фарогир аст. Навиштаоти Ибни Ҳавқал роҷеъ ба ҷиҳатҳои ҷуғрофии шаҳру навоҳии Мовароуннаҳр – Бухору Самарқанд, Ҳуҷанду Чоч, Тирмизу Қубодиён, Ушу Кешрӯд, Ҳулбуку Ҷағониён, Бунчикату Ахсикат, Хоразму Фарғона, Суғду Истаравшан, Ҳатлону Бадаҳшон ва монанди инҳо аз аҳамият холӣ набуда, онҳоро муҳаққиқони таърихи ин кишварҳо ва ҷуғрофидонҳо метавонанд чун манбаи боэътиҳод мавриди корбурд қарор бидиҳанд. Дар асар ҳамчун замима муаллифи асар 20 ҳаритаи ҷуғрофиро овардааст, ки дар ин ҳаритаҳо ноҳияву кишварҳо тасвир ёфтаанд. Аз ҷумла, дар бахши сездаҳуми асар сарзамини Мовароуннаҳру гирду атрофи онро инъикос карда, дар бораи вилояту ноҳияҳо ва забону суннатҳои мардумии онҳо маълумоти диққатчалбунандаеро овардааст: «Мовароуннаҳр маҳдуд аст аз Машриқ ба Фомар [Помири қунунӣ] ва Рошт [Рашт ё Қаротегин – Т. М.] ва бахше аз ноҳияи Тароз, ки камонвор ба Воробу Сатканд, Суғду Самарқанд ва навоҳии Бухоро то Хоразм кашида шуда, ба дарёчаи Хоразм мунтаҳо мешавад. Ва аз Шимол ба воҳаи туркони ҳарлаҳӣ, ки аз дуртарин нуқтаи воҳаи Фарғона то Тароз ба хатти мустақим кашида шудааст. Хоразму Ҳутал дар Мовароуннаҳр ҳастанд, зоро Ҳутал миёни рӯди Вахшобу Ҳарбоб [Ҷарёб] қарор дорад ва рӯди Ҷайхун, Ҳарбоб ва навоҳии поинтар аз он ҷузъи Мовароуннаҳранд ва Хоразм, ки маркази он аст, пушти рӯд аст ва ба шаҳрҳои Мовароуннаҳр наздиктар аз

шაҳрҳои Хурросон мебошад ва ман ин суханро ба такрор гуфтаам» [Ибни Ҳавқал 2008, 130].

Ё дар ҷойи дигар доир ба мавзеъҳои водиҳои Ҳисору Вахш ва табиати онҳо маълумоти ҷолибе манзур гардонидааст, ки каме аз он маълумотро меоварем: «Аз Ҳуттал ва Вахш, ки бигзарем, навоҳии Вошгурд ва Қубодиён (Қувозиён) ва Термизу Ҷағониён ва навоҳие, ки дар болои онҳост, қарор дорад. Инҳо вилоятҳои ҷудогона бо аъмоли муҳиму мардуми бисёр аз хосу ом аст. Аммо Термиз шаҳристоне бар синаи Ҷайхун аст ва кӯҳандиз ва рабазе (корвонсарой) дорад. Ин рабаз дар пиromуни шаҳр ва дорои борӯе аст. Бозорҳо ва биноҳои шаҳр аз гил ва қисмати муаззами кӯчаҳо ва бозорҳо очурфарш (хишти пухта) аст. Ин шаҳристони ободону пурҷамъият ва бандаргоҳи навоҳии дигар, воқеъ дар соҳили Ҷайхун аст ва наздиктарин кӯҳҳо бад-ин шаҳр дар як манзили он» [Ибни Ҳавқал 2008, 146].

Дар ҷойи дигар роҷеъ ба меҳмондории мардумони ин сарзамин мулоҳизаҳои ҷолиби диққатро менигорад: «Аммо баҳшиши мардуми Мовароуннаҳр чунон аст, ки гӯё ҳама афроди як хонаанд ва касе, ки ба хонаи дигаре ворид шавад, гӯё ба хонаи худ дармеояд....ва ғоҳе дар меҳмоннавозӣ бад-он ҷо мекашад, ки амволу амлоказон аз миён меравад. Бар хилоғи соири мардум, ки овардани мол рақобат меварзанд ва ба мулку фаровонии мол муҳобот мекунанд» [Ибни Ҳавқал 2008, 135].

Аз ин маълумот мусаллам мегардад, ки мавзеи Ҷағониёни қадим ё Сурхон дорои манзараи дилкашу дилрабо ва беназиру нотакрор буда, дар он иқомат кардани одамони меҳмондӯсту саҳӣ ва меҳмоннавоз сабаб шудааст, ки таваҷҷӯҳи сайёҳону ҷаҳонгардонро аз замони бостон ба худ ҷалб созад. Аз ин ҷиҳат, сарзамини мазкурро дидану бо фазилатҳои неки мардумии он ошнӣ доштан ва онро ба диққати аҳли олам расонидан, қайҳост, ки ба ҳукми анъана даромадааст. Ибни Ҳавқал низ кӯшидааст, ки дар асари худ дар ҳамин бобат далелу маълумот оварда бошад. Аз ҷумла, доир ба шаҳру шаҳристонҳо ва рӯду наҳрҳои ин макони биҳиштосо маълумоти зеринро биоварад: «Ба рӯди Ҷайхун панҷ рӯд

мерезад...ва миёни рӯди чаҳоруму панҷум шаҳрҳои Томлиёт, Ҳулбук, Вошгурд, Шумон, Сағониён (Чагониён), Сарманҷӣ, Чармангон, Қувозиён (Қубодиён) қарор дорад.... Дар зери мусъаб рӯди панҷум дар самти чали Ҷайхун шаҳри Термиз, сипас, дар поини он ва дар канори Ҷайхун «Ҳошимгурд», Фарбар, Пос ва Кардар воқеъ аст...» [Ибни Ҳавқал 2008, 131].

Ҳамин тавр, аз навиштаҳои муаррихону ҷуғрофидони асрҳои миёнагии Арабу Аҷам ва Рум, Ҷин ва Үрупо маълум мегардад, ки воҳаи Сурхон таърихи бостонӣ дошта, дар ин сарзамин аз азал мардуми ориёнинаҷод, яъне ниёғони тоҷикон зиндагӣ доштанд ва бо пешаҳои қишоварзиву ҷорводорӣ, тоҷирӣ, ҳунармандӣ шуғл варзида, барои густариши фарҳангӣ умумиориёй нақши муассир гузаштаанд.

1.2. Баррасии ҷойномҳои ҷуғрофии воҳа дар асарҳои адабӣ-бадеӣ

Воҳаи Сурхон ё Ҷағониён сарзаминест, ки дар бораи ин мавзеи таъриҳӣ дар осори адабӣ-бадеӣ ҳам маълумоти адибонро ҳангоми тасвири манзараи табиати дилошӯб дастрас кардан мумкин аст. Осори бадеии адибон таълиф- намуда аз нигоҳи муҳтаво ва соҳту мазмунашон ба ғурӯҳҳои осори манзум ва осори мансур дастабандӣ мешаванд. Мавзеи мазкур дар замонҳои гуногун абармардони хирадманду донишманд, фузалову удобо, шоирону нависан- дагон, шайху авлиё, чун Шиҳобиддин Собир бини Исмоили Тирмизӣ, Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Алий Ат-Тирмизӣ, Адиг Собири Тирмизӣ, Имоми Ҳусайн, академик Эркаев Мулло, адибон Саттор Турсун, Иноят Насриддин, адабиётшиносон Аҳмад Абдуллоев, Масрур Абдуллоев, Рамазон Абдуллоев, фолклоршиносону лаҳҷашиносон Т.Ҳамроҳқулов, Р. Раҳмонов, С. Қурбонов ва монанди инҳоро, ки микдорашон ба даҳҳо нафар мерасанд, ба камол расонида, ки таълифоти хонову пурмуҳтавои эшон ва фармудаҳои ҳикматдори онон дар ганий гардидани фарҳангу маънавиёти мардуми мо мусоидат кардаанд. Гузашта аз ин, воҳаи

Сурхон дар даврони пеш ҳамчун макони будубоши бохтариёни часур дар шаклгирии халқи тоҷик нақши муҳимеро доранд.

Асарҳои назмӣ. Дар қатори осори манзум «Шоҳнома»-и Фирдавсии покзод ҷойгоҳи маҳсус дорад, ки дар он доир ба воҳаи Сурхон ва топонимҳои ин воҳа маълумоти диққатчалбунанда қайд шудааст. Дар шоҳасари «Шоҳнома»-и Абулқосими Фирдавсӣ чанде аз номи мавзеъҳои ин сарзамин, чун номи дарё, кӯҳҳо ва шаҳру шаҳраки воҳаи Сурхон қайд гардидааст. Чунончи, дар шоҳасари номбурда Фирдавсӣ гуфтушуниди Ҳусрави Анӯшервонро бо туркҳо дар бобати таъсиси иттифоқӣ байни ин подшоҳон чунин тасвир мекунад:

Зи Балху зи Шукнону Омую Зам,

Силехӯ сипаҳ хосту ғанҷу дирам.

Зи Хатлону аз Тирмизу Висагирд,

Зи ҳар се сипаҳ андаровард гирд¹.

Дар ин пораи манзум ҷойномҳои Балх (наздикии Тирмиз), Шукнон (Шуғнони кунунӣ), Хатлону Тирмиз ва Висагирд (ҳудуди имрӯзаи Ваҳдату Файзобод) ва номи дарёҳои Омую Зам (Зарафшони ҳозира) зикр гардидааст, ки ин навишта далолат бар он мекунад, ки ин ҷойномҳо таърихи тулонӣ доранд. Аз ин ҷойномҳои таъриҳӣ Тирмиз дар ҳудуди таърихии воҳаи Сурхон шомил буда, ин мавзеъ дар воқеъ, таърихи тулониро дорост, ки дар сарчашмаҳои қадими таъриҳӣ дар шаклҳои Тирмид, Тирмиз оварда шудааст. Масалан, дар «Худуд-ул-олам» меҳонем: «Тирмиз шаҳрест басо хуррам ва бар лаби рӯди Ҷайхун уфтода ва ӯро қуҳандизест бар лаби рӯд... Шаҳрест дар ниҳояти тамом ободу зебо ва мардумонаш меҳмоннавоз ва соҳиби ҷавонмардони далеру ҷангӣ... Ва аз вай собуни нек (хушбӯй) ва бурёи сабз ва бодбизан ҳезад» [Худуд-ул-олам 2013, с. 27-28]. Инчунин, номи Тирмиз дар «Сафарнома»-и Носири Ҳусрави Қубодиёнӣ, «Бобурнома»-и Заҳириддини Бобур Мирзо, «Форснома»-и Ибни Балҳӣ барин асарҳо борҳо зикр гардидааст. Ҳамчунин сайёҳону муарриҳони араб, мисли Ибни Фақех, Ибни Ҳавқал,

¹ Фирдавсӣ, А. Шоҳнома / А. Фирдавсӣ Ҷ 2 – Душанбе, 1966, с. 223 – 224.

Ёкути Ҳамавӣ, Ибни Истахрӣ, Ал-Муқаддасӣ, Ибни Батута ва дигарҳо номи Тирмизро ба ҳайси як шаҳри ободу мардумаш ҳунарманду порсо таъкид кардаанд.

Ҳамин тавр, сарзамини Сурхон таърихи кӯҳан дошта, дар асарҳои назмии намояндагони намоёни адабиётамон, ба монанди Фирдавсии Тусии бузург, Носири Ҳусрав, Низомии Ганҷавӣ, Абдурраҳмони Ҷомӣ, Алишери Навоӣ, Камолиддини Биноӣ, Захириддини Бобур, Миробид Сайдои Насафӣ, Ягонаи Насафӣ, Мирхонд, Ҳондамир ва монанди инҳо қайд гардидааст.

Асарҳои насрӣ. Мусаллам гашт, ки воҳаи Сурхон яке аз мавзеъҳои бостонӣ маҳсуб ёфта, дар бораи таърихи гузаштаи ин сарзамин дар асарҳои насрин монанди саёҳатномаву сафарномаҳо маълумоти назаррас оварда шудааст. Гуфтан ҷоиз аст, ки дар хазинаи адабиёту фарҳангӣ ҳалқи мо сафарномаҳои зиёде мавҷуданд, ки «Сафарнома»-и Носири Ҳусрав яке аз онҳо ба шумор меравад. Асари номбурда, ки маҳсули сафари ҳафтсолаи Носири Ҳусрав аст, фарогири номи шаҳру шаҳрак ва мавзеъҳои зиёди таъриҳӣ, аз ҷумла ҷойномҳои зерини воҳаи Сурхон, мисли Тирмид, Тангихарам, Нижомрӯд, Комрӯд, Санғгардак, Ҷагониён ва монанди инҳо мебошад» [Носири Ҳусрав 1990, 91]. Ҳамчунин дар ҳамин саф асари «Бобурнома»-и Захириддин Бобурро низ метавон шомил кард, ки дар саҳифаҳои он роҷеъ ба воҳаи Сурхон ва ҷойномҳои он маълумот ба ҷашм мерасад. Муаллиф дар асарааш зимни зикри номи Ҷагониён вилояти таърихири зикр меқунад, ки марказаш шаҳри Дехнав буд ва Тирмизу дигар мавзеъҳои атрофи он шомили ҳудуди ин сарзамин буданд [Бобурнома 1960, 142-144].

Аз адібони машҳури адабиётамон Зайниддин Маҳмуди Восифӣ дар «Бадоъ-ул-вақоءъ», Қорӣ Раҳматуллои Возех дар «Тухфат-ул-аҳбоб фи тазкират-ил-асҳоб», Аҳмади Доғиҷон дар «Наводир-ул-вақоءъ», Гулшанӣ дар «Таърихи ҳумоюн», устод С.Айнӣ дар «Исёни Муқаннаъ» ва «Қаҳрамони ҳалқи тоҷик Темурмалик», Ҷалол Икромӣ дар «Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро», «Таҳти вожгун», «Духтари оташ», С. Улуғзода дар

«Восеъ» ва «Фирдавсӣ», Ф. Муҳаммадиев дар «Варта», Саттор Турсун дар «Се рӯзи як баҳор», «Сукути қуллаҳо», Иноят Насридин дар осори публитстии хеш ва ҳамчунин дар осори насрин ривоятии «Ҳазору як шаб», «Самаки айёр», «Ҳотами Той», «Чор дарвеш», «Тутинома», «Ҷомеъ-ул-хикоёт» ва монанди инҳо силсилаи топонимҳои воҳаи Сурхон оварда шудаанд. Аз ҷумла, дар навиштаоти Аҳмади Дониш топонимҳои зерини ин водӣ ва воҳаҳои дигар, чун Насаф, Дарвозаи оҳанин, Қаршӣ, Ғузор, Наҳрпай, Субаҳ, Ҳусор, Бойсун, ҳардурӣ оварда шуда ва ин аз он шаҳодат медиҳад, ки қадами мубораки Аҳмади Дониш ба ин ҷо расидааст [Аҳмади Дониш 1990, 88-90].

Тавре зикраш рафт, асари «Таърихи ҳумоюн» низ яке аз асарҳои насринест, ки дар саҳифаҳои он дар бораи топонимҳои воҳаи Сурхон маълумоти зиёде оварда шудааст. Муаллифи асар яке аз донишмандони оҳири асри XIX ва ибтидои асри XX, шоир Муҳаммадсодиқҳоҷаи Гулшанӣ маҳсуб ёфта, пас аз сафари ҷандмоҳаи худ ёддошти худро бо номи «Таърихи ҳумоюн» таълиф мекунад. Ин асари насири таърихӣ-ҷуғрофӣ буда, дар шинохтани таърихи фарҳанги мардуми тоҷик ва вазъи ҳаёти иҷтимоии он ва ҷиҳатҳои ҷуғрофии маҳалу мавзеъҳои аморати Бухоро дар оҳири садаи XIX ва ибтидои қарни XX нақши муайяннеро дорад. Инчунин аз таҳлилу баррасии маводи асар маълум мегардад, ки забони асар забони намуна ва беҳтарини тоҷикии муҳити илмию фарҳангии Мовароуннаҳри қарни XIX ва ибтидои қарни XX маҳсуб меёбад. Дар асари номбурда фасли «Зикри ҳукумати вилояти Шеробод» фарогири номҳои маҳал ё ҷойномҳои воҳаи Сурхон аст. Барои мисол ҷанд намуна аз асар меоварем: «Ҳукумати сеюм аз иёлати вилояти Ҳузор ҳукумати вилояти Шеробод аст. Се тарафи ин вилоят шарқан ва шимолан ва гарбан тамоман кӯҳистон аст, ҳатто қурғони он низ ба болои кӯҳи рафеъ аст. Интиҳои кӯҳистони шимолии он арки қурғони он аст. Раставу бозори он ки ба тарафи ҷануби қўргон аст, замини мусаттаҳ аст ва замини тарафи ҷануби қурғони он то Тирмиз, ки миқдори ҳафт фарсаҳ аз қурғон масофат дорад, мусаттаҳ аст то лаби наҳри Ҷайхун, ки

дар он чо шахри Тирмиз аст [Таърихи ҳумоюн 2007, 104]. Дар ин навиштачот воқеъ гардидани вилояти Шерободро нишон дода, дар атрофи он мавҷуд будани шахру қасабаҳои бостонӣ, чун Тирмиз ва мавзеъҳои хоси шаҳрро ифода кардааст.

«Аз таҳти қӯргони Шеробод дарё ҷараён менамояд. Нишемангоҳи арк ба болои қӯҳи рафеи бағоят дилкушо ва фараҳфизост. Аз осори абнияи қадима аст. Дар муқобили арк ба болои қӯҳи дигар ба тарафи гарбии он мунфасил аз арки ҳолӣ ба фосилаи роҳи ом қурғони ҳароб аст. Сур ва қалъаи он, осори имороти он алон бокӣ аст» [Таърихи ҳумоюн 2007, 104]. Ҷорӣ шудани дарёчай Шеробод аз таги қурғони ин мавзеъ ва маълумот доир ба қурғон, арки ин мавзеъ муҳтавои асосии ин банди синтаксисӣ аст.

«Баъд аз он, дар замони интиқоли салтанат ба салотини чингизия ва ўзбакия арки ҳолиро бино намуда бошанд. Ба забони авомуннос машҳур аст ба қалъаи Майкат ба фатҳи аввал ва сукуни сонӣ ва фатҳи солис ва сукуни робеъ, аз ҷумлаи осори ачиба ва ҳодисаи ғариба ба вилояти мазкур он, ки ба тарафи шарқии арки он роҳи ом ва шарқии роҳ дарёи вилояти мазкур. Арзи дарёсад заръ таҳминан аст. Ба тарафи шарқии дарёи мазкур ба миқдори панҷоҳ заръ, дар муқобили арк ҷое аст, ки машҳур аст ба Гӯри Майкати онифулбаён, яъне мадфани Майкат» [Таърихи ҳумоюн 2007, 104]. Доир ба шарҳи топоними Майкат забоншинос Б. Тураев дар яке аз таълифоти худ чунин баёни андеша кардааст, овардани онро ин чо зарур медонем: «Топоними Макат қалимаи қадими сӯғдӣ буда, шакли мураккаб дошта, аз ду ҷузъи маънодори сӯғд. <may=>maγ, meγ – моҳтоб ва сӯғд. <k>t=>k>δ-хона, сукунатгоҳ иборат буда, маънои «хонаи моҳтоб»-ро дорад. Аз сабаби он ки арки мазкур дар «кӯҳи рафेъ» воқеъ аст ва ҷойи намоёнгоҳ дорад, онро ба «хонаи моҳтоб» нисбат дода, номгузорӣ кардаанд. Топоним ё ибора-топоними Қалъаи Майкат (худи ҷузъи Майкат) таърихи зиёда аз 2500 соларо доро мебошад. Майката (деха дар ҷамоати деҳоти Амондараи шаҳри Панҷакент), Майка// Майкада, аз сӯғдии <Mγkt,

М>γk>б, М>γk>та (эҳтимол меравад аз М>γ kata) буда, (Мағкат, Мағката) маънии «хонаи моҳ»-макони ибодати куҳанориёнро дорад» [Тураев 2020, 22-38].

Дар асари мазкур доир ба муҳити ҷуғрофӣ ва табиати воҳаи Сурхон низ муаллиф Гулшанӣ таваҷҷуҳ карда, дар қадом ҳолат қарор доштани табиати ин воҳа дар мисоли қӯҳистонаш маълумоти ациб медиҳад: «Атрофи он замини хоки сиёҳ ва миқдори қомати як одами тавилу-л-қомат ҷойи замини мазкур хоки сафед, ҳамранги хокистар аст ва дар замони нузули борон лойи он низ мумтоз аз атрофи он ва дар ҳангоми гармо ва нузули барф ба атрофи он тасвири барф боқӣ мемонад. Ва барфе, ки ба болои он тасвир меафтад, фавран об мешавад, ҳаргиз замоне боқӣ намемонад, ҳарчанд сармо шадид ҳам бошад. Ба атрофи он як олчин барф баланд мешавад, аммо дар болои он тасвир қатъан намеистад ва об мешавад фавран, валлоҳу ало қулли шайъин қадир» [Таърихи ҳумоюн 2007, 104].

Дар мисоли поён Гулшанӣ доир ба дарёчаи шӯҳи Шеробод, ки яке аз шоҳобҳои дарёи Сурхон аст, маълумоти диққатчалбунанда медиҳад. Маълумоти овардаи ў имрӯз низ ба ҳамин дарёча мувоғиқ аст: «Оби дарёи Шеробод низ мисли оби вилояти Хузор малех аст, яъне андак шӯр аст. Сабаби он малоҳат он, ки оби мазкур фи ҳадди зотиҳи гуворо аст, чунки оби Шеробод, манбаи он аз тавобеи вилояти Бойсун аст. Ҳама оби ҷашма ва барф аз қӯҳи Пил ва Кутур ва Кетманчоптӣ гузашта, ба Дарбанд мерасад ва аз он ҷо гузашта аз тавобеи Сайроб гузашта, бо Бакарҷӣ мерасад. То он ҷо ширину гуворост. Аз мавзеи мазкури онифулбаён як даҳана, миқдори як санг об аз тарафи шимолии дарёи мазкур аз қӯҳи Хомкон аз маъданӣ намак омада, ба дарёи мазкури онифулбаён мулҳақ мегардад» [Таърихи ҳумоюн 2007, 106].

Дар ҷойи дигар ҷойномӯҳои ҷуғрофиро муаллифи асар барои баёни ҳолати рӯду наҳри воҳа ба таври зайл ифода карда, номи чандин рӯдаку ҷӯйборро овардааст: «Баъд аз он оби мазкур андак малех гардида, ба Лаклакон расида, аз он ҷо гузашта, ба Нондаҳана расида, доҳили

маҳкуми вилояти Шеробод мегардад. Вилояти мазкур назар ба ҷамъияту вусъати он камоб аст. Обе аз Нондаҳана дохили вилояти Шеробод мегардад, микдори бист санг об аст, ки ба ҳаждаҳ ҷӯйи вилояти мазкур тақсим мешавад. Ҳар се шабонарӯз обро ба ҷӯйе бар сабили бадалият ҷорӣ менамоянд» [Таърихи ҳумоюн 2007, 106].

Дар мисоли поён масофаи воқеъ гардида нишон дода, дар канори дарёи Ому, ки шакли арабияш Ҷайхун аст, ба таври зайл нишон медиҳад: «Ва дар тавобеи ин мамлакат осори имороти қадима багоят фаровон аст, хусусан, ба тарафи ҷанубии он ки то ба лаби Ҷайхун ва шаҳри Тирмиз микдори ҳафт фарсах аст тамоман, осори абнияи қадима мавҷуд аст. Алалхусус, ба шаҳри Тирмиз манораҳои бузурги рафғо, мадорису масоҷид ҳама бо тоқу равоқ ва пештоқҳои музайян, ба кошинҳои ғайримуқаррар ҳама ҷо мавҷуд аст. Як гунбади сангин ва хонақоҳ ба сари мазори Шайх Абдулҳакими Тирмизӣ, ба лаби наҳри Ҷайхун мавҷуд аст ва микдори ду фарсах аз канори наҳри мазкур ба тарафи шимолии наҳри мазкур манорае боқӣ аст, ки рифъати бештар аз сӣ заръ алон меояд, боқист» [Таърихи ҳумоюн 2007, 106].

Дар ҳудуди воҳаи Сурхон ҷандин топонимҳои ифодагари номи деха, шаҳрак ва шаҳру ноҳияҳои ин воҳаро муаллифи асар барои баёни андешаи худ ба таври зайл оварда, дар он маҳалҳо зиндагӣ кардани ҷандин гурӯҳи этникро зикр мекунад: «...аз лаби наҳри Ҷайхун то қарияи Ангор, ки микдори чаҳор фарсах масофат дорад, ҳама мамлу аз осори абнияи қадима аст, ки аз он ҷо то маркази ҳукумати вилояти Шеробод се фарсах мемонад. Ҳама ҳайати мадорису масоҷиду иморот боқӣ аст. Оби Дехнаву Қалуқ ва Бурчию Сангардак ва дарёи Туфаланг ба ҳам пайваста маҷмуи онҳо як дарёи азimu заҳкор гардида, баъд аз он мусаммо ба Сурхон гардида, шимолан ва ҷанубан ҷараён намуда, омада аз қарияи Чангалариг ба дарёи Ҷайхун мерезад. Дар мавзеи мусалласаи байни ду дарё ва маҷмаулбаҳрайн қарияи Чангалариги онифулбаён воқеъ аст, ки аҳолии он қабилаи шоҳии туркман аст. Қарияи мазкура ба

тарафи шимоли нахри Ҷайхун ва ба канори шарқии Сурхон воқеъ гардидааст. Ва қарияи Солеҳобод, ки алъон маъруф аст ба салоб, дар канори шимолии нахри Сурхон воқеъ гардидааст. Ва харобаи шаҳри Тирмиз, ба канори шимолии нахри Ҷайхун ва ба канори ғарбии нахри Сурхон ба мусалласаи маҷмаулбаҳрайн воқеъ гардидааст. Дар солифуззамон дар Тирмиз аз дарёи Сурхон об меомадааст. Алъон низ аҳолии Солеҳобод ва Чанглариг ва қарияҳои дигар аз нахри Сурхон ҷӯйҳо канда, обро оварда зироат менамоянд. Замини он ҷо бағоят қабили зироат аст. Шаҳри Тирмиз дар муҳозии Мазори Шариф аст. Канори ҷанубии нахри Ҷайхун маҳкуми афогина ва қарияҳои Тошкӯргон ва Мазор аст. Ва тичорати вилояти Шеробод ва зироати он бағоят равнақдор аст. Аҳолии он, тамоман, қабоили атрохи қунгурот аст. Ва сари бозор ва аҳолии раставу шаҳри он ҳама тоҷик ва баъзе фирориҳои афогина аст. Қадамгоҳи Саъди Ваққос фотеҳи ислом ва саҳобаи киром разияллоҳу таъоло анҳу дар он ҷост. Ба даруни қӯргони он миқдори яксад хонавори яҳудӣ мутаваттин, ба эҳтикору рибохорӣ машгуланд. Ба маркази ҳукумати ин вилоят ду масоҳиди идайн ва ҷумъаҳонӣ ва ҷиҳилу панҷ асад масоҳиди панҷвактӣ мавҷуд аст. Яке аз аҷоиби ин вилоят он, ки кӯҳи Нондаҳана ба монанди сур ва қалъа атрофи шаҳри мазкурро шимолан иҳота намудааст, ки сивои Нондаҳана мадхали дигар шимолан надорад. Ва қуллияни нуфуси ин мамлакат миқдори ҳаштод ҳазор хонавор аст, тамоман қабоили атрохи ӯзбакияи омадааст ва ҷузъе миқдори тоҷику афғон дорад» [Таърихи ҳумоюн 2007, 108].

Тибқи маълумоти муаллифи асар «аҳолии қӯргону атрофу акнофи он аҳли тамаддун ба ҳавлӣ ва буют истиқомат доранд, аммо аҳолии қурои он аксар аҳли хаймаву хиргоҳанд, хусусан ҷамоаи қунгуроти он» мебошанд. Боз ҷиҳатҳои иҷтимоиву иқтисодии мардумро нишон дода ҷунин меафзояд: «Ва аҳли раставу бозори он аксар аҳли сарвату тичоратанд. Аҳолии дашту бодияи он аксар ғалладоранд. Масофаи ин вилоят то Бухорои Шариф ҷиҳилу ду фарсаҳ аст. Ба қунҷи ҷануби

шарқии Бухоро воқеъ аст. Фавоқеҳи ин мамлакат ба ҳадди вуфур ва ба шаҳду шириń машҳур умуман ва харбузай он, хусусан ширини беадилу беназир аст» [Таърихи ҳумоюн 2007, 108].

Дар асари номбурда, инчунин, фасле бо унвони «Зикри ҳукумати вилояти Бойсун» мавҷуд аст, ки дар ин фасл роҷеъ ба вилояти Бойсун ва мавзеъҳои гирду атрофи он муаллифи асар баёни андеша мекунад. Аз ҷумла, роҷеъ ба муҳити ҷуғрофии ин мавзеъ ҷунин овардааст: «Ин мамлакат дар батни ҷиболу ба ҷабҳаи қӯҳистон аст. Ҳудуди арбааи он ҳама ақабаҳои шомих ва қӯталу қуллаҳои рафеъ аст, мисли қӯҳи Кетманчоптӣ ва Кутур ва Пил ва Буритахтӣ ва амсолу золика. Ва қӯҳҳои онифулбаён рафғоътарин ва машҳуртарин қӯҳистони вилояти Бойсун аст. Ин вилоят дар солифуззамон ба яду тасарруфи қалонони қабилаи қунғурот буда, аз ҷиҳати камоли табаият ва инқиёд ба давлати Бухоро ҳар сола тухфаву ҳадоё медодааст» [Таърихи ҳумоюн 2007, 108].

Дар воҳаи Сурхон зиёд будани оби равон, парандаву ҷаранда, табиати хушу гуворо, манзараи зебо, мавҷуд будани қурғону қасрҳо, иқлими гармову сарморо муаллифи асар зикр карда, онҳоро ба таври зайл меоварад: «Дар ин мамлакат ҷашмаву уюн бағоят фаровон аст. Ин вилоят дар обшориву нузҳату сафо ғайрати хулди барин (биҳишти аъло – Т. М.) ва рашки ҷаннатин таҷрӣ мин таҳтиҳаланҳор аст, хусусан дар фасли рабеъ бағоят дилкашу фараҳбахш аст. Туюри (парандаҳо – Т. М.) он ба ҳадди вуфур аст. Хусусан, қабки он ба ниҳояти дараҷа фаровон аст. Қабки он анвоъ дорад. Машҳуртарини он маъруф ба каклак, ба каклик ва навъи ғайримашҳури он қабки ҳилол ва қабки дарӣ ва қабки чилнаҳри он аз қӯҳи Мачҷӣ ва Кантала меояд. Оби он соғу гуворо, мисли оби он ширину соғ дар тамоми қӯҳистони ҳисорот нест. Сонии иснайни оби ҳаёт аст. Ва ҳавои он фараҳфизо ва дилкаш аст. Лихозо ин вилоят ҳуснхез аст, аҳолии он зукуран ва иносан ба латофату назокат ғайрати туркони Чигилу рашки хубрӯёни Чин аст. Тамоми булдону амсори ҳисорот мисли он вилоят ҳуснхез нест. Қурғони ин вилоят аз осори абнияи қадима аст, ба замини мусаттаҳ воқеъ аст. Наздиктарин

күхи он күхи Кетманчоптӣ аст. Барфи он айёми гармо ва тобистон низ мавҷуд аст. Роқими савод дар санаи 1325 он ҷо гузорам афтод ва ҳамон рӯз ҷаҳордаҳуми моҳи ҷавзо буд, ки нузули барф дар он кӯҳ шуда буд. Ва дар фавқи он кӯҳ, ки баромадан мутаazzир (душвор, мушкил – Т. М.) аст, аз ҷиҳати изҳори заъф, дар он ҷо тӯлан се газ ва арзан ду газ таҳминан ҷойро кофта ба даруни он ба муҳозии вилоят тасвирие нақш намудаанд, аз камоли рифъату баландӣ шабаҳи он андак маръӣ мегардад» [Таърихи ҳумоюн 2007, 109].

Метавон асари мазкурро як навъ асари мардумшиносӣ номид, зеро дар он доир ба зиндагии қавму қабилаҳо ва ҳалқу миллатҳои зиёди минтақа, аз ҷумла воҳаи Сурхон маълумоти ҷолиби диққатро меоварад. Дар бораи фаъолияти иҷтимоии онҳо санадҳои дақиқро нишон медиҳад ва бо миқдори хонавори онҳоро нишон медиҳад, ки ин навиштаҳо як навъ сарчашмаи омориро мемонад. Пас, ҳулоса кардан мумкин аст, ки «Таърихи ҳумоюн»-ро асари фарогирии маълумоти оморӣ низ номид. Дар бобати төъдоди дарёву ҷашма, ҷойному қурғонҳо, төъдоди аҳолӣ ва ҳайати он аз нигоҳи этникӣ ба таври мушахҳас бо рақамҳо суҳбат кардани муаллифи асар ин андешаи моро тақвият медиҳад: «Аҳолии ин мамлакат ду фирқаанд: аҳолии қурғону бοғот ва финои шаҳри он аксар тоҷик, машҳур ба қабилаи чигатоӣ ва аммо аҳолии дашту бодия аксар қабилаи қунғуротия, тамоман узбаканд, аҳолии раставу бозори он ҳама аҳолии вилояти Қарши аст. Мардумони атрофи қўргони он тамоман фақиранд, аммо мардумони бодия аксар ғалладоранд ва аҳли сарвати он фаровон аст. Зироати ин мамлакат хуб аст, атрофи акнофи шаҳри он ҳама басотину бοғот аст. Ва зироати дашти он ҳама лалмӣ аст. Ҳарсола аз ҳубуботи он ба хориҷа бисёр ҳамлу нақл мешавад. Ва дар ин вилоят ҷузъе миқдори яҳудӣ мавҷуд аст, ба эҳтикор ва рибоҳорӣ машгуланд. Ва аз содоти зулэҳтироми сайидатоӣ ва миరҳайдарӣ миқдори ду ҳазор хонавор дар ин марзу бүм калҷародилмунташир афтодаанд. Аҳолии ин вилоят пуршӯру ғавғоанд, умуман, аҳолии Кутур ва Панҷобу Сайроб ва Чангоб, ҳусусан, ба фитнаву фасод қашшамси фи васатиннаҳори

маъруфу маълуманд. Дар ин вилоят доғулии ғуборро нисбат ба Кутур медиҳанд. Қарияи Кутури он, ки машхур ба Катар аст, қарияи ациб аст. Ба болои кӯҳи азими Кутур микдори се ҳазор хонавор мардумони тоҷик сукно доранд. Ба болои он кӯҳ ғайр аз аҳолии он каси дигар баромада наметавонад, ҳатто ғайр аз аспу маркаби онҳо савории дигар низ баромада наметавонад. Як тараф кӯҳи рафiei сар ба Сурайё кашида ва як тарафи дигар аз асфалуссоғилин (табақаи чуқуртарин, яъне ҳафтумин дӯзах) пасттар аст» [Таърихи ҳумоюн 2007, 110]. Дар ин маълумоти муаллиф, ҳамчуни дар кӯҳистони баланд сукунат доштани тоҷикон зикр мегардад, ки мардуми кӯҳистон ва шаҳрнишину боғдор будани онҳоро событ меқунад.

Барои исботи андешаи боло боз дар мисоли поён муаллиф дар бобати мавзеъҳои кӯҳӣ ва ҳамҳудуд будани онҳо ва муносибати тоҷириву кишоварзӣ доштани онҳоро ба тафсил зикр меқунад ва мардуми Сурхонро бо қадом навъ маҳсулот додугирифт карданашонро нишон медиҳад: «Ба сари роҳи Шеробод дар тарсеи як манзили Шеробод воқеъ аст. Аҳолии ин қария ба роҳзаний ва қуттоъуттариқӣ машҳуранд. Дар ин қария ҷашмаи обест, ки манбаи он аз доманаи кӯҳи Сусизток, дар васати ин қария набаъон (сарҷашма – Т.М.) менамояд. Ба сари он ҷашма дарахти ҷаноре аст сабз, андаруни он дарахт мӯҷавваф (миёнтиҳӣ – Т.М.) ва ковок аст. Дар ҷавғи он мактабхона намудаанд, микдори 20 адад кӯдаки атфол ба хондан машғуланд маъа (бо – Т.М.) муаллим. Дар таърихи 1319 ҳокими савод ба он ҷо расидам ва даромада мушоҳида намуда баромадам. Ин вилоят бағоят васеъ ва қасируларозӣ аст. Ҳудуди шимолии он ба кӯҳистони Ҳузор мерасад. Шарқи он мулосиқи Деҳнав аст, ҷанубан миёнаи наҳри Кофарниҳон ва Сурхон то ба канори наҳри Ҷайхун мерасад ва гарбии он то кӯҳи Тошқалъа мерасад. Бодия ва ҷазоири бисёр дорад. Ва ҳокими ин вилоят як нафар, аммо қозии он ду нафар аст, яке қозии Бойсун ва дигаре қозии Деҳпораканд аст. Қуллияи саканаву раияи он тамоман як лаку бист ҳазор хонавор аст. Ба даруни қургону финои он ҷаҳор масоҳиди идайн ва ҷумъаҳонӣ дорад ва ду адад

мадрасаи сангин дорад. Ва ҳаштод адад масоциди панҷвақтӣ дорад ва як мадраса, аз ин абнияи қадима аст, ки авқофи бисёре дорад. Ба атрофи қурғони ин вилоят ба лаби нахри Бойсун ҷоест машҳур ба Ҷаҳор ҷанор, дар баландӣ ва тамоми боғот ба пастӣ. Мадди назар то ҷое, ки расад, ҳама ҷо басотину боғот аст, бағоят фараҳфизову дилкушо аст. Ва дар ин мамлакат ҳайвонест (ҳашарот –Т.М.) қӯчак, монанди кирми ҳаробтани пашмдор, ба шаб мисли оташ маръӣ мегардад, касе, ки аз он ҳайвон бехабар бошад, ба шаб ба таҳти по ҷанд бор оташро мебинад. Баъд аз он, ки ба ҳақиқати он воқиф гардид, медонад, ки он кирм аст валлоҳу яхлуқу мо яшоу. Ҳашаротуларзи ин мамлакат кам аст, назар ба атрофи он аз камоли хушҳавоӣ дар мавсими тобистон касе ба яҳ ва ашёи мубаррид муҳтоҷ намегардад ва оби дарёи он сардтар аз барфу яҳ аст. Ва шикори вуҳушу туюри он фаровон аст. Дар қарияи Дарбанд ба танга даҳ адад кабк медиҳад. Аксари аҳолии он сайёд аст. Тамоми Дарбанд ба қанори нахри мазкури онифулбаён ҳама боғу басотин аст ба маолу мазмуни ояти каримаи «Фиҳимо фокиҳатун ва нахлун ва руммон» мамлӯ аз фавоқеҳ аст. Агар дар тамоми кураи арӯз мисли Дарбанд хушҳаво ва фараҳфизо нест, гуфта бошам, умед аст, ки муболига набошад..., лекин аҳолии он дар ниҳояти дараҷаи ҷаҳланӣ, дар панҷ ҳазор ҳонавор, сад нафар, балки даҳ нафар ҳонову нависо ёфт намешавад. Масофаи ин вилоят то Бухоро миқдори чиҳилду фарсаҳ аст. Ба тарафи кунҷи шарқӣ ва ҷанубии Бухорои Шариф воқеъ аст ва ба қанори нахри Ҷайхун дар миёнаи нахри Сурхон ва Кофарниҳон миқдори ду ҳазор ҳонавор қабилаи шоҳии туркман раоё дорад, ки ин қабоил машҳуранд ба туркмони Сурхон. Ин ҳадди ҷанубии вилояти Бойсун аст» [Таърихи ҳумоюн 2007, 111]. Ин маълумот дар бораи мавзеи Бойсуни воҳаи Сурхон ва дехаҳои гирду атрофи онҳо буд, ки ин гуфтаҳо воқеият дорад ва мо баъди сад соли ин гуфтаҳо аз ин ҷоҳо дидан кардем, ҳамон ашёву ҳамон манзараро бо ҷашми худ дидем. Дар ҳақиқат, дехаҳои Дарбанду Сайроб ва Панҷоб аз дехаҳои бостонии тоҷикнишини ин мавзеъ маҳсуб меёбанд ва ҳоло низ тоҷикон умр ба сар мебаранд.

«Зафарномаи хусравӣ» низ яке аз асарҳои таърихии маҳсули нимаи дуюми асри XIX маҳсуб ёфта, муаллифаш номаълум аст. Ин асар солҳои 1862-1863 навишта шуда, фарогири ду бахш аст. Дар бахши аввал лашкаркашиҳои амир Насруллоҳ, ки амири Бухорои давр буд, ба хонигарии Кӯқанд нишон дода шуда, амалиёти ҷангии пай дар пай дар марзи Истаравшан, Ҷиззах, Зомин, Хӯқанд, Конибодом тасвир ёфтааст. Инчунин, ҳучуми аҳдшиканонаи амир Насруллоҳ ба марзи хонигарии Урганҷ (Хоразм) инъикос ёфтааст. Бахши дигари асарро ҳодисаҳои иҷтимоӣ ва сиёсии музофоти Ҳурӯсон ва гирду атрофи он, ҳосатан, музофотҳои Балҳ, Оқча, Анҷӯй, Қундуз, Ҳилм, рӯйдодаро фаро мегиранд, ки ин ҷойномҳои ҷуғрофӣ мансуби Афғонистони охири қарни XIX дониста мешуданд. Забон ва тарзи баёни асар ҳеле равону маъмул буда, инъикоси забони тоҷикии маъмулии ҳамон давр дониста мешавад, яъне ба таври дигар забони асар фарогири муҳити илмии Мовароуннаҳри асри XIX ва оғози асри XX мебошад. Дар ин таълифот теъдоди зиёди вожагону қалимаҳои мансуб ба вомвожаҳои арабӣ мавриди корбурд қарор гирифтаанд, ки вақти мутолиа барои мутолиа-кунандай кунунӣ мушкилоту душвориҳои забонӣ пеш намеоранд.

Дар «Зафарномаи хусравӣ» ҷиҳати инъикоси пейзажу манзара ва ҳодисаву воқеаҳои таърихӣ ҷанде аз ҷойномҳои Мовароуннаҳр, аз ҷумла топонимҳои воҳаи Сурхон, чун Бойсун, Шеробод, Сайхун, Ҷайхун, Оқсу, дарёи Кӯҳак [номи қадимаи Зарафшон], Мовароуннаҳр, Омуя, Кешрӯд, Танҳосдарё ва монанди инҳо оварда шудааст, ки баъзеи инҳо дар ҳудуди воҳаи Сурхон воқеъанд: «Ва чун рояти нусратшиор дар зимони ҳифзи парвардигор чун талотуми амвоҷи ба дор ба сипоҳи бекарон, ҷӯшону ҳурӯшон кӯсу курказанон наҳзат намуда, рӯ ба ҷониби марра биёбон карда равон гашт. Аввалан мартаба фармони қазо ҷараён ба нифоз пайваст. Ниёбатогод Иброҳимбӣ Додҳоҳ ва Одил Додҳоҳминг ва Мустафоқули түқсабо ва Исҳоқбекбӣ ва Абдулкарим түқсабо ва солорони Шерободу Бойсун маа тумоноти ҳудро ва солорони шаҳрисабзӣ бо навкарони ҳуд ва Бердиёртуқсоба юз маа навкарияи

қирқюз ва султон Маҳмудхон бо ҳавоҳоҳони худ ин номбурдагон як манзил пешрави лашкари зафарпайкар бошанд. Роҳҳои дасти рост ва дасти чапро боҳабар шуда, мулоҳиза намоянд ва ба ҳар ҷониб қаровул гузашта, аз ояндаву раванда ҳабаргирон шуда, розӣ шаванд. Ва аз ҳеч ваҷҳ ғафлат наварзида мусоҳила насозанд [Зафарномаи хусравӣ 2011, 65]. Пас ба иҷозати олий шоҳи Кобул маа тобеони худ азми роҳ карда, ибтидиои аввал ба вилояти Қаршӣ расида, аз он ҷо ба вилояти Шаҳрисабз гузашта, ҷанд рӯз истиқомат варзида, аз он ҷо ба роҳи дараи Сангардака ба ҷониби вилояти Ҳисор гузашта, аз Ҳисор низ ба роҳи Қубодиён озим гардида, ба вилояти Қундуз гузашта, қарор гирифт. Бар замири мунир оинаи мазоҳири сухансанҷон пӯшида намонад, ки дар вақташ аз омадомади лашкари фарангӣ Дӯстмуҳаммадхони Кобулий ҳаросида вилоятро ҳамчунон партофта баромада буд [Зафарномаи хусравӣ 2011, 52]. Чунончи ки қабл аз ҳаракати лашкари нусратасар ба фармони шоҳи некӯсијар тамоми киштиҳои саропои гузарҳои дарёро ба гузари Келиф ҷамъ намуда буданд, инчунин, қушуни вилояти Чорҷӯй то билоди Каркӣ ва саропои ду рӯяи Лаби об аз он тарафи дарё ҳасбулфамони олий дар маҳозии лашкари зафарпайкар расида, фурӯз омаданд. Бад-ин дастур ҳуккоми завијолэҳтироми вилояти Шеробод ва Бойсун ва Ҳазор ва Ҳисори шодмон маа тавобеъ ва лавоҳики он ва қасаботи миёни қӯҳистон ҳама бо афвоҷи диловарони шучоатоин дар он манзили фараҳогин ҳозир омада, ҷаноби олиро дуо намуда ба рикоббӯсӣ...[Зафарномаи хусравӣ 2011, 15].

Дар мисоли дигар доир ба вуҷуд доштани топонимҳои Бойсун, Шеробод дар ҳудуди воҳаи Сурхон ишора меравад: ...ва вилояти Бойсун ва Шеробод ва Келиф ва Ҳазор то ба сарҳади вилоёти Ҳисор ба қабзаи иқтидор... баҳшид...[Зафарномаи хусравӣ 2011, 19].

Ҳамин тарик, истифодаи ҷойномҳои ҷуғрофӣ дар «Зафарномаи хусравӣ» низ ҷиҳати таҷассуми ҳодисаву воқеаҳои таъриҳӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ бамаврид буда, муҳтавои манзалату шаҳомати асари мазкурро афзун кардааст. Ҷойномҳои ҷуғрофии дар

асар мавриди истифода қароргирифта дорои таърихи қадиманд ва дар асарҳои насрии таърихӣ, адабӣ омадани чойномҳои воҳаи Сурхон низ далолат бар он мекунад, ки дар воқеъ, ин чойномҳо таърихи куҳанро доранд.

1.3. Баррасии чойномҳои воҳаи Сурхон дар фарҳангномаҳо

Фарҳангнигорӣ яке аз баҳшҳои муҳими илми забоншиносист, ки таърихи тулонӣ дорад. Дар давраҳои гуногуни таърихӣ фарҳанггу лугатномаҳои зиёде аз ҷониби фарҳангдӯстдорону адабпарварон мураттаб гардид, ки нахустини онро дар таърихи фарҳангнигорӣ «Фарҳанги оим-евак» (Frahang-i oim-evak), «Фарҳанги паҳлавик» (Frahang-i pahlavik) медонанд. Дар «Фарҳанги оим-евак», ки бо порсии миёна (паҳлавӣ) таҳия шудааст, вожаву таркибҳои забони авестоӣ ба забони порсии миёна шарҳу тавзех ёфтааст. Дар «Фарҳанги паҳлавик», ки ин низ яке аз фарҳангҳои бостонӣ аст, хузво-ришҳои забони паҳлавӣ (порсии миёна) тафсир гардидаанд» [ФТЗТ 2008, Ҷ.1. С. 10]. Муҳаққиқони забоншинос марҳилаҳои таърихи фарҳангнигории тоҷикӣ-форсиро ба таври шартӣ ба марҳилаҳои тоисломӣ ва баъдисломӣ ҷудо менамоянд. «Аз давраи тоисломии фарҳангнигории тоҷик ба ғайр аз ҷанд намуна, аз қабили дигар осоре ба дasti мо нарасидааст, ки дар асоси онҳо оид ба сатҳи фарҳангнигорӣ дар як давраи такрибан якунимҳазорсолаи таърихи забон ба таври муфассал қазоват намоем» [ФТЗТ 2008, Ҷ. 1. С. 10]. Гуфтан ҷоиз аст, ки фарҳангнависӣ барои матнҳои бостонӣ, маҳсусан, матнҳои оини зардуштӣ пасон ҳам давом карда, нусхаҳои ин гуна лугатҳо дар конунҳои эроншиносии ҷаҳон нигоҳ дошта мешаванд. Даврони авҷу такомули луғатнигорӣ ба замони ҷадиди таърихи забон, ки бо унвони порсии нав ё порсии дарӣ маъруф аст, рост меояд. Тавре аён аст, аз садаи XI оғоз карда, ба забонҳои тоҷикиву форсиву дарӣ лугатҳои зиёде, чун «Луғати фурс»-и Асадии Тӯсӣ, «Сиҳоҳул-фурс»-и Нахичувонӣ, «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ»-и Ҳусайнӣ Инҷу, «Баҳори Аҷам»-и Рой Токчанди Баҳор, «Фарҳангнома»-и Ҳусайнӣ

Вафой, «Фарҳанги Рашидӣ»-и Абдурашиди Таттавӣ, «Бурҳони қотеъ»-и Муҳаммадхусайнӣ Ҳалафи Табрезӣ, «Ғиёс-ул-лугот»-и Муҳаммади Фиёсуддин, «Чароги ҳидоят»-и Алихони Орзу ва даҳҳо фарҳангҳои дигар омода ва мураттаб гардидаанд.

Нахустин ва куҳантарин фарҳанги тафсирӣ, ки то даврони мо омада расидааст, «Луғати фурс»-и Асадии Тӯсӣ (асри XI) аст. «Луғати фурс» аҳамияти бузургу гуногунпаҳлуи фарҳангӣ дорад ва мисолҳои зиёд дар фарҳанг ҳам аз забони осори шоирони бузурги адабиётамон чун намуна оварда шудаанд, ки баъзеи онҳо то имрӯз дар гӯйишҳои тоҷикони кӯҳистон фаровон корбурд доранд. Бояд гуфт, ки нақши фарҳангҳои қадим ва аҳамияти онҳоро дар таърихи фарҳангу тамаддуни халқамон забоншиносон А. Нуров ва А. Рауфзода дар нигоштаҳои худ чунин баррасӣ кардаанд: «Фарҳангҳои қадимаи тоҷикӣ аз баъзе ҷиҳатҳо ҳусусияти энсиклопедӣ доранд. Дар онҳо на фақат инкишофи таърихии лексикаи забони тоҷикӣ инъикос ёфтааст, балки бисёр воқеаҳои таърихӣ, адабӣ ва гайра муфассалан баён шудаанд. Фарҳангҳои қадимаи тоҷикиро ҳамчун сарчашмаҳои адабӣ низ истифода кардан мумкин аст. Сохтани луғатҳои истилоҳоти соҳаҳои гуногуни илмӣ ва ба ин восита ба тартибу нормаҳои муайян андохтани истилоҳоти илмӣ аз масъалаҳои аввалини ҳаёти имрӯза ба шумор мераванд. Фарҳангҳои қадима барои ҳалли ин гуна масъалаҳо аз бисёр ҷиҳат ёрӣ расонда метавонанд. Ба ин гуна фарҳангҳо ба таври танқидӣ назар намуда, аз онҳо самаранок фоида бурда тавонистан лозим аст. Бе истифода аз ин гуна луғатҳо инкишофи таърихии забони тоҷикиро тасаввур кардан аз имкон берун аст. Барои омӯхтани таърихи адабиёт тазкира ва сарчашмаҳои дигари адабӣ чӣ қадар аҳамият дошта бошанд, фарҳангҳои қадима низ барои дарк намудани инкишофи таърихи забон ва таърихи халқи тоҷик ҳамон андоза аҳамият доранд» [Муқаддимаи «Ғиёс-ул-лугот» 1988, 6].

Оғоз аз қарни XI то айни ҳол луғатҳои зиёд мураттаб ёфтаанд, ки фарогири ҳазинаи луғавии забони тоҷикӣ буда, вожагону воҳидҳои луғавӣ ва ибороти муҳталифи барои дӯстдорони забону адабиётамон

нофаҳмою пинҳон ба осори гуногунсоҳа ва гуногунжанри хаттии гузаштагон воридгардидаро шарҳу тавзех додаанд. Мураттибони лугатномаҳои номбурда калимаву таркибҳои зиёди душворфаҳмро тафсиру шарҳ додаанд ва ҳамчунин, номи зиёди топонимҳоро оварда, маълумоти ачиберио дар бораи шаҳрҳо, шаҳракҳо, дараву сойҳо, дарёву ҷашмаҳо, қишвару минтақаҳо ва ҷойномҳои таърихӣ пешкаш кардаанд. Аз ҷумла, аз ин лугатҳо роҷеъ ба воҳаи Сурхон ва шаҳраку деҳоти он маълумот ба даст овардан мумкин аст. «Фиёс-ул-лугот»-и Муҳаммад Фиёсуддин яке аз ин фарҳангҳо буда, роҷеъ ба ҷандин топонимҳои воҳаи Сурхон, чун Ҷағониён, Тирмиз, Бойсун, Шеробод, Гавз ва монанди инҳо мураттиби фарҳанг маълумот додааст. «Тирмизӣ – мансуб ба шаҳри Тирмиз, ки он тарафи Ҷайхун аст [аз «Луб-ул-аҳбоб»-и Суютӣ] [Фиёс-ул-лугот 1988, Ҷ. 1. С. 191].

Дар фарҳанги «Бурҳони қотеъ» дар бобати топоними Ҷағон ва маъни лугавии он мураттиби фарҳанг чунин баёни андеша кардааст: «Ҷағон бар вазни макон номи мавзеест ва баъзе гӯянд номи шаҳрест ва ҷӯберо низ гӯянд, ки миёни онро шикофта ҷанд ҷалоҷил бар он наасб қунанд ва сарвозахонон бад-он усул нигоҳ доранд ва номи нағма ва пардаест аз мусиқӣ ва шаҳсеро низ гӯянд, ки дар корҳо саъиу қӯшиши тамом дошта бошад ва мутлақ саъикунанда ва кушандаро гӯянд, ҳам аз инсон ва ҳайвоноти дигар» [Бурҳони қотеъ 1993, Ҷ.1, С. 348]. Дар ин нигошта роҷеъ ба шарҳи мағҳум ва мавзеъ андешаи хубе аз ҷониби мураттиб баён гардидааст ва ин маълумот барои барқарор намудану навиштани таърихи истилоҳи Ҷағон ҳамчун ифодакунандаи гурӯҳи этникӣ хидмат ҳоҳад намуд.

«Ҷағониён бар вазни шаробиён; номи маҳаллаест дар Самарқанд» [Бурҳони қотеъ 1993, Ҷ.1, с. 348]. Дар ин маълумот мавҷуд будани мавзее бо номи Ҷағониён дар ҳудуди Самарқанд зикр мешавад, ки ин ишора ба макони хурди гурӯҳи этникии ҷағониён дар ҳудуди номбурда ва нисбат ба ҷойи зисти онҳост.

Дар осори манзуми адабиёти муосир низ вожай чагона мавриди корбурд қарор гирифтааст. Аз чумла, дар эчодиёти шоир Лоик Шералӣ:

Мо баҳри дилшиносон шеъру тарона ҳастем,

Баҳри навошиносон чангӯ чагона ҳастем. [Лоик 2010, с. 89]

Дар ин байт вожай чагона ба унвони як наъ асбоби мусиқӣ омада, то андозае тобиши ҳамовозӣ (омонимӣ – Т.М.) пайдо кардааст, ки ин вожа низ тоҷикӣ аст. Вожай чагона, тавре гуфтем, номи асбоби сози мусиқӣ буда, иборат аз ҷӯбест, ки як сари онро сӯроҳ карда, ҷанд зангӯлача ба он меовезанд ва онро ҳаракат дода, усул нигоҳ медоранд [ФЗТ 1969, Ҷ. 2, С. 537].

«Лугати нимтағсилии тоҷикӣ барои забони адабии тоҷик»-и устод Садриддин Айнӣ аз нахустин фарҳанги баъдиинқилобии забони тоҷикӣ маҳсуб меёбад, ки соли 1938 таҳия ва соли 1976 нашр гардидааст ва фарогири зиёда аз 11 ҳазор адад воҳиди луғавӣ аст. Дар фарҳанги номбурда ҳам ҷанде аз ҷойномӯзи воҳай Сурхон, чун Чагониён, Деҳнав, Бойсун, Сайроб, Панҷоб, Заркамар ва монанди инҳо мавриди корбурд қарор гирифтаанд.

Ҳамин тавр, дар асоси навиштаҳои боло аён мегардад, ки воҳай Сурхон чун сарзамини бостонӣ аз мавзеъҳои зебову ободи кишварамон ба ҳисоб рафта, аз қадимулайём таърихнигорону сайёҳон ва адибону шоирон, донишмандону фозилон, аҳли тақвою арбобони дину сиёsatро мафтун кардааст, ки онҳо дар ситоиши ин минтақа дар нигоштаҳои хеш андешаву мулоҳизаҳои хубу бо меҳру муҳабbat баён кардаанд. Навиштаҷоту қайдҳо, мулоҳизаҳои онҳо аҳаммияти муайяни илмӣ ва адабӣ дошта, то кунун ин хусусияти худро коста накардаанд.

Хулосаи боби якум

1. Илми номшиносии тоҷикӣ дар айни ҳол дар рушду нумуъ аст ва омӯзиши номвожаҳои ҷуғрофии қаламрави Тоҷикистони соҳибистиклол мавриди таваҷҷуҳи ҷандин нафар номшиносон қарор гирифта, дар ин

чода ба комёбиҳои назаррас ноил гардидаанд, ки доир ба ҳар яки онҳо мο дар боло сухан рондем.

2. Ҳоло айёме фаро расидааст, ки доираи ин илмро густариш ва мавзеъҳои тоҷикнишини берун аз ҳудуди Тоҷикистонро низ мавриди омӯзиши забонии васеъ қарор бидиҳем. Рисолаи мазкур аз идомаи ҳамон корҳоест, ки дар бобати омӯзиши номвожаҳои ҷуғрофии мавзеъҳои тоҷикнишини берун аз Тоҷикистони соҳибистиклол чанд муҳаққиқи тоҷик оғоз кардаанд, мебошад.

3. Воҳаи Сурхон чун сарзамини бостонӣ аз мавзеъҳои зебову ободи қишварамон ба ҳисоб рафта, аз қадимулайём таърихнигорону сайёҳон ва адибону шоирон, донишмандону фозилон, аҳли тақвою арбобони дину сиёсатро мафтун кардааст, ки онҳо дар ситоиши ин минтақа дар нигоштаҳои хеш андешаву мулоҳизаҳои хубу бомехру муҳаббат баён кардаанд. Навиштаҷоту қайдҳо ва мулоҳизаҳои онҳо дорои аҳамияти муайяни илмӣ ва адабӣ буда, то қунун дар шарҳу тафсири ҷойномҳои миллиямон ҷойгоҳи хос доранд.

4. Осори назмию насрин давраҳои гуногун дар муаррифии ҷойномҳои минтақаи Осиёи Марказӣ ва, маҳсусан, воҳаи Сурхон ҷойгоҳи хоссаро доранд. Ошкор соҳтани андешаҳои гуногуни ин осор барои нишон додани интисоби таърихии ҷойномҳои минтақа мусоидат карда, дар бедор кардани зеҳни худшиносию худогоҳии миллӣ, маҳсусан, ҷавонон арзёбӣ мегардад.

БОБИ 2. БАРРАСИИ ВИЖАГИҲОИ ЛУГАВИИ ЧОЙНОМҲОИ ВОҲА

Матолиби муқаддамотӣ. Дар илми лингвистика усулҳои зиёди баррасиву таҳқиқи маводи топонимӣ ба назар мерасанд, ки яке аз онҳо баррасии лугавию маънӣ ба ҳисоб меравад. Баррасии лугавӣ-маънӣ амалан мувофиқи маводи дар забон вуҷуддошта дар пояти ду равиши баррасӣ ё омӯзиш, яъне усули таърихӣ-муқоисавӣ [диахронӣ] ва усули ҳамзамонӣ [синхронӣ] гузаронида мешавад. Дар адабиёти таълимӣ таҳти мағҳуми таҳлил чунин назария оварда мешавад: «Ба ҷузъҳо чудо намудани воҳидҳои томи забонӣ аз ҷанд нигоҳ, яъне аз ҷиҳати маъно, соҳтор, ки таҳти он вижагиву вазифаҳои воҳидҳои забонӣ (соза, морфема, вожа, ибораҳо) аён мегардад» [ЗАҲТ 1983]. Дар адабиёти соҳаи топонимика низ баррасиҳои зерин мавҷуданд, ки номшиносон, ба мисли В. Н. Топоров, О. Н. Турбачев, В. Бондарчук, Э. М. Мурзаев, А. Л. Хромов, Р. Ҳ. Додихудоев, Н. Офаридаев, Ҷ. Алимӣ, Ш. Исмоилов, О. Муҳаммадҷонзода, Д. Ҳомидов ва дигарон дар таҳқиқоти хеш аз ин усул ё равиши баррасӣ истифода ва доир ба мубрамият ва аҳамиятнокии онҳо андешаҳои муҳим баён доштаанд. Метавон ин ҷо нигоштаҳои муҳаққиқони рус В.Н.Топоров ва О.Н.Трубачёво доир ба баррасии топоформантҳо мисол овард, ки чунин андеша доранд: «Самараи таҳлили формантҳо аз он иборат аст, ки мо ҳар дафъа ҳадди ақал бо якчанд далеле сари кор дорем, ки бо форманти умумӣ шуруъ мешавад, ба мулоҳизаҳои мо оид ба шароитҳои ташаккул ва муносибати этникии ном муайяни таърихӣ мебахшад. Таҳлили формантҳо баъзан барои муайян кардани табақаҳои забонӣ имконият дода, ҳамчунин дар мулоҳизаронӣ оид ба хронологияи нисбӣ аз ҷиҳати этникӣ ва табақабандии морфемаҳо мусоидат менамояд» [Топоров 1985, с.18-19]. Дар ин қисми диссертатсия ҷанд сухан доир ба баррасии лугавӣ-маънӣ зикр ва маводи ҷойномӯҳои минтақаи Сурхон дар робита ба ин паҳлуҳо баррасӣ мегардад. Таҳлили лугавию маънӣ дар забоншиносӣ яке аз баррасиҳои маълуму муҳим ба

хисоб рафта, дар ин баррасӣ маънои луғавӣ, маншай вожа, таърихи шаклгирӣ ва пайдоиш, истифодай ин ё он калима, чи дар таркиби калимаву чумла ва ибораву таркиб, дар танҳоӣ мавриди таҳлилу омӯзиш қарор дода мешавад.

2.1. Қабатҳои луғавии ҷойномҳои воҳа

Дар забоншиносӣ, тавре зикраш рафт, навъҳои гуногуни таҳлили маводи забонӣ вучуд дорад, ки яке аз онҳо таҳлили лексикӣ ё луғавию маънӣ ном дошта, ин таҳлил дар соҳаи номшиносӣ низ роиҷ буда, дар ин баҳш маводи топонимиро ба чунин зергурӯҳҳо: ойконимия, гидронимия, оронимия, этнотопонимия, антротопонимия, фитотопонимия, зоотопонимия ва монанди инҳо дастабандӣ карда, таҳлил намудан мувофиқи матлаб хоҳад буд. Мағҳумҳои номбурдаи марбут ба топонимия низ дар навбати худ ба чандин зергурӯҳҳо ҷудо мешаванд ва дар ин бобат дар корҳои таҳқиқотии муҳаққиқони ин соҳа маълумоти назаррас оварда шудааст. Аз ҷумла, топонимшинос Э. Мурзаев дар таълифоти хеш топонимҳоро аз нигоҳи маҳалҳои номгузорӣ ба панҷ гурӯҳ тасниф кардааст: «1) Оронимҳо – унвони аносери релефӣ (сатҳизаминиӣ): кӯҳҳо, теппаҳо, қуллаҳо, водиҳо, дашту саҳроҳо, нишебиҳо, пастхамиҳо, адирҳо ва ғайра.; 2) Гидронимҳо – исми дарёву ҷашмаҳо, кӯлу наҳрҳо, шоҳобу ҳавзҳо, чӯйҳо, баҳрҳо, уқёнусҳо; 3) Фитотопонимҳо (наботот, ҷангалҳо, боғҳо, марғзорҳо ва ғайра; 4) Ойконимҳо ё нуқтаҳои будубоши одамон: шаҳру шаҳрак, деҳаву рустоҳо, истгоҳҳои гуногуни; 5) Топонимҳое, ки марбути урбонимҳои шаҳранд, аз қабили роҳҳои кӯчаҳо, майдону, тангкӯчаҳо, пулҳо ва м.и инҳоро фаро мегиранд» ... [Хромов 1966, 78-83; Р. Ҳ. Додихудоев 1972, 67-74; Мурзаев 1980, 92-93]. Тибқи гуфтаи онҳо, панҷ гурӯҳи пешниҳод гардида метавонад ҳамаи номҳои гуногуни ҷойномҳои географиро фаро гиранд.

Дастабандии ин муҳаққиқон дар таҳқиқоти номшиносони Тоҷикистон дар даҳсолаҳои охир тавсеаю такмил ёфта, дар поия ҳамин

таснифот чойномҳои мавзеъҳои гуногуни кишварро муҳаққиқони тоҷик мавриди баррасӣ қарор дода, монографияву асарҳои алоҳида ва мақолоти ҷолиби диққат нигоштаанд. Ҷанд нигоштаи ин муҳаққиқонро барои намуна ин ҷо метавон зикр кард: Ш. Исмоилов [Исмоилов 1993, 1994], Н. Офаридаев [Офаридаев 1984, 1985, 1991], А. Абдунабиев [Абдунабиев 1992], Ҷумъаҳон Алимӣ [Алимӣ 1993, 1995], О. Маҳмадҷонов [Маҳмадҷонов 2003, 2010], Д. Ҳомидов [Ҳомидов 1999, 2001, 2014, 2018], Б. Тураев [Тураев 2008, 2010, 2019, 2020, 2021], Э. Давлатов [Давлатов 2017] ва монанди инҳо. Ин муҳаққиқон доир ба вижагиҳои ҷуғрофии ин ё он минтақаи Тоҷикистон кори таҳқиқоти анҷом дода, ҳангоми таснифоти унсурҳои топонимӣ ба дастабандии навъҳои топонимӣ аҳамияти маҳсус додаанд. Аз ҷумла, дар таҳқиқи Д. Ҳомидов, ки чойномҳои водии Кешрӯд мавриди баррасӣ қарор гирифтааст, теъдоди ин навъи дастабандӣ ба 10 адад расида, ҳар дастаи нишондодаи ӯ дар навбати худ боз ба зергурӯҳҳо ҷудо гардидааст [Ҳомидов 2014, 151-155].

Ин таснифоти муҳаққиқони дар боло зикргардида барои кори илмии мо чун намуна буда, ҳангоми гурӯҳбандии маводи гирдоварда аз воҳаи Сурхон такя ба ҳамин осор карда, маводи топоними ин минтақаро дар робита ба вижагиҳои ҷуғрофияшон ба ҷунин гурӯҳҳо ҷудо карда баррасӣ намудаем.

2.1.1. Ойконимҳои воҳа

Нуқоти маскунии аҳолиро ойконим мегӯянд ва истилоҳи ойконим аз решай оукос-и забони юнонӣ буда, опіма-ном мебошад, ки ба маънои хона, ҷойи зист ва марбут ба ҳочагии он далолат карда, дар топонимика ҳамчун вожагони чойномшиносӣ маҷмуи унвони нуқтаҳои аҳолинишин [шаҳр, шаҳрак, деҳа, гузар, маҳалла]-ро дар бар мегирад. Ба ғайр аз ин, истилоҳи илмии юнонӣ ду истилоҳи дигари илмӣ, ҷун экология ва экономика мав-ҷуданд, ки онҳо иқтисоди хона (экономика) ва тозагии онро (экология) дар маънои нахуст мефаҳмонанд. Муҳаққиқон

ойкономияро дар робита ба нуқоти аҳолинишин аз ҷиҳати масоҳати ишғолкардаашон ба чунин гурӯҳҳо: «астионимия (номи шаҳрҳо), полионимия [маҷмуи номҳои шаҳрҳои гунадор], комонимия [маҷмуи номҳои дехот], урбононимия [маҷмуи хиёбону кӯча, паскӯчаву гузаргоҳ], агронимия [маҷмуи номҳои майдон ва бозорҳои шаҳр], эрготопонимия [маҷмуи номҳои муассисаву корхонаҳо, заводу фабрика], хрематонимия [маҷмуи номҳои марбут ба ҳаёти маданиву равшаннамоӣ], хоронимияи шаҳрӣ [маҷмуи номҳои кӯчаю маҳалҳои марбут ба касбу кор] дастабандӣ кардаанд» [Алимӣ 1996, 45].

Мо низ такя бар ин навиштаҳо карда, ойконимҳои воҳаи Сурхонро дар робита ба марзбандӣ ва ҷиҳати ҷуғрофияшон ба гурӯҳҳои полионимия ва комонимия ҷудо намудем. Тибқи нигоштаҳо полионимия аз қалимаи юнони *polionīm* буда, «номи шаҳр ва полионимия маҷмуи номҳои шаҳрҳои як ҳудуд, замон ва ё минтақаи алоҳидаро дар бар мегирад. Истилоҳи комонимия аз *komos* (юн.) буда, маънои деха ва номи онро ифода мекунад ва комонимия маҷмуи номи дехаву русто аст» [Ҳомидов 1999, 40-42].

Ҷойномҳои марбут ба сукунати одамони воҳаи Сурхон то имрӯз аз тарафи номшиносон ба таври зарурӣ мавриди баррасӣ қарор нағирифтаанд. Вале дар баррасии топонимҳои ин воҳа нигоштаҳои С. К. Кабанов, Р. Х. Ҳалимов, Т. Нафасов, О. Пармонову А. Бердиев ва ҷанде дигарон мавҷуданд, ки онҳоро чун осори таҳқиқотии соҳавӣ доир ба ҷойномҳои воҳаи Сурхон зикр кардан мумкин аст. Дар ин таҳқиқоти муҳаққиқони номбурда баробари нишон додани вижагиҳои ҷуғрофию таърихии ин ё он мавзеи таърихӣ, инчунин, доир ба ҷанд ойконими ин водӣ низ ҳамчун маводи топонимӣ зикр мегардад. Гуфтан ҷоиз аст, ки муҳаққиқони номбурда ҳангоми баррасии номвожаҳои ҷуғрофӣ бештар ба паҳлӯҳои географӣ ва таърихии топонимҳо ишора карда, ин номҳои ҷуғрофиро дар асоси усули муқоисаи таърихӣ ё методи диахронӣ таҳлил намуда, тағирии шакл гардидани онҳоро зикр мекунанд.

Ҳамчунин, доир ба нукоти маскуни ё ҷойномҳои марбут ба нуктаҳои аҳолинишини воҳаи Сурхон маълумоти диққатчалбунандаро аз асарҳои мардумшиносӣ, фолклорӣ ё адабиёти шифоҳӣ, шевашиносӣ ва таъриҳӣ, ки дар бахши муқаддима ва боби якуми диссертатсия чанде аз онҳо номгӯ ва баррасии онҳо оварда шудаанд, ба даст овардан мумкин аст. Дар робита ба нукоти маскуни ё ҷойномҳои ҷуғрофии марбут ба нуктаҳои аҳолинишини воҳаи Сурхон ҳаминро зикр намудан мумкин аст, ки дар ин водӣ чунин воҳидҳои забонии топонимӣ: чун водӣ, музофот, вилоят, шаҳр, туман, бекигарӣ, кент, шаҳрак, деха, дехак, маҳалла, гузар ба қайд гирифта шудаанд. Вожагони бекигарӣ, кент, уезд, туман, ноҳия, музофот дар охири асри XIX ва ибтидиои асри XX ҳамчун вожагони ифодагари нукоти маъмурӣ ва ҷуғрофӣ маҳсуб меёфтанд ва баъзеи ин вожагон тибқи талаботи давр аз нав мавриди корбурд қарор гирифта, ҳоло чун ифодагари номҳои худуди маъмурӣ қарор доранд, яъне дар айни ҳол вожаҳои арабии ноҳия, туман ба ҷои вожаи русии район, вожагони вилоят ба ҷои музофот, ҳукумат ба ҷои бекигарӣ мавриди корбурд қарор гирифтаанд, ки ин вожагон низ ҳоло чун ифодагари нуктаҳои аҳолинишин мебошанд.

Чун сухан аз бахши ҷойномҳои марбут ба нуктаҳои аҳолинишини воҳаи Сурхон мерарад, зикри таркиби гурӯҳи этникии ин мавзеъро низ муҳим бояд қарор дод. Таркиби этникии воҳаи Сурхон, асосан, аз гурӯҳи этникии эронӣ ва қисман аз гурӯҳи этникии туркӣ иборат буда, ин гурӯҳҳои этникӣ дар номгузории географӣ ё нукоти маскуни низ таъсири худро гузоштаанд. Ба гурӯҳи ҷойномҳои ҷуғрофии марбут ба нуктаҳои аҳолинишини воҳаи Сурхон чунин ойконимҳоро мансуб доистан мумкин аст: Тирмиз, Дехнав, Бойсун, Шеробод, Сурхон, Ҷарқӯрғон, Қумқӯрғон, Музработ, Дашибод, Тӯпаланг, Сӯфиён, Шӯрча, Олтинсой, Сариосиё, Узун, Сина, Дарбанд, Даҳана, Шарғун, Хондиза, Сурхоб, Панҷоб, Сайроб, Бурс, Диболо, Қӯргонча ва монанди инҳо. Ин ойконимҳоро низ вобаста ба худуди ҷуғрофиашон ба шаҳру шаҳрак (полионимҳо) ва дехаву дехқада (комонимҳо) чудо менамоем:

а) Астиониму полионимҳо. Тавре дар боло зикраш рафт, яке аз қабатҳои лугавии ойконимҳоро астиониму полионимҳо, яъне номи шаҳру шаҳрак фаро мегиранд. Вожагони полионим аз ҷузъҳои poli (юн.) – ҷойи серсоҳа, шаҳр ва opumīya (юн.) – ном иборат буда, маънои чамъи номи шаҳру шаҳракро ифода мекунад. Дар ҳудуди воҳаи Сурхон чунин шаҳру шаҳрак мавҷуданд: Тирмиз, Деҳнав, Бойсун, Шеробод, Ҷарқурғон, Қумқурғон, Шӯрча, Олтинсой, Сариосиё, Узун, Шарғун ва гайра.

Тавре дар бобҳои пешин аллакай зикраш рафт, Тирмиз ба қатори вожагони астионим мансуб буда, номи шаҳр ва маркази ҳудуди маъмурии вилояти Сурхондарёи ҳозираи Ҷумҳурии Узбекистон маҳсуб меёбад ва дар сарчашмаҳои ҷуғрофии арабизабони қарнҳои IX-XIII, ки дар рисолаи илмии Ш. А. Ҳайбуллоев «Топонимиияи форсӣ-тоҷикӣ дар сарчашмаҳои ҷуғрофии арабизабони асрҳои IX-XIII (таҳлили лингвистӣ) [Ҳайбуллоев 2022] мавриди пажуҳиш қарор гирифтааст, чунин маълумотро муаллифони сарчашмаҳои ин давр зикр кардаанд: «Тирмиз [Tirmidh] шаҳри маъруф дар қаронаи шарқии Ҷайҳун ҳаммарз бо Сагониён... Ёт.: Мардум дар ин вожа ихтилоф доранд. Баъзе Тармиз, баъзе Турмиз ва мардуми шаҳр Тармиз мегӯянд. Он чи мо дар гузашта омӯхтаем, Тирмиз бошад. Адибон онро Турмуз гӯянд ва ҳар яке барои талаффузи худ маъноҳое меоваранд...» [ниг.: Ҳайбуллоев 2022, 270].

Деҳнав низ ҳамчун ҷойноми таъриҳӣ дар ҳудуди воҳаи Сурхон доҳил мегардад ва шаҳри қадим маҳсуб ёфта, мувофиқи маълумоти сарчашмаҳо ин полионим маркази маъмурии давлати Ҷағониёни таъриҳӣ буда, яке аз марказҳои тиҷорату савдо ва фарҳангу ҷойи ободи воҳаи ҳисор маҳсуб меёфтааст. Ин мақомро ҳоло низ ин шаҳри бостонӣ дорад ва дар ҳудуди вилояти Сурхон дуюмин шаҳр, яъне пас аз Тирмиз дониста мешавад. Ҕойноми номбурда, ки ба ифодаи шаҳр меояд, аз нигоҳи соҳт дар асл таркибӣ буда, дар қолаби ибораи изофии деҳи нав шакл гирифта, аз сабаби фурӯ мондан ё ҳазф шудани бандаки изофии -и шакли деҳнавро соҳиб гардидааст. Шакли деҳнав дар қолаби мураккаб

буда, бо роҳи факки изофат (ихтисоршавии бандаки изофии -и) шакл гирифтааст. Ин астионим мутааллиқи забони ноби тоҷикӣ буда, маънои дехи навро дорад ва тавре гуфтем, дар гузашта маркази давлати Ҷагониён маҳсуб меёфт.

Полионими Шеробод низ аз шаҳраки ободу зебои воҳаи Сурхон ба шумор меравад. Ин полионим аз ҷиҳати соҳт дар қолаби мураккаб шакл гирифта, аз ҷузъҳои шер (xšay9iya) ва обод (obod) таркиб ёфта, ин ҷузъҳо мутааллиқи забони форсии тоҷикист. Дар решай шер аз дифтонги аи[ai] фонемаи е [e] ва аз ҳамсадои думаҳраҷаи xš- [ш] боқӣ монда, шаклҳои шер, шоҳ ва шаҳр аз ҳамин қалима аст. Шаҳр дар замони қадим ба ифодаи муодили қишивар, мамлакат ифода меёфт. Ин вожа чун пасванд ва чун компоненти асосӣ дар таркиби вожаҳои Ардашер, Гаршоспшер, Баҳромшер, Шеробод, Шерхон, Панҷшер ва монанди инҳо дида мешавад ва маънои ҷойи зисту истиқомати ҳоким, макони будубошро ифода мекунад. Бо ҳамин унвон дар ҳудуди Мовароуннаҳр ё Осиёи Миёна маҳалу шаҳракҳои зиёде ҳаст, ки номи Шерободро доранд. Аз ҷумла, дар ҳудуди ноҳияи Китоби вилояти Қашқадарё ва дар ҳудуди вилояти Ҳоразм деҳаҳое мавҷуданд, ки Шеробод ном доранд ва мувоғиқи маълумоти сокинони ин мавзеъҳо Шер ном мард ин мавзеъҳоро обод кардааст ва ба ҳамин хотир ин деҳаву деҳқадаҳо ба номи ӯ гузашта шудаанд. Шаҳраки Шерободи воҳаи Сурхон, ки мавриди таҳлил қарор гирифтааст, аз нигоҳи мо, ба ин нақл ягон вобастагӣ надорад. Зоро ин қаламрав аз ҷиҳати марзи ишғолкардааш хеле паҳно ва яке аз шаҳракҳои бостонии тоҷикон дониста мешавад. Тавре зикраш рафт, ҷойноми ҷуғроғии Шеробод қалимаи мураккаб ва аз компонентҳои шер ва обод шакл гирифтааст. Дар асоси ҳамин навиштаҳо натиҷагирий намоем, қалимаи Шеробод вожаи ниҳоят қадими забони тоҷикӣ маҳсуб ёфта, аз нигоҳи соҳт таъриҳан мураккаб аст ва маънои макони ободу зебо ва шукуфони мардуми ориёро далолат мекунад. Шаҳри ободу мавзеи шукуфони ориёй, қиштбоб будани макони Шерободро ҳуди мавқеи географӣ низ собит мекунад. Зоро шаҳраки

Шеробод дар ихотаи чандин ноҳияҳо, мисли Ҷарқурғон ва Қумқурғон ҷойгир аст, ки шаҳраки Шеробод нисбатан аз ноҳияҳои номбурда ободтару сарсабзтар аст.

Сариосиёб номи шаҳрак ва яке аз ноҳияҳои воҳаи Сурхон буда, ин вожа аз қуҳантарин вожаи забони модариамон маҳсуб ёфта, дар қолиби қалимасозии лугавӣ-синтаксисӣ, яъне табдили ибораи изофиӣ ба қалимаи мураккаб соҳта шудааст. Ба ин маънӣ қалимаи Сариосиёб аз ибораи сари осиёб бунёд шуда, дар Осиёи Марказӣ чандин номвожаҳои ҷуғрофӣ бо ин вожа номгузорӣ гардидаанд. Ҷузъи сар ҳамчун вожаи сермаъни тоҷикӣ бар ифодаи ибтидо, оғоз, аввал меояд. Ҷузъи осиё бошад, вожаи мураккаб буда, аз ҷузъҳои ос [ās] – санг, яъне нарм кардан, реза кардан, совидан ва об [āb] – моеи туршизо таркиб ёфта, маънояш дастгоҳи обие, ки гандум ва ҷизҳои дигари донагиро суфтаву сафед ва реза мекунад [ФЗТ 1969, Ҷ.1. С. 890]. Дар маҷмуъ, маънои лугавии ин номвожаи ҷуғрофӣ маконеро ифода мекунад, ки дар оғоз ё саршавии он осиё [осиёб] вучуд дорад.

Заркамар ҳамчун топоним таърихи қадим дошта, дар сарчашмаҳо ин номи ҷуғрофӣ қайд гардидааст ва ҳоло ин шаҳракро дар ҳудуди воҳаи Сурхон бо номи Олтинсой номбар мекунанд. Вожаи олтинсой шакли туркӣ-ӯзбекишудаи заркамар аст. Ин ҷойном аз ҷиҳати соҳтор мураккаб буда, аз ҷузъҳои зар-тилло (ар. тибрۇن) ва камар иборат аст ва ба маънои воҳаи заррин далолат мекунад. Воҳаи зарин ё заркамар ном гирифтани ин мавзеъ ба маънои маҷозӣ аст ва имрӯз низ ин мавзеъ барои хоҷагии ҳалқи воҳаи Сурхон макони асосии пахтаистехсолкунӣ маҳсуб меёбад ва мардум аз заминҳои ин мавзеъ ҳосили дилҳоҳ ба даст медароранд. Ҳушбахтона, дар ҳудуди номбурда айни ҳол ин маҳал боз бо номи Заркамар дар замони соҳибистиклолии кишвар номгузорӣ шуда, як номи таъриҳӣ аз нав эҳё гардидааст.

Дар бораи шаҳру шаҳраки воҳаи Сурхон маълумоти муаллифи «Таърихи ҳумоюн» хеле диққатчалбқунанда аст, ки порае аз онро меоварем: «Ба сари роҳи Шеробод дар тарсеи як манзили Шеробод

воқеъ аст. Ин вилоят бағоят васеъ ва касируларозӣ аст. Ҳудуди шимолии он ба кӯҳистони Ҳузор мерасад. Шарқи он мулосиқи Дехнав аст, чанубан миёнаи нахри Кофарниҳон ва Сурхон то ба канори нахри Ҷайхун мерасад ва ғарбии он то кӯҳи Тошқалъа мерасад» [Таърихи хумоюн 2007, с. 111].

Ба таври хулоса метавон қайд кард, ки дар воҳаи Сурхон шаҳру шаҳракҳои бостониву зебову обод бисёр буда, шаҳру шаҳракҳои мавриди баррасӣ қарор гирифта барои пешбурди фарҳанги тамаддуни халқҳои ориёинажод нақши муассире гузаштаанд. Шаҳру шаҳракҳои номбурда ва таърихи онҳо таҷассумгари таърихи кӯҳани халқи тоҷик маҳсуб ёфта, ҳангоми баррасиву таҳқиқ ва омӯзиш ҷиҳатҳои норавшану камтаҳқиқшудаи таърихи гузаштаи халқи ин сарзамин муайяну муқаррар мегардад. Гузашта аз ин, муҳаққиқ аз оин, урфу одат ва суннатҳои таърихии ин мавзеъҳо баръало хабардор ҳоҳад шуд.

б) Комонимҳо (чойномҳои марбути дех). Тавре дар боло зикраш рафт, яке аз қабатҳои луғавии ойконимҳоро ғайр аз полионимҳо, инчунин комонимҳо низ фаро мегиранд. Вожагони комоним аз ҷузъҳои *komos* (юн.) – дех, русто ва *opumia* (юн.) – ном иборат буда, маънои ҷамъи номи дехоту дехқадаро ифода мекунад. Дар ҳудуди воҳаи Сурхон мувофиқи маълумоти топонимшиносон Т. Нафасов, Д. Ҳомидов ва ҷанде дигарон беш аз ҷорсад дехаву дехқада мавҷуд будааст, ки бештари онҳо мансуб ба забони тоҷикӣ ва дорои таърихи бостонианд [Нафасов 1989, 3-190; Ҳомидов 2018, 56-65]. Метавон ҷанде аз онҳоро дар поён чун намуна овард: Сурхон, Музработ, Дашибод, Тупаланг, Сӯфиён, Сина, Дарбанд, Даҳана, Шарғун, Ҳондиза, Сурхоб, Панҷоб, Сайроб, Бурс, Қурғонча.

Дар байни ин дехаҳо рустоҳое мавҷуданд, ки «танҳо номашон дар сарчашмаҳо зикр гардидаанд. Ба ин қатор дехаҳои Омонҷӯл, Қӯҳак, Парғӯза, Нартибаланд, Сардомир, Сардоба, Саркашро доҳил кардан мумкин аст, ки дар асарҳои «Вақфнома», «Муъзам-ул-булдон»-и Ёқути Ҳамавӣ номи ин дехаҳо зикр гардидааст» [Ҳомидов 1999, с. 108-110].

Дар воҳа, инчунин, даҳҳо дехаҳои қадима вучуд доранд, ки дар айни ҳол низ бо унвони бостониаш ёд мешаванд. Гуфтан ҷоиз аст, ки дар воҳаи номбурда дехаи бузургтарину сераҳолитарин дехаҳои Даҳана, Дарбанд, Панҷоб, Сайроб, Сина, Сариҷӯй, Сангардак, Сарибанд, Сариқалъа, Хуфар ва монанди инҳо ба ҳисоб мераванд.

Дарбанд [Darband] чун номи деха дорои чунин маъниҳост: 1] танба, ҷӯбе, ки барои маҳкам кардани дар ба пушти он такя қунонида мешавад, галақа, лӯқидон; 2] сарҳади табиии байни ду вилоят ё мамлакат; 3] дар адабиёт ба маънои қалъаи Ҳисор ва истеҳком омадааст; 4] ағба, тагно ё дараи танг аст. Ин деха дар ноҳияи Бойсуни вилояти Сурхон, ки асосан тоҷикон зиндагӣ доранд, воқеъ аст. Аз нигоҳи соҳт ин топоним мураккаб аст ва аз ҷузъҳои дар - «дара, роҳ ё масоҳаи на ҷандон васеи байни ду доманаи қӯҳ» [ФЗТ 1969, Ҷ.1, с. 324] ва банд – баста таркиб ёфтааст. Маънояш дараи аз ду тараф баста ва мутааллиқи забони тоҷикист.

Даҳана [Dahana] номи дехаи ноҳияи Деҳнави вилояти Сурхони Ҷумҳурии Узбекистон аст. Аз нигоҳи соҳтор соҳта буда, аз ҷузъҳои даҳан - оғозгоҳ ва -а-пасванди қалимасоз таркиб ёфта, маънояш дехаи дар оғозгоҳи дара будааст. Муқ. Даҳана (н. Варзоб), Даҳана (воҳаи Яғноби н. Айнӣ).

Комоними Сариқалъа [Sariqala] номи деха дар ҳудуди ноҳияи Олтинсой (Заркамар) буда, дар қолиби қалимасозии луғавӣ-синтаксисӣ аз ибораи изофии сари қалъа соҳта шудааст ва маънои комоним мавзеест, ки дар оғозгоҳи диж ё қалъа воқеъ аст, мебошад.

Хуфар (Xufar) номи дехаи қалонтарини ноҳияи Сариосиё ба ҳисоб рафта, мансуб ба забонҳои қадими эронист. Шакли қадими ин комоним аз ороними хуф (kaufa) – қӯҳ ва far / par – баландӣ ташаккул ёфта, ба маъни дехаест, ки дар баландии қӯҳ воқеъ аст. Ҷузъи хуф, ки бозмондаи kaufa аст, дар забонҳои помирӣ ба маънои қӯҳ дар таркиби ҷанд топоним, чун Ҳуф, Пасхуф бокӣ мондааст.

Дар бораи комонимҳо (деху дехкада – Т.М.)-и воҳаи Сурхон маълумоти муаллифи «Таърихи ҳумоюн» хеле диққатҷалбкунанда аст,

ки порае аз онро меоварем: «Ва қарияи Сайроб миқдори се ҳазор хонавор мардумони точик мутаваттинанд. Аҳолии ин қария ба роҳзани қуттоъуттариқӣ машҳуранд. Дар ин қария чашмаи обест, ки манбаи он аз доманаи кӯҳи Сусизтоқ, дар васати ин қария набаон (сарчашма – Т.М.) менамояд. Ба сари он чашма дарахти чаноре аст сабз, андаруни он дарахт муҷавваф (миёентихӣ – Т.М.) ва ковок аст. Дар ҷавфи он мактабхона намудаанд, миқдори 20 адад кӯдаки атфол ба хондан машғуланд маа муаллим. Дар таърихи 1319 (баробари 1901-1902-и масҳӣ) роқими савод ба он ҷо расидам ва даромада мушоҳида намуда баромадам» [Таърихи ҳумоюн 2007, с. 111].

Мувоғики нигоштаи Гулшанӣ дар асари «Таърихи ҳумоюн»: «Дарбанд номи деха ё қарияе дар ҳудуди Бойсун ва сари роҳи Ҳисор мисли як макон аст, ба танга даҳ адад кабке диҳад. Аксари аҳолии он сайд аст. Тамоми Дарбанд ба канофи наҳри мазкури онифулбаён ҳама боғу басотин аст ба маолу мазмуни ояти каримаи «Фиҳимо ё окиҳатун ва нахлун ва руммон» мамлу аз фавокеҳ аст. Агар дар тамоми кураи арз мисли Жарбанд хушҳаво ва фараҳфизо нест, гуфта бошам, умед аст, ки муболига набошад..., лекин аҳолии он дар ниҳояти дараҷаи ҷаҳланд, дар панҷ ҳазор хонавор, сад нафар, балки даҳ нафар хонову нависоӣ ёфт намешавад. Масофаи ин вилоят то Бухоро миқдори чиҳилу ду фарсаҳ аст» [Таърихи ҳумоюн 2008, с. 11].

Дар маҷмуъ, аз ин нигоштаҳо аён мешавад, ки дар ҳудуди воҳаи Сурхон деҳқадаву русто ва деҳаҳои бостонии зиёд мавҷуд буданд, ҷанде аз онҳо имрӯз низ бо номи қадимаашон арзи ҳастӣ карда, аз таърихи қадим доштани худ дарак медиҳанд.

2.1.2. Гидронимҳои воҳа

Мавзеъҳои марбут ба вожагони об ё обномҳо дар забоншиносӣ бо үнвони гидроним ёд мешаванд, ки ин вожагон az hidrā-и юн. -об, мавзеи обӣ ва opum – ном гирифта шуда, «дар топонимия мавзеи ҷуғрофиеро ифода мекунад, ки бо об рабт дорад. Ба гурӯҳи мавзеи обӣ номи дарёҳо,

баҳрҳо, ҳавзҳо, ҷашмаҳо, шаршараҳо, кӯлҳо ва гайра доҳил мешаванд ва таҳти мағҳуми гидронимия маҷмуи номҳои мавзеъҳои обӣ аст» [Ҳомидов 2014, 114].

Гидронимҳо вижагиҳои зиёди таърихӣ, забонӣ ва ҷуғрофиро дошта, миқдори умумии унвонҳои бо об рабтдошта ба воситай вучуд доштани навъу синонимҳои беш аз худи миқдори ҷойҳои ба об рабтдошта зиёдтаранд. Як дарё, баҳр, рӯд дар масири таърих тавонистааст маротибай чанд унвони номи худро дигар карда бошад. Мисол, дар воҳаи Сурхон номҳои зерини рӯду дарёҳо, чун: Туфаланг [Tufalang], Дарбанд [Darband], Панҷоб [Panjob], Кофарниҳон [Kofarnihon], Ниҳомрӯд [Nihomrud], Комрӯд [Komrud], Ҳонақоҳ [Хонақоҳ], Сурхон [Surxondaryo], Ширкент[Širkent], Сайроб [Sayrob], Панҷоб [Panjob] ва гайра вучуд доранд, ки дар тули ториҳ чандин бор номро дигар кардаанд.

Мавзеъҳои обии воҳаи Сурхонро вобаста ба вижагиҳояшон дар навбати худ ба ҷанд зергурӯҳҳо ва ё навъҳо ҷудо кардан мумкин аст. Ҷойномҳои бо об рабтдоштаи воҳаи Сурхонро ба зергурӯҳҳои потамонимия ва лимнонимия дастабандӣ карда, мувофиқи ҳамин таснифот гидронимҳои номбурдаро мавриди баррасӣ қарор медиҳем. Ҷойномҳои бо об рабтдоштаи воҳаи Сурхонро, асосан, гидронимҳои зерин ташкил медиҳанд: Туфаланг [Tufalang], Дарбанд [Darband], Панҷоб [Panjob] , Кофарниҳон [Kofarnihon], Ниҳомрӯд [Nihomrud], Комрӯд [Komrud], Ҳонақоҳ [Хонақоҳ], Сурхон [Surxondaryo], Ширкент [Širkent] ва ҷанде аз шоҳобҳои ин дарёҳоянд.

Ҳамин тарик, Сурхон чун воҳа воқеъ дар воҳаи Ҳисор буда, ба таври дигар сарзамиnest ё воҳаест дар миёнаоби дарёи Омуст. Воҳаи Ҳисор воҳаи бисёр бузурги тоҷикнишин буда, ҳудуди он аз ноҳияҳои Обигарму Файзобод оғоз гардида, то ҳудуди Тирмизи вилояти Сурхони Ҷумҳурии Узбекистон тул мекашад. Дар асоси ин маълумот муайян кардан мумкин аст, ки ҳудуди воҳаи Сурхонро гидронимҳои зерин убур мекунанд ва ё идомаи ҳамон дарёву рӯди бузургу хурдаки воҳаи Ҳисор

ба шумор мераванд ва ин гидронимҳои воҳаи Сурхон дар манбаъҳои таъриҳӣ низ зикр гардидаанд: Қизилсой [Qizilsāy], Нихомрӯд [Nīhāmrud], Обшир [Ābśir], Обизаранг [Ābizarang], Оқсув [Āqsvū], Панҷоб [Panjāb], Сайроб [Sayrāb], Санггардак [Sangardak], Анҳор [Anhor], Кофарниҳон [Kofarnihon], Комрӯд [Komrud], Хонақоҳ [Хонақоҳ], Сурхон [Surxondaryo], Ширкент [Širkent], Тӯфаланг//Тӯпаланг [Tufalang], Дарбанд [Darband], Заркамар [Zarkamar], Дуоба // Дуова [Duoba], Обизаранг [Obizarang], Анҳор [Anhār], Дарбанд [Darband], Дехиканора [Dehikanāra], Куювсув [Kuyuvsuv], Тангрӯд [Tangrud], Хондиза / Хончиза // Хондиҷа [Xāndiža/ Xāndiza], Ҳӯҷайлӯк [Xujailāk], Санѓбулоқ [Sangbuloq], Санѓчак [Sangcak], Сардоба [Sardoba], Сурхони ҷанубӣ [Surxoni janubi], Ҷагонрӯд [Čayonrud], Каризат [Karizat], Кӯл [Kul], Кӯлак [Kulak], Лабиоб [Labiob], Новандак [Novandak], Обҷӯяқ [Ābjuyak], Обгир [Ābgir], Ободон [Ābādān], Тиллоҳавз [Tillāhauz] ва ғайра.

Гидронимҳои номбурдаро ба чунин зергуруҳҳо ҷудо кардан мумкин аст: потатопонимҳо [маҷмӯйи номи дарёҳо], лимнонимҳо [маҷмӯйи номи кӯл ва ҳавзҳо].

а) Потатопонимҳо. Ин вожагон аз potamos (юн.) – дарё, onimiya (юн.) – таркиб ёфта, номи рӯду дарёро ифода мекунад ва потатопонимия маҷмуи номи дарёҳоро фаро мегирад. Дар ҳудуди воҳаи Сурхон мувоғики маълумоти сарчашмаҳои таъриҳӣ мавҷуд будани дарёҳои хурду калони зерин қайд гардидааст: Анҳор [Anhār], Дарбанд [Darband], Дехиканора [Dehikanāra], Дуоба/Дува [Duāba/Duva], Заркамар [Zarkamar], Куювсув [Kuyuvsuv], Қизилсой [Qizilsāy], Нихомрӯд [Nīhāmrud], Обшир [Ābśir], Обизаранг [Ābizarang], Оқсув [Āqsvū], Панҷоб [Panjāb], Сайроб [Sayrāb], Санггардак [Sangardak], Сурхон // Сурхон [Surxān / Surxāndaryā], Тангрӯк [Tangruk], Тӯпаланг [Tupalang], Хондиза / Хончиза [Xāndiza / Xānjiza], Ҳӯҷайлӯк [Xujailāk]...

Гуфтан ҷоиз аст, ки қалимаҳои сӯғдии (аз сӯғдии rayta, ruta, rut-рӯд, рӯдҳона, дарё, наҳр) рӯд ва тоҷикии дарё дар таркиби лугавии забонамон

аз вожаҳои бостонӣ ва аз қалимаҳои аслии тоҷикӣ шуморида шуда, дар се давраи инкишофи таърихи забони тоҷикӣ ба чӣ тағиироту таҳаввулот дучор гардидаанд, мувоғики нигоштаҳои донишмандон маълумот диҳем, «Вожаи дарё вожаи аслии тоҷикӣ буда, дар забони порсии қадим дар шакли drayāh – баҳр, дар забони авестоӣ zrayh – баҳр, дар забони порсии миёна daryā, дар забони порсии нав – тоҷикӣ daryā – дарё арзи ҳастӣ кардааст» [Расторгуева 1990,130]. Дар фарҳангномаҳои «Фиёс-ул-лугот»-и Муҳаммад Фиёсуддин, «Бурҳони қотеъ»-и Муҳаммад Бурҳон, «Луғати нимтафсилии тоҷикӣ барои забони адабии тоҷик»-и устод С. Айнӣ, «Фарҳанги забони тоҷикӣ» (1969, иборат аз ду ҷилд), «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» (2008), «Сиҳоҳ-ул-фурс»-и Нахиҷувонӣ оид ба вожаи дарё ва муродифи он маълумоти пурраву васеъ зикр гардидааст. Дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» доир ба ин вожа ҷунин маълумот оварда шудааст: «Дарё 1. оби калони равоне, ки маҷрои табиӣ дошта, манбаи асосиаш боришот аст, рӯд, наҳр: дарёи Варзоб, дарёи Вахш, дарёи Сир. 2. кхн. баҳр; дарёи Хазар баҳри Каспий» [ФТЗТ 2008,Ч.1.С. 430].

Рӯд [Rud] низ ба қатори вожаи тоҷикии асил мансуб буда, «дар забони порсии қадим ва порсии миёна, ки гузаштаи бевоситаи забони тоҷикӣ аст, дар шаклҳои rautah – «дарё», «рӯд», «маҷро» > rōd – [rwd] «рӯд», «дарё», «маҷро» арзи ҳастӣ кардааст» [Расторгуева 1990,113]. Вожаи rut дар матнҳои сӯғдии будоӣ, сӯғдии масеҳӣ ва сӯғдии монавӣ дар шакли rut, rauta, ruta ва rut ба назар мерасад ва маънои дарё, рӯдҳона, нахрро дорад [Тураев 2019, с.70]. Гузашта аз ин, дар бораи ин вожаи таъриҳӣ дар фарҳангу луғатҳои тафсирии ба забони модариамон мураттаб гардида, маълумоти диққатчалбунандаро меҳонем. Аз ҷумла, дар «Луғати нимтафсилии тоҷикӣ барои забони адабии тоҷик»-и устод С. Айнӣ дар бораи ин қалима навиштаи зеринро дидан мумкин аст: «Рӯд-1. наҳри калон [монанди рӯди Амуя, рӯди Шофирком, Ҳирқонрӯд, Шаҳррӯд]; 2. Тори созҳо, ки аз рӯда тофта бошанд; 3. Номи созест, ки тораш аз рӯд аст» [9, 319].

Анҳор [Anhār] унвони кухани рӯди Ангор буда, дар қаламрави навоҳии Ангор ва Шеробод ҷорӣ мешавад. «Вожаи Ангор мансуби забонҳои эронӣ буда, ба маъни ҷойи чамъоварии ҳосили қиши, яъне хирман далолат мекунад» [Нафасов 1989, 13]. Дар ҳамин шакл дар сарчашмаҳои пешин қайд шудааст. Дар шеваҳои забони тоҷикӣ, алалхусус, дар гурӯҳи шеваҳои марказии забони тоҷикӣ вожаи «ангор» васеъ истифода мешавад.

Дарбанд [Darband] номи дарёча дар ноҳияи Бойсун. Аз ҷиҳати соҳтор ин гидроним мураккаб буда, аз ҷузъҳои дар – шакли кӯтоҳшудаи дара ба маъни роҳ ё масоҳаи на ҷандон васеи байни ду доманаи кӯҳро ифода мекунад ва банд – баста таркиб ёфта, маъни мавзеи аз ду тараф баставударо ифода мекунад ва мансуби забони тоҷикӣ аст.

Дехиканора [Dehikanāra] номи шохобе аз дарёи Санѓгардак дар қаламрави вилояти Сурхондарё буда, дар натиҷаи якҷоя шудани рӯдҳои Қизилсой ва Дехиканора рӯди Санѓгардак ба вучуд меояд ва сарчашмаи обии ин дарё барф аст. Ҳуди дарёи Санѓгардак шохобе аз дарёи Сурхон дониста шуда, аз қаламрави навоҳии Сариосиё ва Дехнав мегузарад. Дарёчаи Дехиканора аз ҷиҳати соҳт мураккаб буда, аз ҷузъҳои дех – мавзеъ, русто ва канора – дурттар аз мавзеъ ё атрофи он буда, маъни дарёи аз канори деха ҷоришавандаро дорад.

Дуоба/Дува [Duāba / Duva] як шохоби дарёи Ширкент дар ҳудуди қаламрави Узун ва номи дарё дар қаламрави ноҳияи Бойсуни вилояти Сурхандарё аст. Дуоб шакли дигари гидроними Дуоба аст ва бо илҳоқ кардани форманти гидронимсози -а шакли Дуоба / Дуваро гирифтааст. Ин гидроним аз нигоҳи соҳт аз ҷузъҳои ду – шумора, об – исм ва пасванди калимасози -а таркиб ёфтааст ва аз нигоҳи соҳт мураккаб аст. Бо ҳамин унвон дар ҳудуди вилояти Ҳатлон ва дар ноҳияи Варзоби Тоҷикистон ҷойномӯ мавҷуданд, ки дар шакли Дуоба// Дугоба ифода мейёбанд. Ин далолат бар он мекунад, ки ин ҷойном таърихи қадим дорад ва дар аксари мавзеъҳои тоҷикнишини Осиёи Миёна дар ҳамин шакл арзи ҳастӣ кардааст.

Заркамар [Zarkamar] номи дарёча дар нохияи Олтинсой буда, аз нигоҳи соҳт мураккаб ва аз ҷузъҳои зар – тилло, санги қиматбаҳо ва камар – миён, оғӯш шакл гирифта, маъни мавзеи зархез, ҳосилхезро дорад.

Қизилсой [Qizilsāy] унвони шохобчай дарёи Санггардак буда, дар ҳудуди нохияҳои Деҳнав, Шурча ва Олтинсойи вилояти Сурхони Ҷумҳурии Узбекистон ҷорӣ мешавад. Ин дарё дар забони ӯзбекӣ аз ҷиҳати соҳтор мураккаб буда, аз ҷузъҳои туркӣ-ӯзбекии қизил – сурх ва сой-дара таркиб ёфтаанд ва маъни дарёи аз дараи сурх ҷоришавандаро дорад [Нафасов 1989, 156].

Ниҳомрӯд [Nīhāmrud] унвони бостонии шохоби рости дарёи Сурхони кунунӣ дар марзи воҳаи Сурхон буда, дар қарнҳои миёна номи пешинаи дарёи Тӯпаланг буд. Ҷойноми ҷуғрофии ифодагари мавзеи обии номбурда аз ҷиҳати соҳт мураккаб буда, аз ҷузъҳои ниҳом – номи мавзеъ ва рӯд – дарё таркиб ёфтааст ва бар ифодаи маъни дарёи мавзеи Ниҳом меояд. Номи кунуни ин маҳал Дараи Ниҳон аст [Нафасов 1989, 128].

Обшир [Ābšir] номи умумии оғозгоҳи дарёе, ки чун сарчашма ба дарёҳои поён об медиҳад, фаҳмида мешавад. Гидроними номбурда дар қаламрави нохияи Сариосиёи вилояти Сурхон воқеъ буда, аз ҷиҳати соҳт мураккаб буда, «аз ҷузъҳои об – ҷизи мои шаффоғ, дарё ва шир – сафед, тоза, ноб таркиб ёфта, маъни оби тозае, ки аз қӯҳи яхин ҷоришаванда аст, мебошад» [ФЗТ 1969, 837].

Обизаранг [Ābizarang] номи шохоби тарафи рости дарё дар нохияи Сариосиё мебошад. «Аз ҷиҳати соҳт мураккаб буда, аз ҷузъҳои об (дарё), бандаки изофии -и ва заранг (макони саҳту метин) таркиб ёфта, маъни луғавияш обе, ки аз ҷойи саҳт ҷоришаванда аст, мебошад» [Нафасов 1989, 134]. Ба тарзи соҳташавии қалима назар афканем, содалавҳона ва гайрииљмӣ будани таҳлили Т. Нафасов маълум мегардад, зоро қалимаи Обизаранг аз ибораи оби заранг соҳта шуда, дар қолиби қалимасозии луғавӣ-синтаксисӣ (табдили ибора ба қалимаи мураккаб) сурат

гирифтааст. Ба ин нукта бояд рӯшанӣ андохт, ки вожаи «заранг» кадимаи тоҷикӣ буда, номи дарахти бисёрсолаи ҷинси кӯҳии мағзаш пурраи саҳт мебошад ва аз сабаби он ки дар мавзеи қад-қади рӯди номбурда дарахти кӯҳии «заранг» зиёд мерӯяд, аз ин хотир сокинони буими он ҷо номи рӯdro бо номи заранг (мавзеи зарангзор) гузоштаанд, ки ном ба релефи мавзеи номбурда мувофиқат меқунад.

Панҷоб [Panjāb] номи дарёи деҳаи Панҷоби ноҳияи Бойсун буда, аз ҷиҳати шакл мураккаб аст ва аз ҷузъҳои панҷ – адад, шумора ва об – дарё таркиб ёфта, маънои мавҷуд будани панҷ дарёро ифода меқунад [Нафасов 1989, с.154].

Сайроб [Sayrāb] номи дарёча ва деҳа дар ҳудуди ноҳияи Бойсун буда, аз решоҳои серун (оби хунук, сард) ва āb (мои беранг, дарё) шакл гирифта, маънои дарёи обаш хеле хунукро дарад. Муҳити ҷуғрофии ин гидроним ба номи маҳал бисёр мувофиқ буда, деҳаи тоҷикнишин аст.

Сангардак [Sangardak] номи яке аз дарёҳои қалон дар ҳудуди воҳаи Сурхон буда, ин дарё шоҳоби рости дарёи Сурхон аст ва аз марзи навоҳии Сариосиё ва Дехнав ҷорӣ мешавад. Бо ҳамин унвон дар асри X мувофиқи нигоштаи сайёҳи араб Мақдисӣ деҳае будааст ва деҳа дар ҳудуди давлати Чагониён воқеъ гардида, аз доҳили деҳаи Сангардак ба сӯйи Кеш ва Самарқанд корвони пурбор роҳ мегирифтааст. Ин гидроним аз ҷузъҳои sang (чисми саҳти кӯҳӣ) ва gard (асоси замони ҳозираи феъли гардиш) ва топоформанти -ak дар қолиби қалимаҳои мураккаби омехта таркиб ёфта, маънои дарёи тези аз мавзеи сангдори кӯҳӣ ҷоришавандаро дорад. Ин андешаро муҳити ҷуғрофии дарё низ тақвият медиҳад ва дарё, воқеан, аз баландии мавзеи санѓлоҳ тез ҷорӣ мешавад.

Сурхон//Сурхондарё [Surxān/Surxāndaryā] номи дарёи асосии воҳаи Сурхон маҳсуб ёфта, охиртарин ва бузургтарин шоҳоби рӯди Ому дониста мешавад. Ин рӯди бузурги водӣ аз ҳудуди рустои Қаровултеппа бо якҷояшавии рӯдҳои Тупаланг ва Қаратоғ ба вучуд меояд. Шоҳобҳои дарёи Сурхон аз нишеманҳои ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор сарчашма

гирифта, шакли дарёро мегиранд. «Номи қадимии ин дарё дар сарчашмаҳо бо номи Чагонрӯд зикр гардидааст ва Сурхон шакли тағийирёфтаи чагон аст, ки ин истилоҳ бар ифодаи номи этникии сакой аст» [Нафасов 1989, 204].

Тагоб [Tagāb] номи дарёча дар ноҳияи Бойсун аст ва аз нигоҳи соҳт мураккаб буда, аз ҷузъҳои таг – поён, тез ва об – дарё, наҳр ва ҷоришаванда таркиб ёфта, маънояш дарёчаи ба таг, поён ҷоришаванда аст. Ба илҳоқи пасванди -ӣ маънои дигар, болообиҳоро тагобӣ мегӯянд.

Тангрук//Тангрут//Тангрӯд [Tangruk/Tangrut/Tangrud] номи шоҳоб ва дарёчае дар ҳудуди ноҳияи Сариосиё аст. Дар таркиби ин ҷойноми ҷуғрофии марбут ба мавзеи обӣ вожаҳои танг (сифат) ва рук (шакли дигаршудаи рӯд, исм) ба назар мерасад ва маънои луғавии аз дараи танг омадани дарёчаро ифода мекунад.

Туплон [Tipolon] номи дарёча дар ҳудуди ноҳияи Сариосиё ва номи шоҳоби дарёи Сурхон аст. Маънои зоҳирӣ ин гидроним гоҳ зиёд ва гоҳ кам шудани оби дарёро ифода мекунад. Таъриҳан ин гидроним мураккаб буда, мансуби забони тоҷикӣ аст ва аз ҷузъҳои tipol (мавзеи ҳамвории кӯҳӣ) ва -on (пасванди ҷамъбандӣ) иборат буда, маънои аз мавзеи ҳамвори кӯҳӣ ҷорӣ гардидани оби дарёро ифода мекунад. Ин вожаи рехта буда, дар ҳамин шакл истифода мегардад ва маънои ба таври ноором ҷорӣ шудани дарёро ифода мекунад. Агар возех баён намоем, маънои Туплон «дарёи пурталотуми кӯҳӣ» аст.

Хондиза/Хонҷиза [Xāndiza/Xāndiza] номи дарёи дар ҳудуди ноҳияи Сариосиё воқеъбударо ифода мекунад. Аз нигоҳи соҳт ин гидроним мураккаб буда, аз ҷузъҳои хон – шакли дигаршудаи қант ба маънои деҳа ва диз – қалъа таркиб ёфта, маънои деҳаи баланди қалъадорро ифода мекунад. Номи дарё бо номи деҳ марбут аст.

Ҳӯчаилок [Xujailāk] номи дарё воқеъ дар ҳудуди ноҳияи Сариосиё буда, аз ҷиҳати соҳт таъриҳан мураккаб ва аз ҷузъҳои ҳӯча/ҳоча (соҳиб) ва илок /элок (чарогоҳ) таркиб ёфта, маънои дарёи аз мавзеи чарогоҳи ба ҳочаи Элокӣ мансуб буда, ҷоришаванда аст.

б) Лимнонимия (Құлномұх). Дар адабиёти илмі номи құлу ҳавзҳои бахши гидронимияро лимнонимия меомұзад. Дар марзи воҳаи Сурхон, тибқи маълумоти сарчашмаҳои хаттій вуҷуд доштани лимнонимұх ё құлномұх зерин зикр гардидааст: Құл, Чакоп / Ҷоҳоб, Каизат, Құлак, Лабиоб, Новандак, Обчұяк, Обгир, Ободон, Тиллоҳавз [Шеробод]. Құлу ҳавзҳои номбурда аз құлу ҳавзҳои дигар нисбатан калонтар ва маъруфу машҳуртар буда, ҳавзу құлҳои мазкур дар тули асрҳо пайваста ба мардум хидмат кардаанд ва дар айни ҳол низ хидмат мекунанд. Ҳоло чанд мисол аз құлу ҳавзҳои водй оварда мешаванд:

Диллакұл [Dillakul] номи құл дар ҳудуди ноҳияи Тирмиз буда, аз чиҳати соҳт мураккаби тобеъ аст ва аз қузъҳои дилла (ботлох) ва құл (чойи оби бисёре ба таври сунъӣ ҷамъшуда) шакл гирифта, маънояш рустаний дар құли ботлоҳдошта руста ё рӯйида мебошад.

Занг [Zang] номи наҳр ё ба фаҳмиши кунунӣ канал буда, дар марзи ноҳияи Сариосиё воқеъ ва аз чиҳати соҳт сода аст. Вожагони занг ба маънои пӯсидашавии оҳан далолат мекунад ва дар ин ҷо ба маънои оби тира омадааст.

Ойнакұл [Āynakul] номи яке аз құлҳои навохии Шўрчӣ буда, аз чиҳати соҳтор мураккаби тобеъ аст ва аз қузъҳои ойна (ашёи шаффоғ), құл (мавзеи об ҷамъшуда) таркиб ёфта, маънои құли обаш тозае чун оинаро ифода мекунад.

Ободон [Ābādān] номи яке аз мавзеъҳои обӣ дар ҳудуди ноҳияи Шўрчӣ аст ва аз чиҳати соҳтор сохта буда, аз қузъҳои обод (хуррам, хуш, зебо, бегазанд) ва пасванди ҷамъбандии -он таркиб ёфтааст [ФЗТ 1969, 893].

Обинаргаз [Ābinargaz] номи чашма, ҳавз ва наҳр дар қаламрави Сариосиё буда, аз чиҳати соҳтор мураккаб дар қолиби калимаҳои типпи лугавӣ-синтаксисӣ аз ибораи оби нарғаз сохта шуда, қузъи об (моен беранг) ва нард (банди чӯй) ва газ аз сүғдии jaz – буттаи ҳамешасабзи сӯзанбарг, арчамонанд, ки аз навдаи он тири камони Орашро месохтанд,

буттаи сӯзанбарг таркиб ёфта, маъни луғавияш анхор ё чӯйи банддошта мебошад.

Ҳавзак [Havzak] номи яке аз ҳавзҳои воқеъ дар худуди тумани Бойсун буда, аз ҷиҳати соҳт соҳта буда, аз ҷузъҳои ҳавз (арабӣ, ҷойи ҷамъшавии об) ва пасванди тоҷикии -ак (ифодакунандай ҳурдию навозиш) соҳта шуда, маъни ҳавзи ҳурдро ифода мекунад.

в) Номи чӯй ва нахр. Дар луғату фарҳангҳои тафсирӣ доир ба калимаи чӯй аҳбори зерин зикр гардидааст: «Чӯй ҷое, ки дар он оби нисбатан бисёр равон аст» [ФЗТ, Ҷ. 2. С. 580]. Муҳаққики номҷойҳои Осиёи Миёна Э. М. Мурзаев роҷеъ ба вожаи «чӯй» андешаи зеринро баён мекунад: «joу, jo – «арик», «чӯй» [тоҷикӣ]. Муқ. шавад: туркманија [аслан «чӯй»-и тоҷикӣ аст] «арик», «чӯй» барои обёри, чӯй барои обёрии киштзор ва боғу токзор [ҳабари М. Талдиханов], форсӣ «чӯй», «чӯоб», «чӯй» – «арик», «канал» [русија] барои обёри, дарёча, нахр [арабӣ], ҷашма, шоҳоб [афғонӣ, дарӣ] «чӯбор» – «ҳавз», «қӯл» [Мурзаев 1980, 38-48].

Дар қаламрави воҳаи Сурхон чунин ариқу нахр, чӯйбору чӯйҳо вучуд доранд ва номи онҳо дар ҳуҷҷатҳои расмӣ зикр шудаанд, ки миқдорашон беш нест:

Дамариқ [Damariq] унвони яке аз чӯйҳо дар қаламрави навоҳии Шеробод ва Олтинсой буда, ин номҷои ҷуғрофӣ аз ҷузъҳои тоҷикии дам (канора) ва шакли туркӣ-узбекишудаи ариқ (чӯй) таркиб ёфтааст ва маъни оби чӯйи қаҷу норавонро дорад. Номҷои номбурда намуди узбекишудаи ҷойноми ҷуғрофии қадими тоҷикии марбут ба мавзеи обии Дамчӯй аст.

Дубойариқ [Dubāyariq] унвони яке аз чӯйҳо дар худуди тумани Саросиё буда, аз ҷиҳати соҳт мураккаб аст ва аз ҷузъҳои дубой (номи гурӯҳи этникии туркӣ) ва ариқ (чӯй) шакл гирифта, маъни ҷӯйи ба гурӯҳи этникии дубой мансуббуدارо ифода мекунад [Нафасов 1989, 65]. Маъни дурусти ҷойноми обии Дубойариқ, аз назари мо, ин тавр аст: Ду – шумораи тоҷикӣ (шумораи миқдорӣ) + ҷузъи туркии бой – доро, ғанӣ,

сарватманд+ариқ (точикии узбекишууда) – чўй, нахр буда, чўйе, ки онро ду нафар шахси сарватманд кандаанд, мебошад.

Қанчиғашоҳ [Qanjīyašāx] унвони яке аз чўй дар ҳудуди тумани Ангор буда, ин чойном аз ҷиҳати соҳт мураккаб аст ва аз ҷузъҳои қанчиға (номи гурӯҳи этникии туркӣ) ва шоҳ (чўйи хурд) соҳта шуда, маънои чўйи мансуби гурӯҳи этникии қанчиғаро дорад. Инчунин, маъниҳои пушти зин дар болои асп ва чўйи фаръӣ, хурдро низ ифода мекунад [Нафасов 1989, 236].

Қораариқ [Qāraariq], унвони яке аз чўй дар ҳудуди тумани Олтинсой буда, гидроними номбурда аз ҷиҳати соҳт сода аст, чунки ҷузъи туркии он қора (сиёҳ) дар забони тоҷикӣ истифода намешавад. Маънои луғавии ин гидроним чўйи обаш сиёҳро ифода мекунад.

Нуғайшоҳ [Nuǵayšāx] унвони чўйе дар ҳудуди тумани Ҷарқурғон буда, аз ҷиҳати соҳт мураккаб буда, аз ҷузъҳои нуғай (сабзазор) ва шоҳ (радаи об) соҳта шудааст. Маънои луғавии гидроними мазкур мавзеи сабзазор аст.

Ойнаариқ [Āynaariq] унвони чўйе дар ҳудуди тумани Шеробод буда, аз нигоҳи соҳт мураккаб ва аз ҷузъҳои ойна (чизи маълум) ва ариқ (шакли узбекишуудаи чўй) соҳта шуда, маънояш чўйе, ки обаш соғ аст.

Ҳаркуш [Xarkuš] унвони чўйе дар ҳудуди ноҳияи Сариосиё буда, аз ҷиҳати соҳт мураккаб ва аз ҷузъҳои ҳар (шакли тағийирёфтаи ғар ба маънои кӯҳ) ва күш (шакли тағийирёфтаи каш ба маънои оғӯш ё байн) таркиб ёфта, маънои чўйи аз байни дара ё кӯҳ ҷоришавандаро ифода мекунад. Бояд тавзех дод, ки асли маънои дарёи Ҳаркуш ҳамонест, ки зоҳирان маълум аст. Вожаи «Ҳаркуш» калимаи тоҷикӣ буда, аз ду ҷузъ: ҳар – ҳайвони хонагии боркаш ва ва феъли «куш» иборат буда, ба макони душворгузари кӯҳие далолат мекунад, ки хеле хатарнок буда, ҳангоми убур ҳарҳои боркаш сарозер меафтанд. Аз беэҳтиётӣ гоҳ-гоҳ дар тақозои таъриҳ ҳодисаи ба об афтодани он ҷонварҳо воқеъ мешуд, бинобар ҳамин номи рӯдро дарёи ҳаркуш номидаанд. Муқ.: Ҳаркуш (мавзез ву рӯд) дар воҳаи Яғноб ва Панҷакент. Боз дар воҳаи Яғноб

Харпартова ном мавзеест дар Ағбай Латтабанд, ки точикони воҳаи Яғноб он чоро Райи Харкуш мегӯянд [Тураев 2019, с. 73]. Инчунин, маъни дигари хар бузург, баландӣ буда, ин вожа бозмондаи xarf//xarv-и забони суғдӣ аст ва дар таркиби ҷойномҳои Пишихарф, Муҷихарф, Ҳарангон ва амсоли инҳо ба маъни баландӣ меояд.

Чакак [Čakak] унвони ҷӯйи жарф дар ҳудуди тумани Шеробод буда, аз ҷиҳати соҳт соҳта ва аз ҷузъҳои чак (шакли дигаршудаи ҷоҳ) ва -ак (пасванди ифодагари ҳурдӣ) таркиб ёфта, маънояш ҷоҳак, яъне ҷоҳи ҳурд аст.

г) Номи ҷоҳ ва ҷашма. Дар луғату фарҳангҳои тафсирӣ доир ба қалимаи ҷоҳ аҳбори зерин зикр гардидааст: «Ҷоҳ ба маъни ҷуқурии рострафта дар замин, мағок ё ҷуқурии ростканда барои қашидани об ва ё рехтани обҳои ифлос меояд. Ё ҷое, ки дар он оби бисёр ҷамъ шудааст, толоб» [ФЗТ 1969, ч.2.580]. Ҷоҳ қалимаи тоҷикӣ буда, дар суғдӣ-яғнобӣ сӯҳ аст, дар тоҷикӣ ҷоҳ (sōh), ки ҷуқурии рострафтаро гӯянд.

Дар қаламрави воҳаи Сурхон вожаи ҷоҳ ба маъни ҷуқурии рострафта дар замин, мағок ё ҷуқурии ростканда барои қашидани об ва ё рехтани обҳои ифлос» далолат мекунад [ФЗТ 1969, ч.2, 678], асосан, дар ҷойҳои ҳамвор- замину даштӣ ба назар мерасанд. Ҷоҳҳои мавзеи мавриди таҳқиқ қарор гирифта, асосан, дар дашту биёбонҳои воҳаи Сурхон мавҷуд буда, барои захира кардани об ҷиҳати ошомидану обёрий кардани замину ҷорпо ва одамон истифода мекунанд. Ҷоҳҳоро низ аз ҷиҳати шаклу моҳияташон ба ҷоҳ-антропоним, ҷоҳ-этноним гурӯҳбандӣ кардан мумкин аст:

а) ҷоҳ-антропоним (бо номи одамон ёд шудани ҷоҳҳо): Азизбулоқ [Azizbulāq] унвони ҷоҳе дар қаламрави ноҳияи Қумқурғон буда, гидроними номбурда ҳарчанд аз ҷузъҳои азиз ва булоқ (ҷашма) соҳта шудааст, сода аст, зеро ҷузъи дуюм дар забони тоҷикӣ нест. Мувофиқи маълумоти лугати «Девону луғат-ит-турк»-и Маҳмуди Қошғарӣ маъни луғавии ин ҷойном оби ширин аст.

Ашуркесак [Ašurkesak] унвони чоҳе дар ноҳияи Қумқурғон буда, аз ҷиҳати соҳт сода аст, ҳарчанд аз ҷузъҳои арабии ашур (Ашур ном шахс) ва узбекии кесак (кулух, замин) иборат ва маъни замини мансуб ба Ашур ном шахс вуҷуд доштани чоҳ аст.

б) чоҳ-этноним [номи ҳалқ]: Балхиқудук (Balxiquduq), унвони чоҳ дар қаламрави тумани Қумқурғон буда, ҷоҳи номбурда ҳоло низ бо ҳамин ном вуҷуд дорад ва сокинони дехқадаҳои Кукдала, Дурсун онро ҳамчун манбаи обӣ истифода мекунанд. Номи чоҳ ба воқеаи таърихӣ далолат мекунад, ки дар замонҳои қадим гурӯҳи одамони аз шаҳри Балх омада, ба ин чоҳ соҳибӣ кардаанд ва дар айни ҳол гунаи Балхиқудук намуди туркишудаи «ҷоҳи балхиён»-и забони тоҷикӣ аст.

Буридаҳана (Buridahana) унвони мавзеи обгузар дар ҳудуди тумани Бойсун буда, номвожаи ҷуғрофӣ аз ҷузъҳои бурӣ (номи шахс, маънояш гург, намуди бостониаш vrk – порсии бостон) ва даҳна / даҳана (ҷойи обгузар, тоҷикӣ) шакл гирифтааст. Бурӣ ном шахс ё гург замоне дар дараи номбурда зиндагӣ кардаанд ва ба ҳамин муносибат дараи обгузари мазкурро ба унвони он номгузорӣ кардаанд. Вале, возехан, маъни Буридаҳана (Buridahana), оғози даромади дараест, ки он ҷо гургхона воқеъ аст, яъне даҳани гургхона, даромадгоҳе, ки гургхона дорад ва зоотопоним аст.

Дар маҷмуъ, ҷоҳҳое, ки мувофиқи аҳбори манбаъҳои хаттӣ дар воҳаи Сурхон вуҷуд доранд, асосан, дар мавзеъҳои замини ҳамвордошта ва даштий ҷойгир шудаанд.

Гузашта аз ин, доир ба пайдоиш ва мансубияти забонии вожагони «ҷашма» андешаву фикр ва мулоҳизаҳои зиёд мавҷуданд. Аз ҷумла, дар луғатҳои тафсирӣ доир ба қалимаи «ҷашма» чунин маълумот оварда шудааст: «Ҷашма ҷойи ҷӯшиданӣ об аз зери замин ва равон шудани он аст» [ФЗТ 1969, с. 535]. Дар ҳудуди воҳаи Сурхон ҷашмаҳои зиёде мавҷуданд, ки аксари онҳо унвон доранд. Аз ҷумла:

Бошбулоқ [Bošbuloq] номи чашма дар ҳудуди ноҳияи Бойсун буда, маънояш сарчашма аст ва обҳои чашмаҳои хурд-хурд аз он пайдо мешаванд.

Зарчоб [Zarčāb] номи чоҳ дар ҳудуди ноҳияи Сариосиё воқеъ буда, аз ҷиҳати соҳт мураккаб аст ва аз ҷузъҳои зар – шакли тағйирёфтаи сар – ибтидо, оғоз ва чоб – шакли ихтисоршудаи ҷоҳи об, яъне чаҳоб аст. Маъни луғавии гидроними номбурда мавзеи сари чоҳ будан аст.

Оқмата [Āqmata] номи чашма дар ҳудуди ноҳияи Шеробод буда, ба маъни ҷӯйе, ки обаш тозаи тоза аст, далолат мекунад.

Сурхонбулоқ [Surxānbulāq] номи чашма дар ҳудуди ноҳияи Қумқурғон буда, маънояш чашмае, ки дар сурҳок ва ҷашмаи сурхранг падид омада мебошад.

Султончашма [Sultānčašma] номи чашма дар ҳудуди ноҳияи Бойсун буда, аз нигоҳи соҳт мураккаб аст. Маъни луғавии ин гидроним далолат бар Султон ном шаҳс мутааллиқ будани ҷашма мекунад.

Ҷашма [Čašma] номи чашма дар ҳудуди ноҳияи Олтинсойи вилояти Сурхон воқеъ аст ва аз ҷиҳати соҳт соҳта буда, аз ҷузъҳои ҷашм – номи узви инсон, оби равон ва пасванди қалимасозӣ -а иборат аст; маъно: дехае, ки ҷашма дар наздики он воқеъ аст [Нафасов 1989, 175, 202].

Ҷашмазор [Čašmazār] номи чашма дар ҳудуди ноҳияҳои Бойсуну Шерободи вилояти Сурхон аст. Ин гидроним аз нигоҳи соҳтор соҳта буда, аз ҷузъҳои ҷашма – исм ва пасванди -зор, ки фаровониро ифода мекунад, иборат аст ва маъни фаровон будани ҷашмаҳоро мефаҳмонад [Нафасов 1989, 203].

Үйбулоқ [Uybulāq] номи чашмае дар ҳудуди ноҳияи Шеробод буда, мутааллиқи забони ўзбекӣ аст ва маъни оби ҷашма тавассути кандан ҷорӣ шуданро дорад. Маъни возеҳи ҷашмаи номбурда ҷашмаи назди хона мебошад, аз ҷузъҳои туркии ўй – хона ва булоқ – ҷашма, яъне «ҷашмаи канори хона» аст.

Оқарбулоқ [Āqarbulāq] номи чоҳ дар навоҳии Шўрчӣ, Олтинсойи вилояти Сурхон буда, маъни чашмаи обаш равандадорад [Нафасов 1989, 139].

Дар хуносай фасл ҳаминро қайд кардан лозим аст, ки дар натиҷаи баррасии чанд номи дарёву рӯд (потамонимҳо), кӯлҳо (лимнонимҳо), ҳавзу наҳр, чашмаву чоҳ, ҷӯй аён мешавад, ки дар воҳаи мавриди таҳқиқ қарордода номи чоҳу кӯл ва ҳавзҳои хурду қалон бисёранд ва имрӯз аксарияти онҳо арзи ҳастӣ менамоянд ва дар хизмати ҳалқ мебошанд. Қисме аз номҳо, ки аз ҷузъҳои туркӣ ё тоҷикию туркӣ соҳта шудаанд ва қалимаҳои туркӣ дар забони тоҷикӣ роиҷ нестанд, онҳоро аз ҷиҳати соҳт сода гуфтан лозим аст.

2.1.3. Оронимҳои воҳа

Кӯхномаҳо ё оронимҳо яке аз гурӯҳҳои дигари қабатҳои забонии маводи топонимии воҳаи Сурхонро фаро мегиранд. «Ороним аз ҷузъҳои oros – қӯҳ, onom – ном таркиб ёфта, номи мавзеъҳои сатҳизамини ба шаклҳои релеф, яъне қӯҳ, талу теппа марбутбударо меомӯзад ва орономия – маҷмуи чунин номҳо аст, яъне ба маъни дигар номи қӯҳҳо, теппаҳо, горҳо, ҷарҳо, нишебиҳоро орономия меноманд» [Ҳомидов 1999, с. 114].

а) Номи мавзеъҳои қӯҳӣ. Номи қӯҳҳо низ ҳамчун як қабати луғавии маводи топонимӣ мавриди омӯзиш қарор дорад ва дар минтақаи Сурхон низ қӯҳҳо хеле бисёранд, ки номҳои таъриҳӣ мебошанд. Ҳоло дар поён номи чанд қӯҳи минтақаро, чун қӯҳҳои Боботоғ [ки номи қадимаи он Бобоқӯҳ аст ва баъди асрҳои XV-XVI ҷузъи туркӣ-ӯзбекӣ ба он илова гардида, қӯҳном шакли омехтаи тоҷикӣ-туркии Боботоғро гирифтааст, номи қаторқӯҳ дар ҳудудҳои ноҳияҳои Дехнав, Шўрчӣ, Сариосиё], Бодиҳаво [номи деха дар Дехнав], Говурган [топоними шакли мураккаби омехта, аз ҷузъҳои тоҷикии “гов”-и ҳайвони шоҳдори хонагӣ ва ҷузъи туркӣ-ӯзбекии “урган” (шакли феъли замони гузаштаи туркии “задагӣ”), яъне мавзее, ки говоро ба ҳалокат расондааст, мавзеи говпар, варта ё

нишемангоҳи хатарноки кӯҳӣ, номи мавзеи кӯҳӣ дар Дехнав], Гегирдак [номи кӯҳ ва деха дар Шеробод], Дуновгӣ [мавзеи дударагӣ, номи кӯҳ ва деха дар Олтинсой], Карсангон [мавзеи кӯҳӣ, мавзеи санггоҳи бузурги мармарин – сангҳои калони устувору харсанг дар Олтинсой], Катманчовдӣ [номи қуллаи кӯҳ дар Бойсун], Куллисой [номи қулла дар Шеробод], Кӯҳи Сафед [номи кӯҳ дар Бойсун], Кӯҳи Чош [номи кӯҳ дар Сариосиё], Кӯҳтош [номи кӯҳноми омехтаи тоҷикӣ – кӯҳ ва туркии тош – санг, қулла дар Сариосиё, номи қадимаи он Кӯҳсанг аст], Қирққиз [номи кӯҳ дар Тирмиз], Оққоя [номи қулла дар Бойсун], Паргут [номи кӯҳ дар Олтинсой, кӯҳноми мазкур вожаи сүғдӣ аст аз пар – ҷуфт ва фут – санг, кӯҳи ҷуфтсанг, кӯҳи дугоник], Почур [номи доманаи кӯҳ ва деха дар Дехнав], Тумшуқтог [номи кӯҳ дар Бойсун], Хурсантог [номи қуллаи кӯҳ дар Сариосиё], Хуфар [номи мавзеи қадими кӯҳӣ дар Сариосиё, қалимаи тоҷикӣ, аз хуф – фароҳно, водӣ, -ар форманти маконсоз], Хӯбон [мавзеи кӯҳӣ дар Сариосиё], Хӯҷабаркӯҳ [номи кӯҳ дар Олтинсой], Чакадӣ [номи қулла дар Сариосиё], Чашка//Чошгах [номи қулла дар Қумқӯрғон, қалимаи қадими тоҷикӣ буда, асли он Чошгах аст, кӯҳ ё қуллаи муайянкунандай вакту соат аст, ҳангоме ки офтоб аз ин қулла рост омад, ними рӯз аст. Муқ. Нимрӯз, Чошкӣ//Чошҷӣ (воҳаи Яғноб)], Човдӣ [номи кӯҳ дар Бойсун] зикр менамоем, ки дар ҳамаи ин кӯҳу кӯҳдоманҳо ба таркиби қаторкӯҳи Ҳисор ё Туркистон шомиланд. Ҳоло чанде аз номи ин кӯҳҳоро баррасӣ карда, мансуби қадом забон буданашонро муайян мекунем.

Боботог [Bābātāg] номи кӯҳистон ва идомаи қаторкӯҳи Ҳисор дар ҳудуди навоҳии Дехнав, Шӯрҷӣ ва Сариосиё тул қашидааст. Дар доманаи ин кӯҳи бузург дехаҳои Хуфари Сариосиё ва Оқтумшуқи ноҳияи Шӯрҷӣ воқеъ аст. Ин ороним аз нигоҳи соҳт сода буда, аз ҷузъҳои bobo (бобо) ва узбекии toғ (тоғ) шакл гирифта, ҷузъи bobo маънои пир ва toғ, ки аз тега шакл гирифтааст, маънои кӯҳи куҳансолро ифода мекунад. Ин номи кӯҳ дар тасвири сужа ва манзараи қиссаи «Сукути қуллаҳо» ва романи «Се рӯзи як баҳор»-и нависанда Саттор Турсун зикр гардидааст.

Номи қадими он Бобокӯҳ аст (то асрҳои XV-XVI) баъд шакли омехтаи тоҷикии (бобо) ва туркии (тог)-ро гирифтааст.

Кӯҳи дигари воҳа Бойсун [Bāysyn] ном дорад, ки аз ороними номи мавзеъ шакл гирифтааст. Ин ороним ё номи кӯҳ аз нигоҳи соҳт таърихан мураккаб буда, аз ҷузъҳои bāy/rāy – поён ва sun/suy – самт, ҷониб, сӯй шакл гирифта, маъни самти поёнро ифода мекунад, ҳоло рехта ба назар мерасад.

Ғайр аз ин, дар ҳудуди воҳаи Ҳисор номи кӯҳи Қаратоғ мавҷуд аст, ки шакли тарҷумашудаи Сиёмкӯҳ аст, ки дар ин бора дар асари ҷуғрофии «Ҳудуд-ул-олам» ахбор оварда шудааст [Ҳудуд-ул-олам 2010, 69]. Муалли- фони сарчашмаҳо қайд мекунанд, ки дар кӯҳи номбурда Муқаннаъ чун сардори шуриши муқобили арабҳо дар ин ҷо паноҳ бурдааст. Гуфтани ҷоиз аст, ки вожаи Сиём мансуб ба забони тоҷикӣ буда, далолат ба аломати шайъ мекунад ва муҳити географии ин кӯҳ ҷавобгӯйи ин далел аст. Муқ. Сиёма номи кӯҳ дар ноҳияи Варзоби Тоҷикистон ва номи рӯд, дарёи Сиёма, Оби Сиёма.

б) Номи адиру баландӣ, дашту дара, талу теппаҳо. Дар ҳудуди воҳаи Сурхон баландӣ, дара, талу теппа, нишеман ва адиру жарғҳои зиёде мавҷуданд, ки номи аксари онҳо мансуби забони тоҷикианд ва ҳоло низ бо ҳамон шакли қадимиашон ёд мешаванд.

Вожаи адири гуфтугӯйӣ буда, маъни теппа, баландӣ, домани кӯҳу пуштаи на ҷандон баландро дорад ва дар ҳудуди воҳаи Сурхон ҷунин оронимҳоро пайдо кардем, ки бар ифодаи адири меоянд: Гӯрбӯзар [номи адири дар Шеробод], Зангқутон// Зангқутан [номи адири дар Шеробод ва воқеъ будани қутани сангиро ифода мекунад], Килкон [номи адири дар Шеробод], Қайғи [номи адири дар Бойсун], Марғзор [номи адири дар Бойсун], Морҳона [номи адири ва деха дар Олтинсой], Нуғайкук [номи адири дар Бойсун], Онналӣ [номи адири дар Бойсун], Оққапчиғай [номи адири дар Олтинсой], Пашмаклӣ [номи адири дар Шеробод], Сардоба [номи адири дар Бойсун], Чаканда [номи адири дар Сариосиё], Чақишли [номи адири дар Шеробод], Чахақдара//Чоҳақдара [номи адири дар

Бойсун], Чүянли [номи адир дар Бойсун], Җартеппа [номи адир ва деҳа дар Җарқӯргон ва Шӯрҷӣ], Җӯробзор [номи адир дар Шеробод], Шерак [номи адир дар Шеробод], Шерқутан [номи адир дар Шеробод], Ҳӯча Ғур-Ғур [номи адир дар Бойсун] ва ғайра.

Вожаи баландӣ маънии афрошта, болоро дорад (девори баланд, кӯхи баланд) ва муқобили паст аст ва дар ҳудуди воҳаи Сурхон чунин оронимҳо ба қайд гирифта шуд, ки ифодагари мафҳуми баландӣ мебошанд: Гӯровон [номи баландӣ дар Шеробод], Ғӯритеппа [номи баландӣ дар Бойсун], Дугиртош [номи баландӣ дар Деҳнав], Қакайдӣ [номи баландӣ дар Шӯрҷӣ], Қӯлак [номи баландӣ ва ҷой дар Бойсун], Қӯргов [номи баландӣ дар Шеробод ва аз ҷузъҳои суғдии кӯр-нобино ва ғов – ғов (мачозан)], Қӯсан [номи баландӣ дар Сариосиё], Қайрақли [номи баландӣ дар Шеробод], Қайнақлитеппа [номи баландӣ дар Тирмиз], Қаритеппа [номи баландӣ дар Сариосиё], Қариқиз [номи баландӣ дар Тирмиз], Қизилҳисор [номи баландӣ дар Деҳнав], Ноғораҳона [номи баландӣ дар Ангор], Палғар [номи баландӣ дар Бойсун буда, маънояш қаторкӯҳ, қатортеппа, қаторпушта аст ва вожаи мансуби забони суғдӣ дониста мешавад. Фалғар (аз суг. *p*rj*r*) дар ноҳияи Айнӣ. Инчунин *pal-*ҳамвор, густурда (мисол: пали пиёз, пали шолӣ, пали сабзӣ ва ғ.) ва *jag-*кӯҳ, теппа, пушта, яъне теппа ё пуштаи ҳамвор мебошад буда, номи қадимаи имрӯзаи Айнӣ аст.], Шалқан [номи баландӣ дар Шеробод], Шергаза [номи баландӣ дар Шеробод, баландие, ки буттаи газ (суг. *gaz*) зиёд рӯяд], Регдашт [номи баландӣ дар Ҷағониён], Сиёрек [номи баландӣ дар Бойсун], Тупроқкурғон [номи баландӣ дар шаҳри Тирмиз], Туябуноқ [номи баландӣ дар Бойсун], Хумдонак [номи баландӣ дар Бойсун], Дунёдор [номи баландӣ дар Бойсун], Ҳӯҷақӯҷкор [номи баландӣ дар Бойсун] ва ғайра.

Вожаи дашт мансуб ба забони тоҷикӣ буда, маънои саҳро, биёбон, замини ҳамвории васеъро ифода мекунад ва дар ҳудуди воҳаи Сурхон чунин оронимҳо ба қайд гирифта шуд, ки ифодагари мафҳуми дашт мебошанд: Бештаҳта [номи дашт, Бойсун], Даҳти Калтатой [номи дашт

дар Сариосиё], Даши Чинор [номи дашт ва деҳа дар Олтинсой ё Заркамар], Түяқутан [номи дашт дар Шеробод] ва ғайра.

Вожаи дара мансуб ба забони тоҷикӣ буда, маънои водии танги воқеъ дар байни ду кӯҳҳо ё силсилаи кӯҳҳоро ифода мекунад: дараи Варзоб, дараи

Пули Сангин, дараи Нихон, дараи Рашт, Пӯстиндара [номи дара дар Олтинсой], Гӯри Қалмоқ [номи мавзеи даштий дар Заркамар], Дарбанд [номи дара ва деҳа дар Бойсун], Даҳана [номи дара, сой ва деҳа дар Олтинсой ва Деҳнав], Даҳна//Даҳана [номи дара дар Бойсун ва Шеробод], Дуволлӣ [номи дара дар Бойсун], Заравут // Зарровут [номи дара дар Шеробод, дарае, ки макони зар. Яъне тилло аст, зар – тилло ва ровут – дара. Номвожаи мазкур топоними сӯғдии мураккаб аз ҷузъҳои зар+ровут таркиб ёфтааст, яъне зар – тилло (металли қиматбаҳо)ва ровут – дара, яланго, сой], Заргус [номи дара дар Бойсун], Куккарға [номи дара дар Шеробод. Топоними мураккаб аз ҷузъҳои туркии кук – сабз, қабуд ва тоҷикии қарғ – шах, шахсанг, сахра. Номи қадими ин мавзеъ то асрҳои XV-XVI Қабудсанг аст], Қапчиғайл боло [номи дара дар Бойсун], Тузлоқдара [номи дара дар Бойсун], Қӯрчашма [номи дара дар Бойсун ва Сариосиё], Наврӯзсой [номи дара дар Олтинсой], Питоб [номи дара ва деҳа дар Бойсун], Поёндара [номи дара дар Бойсун], Рӯдақӯл [номи дара ва сой дар Бойсун], Сарибанд [номи дара ва сой дар Бойсун], Саридара [номи дара ва деҳа дар Олтинсой] ва ғайра.

Вожаи сой: Луқлуқ [номи сой ва дара дар Бойсун], Ҷулга [номи сой, дара дар Бойсун] ва ғайра.

Вожаи ғор: Фори Мустафо [номи ғор дар Бойсун], Камари Дӯл [номи камари кӯҳ дар Бойсун], Фори Дунёдор [номи ғор дар Бойсун], Фори Мустафо [номи ғор дар Бойсун], Камари Турк [номи камар дар Олтинсой], Коғирқалъа [номи диж, баландӣ дар Шеробод, муқ. Коғирқалъа дар Варзоб ва воҳаи Яғноб], Талашкон [номи адир дар Шеробод], Тешиктош [номи ғор дар Бойсун], Тумшук [номи ғор дар Бойсун], Чакдара [номи дара дар Бойсун], Ҷарқутан [номи баландӣ дар

Шеробод], Чизакдара [номи баландӣ дар Сариосиё, дарае, ки дар он осори диз-қалъа (аз парф. daiza, diza: ф.м. diza, dij; сүғ. diz (ж) – қалъа, хисор, истеҳкоми ҳарбӣ) боқӣ аст], Ҷувозтош [номи дара, камар дар Шеробод, мураккаб, аз ҷузъҳои туркии тош – санг ва тоҷикии ҷувоз – осиёби равғанкашӣ, номи қадимааш Ҷувозсанг], Ҷулга [номи сой, дара дар Бойсун], Камари Дӯл [номи камари кӯҳ дар Бойсун], Ғори Дунёдор [номи ғор дар Бойсун], Ғори Мустафо [номи ғор дар Бойсун], Камари Турк [номи камар дар Олтинсой], Кофирқалъа [номи диж, баландӣ дар Шеробод, муқ. Кофирқалъа дар Варзоб ва воҳаи Яғноб] ва ғайра.

Теппа: Сариқтеппа [номи теппа дар Сариосиё], Ҳӯчаҳисор [номи теппа ё баландӣ дар Бойсун] ва ғайра. Ҳоло ҷанде аз ин оронимҳоро мавриди таҳлил қарор медиҳем:

Шоввасой [номи сой дар Бойсун, номи қадими он Шовванов аст, аз сүғдии (ш) soy – сиёҳ ва сүғ. poi – нав, дара, тангно, ки баъдан шакли мураккаби омехтаи сүғдӣ – šou (+va) ва туркӣ-ӯзбекии сой – дара, ҷар ва навро гирифтааст. Маъни ҷойноми сүғдии Шовванов – сиёҳдара, ҷарии сиёҳхок мебошад, Шӯрҷоб (номи сой дар Бойсун), Урдали (номи баландӣ дар Ҷарқӯргон) ва ғайра.

Морхона [номи адир ва деҳа дар Олтинсой] аз нигоҳи соҳт мураккаб буда, аз ҷузъҳои mār (ҳазандай заҳрнок) ва xāna (хона ҷойи будубош) таркиб ёфта, маъни мавзеест, ки дар он ҷо мор зиёд аст.

Наврӯзсой [номи дара дар Олтинсой] аз нигоҳи соҳт мураккаб буда, аз ҷузъҳои nav+ruz (ишора ба rӯзи нав ё ҷашни қадимаи наврӯзи дилафрӯз) ва sāy (дараи беоб) ҷойеро гӯянд, ки он ҷо ҳар сол Наврӯзро ҷашн гиранд, яъне макони баргузории Наврӯз – Наврӯзгоҳ аст.

Хулоса, ҷойномҳои марбут ба сатҳи релефии мавзеи таҳқиқшаванд, асосан, мансуб ба забонҳои эронӣ, хосса, забони тоҷикӣ буда, аз ҷиҳати соҳтор содаву мураккаб ва то имрӯз ва то андозае ба дигаргуниҳои шаклӣ гирифтор шудаанд.

2.1.4. Этнотопонимҳои воҳа

Дар воҳаи Сурхон номҳои маскуние аст, ки ташаккули онҳо ба номи ҳалқу гурӯҳи этникӣ тааллук дорад. Бо номи гурӯҳи этникӣ шакл гирифтани чойномҳоро дар илми маҳалшиносӣ (топонимика) этнотопонимия меноманд. «Этнотопоним аз луғати юнони *etnās* – ҷамъият, қабила, ҳалқият, ҳалқ ва *tāpās* – маҳал, чой, мавзеъ таркиб ёфта, маънояш номи ҷуғрофие, ки бо номи қавму ҳалқҳо созмон ёфтааст, дониста мешавад. Этнотопонимия маҷмуи чунин номҳоянд, ки ба номи қавму қабила, ҳалқият ва ё миллату гурӯҳи этникӣ [этносҳо] алоқамандӣ доранд» [Алимӣ 1996, с. 144].

Маводи гирдовардаи ин зербахшро аз нигоҳи мазмуну мундариҷа ва муҳтавояшон ба чунин зергурӯҳҳо тасниф кардан мумкин аст: а) этнотопонимҳои эронӣ, б) этнотопонимҳои ғайриэронӣ.

Ба гурӯҳи этнотопонимҳои эронӣ чунин чойномҳоро нисбат додан мумкин аст: Балхигузар [номи гузар дарноҳияи Шеробод], Бахмал [номи деха дар ноҳияи Шӯрҷӣ], Баҳори тоҷик [номи деха дар ноҳияи Сариосиё], Лалак [номи мавзеъ дар Бойсун], Лӯлигузар [номи маҳалла дар Сариосиё], Тӯда [номи деха дар Бойсун], Фарғонагузар [номи гузар дар Дехнав], Ҳурносонӣ [номи дехаи бостонӣ дар Бойсун], Ҳурносонтеппа [номи гузар дар Шеробод], Ҷағониён [номи шаҳри қадима дар Ҷағонрӯд] ва ғайра.

Гуфтан ҷоиз аст, ки дар асоси ин гуфтаҳо дар марзи воҳаи Сурхон дар қатори гурӯҳҳои этникии эронӣ, инчунин баъдан гурӯҳҳои этникии мансуб ба ҳалқҳои арабу турк низ аз оғози асрҳои миёна ин тараф истиқоматро ихтиёр кардаанд ва номи ин гурӯҳҳои этникии мазкур дар номгузории чойномҳо саҳми хешро доранд. Ҳоло барои мисол чанде аз ин чойномҳои ҷуғрофии этненимиро номбар мекунем: Балласт [шакли русии этноними барлос, номи деха дар ноҳияи Сариосиё], Барлос [номи деха дар ноҳияи Сариосиё], Баттош [номи дехаҳо дар ноҳияҳои Шӯрҷӣ, Олтинсой], Бешбола [номи деха дар ноҳияи Шеробод], Бойбича [номи деха дар Сариосиёб], Дараи турко [номи дара дар Бойсун], Даشتӣ

Калтатой [номи мавзэй дар нохияи Шеробод], Дурманхалқа [номи мавзэй дар Шеробод], Камари Турк [номи камар ё санг дар Олтинсой], Қарлуқ [номи маркази нохияи Олтинсой], Қарғали [номи деҳа нохияи Сариосиё], Қирғиз [номи деҳа дар Сариосиё], Қорабура [номи деҳа дар Ҷарқурғон], Қоракуз [номи деҳа дар Деҳнав], Қораҳонӣ[номи деҳа дар Шеробод], Қорашиқ [номи деҳа дар Сариосиё ва Деҳнав], Манғит [номи деҳа дар Олтинсой], Муғол [номи гузар дар Шеробод], Нуғай [номи гузар дар Шеробод], Тупқора [номи гузар дар Ҷарқурғон], Узун [номи шаҳрак дар Узун], Узуноёқ [номи гузар дар Деҳнав], Ғузор], Хитоён [номи деҳа дар Деҳнав], Хитойҳалқа [номи гузар дар Шеробод], Чигатой [номи деҳа дар Шеробод], Чолмиён [номи гуза] ва ғайра.

Қобили зикр аст, ки чойномҳои ҷуғрофии марбут ба қавму қабилаҳои воҳаи Сурхон, асосан, бо номи гурӯҳҳои этникии эронӣ (суғдӣ, боҳтарӣ, тоҷикӣ), ҳиндӣ, чинӣ, арабӣ ва аҳиран, туркӣ-узбекӣ рабт дошта, миқдори ин гурӯҳҳои этникии туркӣ-узбекӣ тақрибан сад ададро фаро мегиранд ва аз асрҳои XII-XIII оғоз карда, то аввали асри XX ба ин минтақа аз сарзаминҳои дигар омада, будубоши доимиро иҳтиёр кардаанд. Аз ин рӯ, номи маҳалли ҷои зисташон бо номи ин гурӯҳҳои этникӣ номбар карда мешаванд.

Қанчиғашоҳ [Qanjīyašoҳ] унвони яке аз чойномҳои ҷуғрофии марбут ба гидроним буда, бар ифодаи номи ҷӯйи мавзеи Ангори воҳаи Сурхон меояд. Таркиби ин чойноми марбут ба соҳаи гидронимияро ҷузъҳои қанчиға – номи гурӯҳи этникии туркӣ ва шоҳ – ҷӯйи хурд ташкил дода, маънояш ҷӯйе, ки мутааллиқи мавзеи истиқоматкунандагони гурӯҳи этникии туркии қанчиға буда, аз нигоҳи соҳт муракқаб дар забони туркӣ-узбекӣ бошад, дар забони тоҷикӣ ба қатори вожаҳои содаи рехта дохил мешавад [Нафасов 1991, 236].

Тупорариқ [Tuporariq], унвони яке аз чойномҳои ҷуғрофии марбут ба гидроним буда, бар ифодаи номи ҷӯйи тумани Ангори воҳаи Сурхон меояд. Таркиби ин чойноми марбут ба соҳаи гидронимияро ҷузъҳои тупор – номи гурӯҳи этникии туркӣ ва ариқ – ҷӯйи хурд ташкил дода,

маънояш ҷӯйе, ки мутааллиқи мавзеи истиқоматкунандагони гурӯҳи этникии туркии буда, аз нигоҳи соҳт мураккаб дар забони туркӣ-узбекӣ бошад, дар забони тоҷикӣ ба қатори вожаҳои содаи рехта доҳил мешавад.

Умуман, ҷойномҳои марбут ба гурӯҳҳои этникии (этнотопонимҳо) воҳаи Сурхон аз ҷиҳати шумор хеле зиёд буда, дар шаклгирии топонимҳои минтақа нақши муайянро моликанд. Гуфтан бамаврид аст, ки бо номи гурӯҳҳои этникӣ зикр гардидани ҷойномҳо, аз як ҷиҳат, чӣ гуна соҳиби эътибор будани ин гурӯҳҳои этникро дар воҳаи Сурхон муайян созад, аз нигоҳи дигар, ба дигаргуниҳои фонетикию морфологӣ рӯ ба рӯ гардидани ҷойномҳои географии ин минтақаро нишон медиҳад. Дигар, дар шаклгирии топонимҳои минтақа гурӯҳҳои этникии туркӣ-ӯзбекӣ саҳми беш доштанашон муайян мегардад. Зоро дар муддати таърихи тулонӣ ҳукмрон будани шоҳони туркзабону туркнажод ба ин низ мусоидат менамояд.

2.1.5. Антротопонимҳои воҳа

Бо номи одамон номгузорӣ шудани мавзеъҳо дар ҳудуди Осиёи Миёна таърихи хеле қадим дошта, ҳанӯз дар устураи мардуми ориёинажод ин падида ба назар мерасид. Омили номгузорӣ бо номи одамон ба эътибор гирифтани хидмати ин ё он шахс аст, ки дар ободии он мавзеъ ё шаҳру макони зист саҳми муайян дорад. Чунончи, дар «Шоҳнома»-и Фирдавсии бузург ва дигар асарҳои ривояти шаҳрҳои Сиёвушгирд, Ҳайдаробод, Одилобод ва монанди инҳо ба назар мерасанд, ки ин шаҳсиятҳо дар бунёди ин шаҳрҳо бевосита нақш доранд. Чун номгузорӣ бо номи одамон будааст, омӯзиши он низ дар забоншиносӣ сурат гирифтааст. Дар корҳои таҳқиқотии то имрӯз баанҷомрасонидай муҳаққиқони тоҷик доир ба ин ё он мавзеъҳои алоҳидай таъриҳӣ шаҳодат медиҳанд, ки дар ҳамаи минтақаҳои тоҷикнишин бо номи одамон номбаркунии мавзеъҳо ба назар меҳӯрад, ки онро дар топонимия бо номи антротопонимия ёд мекунанд.

Антротопонимия // антротопонимҳо [номи одамон] гурӯҳи алоҳидае мебошанд, ки дар шаклгирӣ топонимҳои ин ё он минтақа, аз ҷумла, дар воҳаи Сурхон саҳми муайян дошта, аз ҷиҳати соҳт мураккаб мебошанд. Инчунин, антротопонимҳо барои ифодаи номҳои теппа, адир, ҷоҳ, нуқтаҳои аҳолинишин, яъне ойконимҳо меоянд ва аз нигоҳи мансубияти забонӣ ба забонҳои тоҷикӣ, туркӣ ва арабӣ мутааллиқанд. Ҳоло чанде аз ин қабил номи мавзеъҳои ҷуғрофиро меоварем: Ашурчилон [деха дар ноҳияи Сариосиё], Асқаршарм [деха дар ноҳияи Сариосиё], Ашуркесак [номи ҷоҳ дар ноҳияи Сариосиё], Бозорқӯли [номи деха дар Бойсун], Дехи Қаландар [номи деха дар Сариосиё], Ҷазират Усмон [номи ҷазира дар ҳудуди таърихии Тирмиз], Муротҳалқа [номи мавзее дар Шеробод], Омонхона [номи деха дар Бойсун], Аҳмадшахид [номи гузар дар ноҳияи Сариосиё], Қиличбог [номи деха дар Бойсун], Бектемир [номи деха дар ноҳияи Сариосиё], Бобошодӣ [номи боғ дар ноҳияи Сариосиё], Бурҳонҷӯй [номи ҷӯй дар ноҳияи Сариосиё], Буридаҳна [номи дара дар ноҳияи Сариосиё], Ҳайдарчашма [номи ҷашма дар ноҳияи Бойсун], Ҳайтшоҳ [номи ҷуйбор дар Ангор], Ҳалимэсавой [деха баландӣ дар ноҳияи Бойсун], Искандар купруки [номи пули дарё дар ноҳияи Шеробод] ва ғайра. Теъдоди ин навъи ҷойномҳо зиёд набуда, дар маҷмуъ чанд ададро ташкил медиҳанд ва онҳоро бо назардошти ифодаи мағҳумашон чунин тасниф кардан мумкин аст:

а) Ойконим: Анбарсой [Anbarsoy] номи деха дар ноҳияи Денав буда, дар бунёди он Анбар ном шаҳс саҳм гирифтааст. Арслонбойӣ [Arslonboyi] номи деха дар ноҳияи Шеробод, ки дар бунёди он Арслонбойи ном шаҳс нақш гузоштааст. Ашуржилон [Asurjilon] номи деха дар ноҳияи Сариосиё, ки дар ташкили он Ашурчилон ном шаҳс нақш гирифтааст. Темирбек [Temirbek], Бобоишодӣ [Bobošodī], Буридаҳна [Buridahna], Ҳалимбой [Halimboy] ва ғайра.

б) Ороним: Асқартеппа [Asqarterppa], Асқарширам [Asqarširam], Аҳмад – шаҳит [Ahmadšahit], Буридаҳана [Buridahana], Ҳайтшоҳ [Haitshāh] ва ғайра.

в) Гидроним: Ашуркесак [Ašurkesak], Бурхончӯй [Burhānjuy], Ҳайдар- чашма [Haydarčašma], Искандаркупруки [Iskandar kупruki] ва гайра.

Ҳамин тавр, чойномҳои марбут ба номи ашхос (антротопонимҳо) аз ҷиҳати соҳт бештар мураккабанд ва аз ҷиҳати мансубияти забонӣ тоҷикӣ, туркӣ, арабианд. Барои намуна якчанди онҳоро дар зер таҳлили луғавӣ ва соҳторӣ мекунем:

Асқартеппа [Asqarterpa] номи даштӣ, талу теппа, дӯнгӣ дар ноҳияи Тирмиз буда, ин номҷои ҷуғрофӣ аз ҷиҳати соҳт мураккаб ва аз ҷузъҳои асғари арабӣ ва теппай тоҷикӣ шакл гирифтааст. Дар фарҳангҳои тафсирӣ вожаи асғар чун ифодакунандаи маънои хурд, сагир шарҳу тавзееъ ёфтааст [ФЗТ 1969, с. 95]. Аммо дар фарҳангномаи топонимии Т. Нафасов, ин калима дар шакли асқар омадааст ва мураттиб онро мансуб ба забонҳои туркӣ нишон дода, қайд мекунад, ки вожаи мазкур дар гурӯҳи забонҳои туркӣ, аз ҷумла дар забони қарақалпоқӣ маънои баландиро дорад [Нафасов 1989, 18]. Мо ба ин андеша мувофиқем, зоро теппай баландро мардум ба инобат гирифта ном мегузоранд. Агар вожаи асқар ба забони қарақалпоқӣ маънои бузургиро диҳад, маншай вожаи мазкур калимаи акбари арабӣ аст, бо мурури замон шакли асқарро гирифтааст.

Аҳмадшҳид [Ahmadšahid], номи яке аз баландиҳои ноҳияи Сариосиёи вилояти Сурхон мебошад. Бояд гуфт, ки дар ин баландӣ солҳои 20-30-юми асри XX яке аз сарсупурдаи ҳукумати шуроҳо Аҳмад ном шахс аз тарафи душманони ин соҳт қатл мешавад ва ин ном низ ба ҳамин муносибат гузошта шудааст, яъне Аҳмад ном шахс дар ин баландӣ шҳид, қурбон шудааст. Ҷойноми ҷуғрофии мазкур аз ҷиҳати соҳт мураккаб ва аз ҷузъҳои Аҳмад ва шҳид таркиб ёфта, ҳар ду ҷузъ мансуб ба забони арабист.

Буридаҳана [Buridahana], номи дараест дар ҳудуди ноҳияи Бойсун ва ин ҷойноми ҷуғрофӣ аз Бурӣ – исми одам, туркӣ-узбекӣ буда, ба маънои тург далолат мекунад ва даҳна//даҳана – ҷойи обгузар [тоҷикӣ] шакл

гирифтааст. Маънои луғавии ин чойном ин аст, ки як замон дар дараи мазкур шахсе бо номи Бўрӣ зиндагӣ кардааст ва барои ҳамин дараи номбурда, ки маънои обгузарро ифода мекунад, ба номи ў гузашта шудааст.

Бурҳончӯй // Бурҳонариқ [Burhonjuy // Burhonariq] номи чойноми қадимаест, ки замоне аз он ҷо ҷӯйборе ҷорӣ мешудааст ва ин мавзеъ дар атрофи мавзеи Шерободи ҳозира ҷойгир будааст. Ҷойноми ҷуғрофии мазкур аз ҷузъҳои бурҳон ва ариқ//ариг таркиб ёфта, Бурҳон номи шахс ва ариқ дар забони ўзбекӣ маънои ҷӯйборро дорад. Калимаи Бурҳон дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» вожаи арабӣ буда, ба маънои далел, ҳуҷҷат омадааст [ФЗТ 1969, с. 215]. Аммо дар фарҳанги «Девон-ул-лугот-ултурк»-и Махмуди Қошғарӣ (садаи XI), ки барои маводи қадими забонҳои туркӣ омода гардидааст, вожаи мазкур мансуб ба забони чинӣ дониста мешавад. Мувофиқи навиштаи муаллифи фарҳанги мазкур, калимаи бурҳон аз бур-и забони чинӣ гирифта шуда, ба маънои буддой далолат мекунад. Маълум мегардад, ки бурҳон асосгузори дини будоӣ дар сарзамини Варазрӯд (Осиёи Миёна) дониста шуда, аз тарғибари таълимоти мистикии дини буддой дар Чин будааст. Ин шарҳи лугатнома ба назари мо, ғайримантиқӣ аст. Калимаи бурҳон арабӣ буда, ба забони тоҷикию узбекӣ ворид шудааст. Қисми дигари ин номҷои ариқ буда, мувофиқи таҳқиқи топонимшинос Д. Ҳомидов «шакли тағиیرёфтаи арна (arna)-и забони порсии бостон буда, маънои тангноро дорад ва ҳоло дар забонҳои эронии ғарбӣ дар шакли ҷӯй ва дар забонҳои эронии шарқӣ дар шакли ариқ мавриди истифода қарор дошта, аз забонҳои эронии шарқӣ вожаи ариқ ба забонҳои туркӣ-ӯзбекӣ бар ифодаи мағхуми ҷӯйбор гузаштааст» [Ҳомидов 2018, с. 34].

Бобошодӣ [Bābāšādi] номи яке аз дехакҳои хурди кӯҳистони Бойсун буда, ин чойном ба яке аз қавмҳои тоҷикони Бобошогӣ мансуб аст ва ба ҳамин муносибат ин номро гирифтааст. Ин чойном ба тағиироти савтӣ дучор гардида, дар натиҷаи табдили овози г ба овози д шакли Бобошодиро гирифтааст. Аз нигоҳи соҳт мавзеи Бобошодӣ мураккаб

буда, аз چузъҳои бобо ва шодӣ таркиб ёфта, ҳар ду ҷузъ мутааллиқи забони тоҷикӣ аст.

Он минтақа, ки ба гурӯҳи антропонимҳои воҳаи Сурхон мансуб аст, Искандар купруки дониста мешавад. Искандар купрӯки [Iskandar kipruki] аз ҷиҳати соҳт ибора-антропоним ва аз ҷиҳати мансубияти забонӣ тоҷикию туркӣ-узбекист. Ин ҷойном номи купруки дарёи Шерободи ноҳияи Шерободи вилояти Сурхони Ҷумҳурии Ӯзбекистон аст ва бинобар сабаби баланд будани ин пул дар мавзеи номбурда ҳамин номро молик гардидааст. Вожаи Искандар на ба номи Искандари таъриҳӣ далолат мекунад, балки шакли тағйирёфтаи эскодари вожаи сугдӣ буда, маънои баландиро дорад [Нафасов 1991, 82].

Ҳамин тавр, аз баррасии якчанд ҷойномҳои ҷуғрофии марбут ба номи одамони воҳаи Сурхон ба андешае омадан лозим аст, ки исмҳои хос ё номи одамон дар шаклгирии ҷойномҳои воҳаи Сурхон нақши муайянे дошта, бо ин исмҳои хос мавзеъҳое зикр мешаванд, ки дар бунёди ин ё он кас, ё ашхос аз ягон нигоҳ сахм гирифтааст.

2.1.6. Фитотопонимҳои воҳа

Дар воҳаи Сурхон ҷойномҳое мавҷуданд, ки ташаккули онҳо ба номи рустаниву гиёҳ мутааллиқ аст. «Бо номи рустаниӣ ва гиёҳ созмон ёфтани номвожаҳои ҷуғрофиро дар илми топонимика фитотопонимия меноманд. Фитотопоним аз лугати юононии *fitās* – рустаниӣ, гиёҳ ва *tāpās* – маҳал, ҷой, мавзее таркиб ёфта, маънои бо номи рустаниву гиёҳҳо созмон ёфтани номҷой аст. Фитотопонимия маҷмуи чунин номҳо мебошад, ки ба номи гиёҳу рустаниӣ алоқаманд аст» [Хомидов 1999, с. 144].

Ҳоло ҷанд номвожаи ҷуғрофии воҳаи Сурхонро меоварем, ки ба гурӯҳи фитотопонимҳо мансубанд: Арчатут [номи дара дар Бойсун], Бедкота [номи деҳа дар Шеробод], Бештут [номи дара дар Бойсун], Бойтерак [номи дара дар Бойсун], Бойтут [номи мавзее дар Шеробод], Богбола [номи деҳа дар Бойсун], Боги Самарқанд [номи деҳа дар Сариосиё], Боги Боло [номи деҳа дар Бойсун], Бӯстон [номи деҳа дар

Чарқұрғон], Испантеппа [номи баландій дар Бойсун], Испандій [номи мавзеъ дар Шеробод], Марғзош [номи шибарзор дар Бойсун], Пахтаорол [номи деҳа дар Шеробод], Пахтачилик [номи деҳа дар Дехнав], Пахтақурғон [номи деҳа дар Дехнав], Сарқамиш [номи деҳа дар Бойсун], Тутак (номи деҳа дар Сариосиё], Ҷұйҹангал [номи деҳа дар Тирмиз] ва гайра.

Ин чойномҳоро вобаста ба мазмуну муҳтаво ва вижагиҳояшон ба чунин зергурұххо дастабандій кардан мумкин аст:

а) Дар ташаккули фитотопонимҳои водій вожай тут ҳамчун қузъи асосй нақши муҳим дорад: Арчатут [номи дара дар Бойсун], Бештут [номи дара дар Бойсун], Бойтут [номи мавзеъ дар Шеробод], Тутак (номи деҳа дар Сариосиё] ва гайра.

б) Дар ташаккули фитотопонимҳои водій вожай пахта ҳамчун қузъи асосй нақши муҳим дорад: Пахтаорол [номи деҳа дар Шеробод], Пахтачи- лик [номи деҳа дар Дехнав], Пахтақурғон [номи деҳа дар Дехнав] ва гайра.

в) Дар шаклгирии фитотопонимҳои водій вожай бөг ҳамчун қузъи асосй нақши муҳим дорад ва топонимҳои бо ин қузъ шакл гирифта, бар ифодаи номи деҳаву деҳқада меоянд: Богбола [номи деҳа дар Бойсун], Боги Самарқанд [номи деҳа дар Сариосиё], Боги Боло [номи деҳа дар Бойсун] ва гайра.

Хамин тавр, аз баррасии якчанд фитотопонимҳои марбут ба воҳаи Сурхон ба андешае омадан лозим аст, ки ин чойномҳо барои ифодаи деҳа, деҳқада, дара, гузар, бөг, мавзеъ, баландій ва монанди инҳо корбаст мегарданд.

2.1.7. Зоотопонимҳои воҳа

Дар воҳаи Сурхон чойномҳое мавҷуданд, ки дар ташаккули онҳо номи ҳайвоноту парандагон ва ҳашароту хазандагон нақш доранд. Бо унвони ҳайвоноту чонварон ва парандагон соҳтани чойномҳоро дар номшиносй зоотопонимия мегүянд. «Зоотопоним аз лугати юнонии зоо –

ҳайвон, паранда ва *topos* – маҳал, чой, мавзеъ таркиб ёфта, маъни бо номи ҳайвону паранда созмон ёфтани чойномҳои марбут ба ҳайвону паранда аст. Зоотопонимия ҷамъи ҳамон номҳо буда, ба номи ҳайвону паранда алоқаманд аст [Алимӣ 1996, с. 144]. Ҳоло чанд номвожаи ҷуғрофии воҳаи Сурхонро меоварем, ки ба гурӯҳи зоотопонимҳо мансубанд: Ҷайрахона [номи маҳалла дар Тирмиз, мавзее, ки дар он ҷо лонаи ҷайраҳо мавҷуданд; Муқ. Ҷайрахона (дехаи Качровутӣ ноҳияи Деваштич)], Илонсой [номи деха дар Дехнав], Итбулоқ [номи ҷашма дар Бойсун], Пушти Урдак [номи деха дар Бойсун], Туябуйноқ [номи баландӣ дар Бойсун], Туягузар [номи ҷой дар Шеробод], Туягум [номи сой дар Олтинсой], Туяқисили [номи дара дар Шеробод], Туяқутан [номи деха дар Шеробод], Ҳардузд [номи баландӣ дар Шеробод], Ҳурӯзак [номи гузар дар Шеробод] ва ғайра.

Дар байни ин зоотопонимҳо чойномҳое мавҷуданд, ки шаклан зоотопониманд ва ба таърихи қадим далолат мекунанд. Аз ҷумла, Ҳардузд ба ҳамон қатор доҳил мешавад ва ин топоним, аслан, на ҳардузд, балки бояд ҳарфдиз бошад ва ба маъни қалъаи бузург далолат мекунад. Ҷузъи ҳарф [xarf] мутааллиқи забонҳои шарқии эронӣ буда, маъни баландӣ, талу теппай баланд ва диз/диж маъни ҳисор, қалъаро дорад. Шакли қадими диз аз парфиянии *daiza* (даиза) буда, диз/диж аз ҳамин вожа шакл гирифтааст.

Ҳамин тавр, аз баррасии якчанд зоотопонимҳо ё чойномҳои марбут ба ҳайвоноти воҳаи Сурхон ба андешае омадан лозим аст, ки ин чойномҳо барои ифодаи деха, дехқада, дара, гузар, боғ, мавзеъ, баландӣ ва монанди инҳо корбаст гардидаанд.

2.2. Баррасии этимологии топонимҳо

Таҳлилу пажуҳиши лугати ин ё он забон ва қиширҳои гуногуни лугавии он дар забоншиносии тоҷикӣ дорои таърихи дерина буда, ба ин амали нек ҳанӯз тазкиранигорону лугатнависони гузашта гомҳои нахустин гузашта буданд. Таҳқиқу таҳлили таркиби лугавии забони

точикӣ ва дар он муайян намудани нақши калимаҳои таърихӣ дар инкишофу такомули таркиби лугавии забон имрӯз низ давом дорад. Барои муайянкуни намуди аслии калимаҳои тағири шаклкарда ба мосули таърихӣ-қиёсӣ, яъне таҳлили этиологӣ ёрӣ мерасонад. «Этимология ё решашиносӣ як риштаи забон- шиносӣ буда, таълимот дар бораи пайдоиш ва инкишофи таърихии шакл ва маънои калима маҳсуб меёбад. Ё ба таври дигар, муайян кардани маншай калимаҳо ё этиология (юн. etymon – ҳақиқат+logos-таълимот)-и вожаҳои таркиби лугавии ин ё он забон маҳсуб ёфта, онҳо (вожаҳо) аз рӯйи маводи сарчашмаҳо пайдоишашон таҳқиқ карда мешаванд» [Маҷидов 2007, с.167]. Дар пояи тақозои ин риштаи забоншиносӣ вожаҳои таркиби лугавии забон, ки калимаҳои ифодагари ҷойномӯз низ ба ҳамин гурӯҳ шомиланд, ба гурӯҳҳои калимаҳои аслии точикӣ ва вомвожаҳо ҷудо карда мешаванд. Гуфтан ба маврид аст, ки «дар таҳқиқи этиологӣ, пеш аз ҳама, истифодаи дақиқи қонуниятҳои мувофиқати овоз ва муқаррар кардани истисноҳои аз ин қонуниятҳо берун ниҳоят заруранд, зоро ки истисноҳои муайян дар мувофи- қати овозии давраҳои мухталифи як забон ва ё забонҳои ба ҳам хеш бо сабабҳои маълум ва мушаххаси воқеӣ ба вучуд меоянд. Танҳо дар сурати бо назаргирии таҳлили лугавии сабабҳои объективӣ этиологиии ҳақиқии илмии калимаҳоро, аз ҷумла, ҷойномӯзҳои чуғрофиро муқаррар қардан мумкин аст» [Ҳомидов 2018, с. 118]. Аз ҳамин нигоҳ ба паҳлӯҳои шаклгирии номҷойҳои воҳаи Сурхон назар дӯзем, онҳоро вобаста ба вижагиҳои мавҷудаи забониашон ба гурӯҳи ҷойномӯзҳои худӣ ва ҷойномӯзҳои иқтибосӣ ҷудо намудан мумкин аст. Ин таснифот дар асоси ба инобат гирифтани вижагиҳои пайдоишу мансубияти забониашон ба назар гирифта шудааст. Аз нигоҳи мансубияти забонӣ ё решашиносӣ (этимология) маводи гирдовардаамонро доир ба топонимиюи воҳаи Сурхон метавон ба гурӯҳи забонҳои эронӣ (точикӣ, сӯғдӣ, боҳтарӣ, хоразмӣ, сакоӣ), топонимиюи туркӣ-муғулӣ (узбекӣ, қирғизӣ, туркманиӣ, қазоқӣ), топонимиюи арабӣ ва

ҳиндӣ, топонимияи омехта (гибрид) дастабандӣ кард ва аз ҳамин нигоҳ таҳлилу баррасии этиологӣ намуд.

2.2.1. Ҷойномҳои тоҷикӣ

Гуфтан бамаврид аст, ки воҳаи Сурхон дар аҳди бостон воҳаи мардуми ориёинажод, яъне гузаштагони тоҷикон – сакоиҳову боҳтариҳо ва сӯғдиҳо буда, забонҳои сӯғдиву боҳтарӣ ва тоҷикӣ чун забони муомилаву муоширати сокинони воҳаи Сурхон маҳсуб мейфтанд. Файр аз ин, забонҳои номбурда дар ташаккулу таҳаввули забони дарии тоҷикӣ дар ин воҳа нақши муассир гузошта, дар шаклгирии номвожаҳои ҷуғрофӣ низ нақши бориз доранд. Яке аз ҷиҳатҳои ҳасанаи омӯзишу таҳқиқи топониму микротопонимҳо дар он аст, ки онҳо шоҳиди рӯзгори гузаштаи ҳалқу миллатҳо буда, бо таърихи манотиқ ва сокинони он робитаи ногусастаний доранд. Дар низоми номвожаҳои ҷуғрофӣ имконияти аз забонҳои матрук ва ё аз истифода бозмонда ҳифозат шудани як гурӯҳ вожаҳои онҳо амри воқеист, зоро забонҳо аз байн мераванд, vale баъзе вожаҳои марбут ба ин забонҳо ба сифати номвожаҳои ҷуғрофӣ солҳои сол бокӣ мемонанд. Муҳаққиқ А. Ҳасанов дуруст таъкид мекунад, ки «як далели муҳими бунгоҳи аслии ориёён ба шумор рафтани Осиёи Марказӣ ба маҳфуз мондани вожаи «ориё» дар таркиби номҳои ҷуғрофии зиёди ин минтақа аст. Масалан, собит гардидааст, ки дар гурӯҳи овозҳои оғозии топоними Рометан [мавзее дар Бухоро] унсури зикрёфта маҳфуз мондааст» [Ҳасанов 2002, 7]. Яъне номвожаҳои ҷуғрофӣ барои муайян намудани нахустбунёди миллатҳову давлатҳо ва қавмиятҳо имконият фароҳам меоваранд.

Аз рӯйи маълумоти сарчашмаҳои таъриҳӣ, тавре зикраш рафт, воҳаи Сурхон ё ба ифодаи дигар Чагонрӯди таъриҳӣ дар аҳди бостон сарзамини мардуми гурӯҳи этникии боҳтар маҳсуб ёфта, забони боҳтарӣ забони муоширати мардумиин воҳа маҳсуб мейфт. Ҳамчунин, забони боҳтарӣ дар ташаккулу таҳаввули забони дарии тоҷикӣ дар ин воҳа нақши муайян дорад ва ба қатори забони мурда дохил гардида, ба

гурӯҳи забонҳои шарқии эронӣ мансуб аст. Таҳти мағҳуми гурӯҳи забонҳои эронӣ ҳамчун истилоҳи илмӣ дар забоншиносӣ хонаводаи бузурги забонҳо ва лаҳҷаҳои даврони забонҳои бостон, миёна ва муосири забонҳои ориёинажод фаҳмида мешаванд. Ҳамаи забонҳои эронии бостон аз забони мабдаъ ё нахустзабони муштараки ориёй ва ё эронии бостон берун омадаанд. «Истилоҳи «эронӣ» ҳамчун сифат мансуб ба номи воҳаи Эрон мебошад, ки он дар форсии миёна ба гунаи Erān ҳам ба маънои Эрон ва ҳам воҳаи ориёиён ба кор рафтааст. Ин шакл идомаи мустақими ҳолати генетиви ҷамъ аз эронии бостон arīyanam маҳсуб мешавад. Истилоҳ ё номи arīya дар эронии бостон дар мисоли Авесто aīgūa-, катибаҳои форсии бостон arīya ва Ригведа агуа номи мардумони ориёй – ҳам ориёиҳои эронӣ ва ҳам ҳиндӣ буда, ин вожа дар Авесто ва осори форсии бостон дар таркиби номҳои таърихии қабоил, ашхос ва номвожаҳои ҷуғрофӣ ба кор рафтааст» [Ҳомидов 2018, 90]. Аз ин ҷоист, ки ҳамаи ҷойномҳои воҳаи Сурхонро, ки мутааллиқи гурӯҳҳои забонҳои эронианд, мо бо унвони ҷойномҳои мансуби забони адабии тоҷикӣ дар ин қисми диссертатсия номбар меқунем. Зоро вожагони забони адабии тоҷикӣ дар аввали шаклгирию инкишофёбӣ чун эквивалент ё муодили забонҳои эронӣ шуморида мешуд ва таҳти ин мағҳум ҳамаи забонҳои эронӣ, яъне ҳам шарқӣ ва ҳам гарбӣ зикр мегардид. Андешаи зерин дар таълифоти донишмандони таърихи забони тоҷикӣ бо далелу нуктаҳои радиопазир инъикос ёфтааст [Каримов 1986, 68; Бартолд 1963, 142-150; Саймиддинов 2001, 267; Мухторов 2003, 36; Мирбобоев 2015, 66]. Аз рӯйи ин гуфтаҳо ҷунин топонимҳои воҳаи Сурхонро ба қатори ҷойномҳои ҷуғрофии умумиэронӣ мансуб донист: Боғбола номи деҳа, Боғзагон номи деҳа, Боғи Самарқанд номи деҳа дар ноҳияи Сариосиёб, Боғи Боло номи деҳа дар ноҳияи Бойсун, Боғи Шамол номи деҳа дар ноҳияи Ангор, Бузгала номи дара дар Бойсун, Бурҷи Баланд номи адир дар Бойсун, Буроб номи деҳа дар Чагониён, Бӯйрабоб номи деҳа дар Қумқӯрғон, Бӯстон номи деҳа дар Ҷарқурғон, Вандоб номи деҳа дар Шеробод (аз сӯғдии Vantor-банди об, сарбанди об), Вишгирд номи шаҳр дар

Чагониён, Вочак номи деха дар Сариосиё, Газарак номи деха дар Сариосиё, Диболо (номи деха дар ноҳияи Бойсун) Кат (аз сүғ. *kas//kat*-шаҳр, сүғ. *kanca//kanta>kent*-шаҳр, шаҳрак, маҳаллаи сераҳолӣ), Канд (аз сүғ. *kand//kant*-шаҳр, сүғ. *kanda // kanta = kent* - шаҳр, шаҳрак, маҳаллаи сераҳолӣ), Корез, Ангор, Андичон, Арғун, Газа, Дашт, Даҳана, Занг, Заргус, Яланроч [Yalanroc], Дуоба, Шаҳтут, Зевароз, Путхокин...

Аз ин навиштаҳо маълум мегардад, ки бештари ҷойномҳои сарзамини Сурхон мутааллиқи забонҳои сӯѓӣ ва тоҷикианд, моро лозим меояд, ки маводи гирдовардаамонро аз нигоҳи соҳт баррасӣ ва вижагиҳои забонии онҳоро муайян намоем. Ҷойномҳои ҷуғрофии марбут ба нуктаҳои аҳолини- шини воҳаи Сурхонро аз нигоҳи соҳт ба гурӯҳҳои сода, сохта, мураккаб ва ибора-топонимҳо ҷудо намудан мумкин аст. Ба гурӯҳи топонимҳои сода ҷойномҳоеро доҳил кардаем, ки аз як реша иборат ва ба ин ё он маъно далолат мекунад ва аз нигоҳи мансубият ба ин ё он ҳиссаи нутқ мутааллиқанд. Дар поён ҷанд ҷойномро чун намуна овардан мумкин аст:

Карсагон [Karsagān] номи деха дар ҳудуди ноҳияи Олтинсой буда, аз нигоҳи соҳт, таъриҳан, мураккаб ва аз ҷузъҳои *kar*, *sak/sag* ва пасванди ҷамъбандии *-ān* таркиб ёфтааст. Ҷузъи *kar* шакли тағиیرёфтаи *kaufa* ба маънои қӯҳ ва ҷузъи *sak/sag* ба маънои номи гурӯҳи этникии сакоӣ далолат мекунад ва маънояш мавзеи қӯҳии ба гурӯҳи этникии сакоиҳо мансуббуда аст. Ин топоним таърихи қадим дошта, мансуб ба забонҳои қадими эронӣ аст [Нафасов 1989, 91].

Каризат [Karizat] номи деха дар ҳудуди ноҳияи Шеробод буда, номи умумии дехаҳои Фоз, Ёқуббойкариз, Оқтош, Олгуй, Ёрмакариз, Човоғкариз, Булаккариз, Каттақамиш, Кампирбулак дониста мешавад. Топоними номбур- да аз нигоҳи соҳт айни ҳол сода буда, аммо таъриҳан вожаи мазкур мураккаб ва аз ҷузъҳои кор, -ез ва пасванди шакли ҷамъбандии *-ат* таркиб ёфта, ба маънои ҷоҳ далолат мекунад [Абаев 1958, 505]. Дар қолаби корез дар забони тоҷикӣ қалимаи полиз//полез вучуд дорад, ки ба маъноҳои 1) ҷойе, ки растаниҳои палакӣ ва сабзвот

кошта мешавад ва 2) киштзор, мазраа далолат мекунад [ФЗТ 1969, Ч. 2. С.114]. Аз ин маънӣ чунин бармеояд, ки ин вожа таърихан мураккаб буда, ҷузъи -из ва -ез маънои заминро дорад [Мачидов 2007, 48].

Курсангқалон [Kursangkalān] номи деха дар ҳудуди ноҳияи Бойсун буда, аз нигоҳи соҳт, таърихан, мураккаб ва аз ҷузъҳои kar (кӯр), sang ва kalān таркиб ёфта, ба қатори калимаҳои мураккаби сечузъа мансуб аст. Ҷузъи kar шакли тағйирёфтаи kaufa ба маънои кӯҳ ва ҷузъи sang номи ҷисми саҳт ва kalān мансуби аломати ашё (сифат) буда, маънои мавзеи дорои санги қалони кӯҳӣ аст.

Заррабоғ [Zarrabāy] номи деха дар ҳудуди ноҳияи Бойсун буда, аз нигоҳи соҳт, таърихан, мураккаб ва аз ҷузъҳои zarra (ба маънои хурдӣ) ва bāy таркиб ёфта, ба қатори калимаҳои мураккаби тобеъ мансуб аст. Маънои луғавияш боғи хурд буданро ифода мекунад.

Чит [Čit], номи деҳқада дар ҳудуди ноҳияи Бойсуни вилояти Сурхон дарё ва ноҳияи Ғузори вилояти Қашқадарё маҳсуб ёфта, аз нигоҳи мансубият ба ҳиссаҳои нутқ исм аст. Дар забони авастоӣ вожаи номбурда дар шакли čat (чат), дар забонҳои сӯѓӣ ва ҳоразмӣ čat (чат) арзи вучуд намудаанд [Додихудоев 1979, 34]. Дар забонҳои шарқии эронӣ ин вожа ба маънои бом, баландӣ ва ҷойи зист далолат мекунад. Ҳамчунин, вожаи номбурдаро мувофиқи маълумоти муҳаққиқон шакли тағйирёфтаи вожаи ҷоҳи забони тоҷикӣ донистан низ мумкин аст [Нафасов 1989, 208]. Ин вожа дар забони тоҷикӣ дар шакли ҷоҳ корбаст мешавад ва дар шакли чит//чат ҳам барои ифодаи маънои ҷоҳ омада, мансуб ба забонҳои қадими эронист. Гузашта аз ин, вожаи чит ҳамчун ифодакунандай мағҳуми матоъ ё газвор ё коло дар забони тоҷикӣ истифода мешавад, ки ин вожа аз забони ҳиндӣ омадааст [ФЗТ 1969, Ч.2, с. 541]. Муҳаққиқ Б. Б. Тураев дуруст қайд мекунад, ки ҷузъи сӯѓии čit=čin аз решай умумиэронӣ ва ҳиндууруupoии čt буда, дар баъзе ҷойномҳо ба назар мерасад. Дар музофоти Қул ва дехаи Хишортоби воҳаи Яғноб гузаре бо номи Čitirmen ва Čintermen вучуд дорад, ки

маънояш гузари дарунӣ (гузаре воқеъ дар умқи дара) мебошад, аз ҷузъҳои *čit* – дарун ва *men* – деха, гузар таркиб ёфтааст [Тураев 2019, 49].

Фархурдиза [Farkurdiza], мувофиқи маълумоти Ёкути Ҳиравӣ [Ҳиравӣ] номи деха дар ҳудуди Нахшаб ва Чагониёни таъриҳӣ буда, аз нигоҳи соҳт аз ҷузъҳои *far/par* – баландӣ, *xur*-офтоб ва *diza/diz* – ҳисор, қалъа таркиб ёфта, маънои мавзеи офтоббарое, ки диж ё қалъадор аст, мефаҳмонад.

Ғайр аз ин, дар қатори чойномҳои воҳаи Сурхон калимаҳои суфтау рехта мавҷуданд, ки ин қабил вожаҳоро мисли калимаҳои сода зикр кардан мувофиқи матлаб аст. Зеро ин гурӯҳи топонимҳоро агар ба ҷузъҳо чудо кунем, маънои грамматикиашон маълум намешавад ва фақат дар ҳолати қиёс барқарор кардани шакли таърихиашон мумкин аст. Ҷанд намуна аз чойномҳои воҳаи Сурхон барои далел оварда шуда, шарҳу маънидод мегарданд.

Ипоқ / Ифоқ номи деха дар ҳудуди ноҳияи Олтинсой буда, таъриҳан аз нигоҳи соҳт соҳта аст ва шакли қадимаи ин топоним ип/иф уф ва -оқ буда, ҷузъи аввал бозмондаи калимаи *kaufa*-и порсии бостон ва маънои кӯҳро дорад ва ҷузъи дувум шакли тағйирёфтаи пасванди *-ak* аст ва якҷоя маънои ин топоним мавзеи хурди кӯҳӣ аст.

Кайфон [Kayfān] унвони теппа, адир ё баландӣ дар ҳудуди ноҳияи Шеробод буда, номи ин мавзеъ дар асарҳои хаттӣ қайд гардидааст. Кайфон бо ҳамин шаклаш ба гурӯҳи вожаҳои сода доҳил мешавад ва шакли таърихии ин топонимро ҷузъҳои *kaufa*-и порсии бостон ва пасванди ҷамъбандии -он ташкил медиҳад. Ҕузъи *kaufa* маънои кӯҳро доро буда, маънои лугавии ин топоним адери кӯҳӣ аст [Нафасов 1989, 88].

Какайдӣ [Kakaydi] номи деха дар ҳудуди ноҳияи Шӯрҷӣ буда, ин топоним бозмондаи забонҳои қадими эронист. Таъриҳан аз нигоҳи соҳт муракқаб буда, ҷузъи ка бозмондаи калимаи *kaufa-kӯx*, *kay-kat/kad* ва *di-diz/diz* аст ва маънои лугавиаш дехи диждори кӯҳӣ. Пас, маънои ин вожа қалъа ё дехаи дар доманаи кӯҳсор воқеъгардида мебошад.

Умуман, чойномҳои ҷуғрофие, ки аз ҷиҳати соҳт реҳтаи мутааллиқи қалимаҳои содаанд, дар байни маводи гирдовардаи мо аз нигоҳи миқдор кам буда, ин топонимҳо дар асоси номи шайъ ва сатҳи ҷойгиршавии наҳру ҷӯйбор ва рӯду дарё падид омадаанд. Аз ин рӯ, ки ҷойномҳое, ки дар боло баррасӣ ва номашон зикр гардид, шаҳодат медиҳанд, ки топонимҳои номбурда бо мурури замон тағири шаклу намуд карда, аз маънои аслӣ ва шакли таърихии худ каме дур рафтаанд.

Забони сүғдӣ яке аз забонҳои миёнаи шарқи эронӣ буда, забони мардумони сүгднажод мебошад, ки олимон қаламрави густариши онро воҳаи Зарафшону Уструшана, Қашқадарё ва манотики дигар гуфтаанд. Бо таъкиди муҳаққиқ Д. Саймиддинов, «ин сарзамин дар ҷануб бо Ҷоҳтар, дар ҷануби гарб бо Порту Марв ва дар шимоли шарқ бо мардуми сакоӣ ҳаммарз будааст. Дар замони Ҳаҳоманишиён ва баъд аз он маркази Сүғд шаҳри Самарқанд буда, дар қарни I пеш аз мелод ин забон аз Марв то ба Чину Муғулистон паҳн мегардад ва ҳудуди Шоҳроҳи Абрешим дар мақоми забони миёнарав (лингвофранка.–Т.М.) қарор мегирад» [Саймиддинов 2001, 9-10]. Бо эътирофи аҳли таҳқиқ, ин забон дар гузашта доираи истифодаи густурда дошта, на танҳо дар ҳудуди имрӯзи Тоҷикистон, балки берун аз он, яъне дар Шоҳроҳи Абрешим ҳамчун забони байналмилаӣ мавриди истифода қарор мегирифт. Яке аз сүғдшиносони машҳур Бадрӯззамони Қариб, ки солиёни зиёд ба пажуҳиш таҳқиқи забони сүғдӣ умр сарф кардааст, дар бораи ин забон чунин менависад: «Забони сүғдӣ аз шоҳаҳои эронии миёнаи шарқӣ аст, ки аз қарни аввал то сенздаҳуми милодӣ дар густурдаи ҷуғрофиёи азиме аз дарёи Сиёҳ то Чин мардумони эронитабор бад-он такаллум мекарданд» [Саймиддинов 2001, 23]. Гуфтан ҷоиз аст, ки забони сүғдӣ беш аз 700 сол забони расмӣ-давлатӣ ва забони муоширати байниқавмии Шоҳроҳи Абрешим дар ҳудуди Осиёи Марказӣ ва берун аз он буд. Таъсири ин забон ва фарҳангӣ он ба Ҳинду Чину Муғулистон ва Эрони Ғарбӣ хеле бузург аст. Сүғдихо дини будоиро ба Чин интиқол додаанд ва муғулҳо бошанд дар асоси хатти сүғдӣ алифбои қадими

муғулиро тартиб доданд, ки он алифбои сүғдиасоси муғулӣ то ба имрӯз алифбои расмӣ-коргузории Муғулистон маҳсуб меёбад.

Забони сүғдӣ забони расмӣ-коргузории давлати Сүғди қадим ва забони муюширати милали мухталифи берун аз марзи ин мамлакат буд. «Бо забони сүғдӣ дар иёлоти Сүғди қадим, яъне сарзамине дар миёни кӯҳҳои Тиёншон ва рӯди Амударё, ки шомили навоҳии Самарқанд ва дараи Зарафшон [дар Тоҷикистони имрӯз] аст, сухан мегуфтанд» [Фафуров 1972, 112].

Сүғд аз зумраи истилоҳоти қадиме мебошад, ки номи он дар «Мехрояшт» ба сурати «suûda» ва дар фасли аввали «Вандидод» ба сурати таркиби «suûda šayana» ё «маҳалли сукунати сүғдҳо» дида мешавад. Дар «Вандидод» дар феҳристи кишварҳое, ки Аҳурумаздо оварида, дувумин ном номи кишвари Сүғд аст [Бундахишн 2006, 26].

Таърих шоҳиди ба вучуд омадан, ташаккул ёфтани, нашъунамо кардан ва таназзули забонҳои зиёд мебошад, ки имрӯз аз баъзеи онҳо танҳо ном боқӣ мондаасту бас ва калимаҳои дигаре дар таркиби луғавии забонҳо ба назар мерасанд. Забони сүғдӣ аз ҷумлаи забонҳои ба истилоҳ матрукест, ки ҳудуди ҳазор сол инҷониб аз доираи истифода берун мондааст. Бояд ёдовар шуд, ки ҳарчанд асрҳои зиёд ин забон дар зери фишори забонҳои арабиву тоҷикӣ мақоми ҳудро аз даст дода бошад ҳам, ба қуллӣ фаромӯш нагардид ва, бо эътирофи аҳли таҳқиқ, яке аз гӯйишҳои он дар дили кӯҳсор бо номи «забони яғнобӣ» корбурд дорад.

Муҳаққиқ О. Маҳмадҷонов таъкид мекунад, ки «...аслан забони яғнобие, ки мардумони воҳаи Яғоноб ба он сӯҳбат мекунанд, забони сүғдии нав ва ё дурусттараш яке аз гӯйишҳои забони сүғдии бостонӣ ба шумор меравад. Бо вучуди он ки забони сүғдӣ аллакай дар асрҳои VIII-X мелодӣ ҳамчун забони расмӣ аз байн рафта буд, баъзе гӯйишҳои он дар қисмати шарқии вилояти Сүғд – воҳаи Яғнобу Фалғар то имрӯз боқӣ мемонад ва ин гӯйиш дар адабиёти илмии эроншиносӣ аз номи маҳали сукунати мардумонаш номи забони яғнобиро маъхуз кардааст» [Маҳмадҷонов 2010, 141].

Тазаккур бояд дод, ки ба چуз забони яғнобӣ вожаҳои сӯғдии зиёдро дар фонди лугавии гӯйиши мардуми тоҷик ва номвожаҳои ҷуғрофии минтақаи Осиёи Миёна мушоҳида намудан мумкин аст. Ҷунонки борҳо зикр намудем, топониму микротопонимҳо хусусияти маҳфуздории калимаҳое мебошанд, худи он забонҳо садсолаҳо қабл аз байн рафтаанд. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки аксари топонимҳои минтақаи Осиёи Миёна, аз ҷумла воҳаи Сурхон, аз забони сӯғдӣ ва боҳтарӣ маншъ мегиранд.

Масъалаи омӯзиши топонимҳои сӯғдиасоси манотики мухталифи Осиёи Миёна, ба вижа Тоҷикистону Ӯзбекистон, мавриди таҳқиқи олимони зиёд қарор гирифтааст. Ҳамчунин, масъалаи ҳифозати вожаҳои сӯғдӣ дар гӯйишҳои забони тоҷикӣ аз ҷониби як гурӯҳ олимон мавриди пажӯҳиш қарор дода шудааст. Дар раъси ин гурӯҳ забоншиносони варзида, муҳаққиқон В. А. Лившитс, А. Л. Хромов, С. И. Климчитский, М.Н. Боголюбов, Б. Қариб, С. Виляис, Ж. Лазар, П. Б. Луре, Б. Ашӯров, Б. Б. Тураев, Б. Ализода, С. Мирзоев, Г. Нематов, З. Заршинос ва ғайра меистанд, ки бо хизматҳои ҷандинсола ва таълифи осори мондагори хеш мақоми шоистаро дар номшиносии тоҷик қасб кардаанд.

Асару мақолаҳои ҷудогонаи ба номвожаҳои сӯғдӣ бахшидашуда зиёд аст, ки ин ҷо қисме аз онҳоро барои намуна меорем. Аз ҷумла, асарҳои «Согдийская топонимия верховьев Зеравшан» [Хромов 1969], «Еще раз о согдийском топоформанте -уβ» [Хромов 1968], «Согдийская топонимия родина Рудаки» [Хромов 2010], «Чаҳордаҳ мақола» [Хромов 2010], «Топонимҳои сӯғдии дараи Киштут»-и А.Рустамов [Рустамов 1976, с. 33-37], «Вожаҳои сӯғдӣ дар топонимия Яғноб» ва «Микротопонимияи воҳаи Яғноб»-и Б. Тураев [Тураев 2004, с.51-71; 2010, 223 с.;2019, 271 с.], «Пасванди -if дар номҳои ҷуғрофии воҳаи Зарафшон»-и Б. Алиев [Алиев 2004, с. 75-82], «Согдийские топонимии в Средней Азии»-и П.Б.Луре [Луре 2004, 198 с.] ва ғайра аз ҷумлаи онҳо мебошанд. Ба ғайр аз ин, таҳқиқоти дар заминай номвожаҳои манотики мухталиф ба

анчомрасида, топониму микротопонимҳои мансуб ба забони сүғдӣ мавриди пажуҳиш қарор дода шудаанд.

Бояд қайд кард, ки ҳарчанд дар топонимимию воҳаи Сурхон калимаҳои зиёди сүғдӣ то имрӯз ба назар расанд ҳам, vale то кунун дар ин замина пажуҳиши виже ва густурдае дар ин самт сурат нагирифтааст. Ба ғайр аз ишораҳои кутоҳи А.Л.Хромов ва Б.Алиев оид ба номвожаҳои сүғдии ин маҳал чизе навишта нашудааст.

Ҳарчанд ки микротопонимҳо нисбат ба топонимҳо ноустувор буда, бештар ба таҳаввулоти соҳторию маънӣ дучор мешаванд, аммо дар ном-вожаҳои минтақаи мавриди назар дар баробари топонимҳо як даста микротопонимҳое ба назар расиданд, ки шакли сүғдии худро нигоҳ доштаанд. Аз рӯйи ифодаи маъно ва хусусиятҳои ҷуғрофӣ номвожаҳои сүғдии воҳаи Сурхонро ба гурӯҳҳои зерин тасниф намудан ба мақсад мувофиқ мебошад:

1. Номи шаҳру шаҳрак: Бойсун, Тирмиз, Шеробод, Сариосиёб, Заркамар, Шарғун, Дехнав ва ғайра;
2. Номи деҳаҳо: Заркамар, Пасисурхӣ (ҳоло Пасурхӣ), Бибиширин, Даҳана, Дарбанд, Панҷоб, Сайроб, Сина, Кайфон, Кандак, Каризат ва ғайра. Дар поён чанд намуна аз ҷойномҳои ҷуғрофии воҳаи Сурхон барои далел оварда шуда, шарҳу маънидод мегарданд.

Даҳана [Dahana] номи деҳа дар ҳудуди ноҳияи Деҳнави вилояти Сурхондарёи Ҷумҳурии Ӯзбекистон аст. Аз нигоҳи соҳтор сохта буда, аз ҷузъҳои даҳан – оғозгоҳ ва -а – пасванди калимсоз таркиб ёфта, маънояш деҳаи дар оғозгоҳи дарабуда аст. Муқ. Даҳана (воҳаи Яғноб), Даҳана (ноҳияи Варзоб).

Ҷойноми Сайроб номи деҳаи қадими мавзеи Бойсун, ки дар сарчашмаҳо дар шакли Бойсунтов қайд гардидааст, буда, аз ҷиҳати соҳт мураккаб ва аз ҷузъҳои сайр – гардиш, сафар, саёҳат, тамошо ва об – моем берангӣ ташнашикан таркиб ёфтааст. Маъни лексикии ин ҷойном маконест, ки он ҷо об сайр дорад.

Панҷоб номи деҳаи дигари ноҳияи Бойсуни вилояти Сурхон аст, ки аз ҷиҳати соҳт мураккаб буда, аз ҷузъҳои панҷ – адад, шумора ва об – моеи беранг иборат буда, маънояш деҳае, ки панҷ дарёчадорад, мебошад. Муқ. Панҷоб (Афғонистон), Панҷоб (Ҳиндустон).

3. Номи кӯҳҳо: Кӯхи Сиём, Бодиҳаво, Гегирдак, Карсагон, Кӯхи Сафед, Кӯхи Чош, Парғут, Почур, Хондиза, Хуфар, Хӯбон, Хӯҷабаркӯҳ, Чакадӣ, [номи қулла дар Сариосиё], Чашка [номи қулла дар Қумқурғон], Човдӣ Бойсун, Сина, Сариосиё ва ғайра.

4. Гидронимҳо: Сайроб, Панҷоб, Сангардак, Нихомрӯд, Сурхон Боботоғ [номи дарёи кӯҳӣ, ки аз қаторкӯҳ дар ҳудудҳои ноҳияҳои Деҳнав, Шӯрҷӣ, Сариосиё ҷорӣ мешавад], Бодиҳаво [номи дарёча ва номи деҳа дар Деҳнав], Говурган [шакли қадимаи сӯғдии он ѡтурккан – макони говро гург хӯрдагӣ, номи мавзеи кӯҳӣ, ки аз он ҷо дарёча ҷорист, дар Деҳнав].

Зевар [Zavar] номи деҳа ва дарёча дар ҳудуди ноҳияи Сариосиёи вилояти Сурхон буда, номи ин деҳа дар забонҳои помирӣ дар шакли zivor ба маъни ҷойи буриши об далолат мекунад. Дар забони тоҷикӣ ин вожа аз ҷузъҳои zah (зах) ва par/far (пар/фар) таркиб ёфта, маънояш шоҳоби дарёе, ки аз баландӣ ҷорӣ мешавад, мебошад. Ё ба таври дигар, шоҳоби болоии дарё аст.

Шӯроб. Шӯр низ аз ҷумлаи номвожаҳои серистеъмоли воҳаи Сурхон буда, на ба маъни маъмул дар забони адабии тоҷикӣ [ҳаяҷон, изтироб ошуфтагӣ; ғавғо, фарёд; фитна, фасод, ошӯб ва ғайра], балки, комилан, маъни нав дорад. Ин номвожа ҳам дар алоҳидагӣ ва ҳам дар таркиби номвожаҳои ҷуғрофии минтақа зиёд ба назар расида, ифодагари мавзеъҳое мебошад, ки он ҷойҳо ҷариву қасногузар ва варта ҳастанд. Муҳаққиқ А. Л. Хромов дар дараи Фондарё мавҷудияти мавзеero бо номи Нови шӯр ба қайд гирифта, онро «нови сернамак» маънидод кардааст [Хромов 2010, 48].

Порут вожаи қадимӣ буда, аз ҷузъҳои по ва рут соҳта шудааст. Дар забони сӯғдӣ ва ҳамчунин забони форсии миёна ҷузъи раут сурати «рӯт»-

ро гирифт, ки табиист. Зеро дифтонги қадимаи «аи» дар давраи миёнаи инкишофи забонҳои эронӣ садоноки «ӯ»-ро медиҳад, «а» аз охир ихтисор мешавад, овози «т» бошад, ба «д» бадал мегардад. Аз ин ҷо дар форсии қадим rauta; форсии миёна ва сӯғдӣ рӯт; тоҷикӣ – форсӣ рӯд» [Саймиддинов 2001, 37].

Ҳар ду ҷузъи номвожаи мазкур дар якчоягӣ ифодагари мавзеи гидронимӣ буда, ба маконе далолат мекунанд, ки дар он ҷо об мавҷуд аст. Ҳуди мавқеи ҷуғрофии Порут (дараи дар самти муқобил, яъне рӯ ба рӯ қарордошта) низ ин андешаро субит месозад.

Номвожаҳои сӯғдӣ дар ин мавзехъ баёнгари таърихи басе дарози барҳӯрди забонҳои қадимаю мусир арзёбӣ мегарданд ва дар ин раванд нақши онҳо дар ташаккули номвожаҳои маҳаллу ҷойҳои ҷуғрофӣ хеле назаррас аст. Ин гурӯҳи номвожаҳо бори дигар шаҳодат аз он медиҳанд, ки забон аз муоширати умум барканор монда, матрук гардад, вале як гурӯҳ номвожаҳои ҷуғрофӣ маҳфуз мемонанд. Далели ин гуфта он аст, ки ҳарчанд забони сӯғдӣ дар водиҳои нопайдоканори Осиёи Марказӣ, тақрибан, ҳазор сол инҷониб вазифаи муоширатро аз даст дода бошад ҳам, вожаҳои он дар ташаккули номвожаҳои ҷуғрофӣ саҳми назаррас доранд.

Сабаби асосии ҳифозати вожаҳои сӯғдӣ дар низоми топонимики воҳаи Сурхон ба устувории номвожаҳои ҷуғрофӣ нисбат ба қалимаҳои маъмулӣ алоқаманд аст.

Хулоса, номвожаҳои ҷуғрофии мансуб ба забони сӯғдии ин маҳал бори дигар замоне қаламрави забонҳои эронӣ, аз ҷумла боҳтарӣ, сакоӣ ва сӯғдӣ будани ин сарзаминонро субит месозанд ва шаҳодат аз он медиҳанд, ки топонимҳо нисбат ба қалимаҳои маъмули таркиби луғавии забон пойдору устувор буда, дар тули асрҳо ҳифозат мегарданд.

Номвожаҳои тоҷикии минтақаи мазкур дар баробари ифода намудани мавзехъо, инчунин мағҳумҳои ҷуғрофию дигар соҳаҳоро дар ҳуд таҷассум намудаанд. Аз ин ҷост, ки ҷойномҳои ҷуғрофии

мутааллиқи забони точикӣ аз ҷиҳати соҳт ба гурӯҳҳои сода, соҳта, мураккаб ва ибора-топонимҳо ҷудо мешаванд.

Ба дастаи сода ҷойномҳоеро дохил қардан мувофиқи матлаб аст, ки аз як решаш шакл гирифта, ба ин ё он маъно далолат мекунанд ва аз нигоҳи мансубият ба ин ё он ҳиссаи нутқ мутааллиқанд. Ҷанд мисол доир ба ҷойномҳои содаро меоварем ва баррасӣ мекунем: Сел [Sel], Дашт [Dašt], Кишт [Kišt], Кӯл [Kul], Лангар [Langar], Нелу [Nelu], Чинор[Cinor], Тӯда[Tuda], Ангор [Angor], Андигон [Andigon], Арғун [Arjun], Сина [Cina] ва ф.

Ба гурӯҳи соҳтаи топонимҳои точикӣ чунин номҷойҳои зерин мансубанд:

-кӯҳҳо: Газа [Gaza], Буттазор [Buttazār] кӯҳ, Тундӣ [Tundi] кӯҳ, Каҷҷӣ [Kajji] кӯҳ, Борикӣ [Bārikī] роҳи кӯҳӣ, Сиёрак [Siyārak] номи рӯди кӯҳӣ дар Бойсун ва ғайра.

-даштҳо: Ҷиза [Jiza], Нова [Nāva], Ғулзор [γulzār] ҷарогоҳ, Регзор [Regzār] мавзеъ, Пастӣ [Pastī] дашт, Оҳӯрак [Āxurak] номи ҷарогоҳ дар ноҳияи Бойсун, Кӯҳак [Kuhak] номи мавзеи бостонӣ ва ғайра.

-мавзеъҳо: Вахшивор [Vaxšivor], Шӯрча [Šurča], Шӯрҷӣ [Šurčī], Шӯрҷоб [Šurčob], Даҳана [Dahana], Афғона [Afḡāna], Даҳана / Даҳона [Dahāna], Домана [Dāmana], Марғзор [Marғzār] мавзеъ, Богистон [Bāyistān] деха, Кӯҳистон [Kuhistān] дехқада, Ғармистон [yarmistān] мавзеъ, Вордон [Vārdān], Хумдон [Xumdān], Ширдон [Širdān], Балҳӣ [Balxi] номи гузар, Кӯлобӣ [Kulābī] номи маҳалла, Гиламҷӣ [Gilamčī] номи маҳалла, Бӯзҷӣ [Buzčī] номи маҳалла, Тутак [Tutak] номи боғ, Сурхак [Surxak] номи мавзеъ, Равотак [Ravātak] номи бостонии мавзеъ дар худуди Дехнав, Новандак [Nāvandak] номи дехқадар Бойсун, Боғча [Bāyča] номи мавзеъ дар Шеробод, Ҳалвогар [Halvāgar] номи гузар, Челонгар [Čelāngar] номи гузар, Косагар [Kāsagar] номи гузар ва ф.

-гидронимҳо: Вахшивор [Vaxšivor], Шӯрҷоб [Šurčob], Ҷашмазор [Čašmazor], Нова [Nāva], Сангак [Sangak] номи дарё, Ҳавзак [Havzak]

номи мавзеъ, Рӯдак [Rudak] номи қадимаи дарёи Санггардак, Кӯлак [Kulak] номи мавзеъи обӣ дар Шеробод, Сиёрак [Siyārak] номи рӯди кӯҳӣ дар Бойсун ва ғайра.

Ба гурӯҳи калимаҳои мураккаби тоҷикӣ топонимҳои зеринро мансуб донистан мумкин аст:

а) ойконимҳо: Ширкент [Širkent], Дарбанд [Darband] номи деха, Заркамар [Zarkamar] номи деха, Ҷуворипоя [Juvāripāya] номи гузар, Нахӯдпоя [Naxudrāya] номи гузар, Чинорқишлоқ [Činārqīšlāq] номи мавзеъ, Шоҳтут [Šāhtut] номи мавзеъ, Сариосиё [Sariāsiyā] номи ноҳия ва шаҳрак, Бибиширин [Bibiširin] номи деха ва шаҳрак, Ҷайрақишлоқ [Jayraqišlāq] номи деха, Заргаргузар [Zargarguzar] номи гузар, Катаригузар [Katariguzar] номи гузар, Дукчигузар [Dukčiguzar] номи деха, Хондиза // Хончиза [Xāndiza/Xānjiza] номи деха ва ғайра,

б) гидронимҳо: Дуоба [Duāba] номи кӯҳ ва дарёи кӯҳӣ, Дуғоба / Дуғоб [Duγāba], Дуоба [Duāba], Панҷоб [Panjāb] номи деха ва рӯд, Сайроб [Sayrāb] номи рӯдак ва деха, Санггардакдарё [Sanggardakdaryā] номи дарё ва мавзеъ, Сурхон [Surxondaryo] номи дарё, Лабиоб [Labiāb] номи шоҳоби дарё, Обҷӯяк [Ābjuyak] номи мавзеи обӣ, Обгир [Ābgir] номи мавзеи обӣ, Ниҳомрӯд [Nihāmrud] номи бостонии дарёи Санггардак, Сурхандарё [Surxandaryā] номи дарё, Обизаранг [Ābizarang] номи дарё, Рӯдақул [Rudaqul], ин аз ҷузъҳои рӯд (+a)-rauia=> rut-рӯд, дара, обрав, тангно, ҷарӣ, нав ва қул – дара, тангно, нав дар сүғ.-яғн. qul-дара; муқ. Қул (деха дар Яғноб), ағбаи Қул (Яғноб), Қулписта (Дараи Пистазор) дар ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе), Ҳӯчаилок [Xujailāk] номи шоҳоби дарё ва ғайра.

в) оронимҳо: Дуоба [Duāba] номи кӯҳ, Селраҳа [Selraha] номи мавзеъ, Дураҳа [Duraha] номи мавзеъ, Ҳӯҷачордара [Xujačārdara] номи дара ва мавзеъ ва ғайра.

Ба гурӯҳи ибора-топонимҳои тоҷикӣ топонимҳои зеринро мансуб донистан мумкин аст: Ҷашмаи Говон [Časmai Govon] ҷароғоҳ, Ҷори

Аспон [Čāri Aspān аз сүғ.-яғн. čār – тангно, дара, яъне дараи чарогохи аспон] чарогох, Сари Мижгон [Sari Mižgān, мук. Шафтимижгон, деха дар ноҳияи Варзоб] мавзеъ, Оби канда [Ābi kanda], Оби қашқа [Ābi qašqa], Хами баланд [Xami baland] мавзеъ, Сари бозор [Sari bāzār] гузар, Оби гарм [Ābi garm] маҳалла, Оби заранг [Ābi zarang] мавзеъ, Оби калон [Ābi kalān] номи шоҳоби дарё, Оби зиёд [Ābi ziyād] номи шоҳоби рӯд, Оби равон [Ābi ravān] номи ҷӯй, Оби сафед [Ābi safed] номи шоҳоби дарё, Оби чашма [Ābi čašma] чашма, Оби яҳ [Ābi yah] чашма, Оби сурхак [Ābi surxak] чашма, Сари гузар [Sari guzar] гузар, Сари ҷӯй [Sari juy] гузар, Сари ғӯрӣ [Sari ӯrī] баландӣ, Сари чашма [Sari čašma] номи мавзеи обӣ, Сурхони ҷанубӣ [Surxāni janubī] номи шоҳоби дарё, Корвони Сурх [Kārvāni Surx] маҳалла, Шоҳол қишлоқ [Šāxāl qīslāq] деха, Кӯса қишлоқ [Kusa qīslāq] номи деха ва ғайра.

Номвожаҳои тоҷикии воҳаи Сурхон шаҳодат аз он медиҳанд, ки забони мардуми маҳал, ки тоҷикӣ аст, таъсири ҷашмраси худро ба топониму микротопонимҳои минтақа гузоштааст. Таъриҳҳо сабит кардааст, ки баробари аз байн рафтани забонҳо иддаи қалимаҳои онҳо дар ҳайати топонимия боқӣ мемонад. Мусаллам аст, ки топонимҳо нисбат ба қалимаҳои маъмули забон устувор буда, баъзеи онҳо имкон дорад ҳазорсолаҳо боқӣ бимонад. Дар ҳар сурат, дар ҳайати топонимияи манотиқи муҳталифи Тоҷикистон, аз ҷумла воҳаи Сурхон вожаҳои тоҷикиасли нодирро мушоҳида намудан мумкин аст, ки аз замонҳои қадим то имрӯз пойбарҷо мондаанд.

2. 2. 2. Ҷойномҳои арабӣ

Вомвожаҳои арабӣ дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ нақши муайян доранд ва ҷойномҳои мансуб ба забони арабӣ низ дар ҳудуди сарзамини Сурхон ба назар мерасад, ки онҳоро мо то қадри имкон гирд овардаем. Бояд гуфт, ки забонеро наметавон пайдо намуд, ки вожаҳои таркиби луғавии он, комилан, ҳудӣ бошанд. Муҳаққиқи шинохтаи Эрон Маликушшуаро Баҳор доир ба масъалаи таъсирпазирии забонҳо аз

ҳамдигар чунин ибрози андеша кардааст: «Дар олам забоне нест, ки битвонад аз омехтагӣ ба забони дигар худро барканор дорад, магар забони мардуме, ки ҳаргиз бо мардуми дигар оmezish накунанд ва ин низ муҳол аст» [Баҳор 2011, 134].

Забони тоҷикӣ низ аз ин омехтагӣ сарфи назар нест ва дар таркиби луғавии он баробари калимаҳои худӣ, вожаҳои зиёде ба назар мерасанд, ки аз ҷиҳати баромади забонӣ ғайритоҷикианд. Ба вижа, давраи нави инкишоғи забони тоҷикӣ, ки калимаҳои зиёде аз забони арабӣ ва аз забонҳои туркӣ бо роҳҳо ва сабабҳои муҳталиф ба таркиби луғавии он доҳил шудаанд, мисол шуда метавонад.

Забоншиносон омилҳои зиёди аз як забон ба забони дигар гузаштани калимаҳоро нишон додаанд, ки «муҳимтаринашон муносибатҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, маданиӣ, дар ҳамсоягӣ умр ба сар бурдани намояндагони ду забон ва тарҷумаи китобҳои адабию динӣ мебошанд» [Бердиева 1991, 35].

Номшиноси варзида А.В.Суперанская дуруст таъкид меқунад, ки «дар таърихи ономастика номҳои мусулмонӣ, ки тавассути ислом [дар асри VII солшумории мо] дар аксари мамлакатҳои Осиё, Африка ва қисман дар Аврупо паҳн шудаанд, нақши беандоза калонро бозидаанд. Нақши онҳо дар ономастикай рус низ хеле калон аст, зоро номи бисёр мавзеъ ва фамилияҳои русӣ, ки ба воситаи забони тоторӣ иқтибос карда шудааст, аз рӯи баромадашон арабӣ мебошанд» [Суперенская 1967, 29]. Бояд зикр намуд, ки мақоми антропонимҳои арабӣ дар тамоми манотики Осиёи Миёна назаррас буда, таъсири онҳо ба номи мавзеъҳои муайян кам нест. Мо таъсири антропонимҳои арабиро ба микротопонимҳои воҳаи Сурхон ба хубӣ мушоҳида намуда метавонем.

Бояд таъкид намуд, ки мавқеи номвожаҳои мансуб ба забони арабӣ дар ҳайати ҷойномҳои воҳаи Сурхон хеле назаррас буда, як баҳши муайяни онҳоро номвожаҳои ҷуғроғии мансуб ба забони арабӣ фаро мегиранд ва бештари онҳо дар гуфтори мардуми ин минтақа чунон маҳлул шудаанд, ки кас намедонад, ки онҳо аз забони ғайр иқтибос

шудаанд. Ногуфта намонад, ки ин номвожаҳои арабӣ боиси аз истифода берун шудани бисёр номҳои тоҷикиasl гардидаанд. Дар қатори номҷойҳои тоҷикии воҳаи Сурхон чунин номҷойҳои мансуби забони арабӣ диде мешаванд: Аллоб [Allob], Минор/Манор [Minor/ Manor/ Manor], Мазор [Mazor], Мунҷоқ [Munjoq], Равот [Ravot], Сайхон [Sayxon], Маҳалла [Mahalla] ва ғайра.

Мазор низ калимаи арабӣ буда, дар фарҳанг ба маъниҳои зерин омадааст: «1.ҷойи зиёрат, зиёратгоҳ; оромгоҳи одамони бузург [одатан пешвоёни ислом, ки ҳалқ онҳоро зиёрат мекунад]. 2. гӯр, қабр. 3. маҷ. гӯристон» [ФЗТ 1969, Ҷ.1, с. 742]. Ин вожа дар баробари он ки ҳам дар забони тоҷикии адабӣ ва ҳам дар лаҳҷаву шеваҳо ҳамчун исми ҷинс доираи истифодаи васеъ дорад, дар таркиби номҳои ҷуғрофӣ низ зиёд ба назар мерасад. Калимаи «мазор» дар воҳаи Сурхон ниҳоят серистеъмол буда, дар таркиби микротопонимҳои зиёд онро мушоҳида намудан мумкин аст. Бояд қайд кард, ки дар аксар маврид вожаи «мазор» ҳамроҳ бо антропонимҳо, ба вижа ҷузъи тоҷикии Ҳоча корбаст мегардад. Ҳамаи номвожаҳои ҷуғрофие, ки тавассути ин вожа соҳта шудаанд, дар қолаби ибораи изофиӣ ё топоним-ибора ташаккул ёфтаанд: Мазори Ҳочаи Сабзпӯш [д. Даҳана, муқ. Мазори Ҳочаи Сабзпӯш дар деҳаи Вешаби ноҳияи Айнӣ], Мазори Ҳоча Исҳоқ [д. Дарбанд, муқ. Мазори Ҳоча Исҳоқ дар ноҳияи Айнӣ], Мазори Ҳоча Муҳаммади Гулшан [д.Баҳори тоҷик], Мазори Бибисомия [д. Шӯрҷӣ]. Истифодаи ин калима ҳамчун микротопоним дар алоҳидагӣ низ ба назар расид: Мазор [мавзеъ, д.Музработ].

Мақбара дар луғат ба маънии «қабр; қабристон», «оромгоҳ, гӯрхона, даҳма» омада [ФЗТ 1969, ҷ.1, 669; ФТЗТ, ҷ. 1, 749], арабӣ будани он таъкид гардидааст. Агарчи дар луғат ба маънии «қабр» омадани ин калима зикр гардида бошад ҳам, вале дар Сурхон дар зери мағҳуми «мақбара» на «қабр», балки ҷое фаҳмида мешавад, ки дар он ҷо қасе фавтида ва ӯро дар ҷойи дигар дағнӣ карда ва ё дар вақти интиқоли майит он ҷо нишаста, дам гирифта бошанд: Мақбараи Эшони Аълам

[мазеъ, д. Бурс], Мақбараи духтари Ағолуқ [кӯҳ, д. Арчазор], Мақбараи Файзулло [мавзеъ, д. Дарбанд].

Манора калимаи арабӣ буда, дар фарҳангҳои дастрас чунин ташрех гардидааст: «бинои баланди сутунмонанди аз санг хишт сохташуда [дар масcid ва маъбадҳо], ки роҳи болоравиаш аз дарун аст» [ФЗТ 1969, ч.1, 755]. Дар дехаи Бурси воҳаи Сурхон кӯҳе ҳаст, ки онро Манораҳо ном мебаранд. Сабаби чунин мусаммо шудани мавзеи мазкур дар он аст, ки замоне дар он ҷо аз санг манораҳо сохта шудааст. Ҳарчанд ин манораҳо ҳоло валангор шуда, ба замин ҳамвор гардида бошанд ҳам, номи онҳо то кунун мавриди истифода қарор доранд.

Сабил вожаи арабӣ мебошад, ки дар лугат ба маъни «афганда дар роҳ, фурӯмонда, бесоҳиб» [ФЗТ 1969, Ч.2.С.185] омадааст. Дар дехаи Пудинаи воҳаи Сурхон мавзеено Сабилако мегӯянд, ки мувофиқи ривояти ашхоси солхӯрда, замоне меросхӯрони он заминҳо фавтида, онҳо бесоҳиб мондаанд. А. Мустаҷир ба ин масъала даҳолат намуда, навишкааст: «Агар касе мурда бошад, ворис надошта бошад, мол сабилак дониста, ў ҳам дар байтулмоли подшоҳӣ мерасидааст» [Мустаҷир 1987, 97]. Доираи истифодаи ин вожа нисбатан маҳдуд буда, танҳо як мавзеъро бо ин ном ба мушоҳида гирифтем. Дар забони тоҷикӣ ба маъни мазкур калимаю ибораҳо, аз қабили, сабилмонда, аз сари сабил мондан ва ғайра дида мешавад.

Ҳисор арабӣ буда, дар таркиби ду номвожаи воҳаи Сурхон ба назар расид: Қалъаи Ҳисорак [мавзеъ] ва Шаҳи Ҳисор [кӯҳ]. Ин вожа дар лугатномаҳо ба тариқи зайл ташрех гардидааст: «1. девор, девори даври қалъа. 2. қалъа» [ФЗТ 1969, 2, 507]. «Аз тарзи ифодаи калима – менависад О. Маҳмадҷонов – ва ҳарфҳои хоси забони арабии он ба осонӣ муайян намудан мумкин аст, ки вожаи мазкур хоси забони арабӣ мебошад ва аксари муаллифон ва мураттибони фарҳангномаҳо низ вожаи «ҳисор»-ро арабиасос ва бо калимаи «қалъа» муродиф донистаанд» [Маҳмадҷонов 2010,66].

Дар қатори калимаҳои арабӣ дар ҳайати микротопонимияи воҳаи Сурхон номвожаи вахм зиёд ба назар мерасад, ки бо шаҳодати муҳаққик А. Л. Хромов ҳамон калимаи «вақф»-и арабӣ аст [Хромов 2010, 27]. «Вақф» дар лугат ба маънии «1.таър., мулк (замин, бино ва ғ.), ки соҳибаш онро барои масрафи мадраса ё масциде бахшида ё васият кардааст; 2. кит., таваққуф, истодан (мас., вақти хондани Қуръон дар миёни оят истодан, вақф кардан» [ФТЗТ 2008, Ч.1, 272]. Маънии вожаи «ваҳм» низ ба ин далолат меқунад ва, одатан, дар воҳаи Сурхон ҳамон заминҳоеро «ваҳм» мегӯянд, ки замоне соҳибонашон онҳоро вақфи масцид кардаанд: Замини Вахм [Тирмид], Вахмак [замин, д. Сайроб] ва ғайра. Оид ба вожаи арабии «вақф» ва маънии лувавии он, перомуни марзҳо ва мавзеъҳои ҷуғрофии «Вақф»-и Тоҷикистон муҳаққик А. Қушматов асари алоҳидае таълиф намудааст, ки оид ба мавзеъҳои «Вақф»-ӣ ва марзҳои вақфӣ муфассалан маълумот дода шудааст. Дар ин асар маълумоти ҷолиб оид ба мазорҳо ва ҷойҳои таъриҳӣ дода шудааст [Қушматов 1990, 191 с.]

2.2.3. Ҷойномҳои туркӣ-муғулӣ

Агар забоншиносон воридшавии лексикаи арабиро ба забони тоҷикӣ пас аз омадани арабҳо ба воситаи тарҷумаи адабиёти бадеиу динӣ қаламдод карда бошанд, пас, дар масъалаи вомвожаҳои забонҳои туркӣ ба ин назар ҳастанд, ки «аз забони узбекӣ [ки яке аз забонҳои оилаи туркӣ-муғулӣ мебошад] ба воситаи манбаъҳои хаттӣ калимаҳо камтар қабул шудаанд» [Одинаев 2017, 36]. Бояд зикр кард, ки ағлаби вожаҳои узбекӣ ва забонҳои дигари туркӣ, ки ба воситаи забони узбекӣ дохил шудаанд, асосан, тавассути забони гуфтугӯй, яъне дар натиҷаи ҳамсаъистии ин ду миллат ба забони тоҷикии адабӣ ворид гардидаанд.

Гуфтан ҷоиз аст, ки дар таҳқиқи донишмандони ҷойномҳои Тоҷикистон, чун А. Л. Хромов, Р. Ҳ. Додихудоев, Ш. Исмоилов, Ҷ. Алимӣ, О. Муҳаммадҷонзода, Д. Р. Ҳомидов, Б. Б. Тураев ҷойномҳои ҷуғрофии туркиаслро аз рӯйи қолабашон ва бо назар гирифтани

чиҳатҳои забониашон ба гурӯҳҳои зерин дастабандӣ кардаанд: 1) чойномҳои ҷуғрофии сирғ туркӣ-узбекӣ: Боймоқлӣ [Bāymāqli], Қуянлӣ [Quyanli], Бормочлӣ [Bārmāčli], Чупоқлӣ [Čupāqli], Дуариқустӣ [Duariqusti] номи мавзеъ, Қўрғонтош [Qurγāntāš] номи деха, Тошқутан [Tāšqutan] номи дара, Қайнарбулоқ [Qaynarbulāq] номи маҳалла, Темирӯлдӣ [Temiruldi] номи дара, Оқсув [Āqsuv] номи дарё, Барлос [Barlos], Бахмал [Baxmal], Болталӣ [Boltali], Бӯгачилӣ [Bugajili], Ҷолтӣ [Jolti], Ҷилға [Jilғa], Ипок //Ифоқ [Ipoq/Ifoq], Йўлрун [Yulrun], Коҷар [Kocar], Кумир [Kumir], Қўсан [Kusan], Қўтан [Qutan], Овчӣ [Ovči, мұқ. Овчӣ дар ноҳияи Деваштич, ҳоло Шикорчӣ], Очамайлӣ [Očamayli], Узун [Uzun], Кенагас [Kenagas], Куёвсув [Kuyovsuv]...; 2) чойномҳои ҷуғрофии омехта [дузабона]: Қумтеппа [Qumteppa] номи деха, Тошлоқсой [Tāšlāqsāy] номи дара, Бештеппа [Bešteppa] номи деха, Ӯртақишилоқ [Urtaqišlāq] номи деха, Қизилнаҳр [Qizilnahr] номи нахр, гидроним, Фотимабулоқ [Fātimabulāq] номи мавзеъ ва дара, Кумқурғон [Qumqurγān] номи ноҳия ва шаҳрак, Ҷарқурғон [Jarqurγān] номи ноҳия ва шаҳрак, Новбулоқ [Nāvbulāq] номи дара, Жийдабулоқ [Jiydabulāq] номи дара, Чинорток [Činārtāq] номи дара, Арчабулоқ, Урукдара ва гайра; 3) топоним-ибораҳои омехта: Мазори Эшонулдӣ [Mazāri Ešānuldi], Мазори Омонтеппа [Mazāri Āmānteppa], Қўктеппа (муқ. Куктеппа, ҳоло Суғдиён дар ҳудуди ҷамоати дехоти Зиддии н. Варзоб) маҳалла ва гайра.

Бояд зикр кард, ки номвожаҳои туркиасли воҳаи Сурхон ҳам дар алоҳидагӣ ва ҳам дар доҳили микротопонимҳои мураккаб ба назар мерасанд. Микротопонимҳои иқтибосии туркӣ дар минтақа нисбатан кам буда, бештар дар алоҳидагӣ корбаст гардидаанд: Боймоқлӣ [Bāymāqli], Қуянлӣ [Quyanli], Бормочлӣ [Bārmāčli], Чупоқлӣ [Čupāqli], Дуариқустӣ [Duariqusti] номи мавзеъ, Қурғонтош [Qurγāntāš] номи деха, Тошқутан [Tāšqutan] номи дара, Қайнарбулоқ [Qaynarbulāq] номи маҳалла, Темирӯлдӣ [Temiruldi] номи дара, Оқсув [Āqsuv] номи дарё, Барлос, Бахмал, Болталӣ, Бугачилӣ, Ҷолтӣ, Ҷилға, Ипок //Ифоқ,

Йулрун, Кочар, Кумир, Кусан, Кутан, Овчӣ, Ойиннӣ, Онналиӣ, Узун, Кенагас, Күёвсув...;

Кутан вожаи тағийирёфтаи кӯхтани тоҷикист ва яке аз вожаҳои серистифодаю серистеъмолтарин дар сарзамин Сурхон ба ҳисоб рафта, макони чорпои майда, яъне ҷойи хобрави гӯсфанду буз аст, ба маънои васеъаш молхона аст. Дар минтақаи мухталифи Осиёи Миёна истифодай фаровони он ба назар мерасад [Нафасов 1989, 105]. Аз ҷумла, дар таркиби номвожаҳои ҷуғрофии воҳаи Сурхон истифодай онро мушоҳида намудем. Кутани Тура [мавзеъ, д. Пудина], Кутани Ҷешил [чарогоҳ, д. Олтинсой], Кӯтани Ҳавз [мавзеъ, д. Шеробод], Кӯтани Сибед [чарогоҳ, д. Сина], Шаки Кутан [кӯҳ, д. Фанкат, шакли дурустии сӯғдии он Vankat, аз van-vasеъ, бузург, калон ва сур. kat//kas-хона буда, маънои “хонаи васеъ”-ро дорад], Кутани Бобошодӣ [кӯҳ, д. Пудина].

Қудуқ вомвожаи туркӣ-узбекӣ буда, дар ФТЗТ маънои ҷоҳи обро дорад [ФТЗТ 2008, Ҷ.1, 695]. Дар воҳаи Сурхон ин номвожа ҳам дар шакли «қудуқ» ва ҳам дар шакли «қудик» ба қасрат корбаст гардида, бештар он мавзеъҳоеро ном мебаранд, ки дар он ҷойҳо ҷоҳи об мавҷуд аст. Масалан, Қудико [номи кӯҳ], Қудик [мавзеъ], Даҳани Қудуқ [мавзеъ], Қудики Тагоби Бето [кӯҳ] ва ғайра. Вожаи қудуқ чун вомвожа дар забони тоҷикӣ низ мавриди истифодай васеъ қарор дорад.

Сой қалимаи туркӣ буда, маънои нов, дара, ҷарӣ ва танғноро дорад ва ба тариқи зайл шарҳ гардидааст: «рӯди кӯҳӣ; рӯди хурде, ки аз дара ҷорӣ шуда, ба дарё ё рӯди калон оmezad... «сой», ки вожаи туркист, аз қадим дар гуфтори тоҷикӣ роиҷ будааст» [ФЗТ 1969, Ҷ.2. С. 416-417]. Вожаи мазкур низ хеле серистеъмол буда, асосан, дар минтақаи мавриди назар мавзеъҳои гидронимӣ тавассути он номгузорӣ шудаанд. Ҳамаи номвожаҳо, ки тавассути он шакл гирифтаанд дар қолаби топоним-ибора омадаанд: Сойи Дарбанд [рӯди кӯҳӣ], Сойи Порут [рӯди кӯҳӣ], Сойи Давлатхуҷа [мавзеи гидронимӣ], Сойи Ағобико [мавзеи гидронимӣ] ва ғайра. Ибора-ҷойноми Сойи Порут, ки дар шакли омехта зуҳур кардааст, аз ҷузъҳои туркии «сой»-дара, нов, ҷарӣ, танғно ва сӯғдии

Por(r)ut - ба маъни «он сўйи дарё», «рӯ ба рӯйи дарё», «мавзei самти муқобил», «нови самти муқобил» омадааст. Муқ. Порут (деха дар ноҳияи Варзоб), Пор(p)ут (мавзеи дар воҳаи Яғноб), Сойи Порут (номи мавзеи кӯҳӣ) ва гайра...

Ҳамин тариқ, микротопонимҳои иқтибосии воҳаи Сурхон аз он шаҳодат медиҳанд, ки таъсири забонҳо ба яқдигар тарафайн буда, ҷойномҳои туркӣ-ӯзбекӣ дар шаклгирии ҷойномҳои минтақа, ки фарогири ҳаёти иҷтимоӣ, иқтисодӣ аст, нақши муайян доранд.

2.2.4. Топонимҳои омехта аз рӯйи баромади забонӣ

Ин гурӯҳи микротопонимҳо аз ду ҷузъ таркиб ёфта, як ҷузъ тоҷикӣ ва ҷузъи дигар ба забонҳои ғайритоҷикӣ (арабиву туркӣ) мутааллиқанд ва дар шакли калимаю ибораҳо мушомешаванд. Масалан, Қаровулхона, ки ин номвожа аз ду ҷуз – қаровул (посбон) ва хона (ҷойи зист) «хона» таркиб ёфтааст. Қаровул дар лугат ба маъни «1. нигаҳбон, муҳофиз; 2. шахси мутасаддии дидбонӣ ва посдории ҷое; аскари навбатдор» [ФТЗТ 2008, Ҷ.1, 568] омада, ба туркӣ будани он низ ишора шудааст. Ҕойномҳои зерини минтақаи Сурхонро ба гурӯҳҳои топонимҳои омехта ё гибрид мансуб доностан мумкин аст:

-номи мавзеъ: Ёғзарин [Yāyzarin], Яккаарча [Yakkarča], Фотимабулоқ [Fātimabulāq], Хӯҷабурҳон [Xujaburhān], Отабезори Маҳалла [Ātabezāri Mahalla], Қўрғонча Маҳалла [Quryānča Mahalla], Туябозормаҳалла [Tuyabāzārmahalla]....

-номи мазор: Мазори Зогон [Mazori Zogon], Мазори Эшонулдӣ [Mazāri Ešānuldī], Мазори Омонтеппа [Mazāri Āmānteppa] ва гайра.

-номи масcid: Масциди Қизилкарвон [Masjidi Qizilkarvān], Масциди Ҷарқишлиқ [Masjidi Jarqišlāq], Масциди Намозгоҳ [Masjidi Namāzgāh] ва гайра.

-номи шаҳрак ва ноҳия: Кумқӯргон [Qumqurγān], Ҷарқӯргон [Jarqurγān],

-номи деха: Кумтеппа [Qumteppa], Бештеппа [Bešteppa], Ӯртақишлок [Urtaqisłāq],

-номи наҳр: Яккатол [Yakkatāl], Қизилнаҳр [Qizilnahr],

-номи дара: Тошлоқсой [Tāslāqsāy], Новбулук [Nāvbulāq], Жийдабулоқ [Jiydabulāq], Чинорток [Činārtāq], Тузлоқдара [Tuzloqdara] ва ғайра. Тузлоқдара [Tuzloqdara] номи дара дар ҳудуди ноҳияи Бойсун буда, аз ҷузъҳои туз (ӯзбекӣ) – намак, лок/лох (точики) – замин ва дара (точики) – мавзеи тангно таркиб ёфта, маъни дараи заминаш намақдоштаро ифода мекунад.

-номи маҳалла: Кӯктеппа Маҳалла [Kukteppa Mahalla], Чинор Маҳалла [Činār mahalla], Аличусти Маҳалла [Aličusti Mahalla], Бибиширин Маҳалла [Bibiširin Mahalla], Отабезори Маҳалла [Ātabezāri Mahalla], Қўрғонча Маҳалла [Qurğānča Mahalla],

-номи гузар: Юқоригузар [Yuqāriguzar], Тоқчигузар [Toqčiguzar] ва ғайра. Тоқчигузар [Toqčiguzar], номи гузар ё маҳалла дар ҳудуди дехаҳои Шерҷон ва Зарбоги ноҳияи Шеробод буда, ишора ба ҷойи зисти қавми тоқчиҳо мекунад, яъне этнотопоним аст.

-номи бозор: Туябозормаҳалла [Tuyabāzārmahalla], Тузбозор [Tuzbāzār] номи бозор....

Ҳамин тариқ, микротопонимҳои аз ҷиҳати баромади забонӣ омехтаи воҳаи Сурхон аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар шаклгирии ҷойномҳои минтақаи Сурхон дар радифи забони тоҷики забонҳои туркӣ - ӯзбекӣ, арабӣ ва дигар забонҳо нақши муайян доранд. Номвожаҳои зикршуда бори дигар сабит соҳтанд, ки дар баробари калимаҳои аслӣ дар низоми топонимияи воҳаи Сурхон номвожаҳои иқтибосӣ, ба вижа арабӣ низ назаррас бошанд.

Хулосаи боби дуюм

1. Ҷойномҳои сода, ки аз ҷиҳати соҳтор ба қатори вожагони рехта мансубанд, дар қатори маводи топонимии воҳаи Сурхон аз нигоҳи

миқдор каманд ва, асосан, дар пояи номи ашё ва мавқеи воқеъшавии дарё, рӯд, наҳр дар худуди муайяни ҷуғрофӣ ба вучуд омадаанд.

2. Ҷойномҳои ҷуғрофие, ки шаклашонро дигар кардаанд, аз маънои таърихии худ каме дур рафтаанд. Ногуфта намонад, ки баъзе номвожаҳое, ки мо аз ҷиҳати соҳт онҳоро сода мегӯем, шояд дар гузашта соҳта ва ё мураккаб буданд, аммо имрӯз азбаски ҷузъҳои онҳо мустақилияти худро аз даст додаанд ва маълум нест, ки қадом ҷузъашон формант аст, ҳусусан, топонимҳое, ки ғайритоҷикианд, онҳоро ба ин ғурӯҳ ворид намудем.

3. Дар анбуҳи маводи топонимии воҳаи Сурхон вожаҳои соҳтае, ки ба ифодай номи маҳал, гузар, русто, деҳа, шаҳрак, шаҳристон, шаҳр ва умуман ба ифодай ҷойномҳо меоянд, нақши муайянро дороянд. Ин ҷойномҳои мансуб ба ғурӯҳи забонҳои эронӣ, чун сүғдӣ, боҳтарӣ, ҳоразмӣ, порсии миёна, тоҷикӣ ва яғнобиро ташкил додаанд, далолат бар он менамоянд, ки дар ин минтақа аз даврони бостон то кунун қавму қабилаҳои эронӣ зиндагӣ доштанд ва доранд.

4. Дар ташаккули қалимаҳои марбут ба номҳои ҷуғрофӣ пасвандҳои топонимсози тоҷикӣ (-а, -зор, -гоҳ, -истон, -дон, -чӣ, -ӣ, -ак, -вор, -ча) нақши муҳим доранд, ки бо ҳусусиятҳои қалимасозии худ фарқ мекунанд, ки ба таври муфассал баррасӣ шуданд.

5. Аз баррасии топониму микротопонимҳое, ки дар қолиби қалимаҳои мураккаб шакл гирифтаанд, ба ҳулосае омадан мумкин аст, ки қолиби мазкур хеле маъмул буда, як ғурӯҳи қалони номвожаҳои сарзамиро фаро мегиранд ва ин ғурӯҳи номвожаҳои ҷуғрофӣ, асосан, дар заминай қолибҳои қалима- созии таърихии забони тоҷикӣ ташаккул ёфтаанд.

6. Як қисми асосии маводи топонимияи воҳаи Сурхонро номвожаҳои навъи топоним-ибора ташкил мекунанд. Аз баррасии ин ғурӯҳи номвожаҳо маълум мегардад, ки онҳо дар асоси қолиби ибораи озоди синтаксисӣ ташаккул ёфтаанд.

7. Дар ташаккули номвожаҳои ҷуғрофии воҳаи мазкур қалимаҳои иқтибосӣ саҳим аст. Вомвожаҳои забонҳои арабӣ ва туркӣ-узбекӣ яке аз қабатҳои луғавии иқтибосиро ташкил медиҳад. Бо вучуди ин қалимаҳои аслии тоҷикӣ заминаи асосии вожаҳои топонимии воҳаи Сурхонро ташкил медиҳанд.

8. Зимни баррасии мавод ошкор гардид, ки дикқати донишмандони зиёдеро масъалаи мавриди назар ҷалб кардааст. Махсусан, донишмандоне мисли А. Л. Хромов, О. Муҳаммадҷонзода, Д. Ҳомидов, Б.Тураев ва чанде дигарон ба ин масъала рӯ овардаанд, ки дар ташрехи номвожаҳои воҳаи Сурхон аз андешаҳои онҳо истифода шуд.

БОБИ З. БАРРАСИИ ВИЖАГИХОИ СОХТОРИИ ЧОЙНОМХОИ ВОХА

Матолиби муқаддамотӣ. Забоншиносӣ дар замони мусир такя бар забоншиносии Урупо карда, ҳаматарафа дар рушду такомул қарор дорад ва дар солҳои охир дар таркиби он шохаҳои нав арзи ҳастӣ қардааст, ки яке аз онҳо ономастика ё номшиносӣ ба ҳисоб меравад. Ин бахши илмӣ дар пояти таҳқиқи чойномҳои ҷуғрофӣ дар нимаи дуюми асри XX ба вучуд омада, дар айни ҳол як бахши рушдкардаву пешрафтаи илми забоншиносӣ маҳсуб меёбад. Бунёди назариявии номшиносӣ ё ономастика аз тарафи донишмандони забоншиноси собиқ шуравӣ, чун: Н. И. Надеждин, А. А. Реформатский, Е. М. Черняховская, В. А. Никонов, С.Р.Роспонд, А. В. Суперанская, В. Н. Топоров, Н. В. Подольская, В. А. Жучкович, Л. П. Калакутская, А. В. Ошанин, А. З. Розенфельд, А. А. Фрейман, А. И. Савина, А. И. Попов, Т.Н. Пахалина, С.И. Климчукский, М.М. Абрамов, Ш. Акимбетов, В.И. Абаев, О.Трубачёв, Я. К. Гrot ва гайраҳо гузошта шудааст.

Яке аз қисматҳои муҳимми ономастика топонимика маҳсуб меёбад, ки дар забоншиносии умумӣ то андозае корхурда эътироф шудааст. Муҳим будани ин қисмати номшиносиро олимони зиёд таъкид намуда, бо як қатор илмҳо робитай қавӣ доштани онро таъкид намудаанд. Аз ҷумла, топоним- шиноси машҳур В.А.Никонов таъкид мекунад, ки «топонимика – соҳаи алоҳидаи забоншиносӣ, ки бо лаҳҷашиносӣ, этимология, лексикология ва дигар қисматҳои лингвистика ҳамбастагии ногусастани дошта, бо илмҳои таъриҳ, ҷуғрофия ва этнография бевосита алоқаманд мебошад» [Никонов 1965, 164]. Топонимияи ин ё он минтақа ифодагари мағҳуми васеъ буда, фарогири тамоми анвои номвожаҳои маҳал, чун антропотопоним, фитото- поним, зоотопоним, гидроним, ойконим ва м.и инҳо аст. Муҳаққиқони соҳаи ономастика топонимро ифодагари номи ҷумҳурӣ, вилоят, шаҳр, ноҳия, ҷамоат ва деҳа қаламдод намуда, таъкид кардаанд, ки пайдоиш, ташаккул ва таҳаввули номи онҳоро мавриди баррасӣ қарор медиҳанд. Бояд зикр намуд, ки ҳамон

маконеро топоним мегӯянд, ки дар дохили худ чандин микротопонимҳоро фаро гирифта бошад.

Ин ду истилоҳ, яъне топоним ва микротопоним бо як қатор вижагиҳои ба худ хос аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Аз ин рӯ, ҳамчун муродиф корбаст намудани онҳо ба мақсад мувофиқ набуда, омӯзишу таҳқиқро мушкил мегардонад. Як нуктаро бояд зикр намуд, ки аксари олимони соҳа ба гурӯҳи топонимҳо танҳо ҷойҳои масқуниро дохил менамоянд. Дар қатори ҷойҳои масқунӣ мавзеъҳои калонеро, ки дар дохили онҳо садҳо микротопоним вучуд дорад, ба қатори топонимҳо дохил намудан мумкин аст. Зоро микротопоним гуфтани мавзеъҳои калоне, ба мисли дашт, тағоб, саҳро, нов ва монанди инҳо, ки садҳо номвожаҳои резаро дар бар мегиранд, ба мақсад мувофиқ нест. Бо назардошти ин ҳусусияти топонимҳо, мо зимни омӯзишу баррасии номвожаҳои ҷуғрофии Сурхон дар баробари номи дехот мавзеъҳоеро, ки як номи умумӣ дошта, чандин микротопоними дигарро дар он ҷо мушоҳида намудан мумкин аст, ба ин гурӯҳ ворид намудем. Топонимҳо нисбат ба микротопонимҳо устувор буда, аксарашон таърихи тулонӣ дошта, аз замонҳои хеле қадим то имрӯз расидаанд ва маънидоди онҳо кори басе мушкил аст.

Муҳаққиқони номшинос ба он назар ҳастанд, ки бояд миёни истилоҳҳои топонимия ва топонимика тафовут гузашта шавад, зоро дар зери мағҳуми топонимия маҷмуи номвожаҳои ҷуғрофии ягон ноҳия, шаҳр, вилоят, кишвар ва дигар воҳидҳои марбут ба он фаҳмида мешавад. Аз ҳам фарқ доштани ин ду истилоҳро Ш. Исмоилов чунин тавзех додааст: «...истилоҳоти мазкур вобаста ба зухурот ва муносабати забонӣ аз як сарчашма ибтидо гирифта, аз ҳам фарқ намекунанд, вале агар аз ҷиҳати маънӣ ва ифодаи воқеяят онҳоро аз назар гузаронем, мебинем, ки ин умумият то ҷое ҳарактери нисбӣ мегирад. Зоро аз онҳо вожаи топонимия моҳиятан дар ифодаи маҷмуи номҳои ҷуғрофии ин ва ё он мавзеъ, маҳал, шаҳру ноҳия, водию вилоят ва кишвару ҷумҳурият истифода шавад, топонимика чун илм як шоҳай лексикология аст, ки ба

тадқиқу таҳқиқи илмии номҳои ҷуғрофӣ, муайян намудани сарчашмаи пайдоиш ва этимологияи инкишофи таърихӣ ва шаклу ҳолати имрӯзai онҳо, хусусияти лексикию семантиկӣ, соҳт ва шакли грамматикӣ, тарзи талаффузу навишти онҳо сару кор дорад» [Исмоилов 1999, 4].

Микротопонимҳо бошанд, бо як қатор хусусиятҳои ба худ хос аз топонимҳо фарқ мекунанд. Яке аз вижагии микротопонимҳо дар он аст, ки онҳо зуд-зуд дигар мешаванд ва ё ба таҳаввулоти соҳторио маънӣ дучор мегарданд. Сабаби асосии ба таҳаввулот дучор гардидани микротопонимҳо дар он аст, ки онҳо нисбат ба топонимҳо ноустувор буда, дар зери таъсири забони бошандагони маҳал зуд тағиیر мепазиранд. Ба андешаи номшиноси машҳур А. В. Суперанская, «...микротопонимҳо номҳои фардии мавзеъҳои хурди табиӣ, саноатӣ, сунъиро ифода мекунанд. Одатан, онҳо бевосита номҳои ибтидоии маҳал буда, намуд ва ё хусусияти мавзеи номгузоришударо ифода мекунанд. Чунин номҳо аз ҷиҳати лексикӣ возеҳанд. Ҳамин тавр, қисми бештари тағиирпазири микротопонимҳо ифодагари давраҳо ва равандҳои инкишофи ҷомеа мебошанд. Онҳоро аксар вақт доираи маҳдуди сокинони маҳал медонанду ҳалос» [Суперенская 1967, 23-30].

Аз ин ҷост, ки номвожаҳои таърихан тоҷикнишини воҳаи Сурхондарёро аз рӯйи соҳти морфологиашон ба чор гурӯҳ дастабандӣ кардан мувофиқи матлаб ҳоҳад буд: а) топонимҳои сода (содаи реҳта); б) топонимҳои соҳта; в) топонимҳои мураккаб; г) топоним-ибораҳо.

3.1. Соҳти морфологии топонимҳои воҳаи Сурхон

То имрӯз аз ҷониби муҳаққиқони ономастика, аз ҷумла, топонимика, ҷандин методу усулҳои пажуҳиш муайян карда шудааст, ки ҳар қадоме хусусияти худро доранд. Дар асарҳои таҳқиқотии олимони номшинос дастабандии қолибҳои калимасозии топонимҳо зикр гардидааст. Аз ҷумла, топонимшиноси варзида С.Р. Роспонд зимни омӯзиши ҷойномҳо роҳҳои зеринро пешниҳод менамояд: «1. Ҷойномҳои содае, ки пасванд надоранд (номвожаҳои примарӣ); 2. Ҷойномҳое, ки ба

воситаи пасванду пешвандҳо сохта шудаанд (номвожаҳои секундарӣ – деривативӣ); 3. Ҷойномҳои таркибӣ (топонимҳое, ки аз ҷандин ҷузъ таркиб ёфтаанд)» [Роспонд 1962, 5].

Дуруст аст, ки ҳамаи масъалаҳои марбут ба топонимикаро «бо истифода аз як методу восита ҳал кардан ғайриимкон аст ва аз ин ҷост, ки дар топонимика якчанд усул эътироф шудааст. Маҷмуи методҳои таҳлили забонӣ дар муайян кардани хусусиятҳои шаклию маъноии топоним кумак мекунанд» [Алимӣ 1995, 24].

Яке аз методҳои муҳим ва аз ҷониби аксарият эътирофгардида дар таҳқиқи забонии топонимҳо таҳлили сохторист, ки зимни омӯзиши баррасии номвожаҳои ҷуғрофӣ васеъ кор фармуда мешавад. Аз аҳамияти вижа барҳурдор будани ин методро забоншиносони варзида В. Н. Топоров ва О. Трубачёв таъкид намуда, чунин навиштаанд: «Самари таҳлил дар асоси формантҳо дар он зоҳир мешавад, ки мо ҳар дафъа ҳадди ақал бо якчанд далеле сарукор дорем, ки бо як формант умумӣ муттаҳиданд, ғайр аз ин, таҳқиқи калима, ки аз формант шурӯъ мешавад, ба мулоҳизоти мо оид ба шароити ташаккул ва мансубияти этникӣ ном мушаҳҳасии таъриҳӣ мебахшад. Таҳлил дар асоси формантҳо баъзан имкон медиҳад, ки табақаҳои забонӣ муайян карда шаванд, ҳамчунин, бо он мусоидат менамояд, ки ҳронологияи нисбӣ аз ҷиҳати забонӣ ва этникӣ оид ба табақаҳои морфемаҳо мулоҳиза ронем» [Топоров 1962, 18-19].

Гуфтан ҷоиз аст, ки дар таълифоти забоншинос А. Л. Хромов ҷойномҳои яғнобию тоҷикӣ дар пояи қолибҳои ҷойномсозии забонҳои ҳонаводаи ҳиндуурупойӣ, ҳосатан, забонҳои славянӣ ба ҷор даста ё навъ дастабандӣ гардидааст: «1) ҷойномҳои сода, ки танҳо аз решаш иборат буда, бе ягон үнсури вожасоз ташаккул ёфтаанд: Ангор, Тагоб; 2) ҷойномҳое, ки дар натиҷаи пайвастшавии вожаҳо шакл гирифтаанд. Ба таври дигар, ин ғурӯҳи ҷойномҳоро ҷойномҳои мураккаб ташкил медиҳанд: Калкӯҳ<кал+кӯҳ, Говхуна<гов+хуна, Депаст<де+паст; 3) топонимҳо-ибораҳо: Боги Олим, Мури Қурбунбой паридагӣ, Бурси

навишта; 4) топонимхое, ки аз асос ва топоформант таркиб ёфтаанд: Борикраҳа, Дусанга, Барғистак, Даштак, Зирквара, Зағутазор» [Хромов 158, 87-89].

Мо зимни таҳлили соҳтории номвожаҳои соҳтаи воҳаи Сурхон ба ин таснифоти муҳаққиқон А. Л. Хромов, Ҷ. Алимӣ, Д. Ҳомидов, Б. Б. Тураев ва дигар муҳаққиқони соҳа такя мекунем.

Таркиб ва фонди луғавии забони тоҷикиро қабатҳои муҳталифи вожагон фаро гирифта, яке аз қабатҳои маъмули онро истилоҳоти соҳавӣ ташкил медиҳанд. Истилоҳоти соҳавӣ дар забони адабии тоҷикӣ таърихи беш аз ҳазорсола доранд ва дар тули қарнҳои зиёд зина ба зина ташаккул ёфта, дорои низоми муайян ва побарҷову устувор гардидаанд. Метавон афзуд, ки иртиботи забон бо раванди тафаккур ва олами руҳиву маънавиёти инсон маҳз дар бахши истилоҳоти соҳавӣ барҷаста эҳсос мегардад. Аз ин рӯ, истилоҳот тамоми паҳлӯҳои фаъолияти ҷомеаро фаро гирифта, ба сифати як бахши мустақили луғатшиносӣ ҳамеша дар инкишоф аст. Топонимҳои воҳаи Сурхонро аз нигоҳи соҳту муҳтавояшон ба зергурӯҳҳои сода, соҳта, мураккаб ва ибора-топонимҳо ҷудо намуда, мавриди баррасӣ қарор медиҳем.

3.1.1. Ҷойномҳои содаи воҳа

Бояд зикр намуд, ки методи таҳлили соҳторӣ барои омӯзиш ва баррасии номвожаҳои ҷуғрофии воҳаи Сурхон хеле мувоғиқ аст, зоро як гурӯҳи қалони топониму микротопонимҳои минтақаи мазкур дар қолиби номвожаҳои соҳта шакл гирифтаву ташаккул ёфтаанд. Номвожаҳои ҷуғрофӣ низ чун дигар қалимаҳои таркиби луғавии забони тоҷикӣ дар асоси қонуну қоидаҳои маъмули он шакл гирифтаанд, зоро аксари топониму микротопонимҳо дар асоси қолабҳои қалимасозии забони бошандагони маҳал ташаккул ёфта, аз таъсири он барканор буда наметавонанд, ки дар ин миён номвожаҳои воҳаи Сурхон истисно нестанд.

Баррасии лугавӣ-дастурӣ ва роҳҳои ифодаёбии онҳо дар осори илмию мардумии ба топонимика бахшидашудаи муҳаққиқон фикру мулоҳизаҳои ҷолиберо овардаанд. Аз ҷумла, топонимшинос Е. М. Черняховская доир ба омӯзиши маводи топонимӣ ва бо ин самт ошкор кардани ғаномандии забони ҳалқу миллат чунин баёни андеша мекунад: «Дастабандии калимасозӣ ва ҳам лексикию семантиկӣ зарур аст, чунки якумӣ барои омӯзиши сохтори топонимӣ имкон диҳад, дувумӣ барои ошкор кардани пурғановатии вожагону таркиби лугати забони мардум, ки унсурҳои ҷудогонаро метавонад нест қунад, кумак мерасонад. Ғайр аз ин, ҷиҳати баррасии пурра ва дарки хубтари таърихи ин ё он ҳалқ мусоидат менамояд» [Черняховская 1970, 58-65].

Мувофиқи андешаи муҳаққиқони ин соҳа «топонимика «забони замин»-ро меомӯзад» ва дар ин бобат ҳанӯз топонимшиноси варзидаи асри XIX-и рус Н. И. Надеждин доир ба мавқеи ҷойномӯҳо ва аҳамияти он дар ҷомеаи инсонӣ чунин ибрози андеша кардааст: «Топонимика забони замин аст, замин бошад, китобест, ки дар он таърихи инсоният боғеҳристу истилоҳоти ҷуғрофӣ сабт карда мешавад» [Надеждин 1837, 28].

Дар воқеъ, топонимҳо дар омӯзиши таърихи ҷомеаи инсонӣ аҳамияти ниҳоят бузург доранд ва дар онҳо ҳодисаву воқеаҳои таъриҳӣ, забонӣ, мазҳабиву динӣ ва руҳияи инсонӣ инъикос гардидааст. Дар ин бора топонимшиноси Русия Я. К. Гrot чунин андешаро баён медорад: «Номи топографӣ ҳеч гоҳ тасодуфӣ ва орӣ аз ҳар гуна маънӣ нест. Дар он бештар аз ҳама ё ягон аломати мавзеъ, ё вижагиҳои ба ҳуд ҳоси маҳал, ё ишорае дар атрофи ба вуқӯъ пайвастани мавзеъ ва ниҳоят ҳолате ки бештар ё камтар барои заковат ё тасаввурот ҷолиб бошад, инъикос мегардад» [Гrot 1966, 61].

Дар бобати номшиносӣ ё маҳалшиносӣ, ки муодили байналмилалиаш топонимика аст, дар адабиёти таҳассусии нигошташудаи соҳа равишу баррасии зиёди сохторӣ ва калимасозӣ пешбинӣ шудааст. Аз ин рӯ, дар таълифоти донишмандону

номшиносони Тоҷикистон А. Л. Хромов, Р. Х. Додихудоев, С. Сулаймонов, Н. Офаридаев, А. Абдунабиев, Ш. Исмоилов, Ҷ. Алимӣ, О. Муҳаммадҷонзода, Д. Ҳомидов, Б. Тураев, А. Насридиншоев ва монанди инҳо равиши баррасии сохторио калимасозӣ асоснок шуда, маводи гирдоварда доир ба топонимияи ин ё он минтақа бо ҳамин усул таҳлилу баррасӣ гардидаанд. Аз ҷумла, забоншинос А.Л.Хромов дар баррасии номвожаҳои ҷуғрофии мансуби забонҳои яғнобӣ ва тоҷикии воҳаи Яғноб (Зарафшон ё Фондарё) чунин навъҳои баррасии топонимҳоро истифода кардааст: «1) асос – илм, бе ягон унсури иловагӣ; 2) топонимҳои таркибӣ; 3) топоним-ибораҳо» [Хромов 1978, 62].

Дар лугатҳои тафсирӣ ва истилоҳии лингвистӣ, инчунин, дар адабиёти илмӣ вожаҳои содаро чунин шарҳ додаанд: «Калимаҳое, ки танҳо аз як реша таркиб ёфтаанд, вожаҳои сода мебошанд» [ГЗАҲТ 1985, 78]. Аз ин ҷост, ки ба гурӯҳи топонимҳои аз нигоҳи сохтор сода, асосан, чунин номвожаҳои ҷуғрофиро мансуб донистан мумкин аст: 1) Номвожаҳои ҷуғрофии аслан тоҷикӣ, ки ба гурӯҳи номвожаҳои ҷуғрофии умумиэронӣ шомиланд: Кат, Қанд, Корез, Ангор, Андиҷон, Анҳор, Арғун, Газа, Дашт, Даҳна, Занг, Заргус, Зевар, Мерған, Кишт, Қӯл, Қӯса, Лангар, Нелу, Чинор, Тӯда...; 2) Номвожаҳои ҷуғрофии, ки вомвожаҳои арабианд, ки пас аз забткориҳои араб бо баҳонаи ҷорӣ кардани дини ислом ба таркиби луғавии забони тоҷикӣ ворид ва дар номгузории мавзеъҳо нақш доранд: Аллоб, Минор/Манор, Мазор, Мунҷоқ, Равот, Сайҳон, Маҳалла...; 3) Номвожаҳои ҷуғрофии, ки мутааллиқи забонҳои туркӣ-узбекианд, ки дар натиҷаи ҳамлаҳои ҷангӣ ва кучбандиву тасарруф кардани воҳаи паҳнои ориёй, аз ҷониби туркони бодиянишин арзи ҳастӣ кардаанд ва ба таркиби луғавии забони тоҷикӣ вориду дар номгузории мавзеъҳо нақш доранд: Барлос, Бахмал, Болталӣ, Бугачилӣ, Ҷолтӣ, Ҷилға, Ипоқ //Ифоқ, Йулрун, Коҷар, Кумир, Кусан, Қутан, Овчи, Ойинни, Оннали, Очамайли, Узун, Яланроч, Кенагас, Куёвсув...; 4) Дар байни номвожаҳои ҷуғрофии воҳаи Сурхон вожаҳои рехтае вучуд доранд, ки онҳоро низ чун вожаи сода номбар кардан

мумкин аст. Зеро ин қабил номвожаҳои чуғрофиро агар ба ҷузъҳо қисмат намоем, маъни луғавии ҳудро аз даст медиҳанд. Ин қабил калимаҳоро танҳо дар мавриди муқоиса ва барқарор намудани ҳолати ибтидоии калима ошкор сохтан мумкин аст: Ангор, Андиҷон, Арғун, Бойсун, Камри, Каrizat, Карсагон, Карсан, Катар, Катман, Килкон, Котиб, Марғилон, Пошхурт, Питов, Потос, Каrizat, Қўл.

5) Дар байни топонимҳои воҳаи Сурхон ҷойномҳое мавҷуданд, ки ҳарчанд дар забони ӯзбекӣ ба қатори калимаҳои сохта мансубанд, мо онҳоро чун топонимҳои содаи воҳаи Сурхон ин ҷо меоварем. Ин топонимҳо бо пасванди туркӣ-ӯзбекии -ли сохташуда: Ирон+ли [Irān+li], Бормоч+ли [Bārmāč+li], Чупоқли [Čupāq+li] ва ғайра. Инчунин топонимҳое мавҷуданд, ки аз ду ҷузъ таркиб ёфтаанд: Қурғон+тош [Qurjān+tās], Беш+теппа [Beš+terpa] – номи деҳа, Тош+қӯтан [Tāš+qutan] – номи дара, Қайнар+булоқ [Qaynar+bulāq] – номи маҳалла, Жийда+булоқ [Jiyda+bulāq] – номи дара, Темир+ӯлдӣ [Temir+uldī] – номи дара, Юқори+гузар [Yuqār+i+guzar] – номи гузар, Катари+гузар [Katar+i+ guzar] – номи гузар, Дукчи+гузар [Dukči+guzar] – номи деҳа, Оқсув [Āqsuv] – номи дарё ва ғайра.

Тавре маълум аст, ба гурӯҳи топонимҳои сода топонимҳое доҳил мешаванд, ки аз як асос иборат буда, ба ин ё он маъно далолат мекунанд ва аз нигоҳи мансубияти луғавӣ-грамматикӣ ба ин ё он ҳиссаи нутқ мутааллиқанд. Ҷанде аз онҳоро мавриди таҳлили соҳторӣ қарор медиҳем:

Кат [Kat], исм аст, аз як асос таркиб ёфтааст. Ин топоним, аслан, аз решай калимаи сӯғдии «қант» буда, дар луғатҳо ба маъни деҳа, хона омадааст [Айнӣ 1976, 148]. Топоними Кат ҷойномест, ки «номи деҳае мебошад, ки дар атрофи шаҳрҳои Нахшаби таъриҳӣ ва Тирмиз будаасту мардумаш, асосан, порсигӯй будаанд» [Хромов 2010, 142]. Дар забони яғнобӣ вожаи «қант» маъни хона, яъне манзили зист ва сукунатгоҳро дорад, ки ҳамон вожаи сӯғдии $k^*t//k^*w$ -хона мебошад, аз решай сӯғдии

kt, ки баъдан дар бунёди решай мазкур, яъне дар заминаи ин решай калимаи «кант», аз суг. kant//канб-шахр ба вучуд омад.

Кариз / Корез [Kariz / Kārez], ин чойноми чуғрофӣ дар ҳамин шакл дар айни замон сода аст ва номи мавзеъ дар ҳудуди шаҳрҳои Дехнав ва Бойсун буда, таърихан вожай мазкур мураккаб ва ба маънои ҷоҳи истифода мешуд [Абаев 1958, 505]. Дар ҳамин қолиб дар забони адабии тоҷикӣ вожай полиз / полез мавҷуд аст, ки ин вожай рехта аз ҷузъҳо пол / пал – замин, майдон ва -из/-ез шакли ихтисоршудаи daiza (diz) – диз, қалъа шакл гирифта, маънои майдони кишти назди диз, диж ё қалъаро дорад [Хромов 2010, 48]. Ин вожа аз нигоҳи мансубият ба ҳиссаи нутқи исм аст. Аслан, корез вожай суғдӣ буда, маънои нақби обравро дорад. Дар шаҳр ва атрофи Панҷакат корезҳои дар Суғди қадим қандашуда то ба имрӯз вучуд доранд, ки бо номи корез ёд мешаванд ва дар парфияни ҳам истилоҳи karaiza, kariza маъмул буд.

Чит [Čit], номвожай чуғрофии аз нигоҳи соҳт сода буда, мувофиқи маълумоти топонимшинос Т. Нафасов «унвони деҳа дар ҳудудҳои Чироғчӣ, Хусор ва Бойсун мебошад ва ҳамчун ҳиссаи нутқи мутааллиқ ба исм аст» [Нафасов 1989, 134]. Дар забонҳои авастоӣ калимаи мазкур дар шакли чат, суғдӣ ва хоразмӣ чат арзи вучуд намудаанд [Хромов 2010, 134]. Ин вожа шакли тағиیرёфтай вожай ҷоҳи забони тоҷикӣ буда, дар забони тоҷикӣ дар шакли ҷоҳ корбаст мегардад ва чит//чат мансуби забонҳои қадими эронист. Гузашта аз ин, дар забони адабии тоҷикӣ чит ҳамчун мағҳуми матоъ ё газвор аст, ки ин калима ҳиндустонӣ [ФЗТ 1969, Ҷ.2, 541]. Дар забони суғдии нав, яъне яғнобӣ низ вожай «чит» дар номвожаҳои чуғрофӣ ба назар мерасанд. Аз ҷумла, бо нишондоди муҳаққиқ Б.Тӯраев дар деҳаҳои Қул ва Ҳишартоби воҳаи Яғноб Читирмен ва Чинтирмен (Чит+ир+мен) ном гузарҳои аҳолинишин вучуд доранд. Маънои ин топонимҳо «гузарҳои даруниӣ», «гузари дарун» (воқеъ дар умқи охири дара) мебошад [Тӯраев 2019, 46-70].

Ҳамчунин, дар байни номвожаҳои чуғрофии мавзеи Сурхон вожаҳои рехта вучуд доранд, ки онҳоро низ чун вожай сода номбар

кардан мумкин аст, зеро ин қабил номвожаҳои чуғрофиро ба ҷузъҳо қисмат кардан мумкин нестзера ҷузъҳои онҳо маъни луғавии худро аз даст додаанд. Ин қабил калимаҳоро танҳо дар ҳолати муқоиса бо намудҳои пешинаашон ва аз рӯйи усулҳои решаниносӣ барқарор намудан мумкин аст. Бояд гуфт, ки аксари исмҳои аз нигоҳи соҳта ва мураккаб дар раванди таърихӣ ва инкишофи таърихии забон ба ҳаводиси мухталифи забонӣ рӯ ба рӯ гардида, тибқи қавонини он гоҳо маъно ва таркиби овозиашон дигар гардида, бутуниву яклухтии хешро чун вожаи соҳта ва ё мураккаб аз даст медиҳанд, реҳта ё суфта (сода) мегарданд. Исмҳои соҳтаву мураккаб ва реҳташавии онҳо, асосан, дар мавридҳои зерин ба вучуд меояд: 1) морфемаҳо шакли худро дигар мекунанд; 2) ҳангоми дигар шудани таркиби овозии калимаҳо; 3) дар ҳолати аз таркиби забон нест шудани вожаҳое, ки дорои чунин морфемаанд. Ҳодисаҳои номбурда метавонад дар як давр дар қисмати вожаҳо ба вучуд оянд, vale сабаби реҳташавии вожаҳои соҳтаву мураккаб бештар яке аз онҳо мегарданд. Аз ҳамин нигоҳ, «вожаҳои реша, хошок, сӯроҳ, дебо, кишвар, каду, ҳомун, духтар, писар, бародар, марғзор, корзор, замин, занбар, офтоб, корвон, барзгар, хокистар, шӯрбо, хурshed, дашном, шалвор, фарҳанг, гиребон, дехқон, зимистон, гӯсфанд, дуредгар, чelonгар, зиндон ба гурӯҳи исмҳои реҳта доҳил мешаванд. Ба соҳта будани баъзеи ин исмҳо пасвандҳои калимасози таркибашон гувоҳӣ медиҳанд, аммо барҳам хурдани маъни луғавии решай калима имконият намедиҳад, ки онҳо имрӯз ҳамчун калимаи соҳта ба ҳисоб гирифта шаванд» [ГЗАҲТ 1985, 45].

Калимаҳо аз воҳидҳои асосию муҳимтарини забон ба ҳисоб мераванд. «Дар вожаҳо таҷрибаю дониши бисёрасраи инсон, ки дар рафти меҳнат, зиндагӣ шаклу сурат гирифтаанд, инъикос ёфтаанд. Раванди ташаккулёбии калимаҳои забон аз ҳодисаҳои басо дуру дароз ва мураккаби таърихи инсоният буда, ягонагии овозҳои ҷудогона ва ё таркибҳои овозӣ бо маъноҳо воҳидҳои забонро ба вучуд меоварад» [Маҷидов 2007, 68]. Калимаҳои реҳта, ки ба гурӯҳи вожаҳои сода

шомиланд ва дар ифодаи номҳои тоҷикӣ ба кор бурда мешаванд, на ҳама вақт ба осонӣ онҳоро маънидод кардан мумкин аст. «Тафсири онҳо бисёр вақт имкон надорад ва ин гоҳо боиси маънидодҳои гуногуни ба ҳам зид мегардад. Барои муайян кардани ин қабил вожаҳо ба мо этимологияи (аз юн. *etimon* – ҳақиқат+ *logos*–таълимот) илмии калимаҳо ёрӣ медиҳад. Таркиби лугавии забонамон қомуси азимест, ки дар он олами маънавии ҳалқ, таъриху таҷрибаи зиндагии вай, урғу одат ва хислату ҳусусиятҳои он дар қолаби калимаҳои ҷудогона сабт ёфтаанд. Маҳз ба воситаи калимаҳои забонамон мо ба ин боигариҳои маънавии гузаштагони худ соҳиб мешавем» [Маҷидов, 76].

Аз нуқтаи назари этимологияи илмӣ барои мисол ҷойноми Ҳурносонӣ, ки имрӯз фақат ифодагари номи як деха дар ҳудуди ноҳияи Бойсун аст, аслан аз топоними Ҳурносон шакл гирифтааст. Ин топоним дар порсии қадим дар шаклҳои **<xvārāsāna* ва **<xvārāsāna-zamika* ва дар порсии миёна дар шаклҳои **<xvārāsān* ва **<xvārāsān-zami* корбаст гардида, маънои шарқ ё офтоббароро ифода мекардааст. Шакли дигари ин вожа ҳовар, ҳоварзамин аст, ки имрӯз низ дар осоре, ки маводи таърихири фаро мегирад, дар ҳамин шакл корбаст мегардад. Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ин вожа дар ҳамин шакл шарҳу тафсир наёфтааст ва танҳо ҷузъи хур ба маънои офтоб, шамс, ҳуршед оварда шудааст [ФЗТ 1969, Ҷ. 2. – С. 507]. Дар ин ҳудуд аз ҳамин вожагон боз топоними Ҳурносонеппа шакл гирифта, ба маънои теппа, яъне ороним далолат мекунад.

Ба ҳамин гурӯҳ метавон топонимҳои Богатӣ (номи мавзеъ дар Бойсун), Богча (номи мавзеъ дар Сариосиё)-ро метавон зикр намуд, ки дар таркиби ин топонимҳо ҷузъи боғ қарор дорад. Тибқи таҳлили этимологияи илмӣ вожаи Богатӣ дар таркибаш вожаи боғ дорад ва вожаи боғ дар порсии қадим дар шакли *bāga* ва дар забони порсии миёна дар шакли *boğ* арзи ҳастӣ карда, ба маънои Ҳудо, соҳиб ва ҷойи зисти Ҳудо далолат мекард. Ҳамчунин, ҷузъи боғ дар таркиби ифодаи Бесутун низ дида мешавад. Вожаи **<bāga-stana>* *Bağistan*, ки ҳоло номи кӯҳи

Бесутунро гирифтааст ва *boga-data>Baγdad*-Бағдод аз ҳамин реше ба вучуд омадаанд [Ҳомидов 2018, 56]. Ҷузъи -ча пасванди шаклсоз буда, ба маъни хурдии ашё ё мағхум далолат мекунад. Ин унсури луғавӣ дар шаклгирин топоними Богча нақш дошта, аз рӯйи маъно далолат ба боғи хурд мекунад. Аз ҷумла, дар ноҳияи Истрравшани вилояти Суғд дехае бо номи Вогат вучуд дорад, ки номвожаи қадимаи сүғдӣ буда, асли он аз сүғ. <*Bāyat* мебошад, ки дар натиҷаи метатеза (тағийрёбии ҳарфию овозӣ) ба шакли кунунии Вогат табдил ёфтааст ва маъни топоними Вогат (аслаш Бағат, Багат) – макони худоён, ҷойи эзидон, ибодатгоҳи ориёни эзидон аст.

Дар топоними Искандар купруки [Iskandar kупruki], ки номи пули дарёи ноҳияи Шеробод аст, вожаи Искандар ҳамчун вожаи содаи рехта аст, ки шакли таърихии онро чунин шарҳ додан мумкин аст. Аз нуқтаи назари этимологияи илмӣ, Искандар, ки имрӯз фақат ифодагари номи шахс аст, дар забони порсии миёна дар шакли Alaksandar ифода ёфта, номи шоҳи Юнон аст ва аз ҷузъҳои alexo «ёрӣ кардан» ва andros, ander «мард, одам» буда, маънояш «ёвар, марди ёридиҳонда»-ро дорад. Арабҳо ин номи таърихири чун *al-Ksandr>al-Skandr>al-Sikandar* қабул кардаанд. Ҷузъи al-артикли ифодакунандаи исмҳо+Sikandar–номи шахс хонда шуд. Форсҳо, ки исмҳои арабиро бе артикл талаффуз мекарданд, чун Александро дар шакли Искандар қабул карданд. Дар забони форсии тоҷикӣ вожаи мазкур хеле фаъол буда, ҷандин номи асарҳои бадеӣ бо ҳамин ном дар таърихи адабиётамон иншо гардидааст, ки муаллифон дар он асарҳо бо номи Искандар шоҳи одилро тасвир кардаанд [Каримов 1980, 78].

Дар ҷойномҳои воҳаи Сурхон мавзеъҳое мавҷуданд, ки таъриҳан дар таркибашон ҷузъи сүғдии **<yara* – кӯҳ, дар ф. қ. *gāra*, рус. слав. гора мавҷуд аст ва ин номҷойҳо дар чунин шакл барои ифодаи мавзеъҳои гуногун меоянд: Fӯрдара, Fӯринсой, Fӯrintепа, Fӯритепа, Fӯрут, Fӯрутӣ ва ғайра. Дар ҳудуди ноҳияи Бойсун, аз ҷумла Қурғонча, вожаи ғуррӣ//ғуррӣ ба маъни ҷойи бардамидаи санг ва ё ҳарсанг (xarf-калимаи

сүгдӣ буда, маънии теппа, баландӣ ва қалонро ифода мекунад) меояд. Дар забони сүгдии яғнобӣ «ғур» ва «ғурра» гуфта санги азими гирдаро гӯянд, ки аз решай ӯрага-и сүгдӣ буда, маънии қӯҳро дорад.

Ғӯрут, номи деха дар ноҳияи Сариосиё буда, ба маънии мавзеи қӯҳӣ далолат мекунад ва дар таркиби ин топоним ҷузъи ғар (*<ӯрага- (сүгдӣ)-кӯҳ дар шакли ғӯр ва пасванди -ут (-от) созмон ёфта, ба маънии фаровонӣ, ҷамъ корбурд ёфтааст. Маънии топоними мазкур «сангистон», «дараи сангҳои бузург» мебошад.

Холчаён номи деха дар ҳудуди ноҳияи Деҳнав аст. Аслан аз рӯйи маълумоти номшинос Тӯра Нафасов шакли кутоҳшудаи Қалъаи Ҷағониён буда, дар натиҷаи факки изофа ё ҳазф шудани бандаки изофии -и ва тағиیرёфтани овози қ ба ҳ номи ин мавзеъ шакли рехтаро соҳиб шуда, дар шакли холчаён ифода мегардад (қалъа>хол ва чаён>ҷағониён). Қалъаи Ҷағониён яке аз дехаҳои қадимаи вилояти Ҷағониёни таъриҳӣ будааст, ки дар ин бора бостоншиносон дар асари нигоштаи ҳуд маълумот додаанд. Мувофиқи маълумоти ӯ дар таркиби номи Ҷағониён вожаи ифодакунандай яке аз гурӯҳҳои этникии сакоӣ мавҷуд аст, яъне ҷағон шакли дигаршудаи сакоиёнро ифода мекунад [Нафасов 1989, 194].

Аз ин мисолҳои оварда маълум гардид, ки дар қолаби соҳта ва ё мураккаб будани вожаҳои рехтаро замони таҳлили решашиносӣ ошкор кардан мумкин аст. Баррасии решашиносии вожаҳо ҷиҳати барқарор кардани пасвандҳо ё унсурҳои калимасози каммаҳсул мусоидат мекунад. Дар ин бобат дар «Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик» маълумоти ҷолиб оварда шуда, ба қатори унсурҳои камфаъол вандҳои калимасози -но, фар- ва -лоҳ мисол меоранд: «Дар гузашта бо ин се морфема исмҳои зиёде соҳта шудаанд. Чунончи, бо пасванди -но исмҳои фароҳно, дарозно, тезно, тангно соҳта шудааст. Аз ин гурӯҳи калимаҳо маълум мегардад, ки пасванди -но аз сифат исм месохтааст. Аммо дар забони адабии ҳозираи тоҷикӣ вай пасванди бемаҳсул ба ҳисоб меравад, чунки ҳоло аҳёнан тангно истифода мешаваду бас» [Грамматика 1985, 78].

Ҳамин тарик, чойномҳои ҷуғрофии аз ҷиҳати соҳтор ба қатори вожагони рехта мансуббудаи вожаҳои сода, дар қатори маводи топонимии воҳаи Сурхон, аз нигоҳи миқдор каманд ва, асосан, дар пояи номи ашё ва мавқеи воқеъшавии дарё, рӯд, наҳр дар ҳудуди муайянни ҷуғрофӣ ба вучуд омадаанд. Бинобар ин, чойномҳои ҷуғрофие, ки дар фавқ зикрашон рафту то андозае мавриди баррасӣ қарор гирифтанд, шаҳодат бар онанд, ки аксари он номҷойҳои ҷуғрофӣ шакл дигар карда, аз маънои таърихии худ каме дур рафтаанд, яъне ба ҳолати метатеза (шаклдигаркунӣ) дучор омадаанд. Ногуфта намонад, ки баъзе номвожаҳое, ки мо аз ҷиҳати соҳт онҳоро сода мегӯем, шояд дар гузашта соҳта ва ё мураккаб буданд, аммо имрӯз азбаски ҷузъҳои онҳо мустақилияти худро аз даст додаанд ва маълум нест, ки қадом ҷузъашон формант аст, ҳусусан топонимҳое, ки ғайритоҷикианд, онҳоро ба ин ғурӯҳ ворид намудем.

3.1.2. Ҷойномҳои соҳтаи воҳа

Муҳаққиқони номшинос перомуни ин баҳш ва мушаххасоти мубрами он дар пажуҳишу омӯзиши номвожаҳои ҷуғрофӣ ибрози андеша намуда, дар асару мақолаҳои ҷудогонаи хеш оид ба муҳим ва ба мақсад мувоғиқ будани методи соҳторӣ дар таҳқиқи номвожаҳои ҷуғрофӣ ибрози андеша намуда, аз аҳамияти вижа барҳурдор будани ин усулро маҳсус таъкид кардаанд. Доир ба баррасии соҳторию стратеграфии номшиносӣ ва моҳияти онҳо топоним-шинос С. Роспонд чунин ибрози андеша кардааст: «Таҳқиқи соҳторию стратеграфии ономастикӣ ҳам барои забоншиносӣ ва ҳам барои таъриҳ аҳамияти беандоза муҳим доранд» [Роспонд 1962, 63].

Ҳамчунин, забоншинос О. Муҳаммадҷонзода бартарияти ин методро қайд карда чунин навиштааст: «Яке аз баҳшҳои муҳим ва барои илми забон судманд омӯзишу таҳқиқи ҳусусиятҳои соҳторию калимасозии номвожаҳои ҷуғрофӣ ба шумор меравад, ки дар он, пеш аз ҳама, нақш ва вазифаи анъанаҳои номсозӣ, пешванду пасвандҳо,

шаклҳои калимасозию сохтории онҳо мавриди таҳлилу омӯзиш қарор мегирад» [Муҳаммадҷонзода (Маҳмадҷонов) 2010, 22].

Топонимҳои сохта ҳамон гурӯҳи номвожаҳоеро дар бар мегиранд, ки онҳо аз асоси калимасоз ва топоформантҳо, ё анҷомаҳои ҷойномоз шакл гирифтаанд. Ҷоиз ба қайд аст, ки дар низоми топонимияи воҳаи Сурхон ин қабил номвожаҳои ҷуғрофӣ ба қасрат истифода гардида, хеле маъмул ҳастанд. Аз рӯйи маводи ҷамъовардашуда маълум гардид, ки як гурӯҳ топоформантҳо дар ташаккули номвожаҳои минтақаи мавриди назар иштироки фаъол доранд. Мусаллам аст, ки ба воситаи топоформант сохта шудани номвожаҳо «дар забоншиносӣ ва ҳосатан, дар забони тоҷикӣ ҳодисаи нисбатан маъмулӣ ба шумор меравад» [Исмоилов 1993, 25]. Пажуҳиш дар заминай ин навъи номвожаҳои ҷуғрофӣ «...ба муҳаққиқ имкон медиҳад, ки унсурҳои оммавио такроршавандай топонимҳо: асосҳои топонимӣ, пасванд ва ҳамчунин пешвандҳои топонимоз муайян ва муқаррар карда шаванд» [Алимӣ 1995, 19].

Топоформантҳои номвожасози воҳаи Сурхонро аз нигоҳи мансубияти забонӣ ба ду гурӯҳ тақсим намудан ба мақсад мувофиқ мебошад. Гурӯҳи аввал, ки аксари топоформантҳои номвожасозро дар бар мегирад, мансуб ба забони тоҷикӣ буда, дар ҳамин замина ташреҳ намудани онҳо имконпазир аст. Гурӯҳи дувум мансуб ба забонҳои шарқии эронӣ [авестоӣ, сӯғдӣ, сакоӣ, бохтарӣ] мебошанд, ки дар ташаккули чанд номвожаҳои минтақа саҳм гузоштаанд.

Тавре зикраш рафт, гурӯҳи дигари маводи топонимии воҳаи Сурхонро аз нигоҳи соҳт топонимҳои сохта фаро мегиранд. Номвожаҳои ҷуғрофии сохтаи маводи топонимӣ, асосан, бо ёрии анҷомаҳои -а, -зор, -гоҳ, -истон, -дон, -ҷӣ, -ӣ, -ак, -вор, -ча сохта шуда, барои ифодаи номҳои таъриҳӣ меоянд:

а) бо форманти -а: Ин форманти номвожасоз дар ташаккули як қатор микротопонимҳои воҳаи Сурхон иштирок намудааст. Муҳаққиқон мавҷудияти ин формантро дар осори асрҳои миёна дар таркиби як гурӯҳ

калимаҳои сохта зикр кардаанд. Аз ҷумла, профессор М. Н. Қосимова форманти мазкурро дар матнҳои садаҳои IX-X мушоҳида намуда, таъкид мекунад, ки «пасванди «-а» исм ва сифати феълӣ месозад» [Қосимова 2010, 148]. Муаллифони китоби «Забони адабии ҳозираи тоҷик» оид ба ин формант чунин навиштаанд: «Ба воситаи суффикси «-а» аз сифат ва исм исми макон сохта мешавад» [ЗАҲТ 1982, 142]. Муҳаққиқон дар таркиби як қатор номвожаҳо мавҷудияти ин топоформантро муайян намуда, бо пасванди «-а»-и забони тоҷикии кунунӣ баробар будани онро таъкид сохтаанд [Исмоилов 1993, 28].

Форманти -а дар забони адабии ҳозираи тоҷикӣ «номи ашё месозад ва ин ашё ба ашёи аввала монандӣ дорад: ҷашм-ҷашма, даст-даста, даҳан-даҳана ва ғайра» [ЗАҲТ 1982, 234]. Мисол: Афғон+а [Afġān+a], Даҳан+а /Даҳан/ Даҳон-а [Dahān+a], Домана /Доман/ Доман+а [Dāman+a], Дуғоб+а /Дуғоб/ Дуоб+а [Duғāb+a], Жиз+а [Jiz+a], Нов+а [Nāv+a]...

б) бо форманти -зор [-zār]. Дар воҳаи Сурхон ин топоформант доираи истифодаи васеъ дошта, як гурӯҳи қалони микротопонимҳои минтақа тавассути он шакл гирифтаанд. Муаллиfonи китоби «Забони адабии ҳозираи тоҷик» [«ЗАҲТ»] дуруст таъкид мекунанд, ки «ин суффикс бо исм омада, макону фаровониро мефаҳмонад. Пасванди «-зор», асосан, бо исмҳои ифода- кунандаи рустанию наботот меояд» [ГЗАҲТ 1985, 124]. Анҷомаи зикргардида дар забони адабии тоҷикӣ таърихи тулонӣ дошта, ҳанӯз дар забони форсии миёна истифодаи он ба назар мерасад ва бо таъкиди забоншинос Д. Саймиддинов «дар соҳтани ҷанд исми макон мушоҳида мешавад» [Саймиддинов 2001, 126]. Ин муаллиф дар идомаи андешаи хеш зикр мекунад, ки «пасванди мазкур макони доимӣ ва муваққатиро вобаста ба маънои ҷузъи номӣ ба таври баробар баён мекунад. «Этимологияи пасванди «-зор (-zār)» ва истифодаи он то ба давраи забонҳои эронии миёна равшан нест. Гумон меравад, ки «(-зор) -zār» дар забони форсии миёна на ба таври мустақил, балки ҳамчун ҷузъи дувуми қадом як таркиби эронии бостон ворид

шуда, баъдан дар ҳамин қолиб ба ҳайси пасванд дар сохтани вожаҳои нав истифода гардидааст» [Саймиддинов 2001, 126].

Топоформанти мазкур дар воҳаи Сурхон, асосан, чунонки муаллифони «ЗАҲТ» навиштаанд, бо исмҳои ифодакунандаи номи рустанию наботот омада, мавзееро далолат мекунад, ки дар он ҷо ин ё он навъи рустаний ба қасрат рӯйида бошад: Бутта+зор=Буттазор [Buttazār] номи мавзei кӯҳӣ, Рова+зор=Ровазор [Rāvazār] номи мавзеъ дар Бойсун, яъне макони гиёҳи шифоии «рова», он макон, ки он ҷо гиёҳи «рова» зиёд рӯяд. Ma[p]f+ зор=Марғзор [Mārgzār] номи мавзеъ дар ноҳияи Шеробод, Гул+зор=Гулзор [Gulzār] номи ҷароғоҳ дар ноҳияи Бойсун, Регзор [Regzār] номи мавзеъ дар ҳудуди ноҳияи Дехнав, Чашмазор//Чашмасор [Čašmazār// Čašmasār] номи мавзei обӣ дар ҳудуди Бойсун ва ғайра.

в) бо форманти -истон // -стон[-istān/-stān]. Ин формант аз пасвандҳое дониста мешавад, ки ҷойи зист, макон ва зиёд будани ашёро мефаҳмонад ва сермаҳсултарин пасванди номсоз, яъне исмсоз мебошад ва бо ин топоформант низ дар ҳудуди Сурхон ҷойномҳои зиёде вучуд дорад: Боғистон [Bāyistān] номи деҳа, Кӯҳистон [Kuhistān] номи мавзеъ ва деҳқада, Ғармистон [γarmistān] номи мавзei кӯҳӣ ва ғайра.

г) Формант -дон [-dān]: Ин формант дар забони адабии тоҷикӣ аз исм исми ифодагари зарфҳои гуногун месозад ва аз пасвандҳои сермаҳсул буда, дар сохтани номвожаҳои ҷуғрофӣ дар воҳаи Сурхон нақши муҳим дорад: Вордон [Vārdān] деҳаи бостонӣ дар наздикиҳои Тирмид, Хумдон [Xumdān] номи деҳа дар Бойсун, Ширдон [Širdān] номи мавзеъ дар деҳаи Синаи ноҳияи Дехнав ва ғайра.

ғ) бо форманти -ӣ [-i]: Муаллифони китоби «Забони адабии ҳозираи тоҷик» [1973] ва «Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик» [1985] сермаҳсул будани топоформанти мазкурро дар забони адабии тоҷикӣ таъкид намуда, ду вазифаи асосии онро зикр кардаанд: якум, аз исм исми нав месозад ва, дувум, аз сифат исм месозад, ки ашёро аз рӯйи аломаташ ифода менамояд [ГЗАҲТ 1985, 139]. Дар матнҳои асрҳои IX-X корбаст гардидани ин пасвандро муҳаққиқон мушоҳида намуда, исм ва сифат

сохтани онро таъкид кардаанд. Масалан, сапед+ӣ=сапедӣ; ...аз забони паҳлавӣ ба тозӣ гардонид [Қосимова 2010, 156]. Мавриди ёдоварист, ки муҳаққиқони таърихи забонҳои эронӣ, аз ҷумла, тоҷикӣ В.С. Расторгуева, В. А. Ефимов, Е. Н. Шарова дар таҳқиқоти ҷамъбастии хеш дар такя ба афкори олимон Ҳорн, Чхеидзе, Ж. Лазард ва Л.С.Пейсиков ибрози назар мекунанд, ки дар забонҳои форсии тоҷикии классикӣ ва муосир ду «-ӣ» мавҷуд аст: 1) дар форсии классикӣ: «-īl», «-gī»; тоҷикӣ: «-īl», «-gī [-īl, -gī]», форсии муосир: «-īl», «-gīl» < форсии миёнаи баъдӣ, «-īg», қадимтар «-īk» суффикси сермаҳсул буда, аз: 2) аз исм сифатҳои нисбӣ месозад: форсии классикӣ- kōhī [аз kōh], дарӣ kūhī, тоҷикӣ:kӯhī, муқоиса гардад: форсии миёнаи баъдӣ – kōfīg, форсии миёнаи қадимтар – kōfīk; ё форсии тоҷикӣ - xānagī [аз xāna], дарӣ – xānagī, тоҷикӣ – xōnagī [хонагӣ], форсии муосир - xānagī; баъзан дар вақти исмшавӣ [субстантиватсия]: дарӣ – bārānī [аз bārān], тоҷикӣ – bārānī [боронӣ], форсии муосир – bārānī < форсии миёна - vārānīg [vārānīk] [140, 214]; 3) дар форсии классикӣ, дарӣ «-ī2», «-gī2»; тоҷикӣ «-i2», «-gi2 [-ī2, -gī2]», форсии миёна -«ī2» <форсии миёна «-īh» - суффикси сермаҳсул, ки исмҳои маънӣ месозад: а) аз сифатҳо: форсии классикӣ, дарӣ – badī [аз bad], тоҷикӣ – badi<форсии миёна vadīh [vatīh]; б) аз исмҳо: форсии классикӣ – dōstī [аз dōst], дарӣ – dūstī, тоҷикӣ – dӯstī [дӯстӣ], форсии муосир – dӯstī<форсии миёна – dōstīh [dwstyh]” [Саймиддинов 2001, 214].

Тавассути ин формант сохта шудани як қатор номвожаҳои ҷуғрофии қисмати шимолии воҳаи Ҳисорро муҳаққиқон зикр намудаанд [Маҳмадҷонов 2010, 116]. Иштироки топоформанти мазкурро дар ташаккули як қатор номвожаҳои воҳаи Сурхон ба мушоҳида гирифтем.

1. Аз сифат исм месозад: Тундӣ [Tundi] номи кӯҳ дар ҳудуди Бойсун, Каҷҷӣ [Kajji] номи тегаи кӯҳӣ дар Бойсун, Борикӣ [Bārīkī] номи мавзеи марбут ба роҳ, Пастӣ [Pastī] номи дашт дар ҳудуди Ҳондиза.

2. Пасванди -ӣ аз исм исм месозад, ки мансубият ба ин ё он маҳалро ифода менамояд: Балхӣ [Balxī] номи гузар, Кӯлобӣ [Kulābī] номи маҳалла, Ғӯрутӣ [γurutī] ва ғайра.

Топоними Ғӯрутӣ бар ифодаи номи деха дар ноҳияи Сариосиё буда, ба мавзеи кӯхие, ки сокинонаш аз дехаи Ғурӯт омадаанд, далолат мекунад ва дар таркиби ин топоним ҷузъи ғар (*<γara-(суғдӣ)-кӯх дар шакли ғӯр ва пасванди ҷамъбандии -ут (-от) ва пасванди нисбатсози -ӣ созмон ёфтааст. Маъни пурраи ҷойвожаи мазкур «сангистон», «дараи сангҳои азим» мебошад. Дар ҳамин қолиб дар ҳудуди шаҳри Ҳисор дехае бо номи Ғуриёт ва дар ҳудуди ноҳияи Деҳқонободи вилояти Қашқадарёи Ҷумҳурии Узбекистон дехае бо номи Ғурӯт мавҷуд аст, ки ҳамин маъниро дорост.

д) бо форманти -чӣ [-čī]: Ин пасванд аз қабили пасвандҳои калимасоз буда, аз исм исмҳое месозад, ки ба шаҳс ва қасбу кори он далолат мекунад. Метавон ин ҷо ҷонд ҷойномро зикр кард, ки ба воситаи пасванди -чӣ соҳта шудааст ва нисбат ба шаҳс, қасбу кори он далолат менамояд: Гиламҷӣ [Gilamčī] номи маҳалла, Бӯзҷӣ [Buzčī] номи маҳалла, Тудачӣ [Tudačī] номи деха дар ноҳияи Олтинсой (Заркамар), Чуйанҷӣ [Čuyančī], номи деха дар ноҳияи Шеробод (муқ.: Ҷӯянҷӣ (ҳоло Ҷӯянгарон) дар ноҳияи собиқ Ғонҷӣ ва ҳоло Деваштич), Шурҷӣ [Surčī]: номи деха ва шаҳрак дар ҳудуди ноҳияи Шӯрҷӣ (муқ.: Шӯрча дар шаҳри Панҷакент), Эгарҷӣ [Egarčī], номи деха дар ҷамоати дехоти Сайроби ноҳияи Бойсун ва монанди инҳо.

е) Формантҳои -ак, -акак [-ak, -akak] дар забони тоҷикӣ пасвандҳои ифодакунандай хурдию навозиш буда, калимаҳои нав низ месозанд. Ин калимаҳои нав аз шакли аввалиашон бо тобиши маънӣ фарқ мекунанд. Бояд гуфт, ки онҳо дар марзи пасвандҳои калимасозу шаклсоз меистанд ва ҳиссиёти гуногунро ифода мекунанд [ГЗАҲТ 1985, с. 40].

Ин форманти номвожасоз низ таърихи тулонӣ дошта, дар забони порсии қадим «-ака >, п.м. -ак>, п.н -ак» [Каримов 1980, 29; Саймиддинов 2002, 204-205] омадааст. Дар шаклгирии номвожаҳои

чуғрофии воҳаи Сурхон топоформанти «-ак» саҳми назаррас дорад. Муаллифони китоби «Забони адабии ҳозираи тоҷик» ва «Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик» ба қасрат истеъмол шудани пасванди «-ак»-ро дар забони адабии тоҷикӣ зикр намуда, панҷ маънӣ доштани онро таъкид карда [Грамматика 1985, 137-138], ба маънои хурдиву навозиш корбаст гардидани онро ишора намудаанд [ЗАҲТ 1982, 151]. Профессор М. Қосимова мавҷуд будани ин пасвандро дар осори ҳаттии садаҳои IX-X таъкид намуда, ба маъни хурдиву навозиш, камӣ ва тасгиру таҳқир омадани онро қайд кардааст [Қосимова 2010, 150]. Р. Шоев низ зикр мекунад, ки «ин формант тобишҳои маъноии хурдӣ, наҳзаниӣ, нописандӣ, хурдию навозишро ифода мекунад» [Шоев 2015, 135].

Маводи ҷамъоварда нишон медиҳад, ки ин топоформант ба ҷуз маъниҳои дар китоби «Забони адабии ҳозираи тоҷик» [1973], рисолаи Р. Шоев «Ономастикаи «Самаки айёр»» [2015] ва дигар осори илмии марбут ба соҳаи топонимия овардашуда ба маънои дигар низ дар низоми топонимияи воҳаи Сурхон корбаст мешавад. Мавқеи корбурди топоформанти мазкурро ба тариқи зайл муайян кардан мумкин аст:

– далолат кардан ба маъни хурдӣ нисбат ба ҷизи дигар: Санг+ак [Sang+ak]=Сангак [Sangak] номи мавзеъ дар ноҳияи Бойсун, Ҳавз+ак [Havz+ak]= Ҳавзак [Havzak] ҳавзи хурд, гидроним, дар Шеробод; Кӯл+ак [Kul+ak] = Кӯлак[Kulak] кӯли хурд, гидроним, дар Шеробод.

– бо мағҳумҳои ифодагари номи рустаниҳо омада, ҳамчун муродифи пасванди -зор корбаст мешавад: Тут+ак [Tut+ak] = Тутак [Tutak] номи қитъаи заминест дар деҳаи Сайроби ноҳияи Бойсун, Ғуш+ак [Jus+ak] = Ғушак [Jusak] номи кӯҳ (аз номи дарахти кӯҳии «ғӯш»), Бед+ак [Bed+ak] = Бедак [Bed+ak] номи мавзеъ, Курт+ак [Kurt+ak]=Куртак [Kurtak] номи кӯҳ, Ҷарғ+ак [Mary+ak]=Жарғак [Marғak] номи кӯҳ, аз вожаи сӯғдии <m*rγ*k)=m*ғуа-марғзор, алағзор, ҷаманзор.

– далолат кардан ба макон: Кӯҳ+ак [Kuh+ak]= Кӯҳак [Kuhak] дар ҳудуди деҳаи Хондиза, Рӯд+ак [Rud+ak] = Рӯдак[Rudak] дар ҳудуди деҳаи Хуфари Сариосиё, Ҳисор+ак [Hisār+ak] = Ҳисорак [Hisārak] номи мавзеъ дар ноҳияи Сариосиё, Тунд+ак [Tund+ak] = Тундак [Tundak] номи кӯҳ, деҳаи Хондиза, Равот+ак [Ravāt+ak] номи мавзеъ дар Бойсун, Обхур+ак [Ābxur+ak] номи чарогоҳ дар Бойсун, Лалм+ак [Lalm+ak] = Лалмак [Lalmak] номи кӯҳ дар ҳудуди деҳаи Курғонча, Шах+ак [Sax+ak] = Шахак [Saxak] мавзеъ ва ғайра;

–монанд будани мавзеъро бо ягон ашё мефаҳмонад: Сурх+ак [Surx+ak] = Сурхак [Surxak] мавзеъ, Нованд+ак [Nāvand+ak] = Новандак [Nāvandak] номи мавзеъ, Сиёр+ек [Siyār+ek] = Сиёrek [Siyārek] номи мавзеъ ва ғайра.

Бояд таъкид намуд, ки дар минтақаи мазкур топоформанти «-ак» унсури грамматикии номвожасози серистеъмол буда, садҳо номвожаро метавон ин ҷо зикр намуд, ки бо иштироки он ташаккул ёфтаанд. Аз ҷумла, Бедак [Bedak – мавзеъ], Кӯҳак [Kuhak – кӯҳ], Мурак [Murak – мавзеъ], Локурак [Lo-kurak – мавзеъ], Даштак [Dashtak – мавзеъ], Ремак [Remak – кӯҳ], Загосазорак [Zagosazorak – кӯҳ, кӯҳе, ки дар он ҷо буттаи зағоса – як навъи дарахти ҳамешасабзи сӯзанбарг зиёд мерӯяд], Прафтак [Praftak-кӯҳ] ва ғайра. Аз мисолҳои таҳлилшуда маълум мегардад, ки калимаҳои бо топоформанти -ак соҳташуда, асосан, дар қолиби морфологии исм+пасванд ва сифат+пасванд соҳта шудаанд, ки аз қолибҳои анъанавии калимасозии забони тоҷикӣ ба шумор мераванд, ки асолату интисоби таърихии номвожаҳоро ба забони тоҷикӣ нишон медиҳад.

ё) Форманти -ча. Ин формант дар асл пасванди шаклсоз буда, тадриҷан хусусияти калимасозӣ пайдо кардааст. Пасванди мазкур, асосан, бо қолиби исм+пасванд дар мавзеи Сурхон дар соҳтани ҷойномҳои зиёд саҳм дорад, ки чанде аз онҳоро мисол меоварем: Боғ+ча [Bāg+ča] номи деҳа дар Сариосиё, Курғонча [Qurγon+ča] номи деҳкада дар Бойсун, Дарча [Dar+ča] номи деҳкада дар Бойсун, Зиракча [Zirak+ča]

номи дехкада дар Бойсун, Тандирча [Tandır+ča] номи дехкада дар Бойсун, Тобача [Toba+ča] номи дехкада дар Бойсун, Лўндача [Lunda+ča] номи дехкада дар Бойсун, Қорача [Qora+ča] номи дехкада дар Бойсун, Дарича [Dari+ča] номи дехкада дар Бойсун, Бўлакча [Bulak+ča] номи дехкада дар Бойсун, Саройча [Sarāy+ča] номи дехкада дар Бойсун, Сойча [Sāy+ča] номи дехкада дар Бойсун, Лалмича [Lalmi+ča] номи дехкада дар Бойсун, Тогайча [Tāyay+ča] номи дехкада дар Бойсун, Яйловча [Yalāv+ča] номи дехкада дар Бойсун, Кўкча [Kuk+ča] номи дехкада дар Бойсун, Токча [Tāk+ča] номи дехкада дар Бойсун, Етимча [Etim+ča] номи дехкада дар Бойсун, Ҳоятча [Hāyat+ča] номи дехкада дар Бойсун, Камарча [Kamar+ča] номи дехкада дар Бойсун, Сафарча [Safar+ča] номи дехкада дар Бойсун, Шўрча [Sur+ča] номи дехкада дар Бойсун, Охурча [Āxur+ča] номи дехкада дар Бойсун, Тутзорча [Tutzār+ča] номи дехкада дар Бойсун, Ашурча [Asur+ča] номи дехкада дар Бойсун, Загча [Zāy+ča] номи дехкада дар Бойсун ва гайра. Дар натиҷаи баррасии маводи топонимӣ аён гашт, ки дар воқеъ, пасвандҳои -ча, -ак, -акак дар соҳтани номвожаҳои ҷуғрофии воҳаи Сурхон ё Ҷағониёни таъриҳӣ фаъол буда, номҳои топонимие соҳтаанд, ки нисбат ба гирду атроф хурдтар мебошанд.

ж) Пасванди -гар [-gar]. Ин пасванд аз исм исмҳое месозад, ки ба шахс ва қасбу кори он далолат карда, дар шаклгирии ҷойномҳои воҳаи Сурхон нақши назаррас дорад: Ҳалво+гар [Halvā+gar] номи гузар, Челон+гар [Čelān+gar] номи гузар, Коса+гар [Kāsa+gar] номи гузар ва гайра.

Аз мисолҳои таҳлилёфта муайян кардан мумкин аст, ки дар таркиби маводи топоними сарзамини Сурхон вожаҳои соҳтае, ки ба ифодаи номи гузар, кӯча, маҳал, русто, деха, шаҳрак, шаҳристон, шаҳр ва умуман ба ифодаи номҷойҳои ҷуғрофӣ меояд, нақши муайянро ифода менамоянд. Ин ҷойномҳо аслан мансуб ба гурӯҳи забонҳои эронӣ, чун сүғдӣ, бохтарӣ, хоразмӣ, порсии миёна, тоҷикӣ ва яғнобӣ буда, дар гузаштаи дур дар ин сарзамин будубош доштани қавму қабилаҳои

эрониро гувоҳӣ медиҳад ва ҳоло низ иқомат доштанашонро собит мекунад.

3.1.3. Ҷойномҳои мураккаби воҳа

Гурӯҳи муайяни топониму микротопонимҳои сарзамини Сурхон ба қатори вожаҳои мураккаб мансубанд. Топониму микротопонимҳои мураккаб аз ду ва ё зиёда калимаҳо таркиб ёфта, аз рӯйи робитаи маънное, ки дар байни ҷузъҳои [компонентҳо] таркибашон мавҷуд аст, ба ду гурӯҳ чудо мешаванд: топонимҳои мураккаби навъи пайваст ва топонимҳои мураккаби навъи тобеъ. Вале дар байни маводи воҳаи Сурхон топонимҳои навъи пайваст дучор нашуд, аз ин рӯ, мо дар ин бобат ҷизе баён намекунем. Инчунин, ба таври умумӣ ҷанд мисол меоварем, ки дар қолибҳои калимаҳои мураккаби тобеъ соҳта шудаанд: Дар+банд [Dar+band] – номи деха, Зар+камар [Zar+ kamar] – номи деха, Ду+ариқустӣ [Du+ariqustī] – номи мавзеъ, Ёғ+зарин [Yāj+zarin] – номи мавзеъ, Нахӯд+ поя [Naxud+pāya] – номи гузар, Якка+тол [Yakka+tāl] – номи деха ва ҷӯйбор (Бойсун), Қум+теппа [Qum+teppa] – номи деха, Тошлок+сой [Tāslāq+sāy] – номи дара, Якка+арча [Yakka+arča] – номи мавзеъ, Ӯрта+қишлоқ [Urta+qišlāq] – номи деха, Чинор+қишлоқ [Činār+qišlāq] – номи мавзеъ, Шоҳ+тут [Šāh+tut] – номи мавзеъ, Қизил+наҳр [Qizil+nahr] – номи наҳр, гидроним, Сари+осиё [Sari+āsiyā] – номи ноҳия ва шаҳрак, Қум+қурғон [Qum+qurγān] – номи ноҳия ва шаҳрак, Ҷар+қурғон [Jar+qurγān] – номи ноҳия ва шаҳрак, Нов+булоқ [Nāv+bulāq] – номи дара, Кӯл+сой [Kul+sāū] – номи дара, Панҷ+об [Panj+āb] – номи деха ва рӯд, Фотима+булоқ [Fātima+bulāq] – номи мавзеъ ва дара, Биби+ширин [Bibi+širin] – номи деха ва шаҳрак, Хӯча+бурҳон [Xuja+burhān] – номи мавзеъ, Хӯча+чор+дара [Xuja+čār+dara] – номи дара ва мавзеъ, Туябозор+маҳалла [Tuyabāzār+mahalla] – номи мавзеъ ва бозор, Ҷайра+қишлоқ [Jayra+qišlāq] – номи деха, Туз+бозор [Tuz+bāzār] – номи бозор,

Заргар+гузар [Zargar+guzar] – номи гузар, Сайр+об [Sayr+āb] – номи рӯдак ва деха, Санг+гардак+дарё [Sang+gardak+daryā] – номи дарё ва мавзеъ, Хон+ диза//Хон+чиза [Xān+diza/Xān+jiza] – номи деха, Хӯча+илок [Xuja+ilāk] –номи шохоби дарё, Чагон+рӯд [Čaγān+rud] – номи дарё, Лаби+об [Labi+āb] – номи шохоби дарё, Об+ҷӯяк [Āb+juyak] – номи мавзеи обӣ, Об+гир [Āb+gir]–номи мавзеи обӣ, Тиллаҳавз+об+а [Tillā+ havz+āb+a] – номи мавзеи обӣ, Нихом+рӯд [Nihām+rud] – номи бостонии дарёи Санггардак, Сурхан+дарё [Surxan+ daryā] – номи дарё, Чинор+тоқ [Činār+ tāq] – номи дара ва ғайра.

Тавре маълум аст, калимасозӣ яке аз омилҳои асосии ғаний гардидан таркиби луғавии забон маҳсуб ёфта, яке аз роҳҳои асосии ба вучуд омадани номвожаҳои ҷуғрофии суфтаву салис низ маҳз ҳамин калимасозӣ аст. Оид ба калимасозии номвожаҳои ҷуғрофӣ дар забоншиносии тоҷикӣ таҳқики алоҳида сурат нағирифта бошад ҳам, баъзе паҳлуҳои ин масъала зимни пажуҳиши топонимҳои манотики муҳталиф мавриди таҳқик қарор гирифтааст.

Топониму микротопонимҳои аз нигоҳи соҳт мураккаби минтақаи Сурхон, асосан, дар қолаби калимасозии мураккаби тобеъ ба вучуд омадаанд. Қайд кардан бамаврид аст, ки дар ин гурӯҳи номвожаҳои минтақа ҷузъи асосӣ исм буда, дигар ҳиссаҳои нутқро ба худ тобеъ менамояд, ки онҳоро метавон ба тариқи зайл дастабандӣ намуд:

а) исм+исм. Дар забони адабии тоҷикӣ қолиби мазкур барои шаклгирии исмҳои ифодагари ашхос, ашё ва исмҳои зот мусоидат мекунад ва дар воҳаи Сурхон топоним ва микротопонимҳои зеринро сохтааст: Зар+камар [Zar+kamar]+Заркамар [Zarkamar], Қўргон+ тош [Quryān+tās], Лаби+сой [Labi+sāy], Ҷувори+поя [Juvāri+pāya], Нахӯд+ поя [Naxud+pāya], Якка+тол [Yakka+tāl], Қум+теппа [Qum+teppa], Тошлоқ+сой [Tāšlāq+sāy], Чинор+қишлоқ [Činār+qišlāq], Шоҳ+тут [Šāh+tut], Сари+осиё [Sari+āsiyā], Қум+қўргон [Qum+quryān], Чар+қўргон [Jar+quryān], Нов+булоқ [Nāv+bulāq], Жийда+булоқ

[Jiyda+bulāq], Күл+сой [Kul+sāy], Биби+ширин [Bibi+širin], Хұча+Бурхон [Xuja+Burhān], Қайра+қишлоқ [Jayra+qıslāq], Туз+бозор [Tuz+bāzār], Заргар+гузар [Zargar+guzar], Заргұш+хуна [Zarguš+xuna] күх, Тахта+пул [Taxta+pul] күх, Хирсхуна [Xirs+xuna] күх, Ҳумохуна [Humā+xuna] күх, Гург+хона [Gurg+xāna] дар Бойсун, Ғұрбулоқ [γurbulāq] номи күх ва қашма дар ноҳияи Бойсун (таърихан аз қузъхой ғұр/ғар (*<γara - (суғдӣ) –күх ва булоқ (аз садои buluq-buluq (булук-булук) ба маъни чашма шакл гирифта, маъни чашмаи күхиро ифода мекунад), Ғұрдара[γurdara] номи дара дар ноҳияи Шеробод (ба маъни дараи күхӣ далолат мекунад ва дар таркиби ин топоним қузъи ғар[γar] *<γara-(суғдӣ) – күх дар шакли ғұр корбурд ёфтааст. Инчунин «ғұр» – гуфта дар забони тоҷикӣ ғӯсфанди күхиро низ ғӯянд. Шояд дар ин мавзеъ дар гузашта ғұрхо, яъне ғӯсфандори күхӣ зиёд будаанд, ки номи мавзеъро бо номи он ҷонварон гузоштаанд, ки дар илми топонимика чунин мавзеъро, ки бо номи ҷонварон иртибот доранд, зоотопоним ё зооним ғӯянд), Ғұринсой [γurinsāy], номи дара, сой дар ноҳияи Шеробод (ба маъни дараи күхӣ ё сойе, ки аз домани күх оғоз мешавад, далолат мекунад ва дар таркиби ин топоним қузъи ғар [γar] *<γara-(суғдӣ)-күх дар шакли ғұрин корбурд ёфтааст), Ғұrintеппа [γurbulāq], номи теппа, баландӣ (ороним) дар ноҳияи Шеробод (ба маъни баландии сангин ё күхӣ ё теппае, ки аз күхдоман воқеъ аст, далолат мекунад ва дар таркиби ин топоним қузъи ғар [γar] *<γara-(суғдӣ) – күх дар шакли ғұрин корбурд ёфтааст) ва ғайра.

б) исм+асоси феъл: Дар+банд [Dar+band], Заргар+гузар [Zargar+guzar], Катари+гузар [Katar+i+guzar], Дукчи+гузар [Dukči+guzar], Санг+гардак+дарё [Sang+gardak+daryā], Об+гир [Āb+gir], Чорво+пар [Čārvā+par] шах, Санг+рав [Sang+rav] күх, Санг+андоз [Sang+andāz] мавзеъ, Харпар [Xar+par] мавзеъ ва ғайра.

в) исм+асоси феъл+исм: Санг+гардак+дарё [Sang+gardak+daryā], Дег+рез+хона [Deg+rez+xona] [мавзеъ, д. Сариосиё, Дехнав]. Ин топонимҳо ба гурӯҳи исмҳои сеңузъа дохил мешаванд;

г) исм+феъли ҳол: Музафар+парида [Muzaffar+parida] шахи кӯҳ, Расул+парида [Rasul+parida] шах, Маҳарраҳим+парида [Maharrim+parida] шах, Ағо+гашта [Ajā+gasta] кӯҳ ва ғайра.

ғ) исм+исм+сифати феълӣ: Нодира+санг+зада [Nādira+sang+zada] номи кӯҳ ва ғайра.

д) сифат+исм: Сабз+кӯҳ [Sabz+kuh] кӯҳ, Сиё+санг [Siyā+sang] мавзеъ, Чапдара [Čap+dara] кӯҳ ва ғайра.

е) шумора+исм: Ду+арик [Du+ariq], Якка+тол [Yakka+tāl], Якка+арча [Yakka+arča], Беш+теппа [Beš+terpa], Панҷ+об [Panj+āb], Чор+дара [Čār+dara], Си+бед [Si+bed] мавзеъ, Ду+хуна [Du+xuna] элокҷо, айлоҳ, Сӣ+туда [Si+tuda] кӯҳ, Чор+богча [Čār+bāγča]номи дехқада дар Бойсун ва ғайра.

Бояд гуфт, ки дар забонамон исмҳое мавҷуданд, ки онҳоро бисёрчузъа мегӯянд ва микдори онҳо кам нест. Дар вожаҳои мураккаби дар қолаби сечузъа шаклгирифта ҷузъи аввал (ассосан дувум) сода ва пасон мураккаб буда, дар ин қолиб ҷузъи тобеи исми мураккабшуда омадани ибора низ ба мушоҳида мерасад.

Зикр кардан бамаврид аст, ки топонимҳои мураккаби минтақаи мазкур на танҳо дар заминай қолабҳои фарогири ду ҳиссаи номии нутқ, балки ба воситаи ба онҳо илова шудани пасвандҳо низ сохта мешаванд. Дар бобати бо ин роҳ соҳтани калимаҳои мураккаб забоншинос С. Раҳматуллозода (С. Хоркашев) чунин ибрози андеша мекунад: «Дар забони тоҷикӣ роҳу воситаҳои гуногуни соҳташавии вожаҳо, ки дар тули таъриҳи суфта шуда омадаанд, зиёд аст. Зимни соҳташавии калимаҳои нав аз роҳу воситаҳои мавҷуда, ки мабнӣ бар қолибҳои мутааддид мебошанд, истифода мешавад. Дар ҳайати ин қолибҳои калимасозӣ унсурҳои лексикӣ ва грамматикӣ нақши асосӣ доранд» [Хоркашев 2014, с. 31]. Дар асоси ин гуфтаҳо топонимҳои мураккаб соҳти воҳаи Сурхонро чунин тасниф кардан мумкин аст:

1) топонимҳои мураккаби дорои форманти «-а»: шумора+исм+а: Ду+раҳ+a [Du+rah+a] номи кӯҳ, Ду+об+a [Du+āb+a] номи ҷарогоҳ,

Чор+раҳ+а [Čār+rah+a] номи ағба, Сел+раҳ+а [Sel+rāh+a] номи мавзеъ, Ду+роҳ+а [Du+rāh+a] номи мавзеъ ва ғайра. Ин қолиби калимасозиро дар забоншиносӣ калимасозии мураккаби омехта меноманд.

2) топонимҳои мураккаби дорои форманти «-ак»: исм+исм+асоси замони ҳозираи феъл+ак: Барф+об+кунак [Barf+āb+ kunak] номи мавзеи баландӣ, Гӯсола+ ҳай+кунак [Gusāla+hay+kunak] номи кӯҳ...

3) топонимҳои мураккаби дорои анҷомаи топонимсози «-ҳо// -о»: шумора+исм+ҳо: Си+туда+ҳо [Si+tuda+hā] номи кӯҳ, Сидабарозо /Сиодубарозо [Sida+barāzā] номи мавзеъ. Инчунин, Сидабарозо // Седабарозо метавонад бошад, аз номи «седа» як навъ дараҳти кӯҳӣ «барозҳои седазор». Чунки бо номи «седа» дар таркиби топонимия ва микротопонимияи болооби Зарафшон ва воҳаи Яғноб номвожаҳои зиёди ҷуғрофӣ мавҷуданд. Масалан: Седабароз, Седоти хам – пастии седазор, яъне номҳои ҷуғрофӣ бояд мувоғиқ ба релефи ҷойгиршавии худ номгузорӣ шуда бошанд, то маънидоди номи мавзеъ бегалат сурат гирад.

4) топонимҳое ҳастанд, ки ҷузъи дуюмашон асосӣ аст: Парметан [Parmetan] номи деха, Парчоп [Parčāp] номи мавзеъ, Парчакент [Parčakent] номи дех, Парчаҳол [Parčaxāl] номи дех, Парғуза [Parғuza] номи дех, Парғут [Parғut] номи мавзеъ, Пӯстакховар[Pustakxāvar] номи мавзеъ ва ғайра.

Аз баррасии топониму микротопонимҳое, ки дар қолиби калимаҳои мураккаб шакл гирифтаанд, ба хулосае омадан мумкин аст, ки қолиби мазкур хеле маъмул буда, як гурӯҳи калони номвожаҳои сарзаминонро ташкил медиҳанд. Зикр намудан бамаврид аст, ки ин гурӯҳи номвожаҳои ҷуғрофӣ, асосан, дар заминаи қолабҳои калимасозии таърихии забони тоҷикӣ ташаккул ёфтаанд.

3.1.4. Ибора-ҷойномҳо

Гурӯҳи дигари топониму микротопонимҳои воҳаи Сурхон аз нигоҳи соҳт мураккабтар мебошанд, ки ин қабил топонимҳоро дар илми топонимика ибора-топонимҳо (ибора-ҷойномҳо) ном мебаранд. Ибора-

топонимҳои воҳаи Сурхон, асосан, аз ибораҳои изофи иборатанд, ки дар ташаккули ин навъи ибора-топонимҳо исмҳо бо воситаи алоқаи бандаки изофи -и ва алоқаи ҳамроҳӣ нақш доранд. Ибора-топонимҳои воҳаи Сурхонро вобаста ба мавқеи ҷуғрофияшон ба чунин гурӯҳҳо тасниф менамоем:

-номи кӯҳ: Ҳами Баланд [Xami baland], Сари Ғўрӣ [Sari ғuri] ва гайра.

-номи гузару маҳал ва деха: Сари Бозор [Sari Bāzār], Сари Гузар [Sari Guzar], Сари Ҷӯй [Sari Juy], Сари Чашма [Sari Čašma], Корвони Сурх [Kārvāni Surx], Шоҳол Қишлоқ [Sāxāl Qišlāq], Қўса Қишлоқ [Kusa Qišlāq], Кўктеппа Маҳалла [Kukteppa Mahalla], муқ. Кўктеппа – мавзеъ дар ноҳияи Варзоби Тоҷикистон, Чинор Маҳалла [Činār mahalla], Аличусти Маҳалла [Aličusti Mahalla], Бибиширин Маҳалла [Bibiširin Mahalla], Отабезори Маҳалла [Ātabezāri Mahalla], Қўргонча Маҳалла [Qurğānča Mahalla] ва гайра.

-номи масцидҳо: Масциди Сайдмуродҳон [Masjidi Saidmurodxon], Масциди Бобоиэшон [Masjidi Bābāešān], Масциди Раҷаб [Masjidi Rajab], Масциди Султонбобо [Masjidi Sultonbobo], Масциди Тӯраҳӯча [Masjidi Turaxuja], Масциди Қизилкарвон [Masjidi Qizilkarvān], Масциди Ҷарқишлоқ [Masjidi Jarqislāq], Масциди Намозгоҳ [Masjidi Namāzgāh] ва гайра.

-номи дарё ва мавзеъҳои обӣ: Оби Гарм [Ābi Garm], Оби Заранг [Ābi Zarang], Оби Калон [Ābi Kalān], Оби Канда [Ābi Kanda], Оби Қашқа [Ābi Qašqa], Сари Чашма [Sari Čašma], Сурхони Ҷанубӣ [Surxāni Janubi] ва гайра.

-номи мазорҳо: Мазори Эшонӯлдӣ [Mazāri Ešānuldij], Мазори Омонтеппа [Mazāri Āmānterpa] ва гайра.

Топоним-ибора гуфта ҳамон навъи номвожаҳои ҷуғрофиеро меноманд, ки аз ду ва ё зиёда калима ба вуҷуд омадаанд. Ин гурӯҳи номвожаҳоро ба таври дигар, топонимҳои таркибӣ ва бисёрчузъа меноманд ва сабаби он ки ин гурӯҳи топонимҳо дар қолаби ибораҳои

синтаксисӣ шакл гирифтаанд, муҳаққиқони бахши топонимика онҳоро бо истилоҳи топоним-ибораҳо низ ёд намудаанд [Ҳомидов 2014, 34]. Номшиносон ташаккули ин гурӯҳи топонимҳоро дар забони тоҷикӣ ба омилҳои зерин мансуб донистаанд:

- робитаи байни ҷузъҳо ба воситаи бандаки изофӣ сурат гирифтааст;
- дар топоним-ибораҳо мавқеи ҷузъҳо ҳамеша устувор мебошад;
- ҳар як ҷузъи топоним-ибора задаи худро дорад [Алимӣ 1995, 28].

Аз ибораҳои овардашуда маълум мегардад, ки як идда аз онҳо тавассути алоқаи ҳамроҳӣ – ҳамнишинии вожаҳо тавлид шудаанд, ки аз ҳусусиятҳои муҳимми ибора-топонимҳои воҳаи Сурхон мебошанд. Аз ин рӯ, бинобар ба назар гирифтани андешаҳои боло топоним-ибораҳои воҳаи Сурхонро ба тариқи зайл дастабандӣ намудан ба мақсад мувоғиқ аст:

а) ибораи исмӣ [қолиби исм+и+исм]. Дар ин қолиб низ ибора-топонимҳоро ба чунин зергурӯҳҳо ҷудо кардан мумкин аст: а) номи қӯҳ: Нови Қарғ [Nāvi Qarғ] қӯҳ ва ғайра; б) номи ҷароғоҳ: Шаҳи Қутан [Šaxi Qutan] ҷароғоҳ, Нови Бед [Nāvi Bed] ҷароғоҳ ва ғайра; в) номи дарёчаҳо ва мавзеъҳои обӣ: Оби Ҷашма [Ābi čašma], Оби Яҳ [Ābi Yax], Сари Ҷӯй [Sari Juy], Сари Ҷашма [Sari Čašma], Сурхони Ҷанубӣ [Surxāndaryoi Janubi], Об+и+заранг [Āb+i+zarang] – номи дарё ва ғайра; г) номи мазор: Мазори Эшонӯлдӣ [Mazāri Ešānuldī], Мазори Омонтеппа [Mazāri Āmānteppa] ва ғайра; ғ) номи деха ва гузарҳо: Сари Гузар [Sari Guzar], Корвони Сурҳ [Kārvāni Surx], Шоҳол Қишлоқ [Šāxāl Qislāq], Қӯса Қишлоқ [Kusa Qišlāq], Қӯктеппа Маҳалла [Kukteppa Mahalla], Чинор Маҳалла [Činār Mahalla], Аличусти Маҳалла [Aličusti Mahalla], Бибиширин Маҳалла [Bibiširin Mahalla], Отабезори Маҳалла [Ātabezāri Mahalla], Қӯргонча Маҳалла [Qurğānča Mahalla], Ҷувори+поя [Juvāri+pāya] – номи гузар ва ғайра; д) номи мавзеъҳои гуногуни сатҳи релёфӣ ё оронимҳо: Замини Бадал [Zamini Badal] замин, Боғи Шосаид [Bāyi Šāsaid] боғ, Ҷангали Фатхулло [Jangali Fathullā] ҷангал, Сари Қалъа

[Sari Qal`a] мавзеъ, Замини Қулак Қарз [Zamini Qulak Qarj] замин, Нови Порут [Nāvi Pārut] кӯх, чузъи Порут сүғдӣ буда, шакли дурусти он Porrut аст, ки аз por – рӯ ба рӯ , самти муқобил ва rut (аз rauta//ruta) – рӯд; дара, яъне дараи рӯбарӯ. Муқ. Порут (деха дар ноҳияи Варзоб), Порут (воҳаи Яғноб), Тагоби Ревад [Tagābi Revad] тагоб ва ғайра.

б) ибораи исмӣ [қолиби исм+и+сифат]: Оби Гарм [Ābi Garm], Оби Заранг [Ābi Zarang], Оби Калон [Ābi Kalān], Оби Зиёд [Ābi Ziyād], Оби Сафед [Ābi Safed], Оби Сурхак [Ābi Surxak], Оби Қашқа [Ābi Qašqa], Хами Баланд [Xami Baland], Корвони Сурх [Kārvāni Surx], Мури Сабз [Muri Sabz] – кӯх, Мури Борик [Muri Bārik], чарогоҳ, Қули Чукур [Quli Čuqur] кӯх, Сели Калон [Seli Kalān] кӯх, Нови Каҷ [Nāvi Kaj] кӯх, Шахи Зард [Šaxi Zard] шах, Хами Дароз [Xavi Darāz] номи баландӣ, Пушти Чак [Pušti Čak] номи даштӣ, Пушти Каппаҳо [Pušti Kappahā] номи маҳалла, Бари Зиёрат [Bari Ziyorat] макони зиёратгоҳ, Лаби+сой [Labi+sāy] – номи мавзеъ, 3) топонимҳои мураккаби дорои анҷомаи топонимсози «-ӣ»: исм+бандаки изофӣ+исм+асоси замони ҳозираи феъл+ӣ: Мӯри Сангиосиёфурорӣ [Muri Sangiāsiyāfurāri] номи кӯх, катарӣ, камарӣ ва ғайра.

в) ибораи исмӣ [қолиби исм+и+сифат+и+шумора]: Мури Сабзи Якум [Muri Sabzi Yakum] кӯх, Мури Сабзи Дуюм [Muri Sabzi Duyum] кӯх...

г) ибораи исмӣ [қолиби исм+и+исм+и+сифат]: Пастии Хоки Сурх [номи мавзеъ дар Бойсун] ва ғайра.

Топоформанти «-он», ки дар воҳаи Сурхон чун забони адабӣ дар шакли «-он» корбаст мегардад, таърихи хеле куҳан дорад. Муҳаққиқон маълум кардаанд, ки ин форманти топонимсоз, яъне «-ānə́» дар забони порсии қадим дар шакли «-ānāma», авесто «-ānam», забони порсии миёна «-ān» ва порсии нав «-ān» омадааст [Саймиддинов 2001, 208]. Аз ин маълум мешавад, ки пасванди «-он», ки имрӯз истеъмол мешавад, аз «ām»-и порсии қадим маншъ гарифтааст. Муҳаққиқон барои исботи

афкори хеш номвожаҳои Исфаҳон [дар форсии классикӣ Sipāhān/Isfāhān, форсии муосир Esfāhān [номи шаҳр] < форсии миёна Spāhān аз spāh «ҷанговар, сипоҳ», -ān < эронии қадим – ānām; Īrān – форсии классикӣ, тоҷикӣ – Эрон, форсии муосир – Irān «Ирон» <форсии миёна – Īrān <иронии қадим *aryānām аз *arya-, форсии қадим – ariya-, авестой – airya – ориёй [Саймиддинов 2001, 208]-ро мавриди таҳқиқ қарор медиҳанд.

Ин пасванд дар ташаккули номвожаҳои ҷуғрофии воҳаи Сурхон саҳми назаррас дошта, асосан, шакли тағйирёфтаи он, яъне «-он» корбаст мегардад. Инчунин шакли «-ун» низ ба назар мерасад. Сабаби дар ин шакл корбаст гардидани ин топоформант он аст, ки дар гӯйиши сокинони минтақаи мазкур дар аксар қалимаҳо садоноки «о» ба «у» бадал мегардад, масалан, хона – хуна, нон – нун, омадан – умадан, меҳмон – меҳмун, калон – калун ва ғайра. Ин омил сабаб гардидааст, ки топоформанти «-он» низ дар шакли

«-ун» истеъмол гардад ва ин табиист, ки тарзи гуфтори бошандагони маҳал таъсири худро ба микротопонимҳо гузаштааст.

Форманти топонимсози мазкур низ аз ҷумлаи пасвандҳои шаклсоз буда, дар бештар маврид исмҳои ҷамъ тавассути он соҳта мешаванд ва дар минтақаи мавриди назар ҳам вазифаи ҷамъбандиро ба сомон расонидааст: Ҷашмаи Говон [Časmai Gāvān–ҷарогоҳ], Чори Аспон [Cāri Aspān – ҷарогоҳ]. Ибора-топоними Чори Аспон дар шакли омехтаи суғдӣ ва тоҷикӣ шакл гирифта, ҷузъи аввал Чор+и аз суғ.-яғн.< čār-тандгно, дара (-и бандаки изофӣ)+аспон-аспҳо буда, маънои далолат ба тандгно ё дараи аспчаронӣ мебошад, яъне дараи аспчаронӣ. Муқ. Чоре (деха дар ноҳияи Айнӣ, маънояш тандгно, дехае дар даруни тандгнои дара); Мазори Зоғон [Mazāri Zāyān – мазор], Сари Миҷгон [Sari Mižgān – мавзеъ; муқ. Шафти миҷгон (ноҳ. Варзоб)] ва бо сабаби ба садонок ба охир расидани номвожа Обод+он [Ābād+ān] ва ғайра. Мансуб будани замин, боғ, дашт ва ғайрато ба ин ё он шахс ифода мекунад ва дар қолаби ибора-ҷойном ифода мейбанд: Замини Ҳалилӣ [Zamini xalili] замин, Боги Бобоӣ [Bāji bābāi] боғ, Шаҳи Нов+ак [Nāv+ak] = Новак

[Nāvak] номи мавзэй, яъне мавзее, ки дар он чо шахи мисли нов вучуд дорад.

Дар ин қабил номвожаҳо як ҷузъ асосӣ буда, вазифаи муайяншаванд дорад. «Ба сифати ҷузъи асосии топоним-ибораҳо голибан, қалима – истилоҳоти маҳаллии ҷуғрофӣ истифода мешаванд. Чунин навъи истилоҳоти ҷуғрофӣ дар номшиносии муосир ба мағҳуми истилоҳ-индиқаторҳои маҳал ном бурда мешаванд» [Маҳмадҷонов 2010, 35]. Забоншинос О. Маҳмадҷонов зимни баррасии номвожаҳои қисмати шимолии воҳаи Ҳисор таъкид менамояд, ки як даста номвожаҳое, ки дар қолаби ибора ташаккул ёфтаанд, бо истилоҳ-индиқаторҳои муҳталиф сохта шудаанд [Маҳмадҷонов 2010, 36].

Чоиз ба қайд аст, ки як гурӯҳи калони номвожаҳои воҳаи Сурхон, ки дар қолаби ибораи изофӣ шакл гирифтаанд, бо истилоҳ-нишондодҳои «об», «сар», «маҳалла», «масcid», «гузар», «боғ» ва ғайраҳо сохта шудаанд, ки мо бо такя ба таснифоти фавқуззикр онҳоро ба тариқи зайл тасниф менамоем:

1) бо истилоҳ-нишондоди «об»: Оби Ҷашма [Ābi Čašma], Оби Яҳ [Ābi Yax], Оби Гарм [Ābi Garm], Оби Заранг [Ābi Zarang], Оби Калон [Ābi Kalān], Оби Зиёд [Ābi Ziyād], Оби Равон [Ābi Ravān], Оби Сафед [Ābi Safed], Оби Сурҳак [Ābi Surxak], Оби Канда [Ābi Kanda], Оби Қашқа [Ābi Qašqa] ва ғайра.

2) бо истилоҳ-нишондоди «сар»: Сари Бозор [Sari Bāzār], Сари Гузар [Sari Guzar], Сари Ҷӯй [Sari Juy], Сари Ғӯрӣ [Sari ғuri], Сари Ҷашма [Sari Časma] ва ғайра.

3) бо истилоҳ-нишондоди «мазор»: Мазори Эшонӯлдӣ [Mazāri ešānuldī], Мазори Омонтеппа [Mazāri Āmānterpa], Мазори Хоҷа Муҳаммади Гулшан [Mazāri Xāja Muhammadi Gulšan] мазор, Мазори Зогун [Mazāri zāγun] мазор, Мазори Хоҷа Исҳоқ [Mazāri Xāja Ishāq] мазор ва ғайра.

4) бо истилоҳ-нишондоди «маҳалла»: Маҳаллаи Кўктеппа [Mahallai Kukteppa], Маҳаллаи Чинор [Mahallai Činār], Маҳаллаи Аличустӣ [Mahal-lai Aličusti], Маҳаллаи Бибиширин [Mahallai Bibiširin], Маҳаллаи Ота- безорӣ [Mahallai Ātabezāri], Маҳаллаи Кўргонча [Mahallai Qurjānča] ва гайра.

5) бо истилоҳ-нишондоди «хам»: Хами баланд [Xami baland] – номи баландӣ, Хами пойин (Xami poyin) – пастхамии воқеъ дар доманаи кӯҳ ва гайра.

6) бо истилоҳ-нишондоди «қишлоқ»: Шоҳол қишлоқ [Sāxāl qīšlāq] номи деҳа, Кӯса қишлоқ [Kusa qīšlāq] номи деҳа ва ғайра.

7) бо истилоҳ-нишондоди «корвон»: Корвони Сурх [Kārvāni Surx] номи дара вағайра.

8) бо истилоҳ-нишондоди «боғ»: Боги Тура [Bāyi Tura] боғ, Боги Ғуто [Bāyi ғutā] боғ, Боги Қаллошӣ [Bāyi Qallāši] боғ ва ғайра.

9) бо истилоҳ-нишондоди «осиё»: Осиёи Боло [Āsiyāi Bālā] мавзеъ, чой, Осиё Ҷўй [Āsiyā Juy] нахр, Осиёи Миён [Āsiyāi Miyān] мавзеъ ва ғайра.

10) бо истилоҳ-нишондодҳои «гузар»: Пўстингузар [Pustinguzar] номи гузар; «дара»: Пўстиндара [Pustindara] номи деҳа; «дўз»: Пўстиндўз [Pustinduz] номи гузар; «пункт» Пўстпункт [Pustpunkt] номи чой;

11) бо истилоҳ-нишондоди «теппа»: Теппаи Бозор [Terai Bāzār], Теппаи Ҷамдовуд [Terrai Jamdāvud], Теппаи Сабз [Terrai Sabz], Салқинтеппа [Salqinteppa], Каллапуштеппа [Kallapušteppa], Култеппа [Kultep- ra] номи қадимаи деҳаи Узун ва ғайра.

12) бо истилоҳ-нишондоди «дарё»: Дарёи Мачай [Daryāi Mačay], Дарёи Қайроқ [Daryāi Qayrāq], Дарёи Гумматак [Daryāi Gummatak], Дарёи Кўргонча [Daryāi Qurjānča], Дарёи Аллачопон [Daryāi Allačāpān], Дарёи Панҷоб [Daryāi Panjāb], Дарёи Сайроб [Daryāi Sayrāb], Дарёи Сурхоб [Daryāi Surxāb], Дарёи Ша(ҳ)тут [Daryāi Ša(h)tut], Дарёи Айлонгар [Daryāi Aylongar] ва ғайра.

13) бо истилоҳ-нишондоди «дара»: Дараи Нихон [Darai Nihān] номи деха ва ғайра.

14) бо истилоҳ-нишондоди «кӯҳ»: Кӯҳи Сафед [Kuhi Safed] номи кӯҳ, Кӯҳи Сиёҳ [Kuhi Siyāh] номи кӯҳ, Кӯҳи Чош [Kuhi Čāš] номи кӯҳ, Кӯҳи Тош [Kuhi Tāš] номи кӯҳ, Кӯҳи Кӯkkamar [Kuhi Kukkamar] номи кӯҳ, Кваи Калон [Kvai Kalon] ва ғайра.

15) бо истилоҳ-нишондоди «дашт»: Даشتি Калта [Daštī Kalta] даشت, д.Рог.], Даشتি Калтатой [Daštī Kaltatāy] номи деха, Даشتি Чинор [Daštī Činār] номи деха, Даشتি Фоз [Daštī Jāz] номи деха, Даштариқ [Dašt Ariq] номи қадимаи ҷӯй, Даشتি Фоз [Daštī γāz] ва ғайра.

16) бо истилоҳ-нишондоди «нова»: Нова Булоқ [Nāva Bulāq] номи дех, Нова Гузар [Nāva Guzar] – унвони маҳалла, Нова Дароз [Nāva Darāz] номи сой, дара, Нова Қудук [Nāva Quduq] номи мавзеъ, Нова Ариқ [Nāva Ariq] номи ҷӯй ва ғайра.

17) бо истилоҳ-нишондоди «санг»: Санги Гар [Sangi Gar] номи адир, Санги Гардак [Sangi Gardak] номи дарё, Санги Бирон [Sangi Birān] номи баландӣ, Санги Булоқ [Sangi Bulāq] номи чашма, Санги Фарш [Sangi Farš] номи қалъа ё диж, Санги Чак [Sangi Čak] номи гузаргоҳ, Санги Қалоқ [Sangi Qalāq] номи адир, Санги Қутан [Sangi Qutan] номи адир ва ғайра.

18) бо истилоҳ-нишондоди «чашма»: Чашмаи Араб [Čašmai Arab] номи мавзеъ, Чашмаи Канда [Čašmai Kanda] номи чашма, Чашми Амирон [Čaš mai Amirān] номи дөхкада, Чашми Ганда [Čašmi Ganda] номи мавзеъ, Чашми Зан [Čašmi Zan] номи мавзеъ, Чашми Кенагас [Čašmi Kenagas] номи чашма, Чашми Япзан [Čašmi Yapzan] номи чашма, Чашми Қипчоқ [Čašmai Qipčāq] номи чашма, Султонхӯҷа-чашма [Sultonxujačašma] номи чашма ва ғайра.

19) бо истилоҳ-нишондоди «қалъа»: Қалъаи Ботурхӯҷа [Qal>ai Bāturxuja] номи қалъа, Қалъи Пасурхӣ [Qal>ai Pasurxī] номи мавзеъ,

Қалъи Кайсар [Qal>ai Qaysar] номи қалъа, Қалъай Ҳисорак [Qal>ai Hisārak] номи мавзеъ ва гайра.

20) бо истилоҳ-нишондоди «ҳавз»: Ҳавзи Пасурхӣ [Havzi Pasurxi] номи мавзеъ, Сари Ҳавз [Sari Havz] номи мавзеъ, Ҳавзи Мазор [Havzi Mazār] номи ҳавз, д.Х.С.], Сари Ҳавзи Қайсар [Sari Havzi Kaycar] номи мавзеъ ва гайра.

21) бо истилоҳ-нишондоди «сой»: Сойи Давлатхӯча [Sāyi Davlatxuja] номи чарогоҳ, Сойи Порут [Sāyi Pārut] номи сой, Сойи Ағобико [Sāyi Ajābikā] мавзеъ, Сойи Ревад [Sāyi Revad] сой, тангно. Муқ. Ревад номи деха дар ноҳияи Айнӣ ва гайра.

22) бо истилоҳ-нишондоди «ҷӯ // ҷӯбор»: Ҷӯйи Миф [Jui Miγ] ҷӯйбор, Ҷубори Нав [Jubāri Nav] ҷӯйбор, Ҷубори Дашт [Jubāri Dašt] ҷӯйбор, Ҷубори Туллум [Jubāri Tullum] ҷӯйбор, Ҷӯйи Чаппагардун [Juysi Čappagardun] мавзеъ. Зикр бояд кард, ки ҷузъи баъзе ибораҳо тафсил ёфтаанд: Ҷубори Шаҳи Тир [ҷӯйбор];

23) бо истилоҳ-нишондоди «ҷар»: Ҷаррои Сурх [Jarrāi Surx] мавзеъ, Ҷаррои Мирзои Ҳочӣ [Jarrāi Mirzāi Hāji] ҷар, Ҷари Бачафурӯ [Jari Bačafurā] ҷар.

Бояд таъкид намуд, ки як қисми асосии маводи топонимияи воҳаи Сурхонро номвожаҳои навъи топоним-ибора ташкил мекунанд. Аз баррасии ин гурӯҳи номвожаҳо маълум гардид, ки онҳо дар асоси қолиби ибораи озоди синтаксисӣ ташаккул ёфтаанд. Маводи аз ин минтақа бадастомада аз он шаҳодат медиҳад, ки ағлаби калимаҳои таркиби ин навъ номвожаҳо баромади тоҷикӣ дошта, дар ҳамин замина ташреҳ намудани онҳо имконпазир мебошад. Қайд кардан бамаврид аст, ки номҳои ашҳос ё ба истилоҳ антропонимҳо дар ташаккули қолиби номвожаҳои ҷуғрофии мазкур ширкати фаъол дошта, дар аксар маврид мансубияти боғ, замин, ҷӯй, дараҳт ва дигар индикаторҳоро ба ин ё он шахс нишон медиҳанд.

Хулоса, ин навъи топонимҳои воҳаи Сурхон инъикосгари тарзи зисту зиндагонӣ, машғулиятҳои мардум, урфу одат ва анъанаҳои

мардуми маҳал мебошанд, ки омӯзиши онҳо барои баҳшҳои дигари илм, аз ҷумла таъриху этнография ва гайра аҳамияти бузург дошта, метавон тавассути онҳо баъзе суннату анъанаи мардумии минтақаро мушаххас намуд.

Хулосаи боби сеюм

Аз баррасии соҳти морфологии ҷойномҳои воҳаи Сурхон чунин хулосагирӣ метавон кард:

1. Ҷойномҳое, ки аз ҷиҳати соҳтор ба қатори вожагони рехта мансуббуда дар қатори маводи топонимии воҳаи Сурхон аз нигоҳи миқдор каманд ва, асосан, дар пояти номи ашё ва мавқеи воқеъшавии дарё, рӯд, наҳр дар худуди муайяни ҷуғрофӣ ба вучуд омадаанд.

2. Номҷойҳои шаклдигаркарда аз маънои таърихии худ каме дур рафтаанд. Ногуфта намонад, ки баъзе номвожаҳое, ки мо аз ҷиҳати соҳт онҳоро сода мегӯем, шояд дар гузашта соҳта ва ё мураккаб буданд, аммо имрӯз азбаски ҷузъҳои онҳо мустақилияти худро аз даст додаанд ва маълум нест, ки қадом ҷузъашон формант аст, хусусан топонимҳое, ки ғайритоҷикианд, онҳоро ба ин гурӯҳ ворид намудем.

3. Дар байни маводи топонимии воҳаи Сурхон қалимаҳои соҳтае, ки ба ифодаи номи маҳал, гузар, русто, деха, шаҳрак, шаҳристон, шаҳр ва, умуман, ба ифодаи номҷойҳо меояд, нақши муайянро ифода менамоянд. Ин ҷойномҳо, аслан, мансуб ба гурӯҳи забонҳои эронӣ, чун суғдӣ, боҳтарӣ, хоразмӣ, порсии миёна, тоҷикӣ ва яғнобӣ буда, далолат бар он менамоянд, ки дар гузаштаи дур дар ин сарзамин қавму қабилаҳои эронӣ зиндагӣ доштанд ва ҳоло низ умр ба сар мебаранд.

4. Дар ташаккули номҷойҳои ҷуғрофӣ пасвандҳои топонимсози тоҷикӣ (-а, -зор, -гоҳ, -истон, -дон, -чӣ, -ӣ, -ак, -вор, -ча) нақши муҳим доранд, ки дар ин бобат баррасӣ анҷом гирифт.

5. Аз баррасии топониму микротопонимҳое, ки дар қолиби қалимаҳои мураккаб шакл гирифтаанд, ба хулосае омадан мумкин аст, ки қолиби мазкур хеле маъмул буда, як гурӯҳи калони номвожаҳои

сарзамииро фаро мегиранд ва ин гурӯҳи номвожаҳои ҷуғрофӣ, асосан, дар заминаи қолибҳои калимасозии таърихии забони тоҷикӣ ташаккул ёфтаанд.

6. Як қисми асосии маводи топонимияи воҳаи Сурхонро номвожаҳои навъи топоним-ибора ташкил мекунанд. Аз баррасии ин гурӯҳи номвожаҳо маълум мегардад, ки онҳо дар асоси қолиби ибораи озоди синтаксисӣ ташаккул ёфтаанд.

7. Маводи аз ин минтақа ба дастомада аз он шаҳодат медиҳад, ки аглаби калимаҳои таркиби ин навъ номвожаҳо баромади тоҷикӣ дошта, дар ҳамин замина ташреҳ намудани онҳо имконпазир мебошад.

8. Номҳои ашхос ё ба истилоҳ антропонимҳо дар ташаккули қолиби номвожаҳои ҷуғрофии ибора-топонимҳо ширкати фаъол дошта, дар бештар маврид мансубияти боғ, замин, ҷӯй, дараҳт ва дигар нишондодҳоро (индикаторҳоро) ба ин ё он шахс нишон медиҳанд.

ХУЛОСА

Баррасии чойномҳо аҳамияти муҳимро молик буда, онҳоро ҳамчун манбаи боарзиши таърихӣ донистан мумкин аст. Дар баробари ин, номҳо барои таърихи забон далелу бурҳонҳои мӯътамад манзур намуда, шаклҳои қадими калимаҳои муайянро дар давраҳои гуногуни таърихӣ нишон медиҳанд.

Воҳаи Сурхон ганцинаи номвожаҳои ҷуғрофӣ мебошад, ки дар тули асрҳо хусусиятҳои забонҳои муҳталиф, хусусан, забони сӯгдиву боҳтарӣ, сакоиву тоҷикӣ ва порае аз зиндагии мардуми ин минтақаро дар худ таҷассум намудааст.

Пажуҳиши номвожаҳои ҷуғрофии воҳаи Сурхон ба мо даст дод, ки оид ба вежагиҳои топониму микротопонимҳои ин минтақаи таърихӣ маълумотамон амиқу васеъ гардад. Пас аз баррасиву таҳқики пахлуҳои муайян ва муҳимми номвожаҳои ҷуғрофии мавриди назар натиҷагириҳоро ба тариқи зайл ҳулоса намудан ба мақсад мувофиқ мебошад:

1. Оид ба номвожаҳои ҷуғрофии воҳаи Сурхон то қунун таҳқики ҷашмрасе сурат нағирифта, диссертатсияи мо дар баррасиву омӯзиши чойномҳои водӣ аз аввалин иқдомест, ки ҳангоми баррасии мавзуъ бо як қатор муаммоҳо, аз қабили соҳти номвожаҳо ва мансубияти забонии онҳо рӯ ба рӯ шудем, ки ҳулосаҳои рисола дар ҳамин замина арзи вуҷуд намудаанд;

2. Воҳаи Сурхон аз ҷиҳати фароригии номвожаҳои ҷуғрофӣ басе пургановат буда, беш аз 2000 номро фаро мегирад. Бояд зикр кард, ки ҳеч қадоме аз ин номҳо ба таври тасодуфӣ номгузорӣ нашудаанд ва аксарашон аз нигоҳи муҳтаво хеле баландмазмун мебошанд, ки ин аз заковати азалии гузаштагон шаҳодат дода, таҳлилу таҳқики онҳо аҳамияти вижга дорад;

3. Номвожаҳои ҷуғрофии воҳаи Сурхон аз рӯйи соҳташон ба гурӯҳҳои зерин тасниф карда шудаанд: а) номвожаҳои сода (содаи рехта); б) номвожаҳои соҳта; в) номвожаҳои мураккаб; г) топоним-

ибораҳо. Ин навъи чойномҳои дар шакли ибораҳои изофӣ ташаккулёфта ва номвожаҳои мураккаб дарсади нисбатан зиёди чойномҳои воҳаи Сурхонро ташкил медиҳанд;

4. Аз таҳлилу баррасии номвожаҳои соҳтаи воҳаи Сурхон маълум гардид, ки пешвандҳо нисбат ба пасвандҳо хеле каммаҳсул буда, онҳо дар шаклгирии топониму микротопонимҳои минтақа саҳми ноҷиз доранд;

5. Дар баробари топоформантҳои тоҷикии минтақа, ки хеле зиёд мебошанд, як гурӯҳ унсурҳои грамматикии номвожасози сугдиро ба мушоҳида гирифтем, ки дар ташаккули номвожаҳои ҷуғрофӣ саҳми назаррас доранд;

6. Аксари топонимҳои сӯғдии воҳаи Сурхон бо номвожаҳои ҷуғрофии манотиқи дигари густариши забони сӯғдӣ (аз ҷумла Яғноб ва минтақаҳои дигари воҳаи Зарафшон) сарнавишти таърихии ягона доранд ва ин умумият шаҳодат аз он медиҳад, ки ин номвожаҳо дар гуфтори мардумони ин манотиқ солиёни дароз мавриди истифода қарор доштаанд;

7. Аксари топониму микротопонимҳои воҳаи Сурхон дар баробари он ки истилоҳи ифодагари номвожаҳои ҷуғрофӣ мебошанд, қисми таркибии захираи лугавии забони бошандагони он буда, инъикосгари хусусиятҳои маҳсуси ин минтақа маҳсуб меёбанд;

8. Аз ҷиҳати баромади забонӣ топонимҳои ин мавзеъ ғолибан баромади сӯғдӣ дошта, вале микротопонимҳои он аксаран қалимаҳои тоҷикиасланд;

9. Дар баробари номвожаҳои эронии минтақа, ки аксари қуллро ташкил медиҳанд, микротопонимҳои арабиву туркиро мушоҳида намудем, ки нисбат ба топонимҳо таърихи тулонӣ надошта, дар зери таъсири забони бошандагон ташаккул ёфтаанд;

10. Дар вақти муайян намудани маънни лугавӣ ва баромади забонии топониму микротопонимҳои минтақа ба як гурӯҳ номвожаҳое дучор

омадем, ки аз қадом забон сарчашма гирифтани онҳо номаълум мебошад;

11. Қисмати асосии антропотопонимҳои воҳаи Сурхон аз номҳои мардонаи аз ҷиҳати баромади забонӣ мансуб ба забони арабӣ ва истилоҳ-нишондодҳои муҳталифи маҳсуси минтақа ташаккул ёфтаанд;

12. Таҳлили маъноии микротопонимҳои воҳаи Сурхон сабит менамояд, ки аксари номвожаҳои ҷуғрофии ин минтақа дар заминаи истилоҳоти ҷуғрофӣ, зоонимҳо, фитонимҳо, антропонимҳо, этнонимҳо ва номҳои хусусӣ арзи вучуд намудаанд;

13. Сабабҳои асосии пайдо гардиданি антропонимҳои минтақа ба бунёди бοғу замин, бинои хонаву пул, қӯтан ва ғайра аз ҷониби ин ё он шахс ва ба ҳодисаҳои ғайричашмдошт рӯ ба рӯ шудани одамон [аз ҷумла, аз қӯҳу ҷар афтиданি одамон, мақтул гардиданি баъзе ашхос дар мавзеъҳои муайян] робита доранд;

14. Микротопонимҳое, ки дар заминаи номи рустаниву наботот ташаккул ёфтаанд, дар ҳайати номвожаҳои ин минтақа саҳми назаррас доранд. Номвожаҳои ин минтақа, ки бо истилоҳи фитотопонимҳо ёд карда шудаанд, асосан, аз номи рустаниҳо ва формантҳои топонимсоз ташаккул ёфтаанд. Сабаби чунин ном гирифтани мавзеъҳои муҳталиф дар он аст, ки дар он макон ин ё он навъи рустаний бештар мерӯянд ва ҳатто мавҷуд будани як-ду дараҳт ё гиёҳ низ боиси он шудааст, ки дар номи он фитоним ҳамроҳ гардад.

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқик

Аз омӯзиши мавод ва масоили мавриди баҳси диссертатсия бармеояд, ки он нахустин пажӯҳиши фарогир ва монографӣ роҷеъ ба топонимияи воҳаи Сурхон мебошад. Аз ин хотир, пас аз баррасии амиқи мавзуи мазкур истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқикро метавон ба тариқи зайл пешниҳод намуд:

1. Диссертатсияи мазкур метавонад барои муҳаққиқон ва мутахассисони соҳаи филология ва, хосатан, баҳшҳои таърихи забон, ономастика, топонимика ва амсоли инҳо дар самти омӯзиши шаклгирии ҷойномҳои таърихии ин ё он мавзеъ, баррасии луғавию соҳтории онҳо хидмат намояд.
2. Маводи дар диссертатсия фароҳамомада барои ошно намудани доираи васеи хонандагону ихлосмандони номшиносӣ, таърихи забони тоҷикӣ ва ҷойномҳои таърихии воҳа, ки дар номгузорӣ ин ҷойномҳо мусоидат мекунад, муфид аст.
3. Диссертатсия барои магистрантон, докторантони PhD ва дигар довталабони дараҷаҳои илмӣ дар омӯзиши метод ва муайян намудани равишҳои кори таҳқиқотӣ ёрӣ расонида метавонад.
4. Маводи диссертатсияро метавон зимни таълифи китобҳои дарсӣ, мақолаву монографияҳои илмӣ, ташкили машгулиятаи факултативӣ доир ба таърихи забони тоҷикӣ, ономастикаи таърихӣ, топонимика, лаҳҷашиносии таърихӣ ва амсоли инҳо дар факултетҳои филологияи донишгоҳҳои олий ва коллеҷҳои омӯзгории кишвар мавриди баҳрабардорӣ қарор дод.
5. Бо назардошти ҷанба, замина ва аҳаммияти таърихӣ доштани топонимҳои воҳа хуб мешавад, ки онҳо ҳамчун гурӯҳи калимаҳои аз нигоҳи забонӣ ва таърихӣ пураҳаммият ҳангоми таҳқиқ ва тадриси таърихи ҳалқи тоҷик ҳамаҷониба омӯхта шаванд.

6. Барои муайян кардани дарацаи таъсири байниҳамдигарии забонҳо пешниҳод карда мешавад, ки топонимҳои воҳа ҳамчун воҳидҳои лексикии таърихан ташаккулёфта, дар мавридҳои муайян кардани дарацаи таъсири байниҳамдигарии забонҳо ҳамчун меъёр ва ченаки асосӣ ба назар гирифта шаванд.

7. Дар таҳияи «Фарҳангги номвожаҳои ҷуғрофӣ», ки ба таври расмӣ дар Кумитаи Забон ва истилоҳот таҳия, баррасӣ ва тасдиқ мегардад, таҳқиқи донишмандони топонимшинос доир ба ин мавзӯъ ба назар гирифта шавад ва номвожаҳои аслии забони тоҷикӣ ба феҳристи номҳои ҷуғрофӣ дар бахши ҷойномҳои таърихӣ ворид карда шаванд.

ФЕҲРИСТИ АДАБИЁТ:

Ба забони тоҷикӣ :

1. Айнӣ, С. Куллиёт [Матн] / С. Айнӣ. Ҷ.12. Луғати нимтафсилии тоҷикӣ барои забони адабии тоҷик. – Душанбе: Ирфон, 1976. – 564 с.
2. Алиев, Б. Форманти **-if** дар номҳои ҷуғрофии водии Зарафшон [Матн] / Б. Алиев // Номаи Пажуҳишгоҳ. Фаслномаи Пажуҳишгоҳи эроншиносӣ. Соли ҷаҳорум, шумораи шашум. – Душанбе, 2004. – С. 75-80
3. Ализода, Б. Ҷанд форманти суғдӣ дар асомии хоси ҷуғрофиёи водии Зарафшон [Матн] / Б. Ализода // Рӯдакӣ. Фаслномаи адабӣ-фарҳангии Ройзани фарҳангии Ҷумҳурии исломии Эрон дар Тоҷикистон. Соли даҳум, шумораи 24, поизи 1388. – С.65-74.
4. Алимӣ, Ҷ. Топонимика [Матн] / Ҷ.Алимӣ. – Душанбе, 1995. – 63 с.
5. Алимӣ, Ҷ. Мавзеъномаи Кӯлоб [Матн] / Ҷ. Алимӣ. – Душанбе, 1995. – 80 с.
6. Алимӣ, Ҷ. Таҳаккул ва таҳаввули топонимиияи минтақаи Кӯлоб [Матн] / Ҷ. Алимӣ. – Душанбе, 1995. – 196 с.
7. Алимӣ, Ҷ. Таҳлили лингвистии микротопонимиияи ҳавзаи Сурхоб [ноҳияи Ховалинг ва Совети вилояти Ҳатлон] [Матн] / Ҷ. Алимӣ. – Душанбе, 1993. – 145 с.
8. Алимӣ, Ҷ. Топонимиияи минтақаи Кӯлоб [Матн] / Ҷ. Алимӣ. – Душанбе, 2015. – 448 с.
9. Баҳор, Маликушшуаро. Сабкшиносӣ // М. Баҳор. – Душанбе: Бухоро, 2012. – 569 с.
10. Бекзода, С. Аз скифҳо то тоҷикҳо [Матн] / С. Бекзода. – Ҳуҷанд: Меъроҷ, 2014. – 750 с.
11. Бердиев, Б. Баъзе ҳусусиятҳои топонимиқаи саргҳаи Кофарниҳон [Матн] / Б. Бердиев // Забоншиносии тоҷик. – Душанбе, 1984. – С. 251-262.

12. Бердиева, Т. Назарияи иқтибос [калимоти арабӣ дар забони тоҷикӣ] [Матн] / Т. Бердиева. – Душанбе: ДДТ, 1991. – 128 с.
13. Берунӣ, Абурайҳон. Осор-ул-боқия [Матн] / А. Берунӣ. – Душанбе: Ирфон, 1990. – 432 с.
14. Бундаҳишн. [Матн] – Душанбе, 2001. – 26 с. 424 с.
15. Бурҳон, М. Бурҳони қотеъ [Матн] / М. Бурҳон. Таҳияи А. Нуров. Ҷилди 1. – Душанбе: Адиб, 1987. – 416 с.; Ҷилди 2. – Душанбе: Адиб, 2004. – 424 с.
16. Вазифаҳои воҳидҳои забон дар ҷараёни гуфтор [Матн] // Маҷмӯаи мақолаҳои илмӣ. – Душанбе, 1995. – 226 с.
17. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик [Матн] / Ҷилди 1. Фонетика ва морфология. Муҳаррирони масъул: Ш. Рустамов, Р. Ғаффоров. – Душанбе: Доғиш, 1985. – 356 с.
18. Гулзод, М. Мостҷо аз дидгоҳи сарҷашмаҳои мұттамад: рисолаи илмӣ-тадқиқотӣ [Матн] / М. Гулзод. – Ҳуҷанд: Ношир, 2014. – 128 с.
19. Ғафуров, О. Тағсири муҳтасари номҳои ҷуғрофӣ [Матн] / О. Ғафуров. – Душанбе: Маориф, 1983. – 144с.
20. Ғафуров, Б. Тоҷикон. Ҷ.1. [Матн] / Б. Ғафуров. – Душанбе, 1984. – 560 с.
21. Давлатбеки, Ҳоча. Ташакқул ва таҳаввули илми забоншиносии форсу тоҷик дар асрҳои миёна. [Матн] / Д. Ҳочаев. – Душанбе, 1998. – 148 с.
22. Давлатов, Э. А. «Қасас-ул-анбиё» ва баъзе масъалаҳои ономастикай он [Матн] / Э. А. Давлатов. – Душанбе, 2017. – 112 с.
23. Додихудоев, Р. Ҳ., Гертсенберг, Л. Г. Таърихи забони тоҷикӣ [Матн] / Р. Ҳ. Додихудоев. – Душанбе: Маориф, 1988. – 215 с.
24. Додихудоев, Р. Ҳ. Микротопонимияи Испечак [Матн] / Р. Ҳ. Додихудоев. // Масъалаҳои забони тоҷикӣ. Ҷ. 2. – Душанбе, 1992. – С. 3-9.
25. Доғиш, А. Асарҳои мунтаҳаб [Матн] / А. Доғиш. – Душанбе: Нашриёти давлатии Тоҷикистон, 1960. – 220 с.

26. Забони адабии ҳозираи тоҷик. Қисми 1. [Матн] – Душанбе: Маориф, 1982. – 462 с.
27. Зеҳнӣ, Т. Аз таърихи лексикаи забони тоҷикӣ [Матн] / Т. Зеҳнӣ. – Душанбе: Дониш, 1987. – 235 с.
28. Ибн, - ал-Балхӣ. Форснома [Матн] / И. Балхӣ. – Душанбе: Дониш, 1980. – 180 с.
29. Иброҳим, У. Тоҷикон [Матн] / Усмон Иброҳим. – Душанбе, 1998. – С.45-78.
30. Исмоилов, Ш. Назаре ба вожаҳои ҷуғрофӣ. [Матн] / Ш. Исмоилов. – Душанбе, 1993. – 65 с.
31. Исмоилов, Ш. Зоотопонимияи водии Қаротегин [Матн] / Ш. Исмоилов // Паёми Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон [маҷаллаи илмӣ]. Бахши филология ва ҷомеашиносӣ. – Душанбе, 1997. – №5. – С. 8-11.
32. Исмоилов, Ш. Үнсурҳои шарқии эронӣ дар топонимияи Қаротегин [Матн] / Ш. Исмоилов. // Абкори маонӣ [маҷмӯаи илмӣ]. – Душанбе, 2002. – С. 2-14.
33. Исмоилов, Ш. Қаротоғ ё Каратак? [Матн] / Ш. Исмоилов. // Устоди зиндаёд [маҷмӯаи илмӣ]. – Душанбе, 2002. – С. 24-32.
34. Исмоилов, Ш. Топонимияи водии Қаротегин. – Рисолаи докторӣ. [Матн] / Ш.Исмоилов. – Душанбе, 1999. – 396 с.
35. Каримов, А. Хрестоматияи забони паҳлавӣ : дастури таълимӣ [Матн] / А. Каримов. – Душанбе, 1978. – 148 с.
36. Қосимӣ, М. Бархе аз вижагиҳои вожагони забони тоҷикӣ [Матн] / М. Қосимӣ. // Номаи Пажӯҳишгоҳ. – Душанбе, 2001, №1. – С.20-41.
37. Қосимова, М. Н. Таърихи забони адбии тоҷик [асрҳои IX-X]. Ҷилди 1 [Матн] / М. Н. Қосимова. – Душанбе, 2012. – 568 с.
38. Қурбонов, С. Лаҳҷа – нумӯи дигари забони кӯҳан [Ибораҳои исмӣ дар лаҳҷаҳои Бойсун. [Матн] / С. Қурбонов. – Душанбе, 2008. – 174 с.
39. Қушматов, А. Вақф [Матн] // А. Қушматов. –Душанбе:Ирфон, 1991. – 191 с.

40. Маҳмадҷонов, О. О. Баъзе хусусиятҳои умумии топонимияи Ромит [Матн] / О. О. Маҳмадҷонов // Маърузаҳои конфронси илмӣ-амалии олимон ва мутахассисони ҷавони ҷумхурий. – Қўргонтеппа, 1991. – С. 53-58.
41. Маҳмадҷонов, О. О. Назаре ба топонимияи Ромит // Масъалаҳои забони тоҷикӣ ДДОТ [Матн] / О. О. Маҳмадҷонов. – Душанбе, 1992. – С. 100-106.
42. Маҳмадҷонов, О. О. Баррасиҳо дар номшиносии тоҷик [Матн] / О. О. Маҳмадҷонов. – Душанбе, 2004. – 101 с.
43. Маҳмадҷонов, О. О. Ҳамзистии фарҳангҳо дар топонимия [Матн] / О. О. Маҳмадҷонов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон [маҷаллаи илмӣ]. Бахши филология. – Душанбе: Сино, 2009. – №8. – С. 43-46.
44. Маҳмадҷонов, О. О. Топонимия ва микротопонимияи қисмати шимолии водии Ҳисор [Матн] / О. О. Маҳмадҷонов. – Душанбе: Шучоиён, 2010. – 288с.
45. Мирбобоев, А. Ҷамshed дар Бехруд [Матн] / А. Мирбобоев // Номаи Пажӯҳишгоҳ [маҷмуаи мақолот]. – Душанбе, 2001. – №1. – С. 42-46.
46. Мирзозода, С. Луғати яғнобӣ-тоҷикӣ [Матн] / С. Мирзозода. – Душанбе, 2002. – 235 с.
47. Мозандаронӣ, Ҳ. Ш. Фарҳанги «Шоҳнома». Номи касон ва ҷойҳо [Матн] / Ҳ. Ш. Мозандаронӣ. Нашри Балх. – Бунёди Нишобур, 1337. – 814 с.
48. Мухторов, З. Таърихи забони тоҷикӣ [Матн] / З. Мухторов. – Душанбе: Ҳумо, 2003. – 108 с.
49. Назарзода, С. «Аҷоиб-ул-маҳлӯқот» ва вожашиносии таърихии форсӣ-тоҷикӣ [Матн] // С. Назарзода. – Душанбе, 1999. – 210 с.
50. Насраддиншоев, А.Н. Микротопонимияи Помири Шарқӣ [таҳқиқоти забоншиносӣ] [Матн] / А. Н. Насраддиншоев. – Душанбе, 2005. – 122 с.
51. Неъматов, Н. Давлати Сомониён [Матн] // Н. Неъматов. – Душанбе: Ирфон, 1989. – 304 с.

52. Нуриддинова, Д. Топонимикии «Ҳисор» дар ашъори Лоиқ Шералӣ [Матн] / Д. Нуриддинова // Масъалаҳои маориф, 2014. – №4. – С. 33- 35.
53. Олимчон, Муҳаммадҷон. Баррасиҳо дар номшиносии тоҷик [Матн] // М.Олимчон. – Душанбе, 2004. – 104 с.
54. Офаридаев, Н. Доир ба морфемаи топонимсозӣ wad [Матн] / Н. Офаридаев // Масъалаҳои забоншиносӣ. – Душанбе: Дониш, 1983. – С.74 -78.
55. Офаридаев, Н. Асрори олами номҳо [Матн] / Н. Офаридаев // Садои Шарқ, 1985, № 1. – С. 131-133.
56. Офаридаев, Н. Ойконимияи вилояти муҳтори қӯҳистони Бадаҳшон. [Матн] / Н. Офаридаев. – Душанбе, 2001. –163 с.
57. Офаридаев, Н. Ойконимияи Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон [Матн] / Н. Офаридаев. – Душанбе, 2002. – 163 с.
58. Пянков, И. В. Осиёи Миёна дар номаҳои бостон. [Матн] / И. В. Пянков. – Душанбе: Ирфон, 1991. – 63с.
59. Раҳмон, Э. Забони миллат-ҳастии миллат [Матн] / Э. Раҳмон. – Душанбе: 2017. – 340 с.
60. Ромпурӣ, М. Ғиёс-ул-лугот [Матн] / М. Ромпурӣ. Ҷилди 1. – Душанбе: Адиб, 1987. – 480 с.; Ҷилди 2. – Душанбе: Адиб, 1988. – 416 с.
61. Рустамов, А. Топонимҳои сӯғдии дараи Киштут [Матн] / А. Рустамов // Мактаби Советӣ . – Душанбе, 1976, №11. – С. 33-38.
62. Рустамов, Ш. Калимасозии исм дар забони адабии тоҷик [Матн] / Ш. Рустамов. – Душанбе, 1972. – 76 с.
63. Саидов, М. Б. Ономастикаи Қуръон (дар асоси тарҷумаи тоҷикии он): Автореф.... диссерт... барои дарёфти доктори фалсафа (PhD) [Матн] // М. Б. Саидов.–Душанбе, 2022. – 28 с.
64. Саймиддинов, Д. Вожаиносии забони форсии миёна [Матн] / Д. Саймиддинов. – Душанбе: Пайванд, 2001. – 309 с.

65. Саймиддинов, Д. Форсии бостон [овошиносӣ, грамматика, овонавишт, катибаҳои мөхӣ ва вожанома]. Чопи дувум бо ислоҳот [Матн] / Д. Саймиддинов. – Душанбе: Пайванд, 2008. – 190 с.
66. Саъдӣ, С. Муҳтасари таърихи сиёсии тоҷикони Афғонистон. [Матн] / С. Саъдӣ. – Душанбе, 1995.-72 с.
67. Сулаймонов, С. Ёкути Ҳамавӣ аввалин топонимисти асримиёнагии Шарқ // Восточная филол, Вып. IV. [Матн] / С. Сулаймонов. – Д., 1976. – С. 64-74.
68. Сулаймонов, С. Нишонаҳои методи формантӣ дар асарҳои ҷуғрофияшиноси араб Ёкути Ҳамавӣ // Восточная филол, Вып. IV. [Матн] / С. Сулаймонов. – Душанбе, 1976. – С. 57-63.
69. Султонов, М. Б. (Мирзо Ҳасани Султон) Мушкилоти забони илм [Матн] / М. Б. Султонов. – Душанбе: Пайванд, 2006.
70. Султонов, М. Б. (Мирзо Ҳасани Султон) Ташаккул ва такомули истилоҳоти илмии форсӣ-тоҷикӣ [Матн] / М. Б. Султонов. – Душанбе, 2008.
71. Султонов, М. Б. (Мирзо Ҳасани Султон) Мушкилоти забони илм ва истилоҳот [Матн] / М. Б. Султонов. – Душанбе: Дониш, 2015.
72. Султонов, М. Б. (Мирзо Ҳасани Султон) Истилоҳотшиносӣ ва истилоҳотнигории тоҷикӣ [Матн] / М. Б. Султонов. – Душанбе, 2019. – 193с.
73. Темиров, Ҷ. Таҳқиқи таърихию забоншиносии антропонимияи «Ҳазору як шаб». [Матн] / Ҷ. Темуров. – Душанбе, 2018. – 24 с.
74. Тоҷиев, Д. Т. Осори мунаҳаб [Матн] / Д. Т. Тоҷиев. – Душанбе: Маориф, 2005. – С. 145-147.
75. Тураев, Б. Вожаҳои суғдӣ дар топонимияи Яғноб [Матн] / Б. Тураев // Паёми Дошигоҳи миллии Тоҷикистон [маҷаллаи илмӣ]. Бахши филология. – Душанбе: Сино, 2008. – №2. – С. 62-66.
76. Тураев, Б. Б. Микротопонимияи водии Яғноб [Матн] / Б. Б. Тураев. – Душанбе: Ирфон, 2019. – 271 с.

77. Тураев, Б. Б. (Бузургмехр). Тавзехи чанд топоними «Шохнома» [Матн] // Б. Б. Тураев (Бузургмехр) // Суханшиносӣ [Мачаллаи илмӣ]. – Душанбе: Дониш, 2016. – №4, С. 25-33.
78. Тураев, Б. Б. Вожаҳои сӯғдӣ-яғнобӣ дар топонимияи музофоти Ғонҷӣ (ҳозира Ҷеваштиҷ) [Матн] // Б. Б. Тураев // Суханшиносӣ [Мачаллаи илмӣ]. – Душанбе: Дониш, 2019. – №4, С. 24-40.
79. Тӯраев, Б. Б. Антропонимҳои ҷуғрофии субстрати сӯғдӣ дар қаламрави Панҷакенти бостонӣ [Матн] // Б. Б.Тураев // Суханшиносӣ [Мачаллаи илмӣ]. – Душанбе: Дониш, 2020. – №2, С. 26-39.
80. Ӯбахӣ, Ҳ. Тӯҳфат-ул-аҳбоб [Матн] /Ҳ.Ӯбахӣ.–Душанбе: Ирфон,1992. – 288 с.
81. Ҳаскашев, Т. Н. Муродифи вожаи тоҷик // маҷ. «Адаб», 1997. [Матн] / Т. Н. Ҳаскашев. – № 7-9. – С. 7-17.
82. Хоркашев, С.Р. (Раҳматуллозода С.) Бахши калимасозии забон // маҷ. «Илм ва ҳаёт», №1-3, 2000. [Матн] / С. Хоркашев. – Душанбе, 2000.
83. Хоркашев, С. Р. (Раҳматуллозода С.) Калимасозии исм бо пасвандҳои [Матн] / С. Хоркашев. – Душанбе, 2010. – 150с.
84. Хоркашев, С. Р. (Раҳматуллозода С.) Калимасозии исм бо пасвандҳо [Матн] / С. Хорқашев. – Душанбе, 2012. – 67с.
85. Хоркашев, С. Р. (Раҳматуллозода С.) Истилоҳоти калимасозӣ [Матн] / С. Хоркашев. – Душанбе, 2014. – 108с.
86. Хоркашев, С. Р. (Раҳматуллозода С.) Ташаккули таркиби луғавӣ ва калимасозӣ [Матн] / С. Хоркашев. – Душанбе, 2014. – 108с.
87. Хромов, А. Л. Ҷаҳордаҳ мақола [Матн] / А. Л. Хромов. – Душанбе, 2010. – 174 с.
88. Ҳайдаров, Ш. Луғати чандомади антропонимҳои тоҷикони райони Ашт. [Матн] / Ш. Ҳайдаров. – Душанбе: Дониш, 1986. – 225с.
89. Ҳайдарӣ, Ш. Луғати басомади номҳои тоҷикони вилояти Ҳатлон. [Матн] / Ш. Ҳайдарӣ. – Душанбе: Ирфон, 2007. – 474с.

90. Ҳасан, А. Фарҳанги Амид. Ҷилди 2. [Матн] / А. Ҳасан. - Техрон: Амири кабир, 1381.
91. Ҳасанӣ, А. Фарҳанги фишурдаи сухан [дар ду ҷилд] [Матн] / А. Ҳасанӣ, Ҷилди 2. – Техрон: Сухан, 1382.
92. Ҳасанов, А. Сайри сухан [Маҷмӯи мақолаҳо] [Матн] / А. Ҳасанов. – Ҳуҷанд: Нури маърифат, 2006. – 76 с.
93. Ҳомидов, Д. Сарнавишти вожаҳо. [Матн] / Д. Ҳомидов. – Душанбе, 2008. – 140 с.
94. Ҳайбулоев, Ш. А. Топонимияи форсӣ-тоҷикӣ дар сарчашмаҳои ҷуғрофии арабизабони асрҳои IX-XIII (таҳлили лингвистӣ): автореф...диссерт...номз... илм... филолог.... [Матн] // Ш.А. Ҳайбулоев. – Душанбе, 2022. – 24 с.
95. Ҳомидов, Д., Шукрова, З. Топонимияи Сурхон дар асари «Таърихи ҳумоюн»-и Гулшанӣ [Матн] / Д. Ҳомидов. Паёми Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон. – Душанбе: Сино, 2010. – №7. – С. 127-130.
96. Ҳомидов, Д. Фарҳанги муҳтасари гидронимҳои эрониасли Мовароуннаҳр. [Матн] / Д. Ҳомидов. – Душанбе, 2013. - 164 с.
97. Ҳомидов, Д. Топонимияи водии Кешрӯд (таҳқиқи лингвистӣ -таъриҳӣ). Нашри дувум [Матн] / Д. Ҳомидов. – Душанбе, 2014. – 168 с.
98. Ҳомидов, Д. Забони тоҷикӣ ва номшиносӣ (маҷмуамақолот) [Матн] / Д. Ҳомидов. – Душанбе, 2018. – 240 с.
99. Ҳомидов, Д. Таҳқиқи забоншиносии гидронимҳои мавзеъҳои тоҷикнишини Мовароуннаҳри таъриҳӣ [Матн] / Д. Ҳомидов.–Душанбе, 2018.– 48 с.
100. Ҳофизи, Ӯбахӣ. Тӯҳфат-ул-аҳбоб [Матн] / Ӯ. Ҳофиз. – Душанбе: Ирфон, 1992. – С. 60-62.
101. Ҳудуд-ул-олам. Ибни Ҳавкал. Сурат-ул-арз, Муҳаммад Обиди Иршод. Ҷаҳорбоғи гулҳо. Таҳияи Зариф Шариф. [Матн] – Душанбе: Адиб, 2008. – 212 с.

102. Ҷӯраев, Р. Этимологияи 100 калима [Матн] / Р. Ҷӯраев. – Душанбе: Маориф, 1985. – 28 с.
103. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ҷилди 1. [Матн] – М.: СЭ, 1969. – 952с.;
104. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ҷилди 2. [Матн] – М.: СЭ, 1969. – 948с.
105. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Ҷилди 1. [Матн] –Душанбе,2008.– 949 с.
106. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Ҕ.2. [Матн] – Душанбе, 2008. – 944с.
107. Фарҳанги номҳои ҷуғрофӣ (нашри аввал). Қумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Матн] –Душанбе, 2019. – 277 с.
108. Фарҳанги шаҳру устонҳои Эрон. Пажӯҳиш ва нигориши Эраҷ Афшори Систонӣ. Ҷилди 1. [Матн] – Техрон: Созмони чопу интишорот; Созмони авқоф ва умури хайрия, 1392. – 756 с.; Ҷилди 2. – Техрон: Созмони чопу интишорот; Созмони авқоф ва умури хайрия, 1392. – 744с.
109. Фарҳанги гӯишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ . Мураттибон М. Маҳмудов, Ғ. Ҷӯраев, Б. Бердиев. [Матн] – Душанбе: Пажӯҳишгоҳи фарҳанги форсӣ-тоҷикии Сафорати ҶИЭ, 2012. – 946 с.
110. Фарҳанги муҳтасари «Шоҳнома». [Матн] – Душанбе: Адиб, 1992. – С. 86-100.
111. Шарофуддинов, С. Инъикоси таърихи Ҳисор дар осори таъриҳӣ [Матн] / С. Шарофиддинов. // Забон ва ҷомеа [маҷмӯаи мақолаҳо]. – Душанбе: Деваштич, 2006. – С. 118-125.
112. Шарифов, В. Луғати тафсирии калимаҳои русӣ-интернасионалӣ. [Матн] / В. Шарифов. – Душанбе: ЭСТ, 1984. – 376 с.
113. Шарипова, Ш. Оронимҳои забони адабии муосири тоҷикӣ (дар асоси осори бадей, ҷуғрофӣ ва таъриҳӣ) [Матн] // Ш. Шарипова. – Душанбе, 2022. – 28 с.
114. Шодиев, Р. Масоили лингвистии номвожаҳои таърихии Ҳатлон [Матн] / Р. Шодиев. – Душанбе, 2016. – 118 с.

115. Шоев, Р. Ономастикаи «Самаки айёр» [Матн] / Р. Шоев. – Душанбе: Ирфон, 2013. – 192 с.
116. Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. Ч. 1-3. [Матн] – Душанбе: ЭСТ, 1988-1989, 2004.
117. Энциклопедияи советии тоҷик. Ч. 1-8. [Матн] – Душанбе: ЭСТ, 1978-1988.
118. Эшниёзов, М. Шеваи ҳардурӣ [Матн] // М. Эшниёзов. – Душанбе: Ирфон, 1967. – 210 с.
119. Юсуфшоҳ, Я. Тоҷикшинос [Матн] // Я. Юсуфшоҳ. – Душанбе: Ирфон, 1997. – 110 с.

Ба забони ӯзбекӣ:

120. Бобур, Захиридин. Бобурнома [Матн] / З. Бобур. – Тошкент: 1960. – 110с.
121. Бўриев, С. Н. Ургут тумани микротопонимларининг лексик-семантик таҳлили. – Номз... дис... афтореф... [Матн] / С. Н. Бўриев. – Тошкент, 2010. – 23 с.
122. Нафасов, Т. Ӯзбекистон топонимларининг изоҳли лугати [Матн] / Т. Нафасов. – Тошкент: Ӯқитувчи, 1989. – 288 с.
123. Салим, Мухтор, Карим Бобомурод. Шофиркон тарихи [Матн] / М. Салим, Б. Карим. – Тошкент: Ёзувчи, 1998. – 224 с.
124. Ҳазрати Башир тарихи. [Матн] – Тошкент, 1992. – 34 с.
125. Ҳасанов, Ҳ. Ўрта Осиё жой номлари тарихидан [Матн] / Ҳ. Ҳасанов. – Тошкент: Фан, 1965. – 84 с.

Ба забони русӣ:

126. Абаев, В. И. Историко-этимологический словарь осентинского языка. Ч.1. [Текст] / В. И. Абаев. – М.-Л., 1958. – 655 с.
127. Абаев, В. И. Историко-этимологический словарь осентинского языка. Ч. 2. [Текст] / В. И. Абаев. – М.-Л., 1973. – 448 с.

128. Абаев, В. И. Историко-этимологический словарь осентинского языка. Ч. 3. [Текст] / В.И. Абаев. – М.-Л., 1978. – 358 с.
129. Абдимуратов, К. Топонимия Каракалпакии. Автореф... канд... дис... [Текст] / К. Абдимуратов. – Нукус, 1966. – 23 с.
130. Абдунабиев, А. Лингвистический анализ топонимии региона Уратюбе. Автореф... канд. дис... [Текст] / А. Абдунабиев. – Душанбе, 1992. – 21с.
131. Абодуллоева, С. Ономастика «Фарснаме» Ибна Ал-Балхи: Автореф... канд. дис... [Текст] / С. Абодуллоева. – Душанбе, 2009. – 23 с.
132. Абодуллоева, С. Ономастикон суфийской поэзии: структурный, семантический и функциональной аспекты [на материале произведений Абульмаджа Санай, Фаридаддина Аттара и Джаладиддина Балхи]. Автореф... докт... дис... [Текст] / С. Абодуллоева. – Душанбе, 2017. – 48с.
133. Абрамов, М. М. История Самарканда в её микротопонимах // Этнография имён. [Текст] / М. М. Абрамов. – М., 1971. – С. 180 -184.
134. Агаева, Р. А. Происхождение имён рек и озер. [Текст] / Р.А. Агаев. – М.: Наука, 1985. – 144 с.
135. Алими, Дж. Лингвистическое исследование микротопонимии бассейна Сурхоб. Автореф... канд... дис... [Текст] / Дж. Алими. – Душанбе, 1993. – 20 с.
136. Алими, Дж. Топонимия Кулябского региона [лингвистическое исследование]: Автореф... докт... дисс...[Текст] /Дж. Алими. – Душанбе, 1996. – 47 с.
137. Андреев, М. С. По этнографии таджиков... // Таджикистан. [Текст] / М. С. Андреев. – Ташкент, 1925. – С. 11-27; Таджики долины Хуф. Вып. I. / М. С. Андреев. – Душанбе, 1953. – С. 3-36;
138. Андреев, М. С. Таджики долины Хуф. Вып. II. [Текст] / М. С. Андреев. – Душанбе, 1958. – С. 8-56; Материалы по этнографии Ягноба. / М. С. Андреев. – Душанбе, 1970. – 192 с.; Андар шинохти точикон / М. С. Андреев. // Адаб, № 3-4, 1992. – С.12-24.

139. Аскеров, Н. А. Гидронимы в азербайджанском языке. Автореф... канд... дис... [Текст] / Н.А. Аскеров. – Баку, 1986. – 151 с.
140. Атаниязов, С. Гидронимия юго-восточного Туркменистана. Автореф... канд... дис... [Текст] / С. Атаниязов. – Ашхабад, 1966. – 22 с.
141. Аюбова, М. Б. Антропонимия таджиков Шаарутзского и Кубодиёнского районов: Личные имена: Автореф... канд... дис... [Текст] / М. Б. Аюбова. – Душанбе, 2002. – 21 с.
142. Бабоходжаев, Р. Х. Историко-этимологический анализ гидронимии Ташкентской области Узбекистана: Автореф... канд... дис... [Текст] / Р. Х. Бабоходжаев. – Казань, 1993. – 24 с.
143. Баевский, С. И. Географические названия в ранних персидских толковых словарях [XI-XIV вв] // Страны и народы Востока. [Текст] / С. И. Баевский. – М., 1980. С. 83-89.
144. Бартольд, В. В. К истории орошения Туркестана. [Текст] / В. В. Бартольд. – Санкт-Петербург, 1914. – 174 с.
145. Бартольд, В. В. Сочинения. Т. III [Текст] / В. В. Бартольд. – М., 1964. – С. 4-84.
146. Бартольд, В. В. Сочинения [Текст] / В. В. Бартольд. Т.2. Ч.1. // К вопросу о языках согдийском и тохарском. – М., 1964. – 657 с.
147. Баширов, Х. К. Лексико-грамматические особенности сложных топонимов Азербайджана. Автореф... канд... дис... [Текст] / Х. К. Баширов. – Баку, 1986. – 165 с.
148. Боголюбов, М. Н. Древнеперсидские этимологии // Древний мир. [Текст] / М. Н. Боголюбов. – М.: Наука, 1962. – С. 367-370.
149. Бондарук, Г. П. История формантного метода в топонимике [Текст] / Г. П. Бондарук // Развитие методов топонимических исследований. – М., 1970. – С. 13-25.
150. Булбулшоев, У.Т. Микротопонимия Шахдары в этнолингвистическом освещении: автореф... дис... на соиск... учен... степ... канд... филол... наук [Текст] // У.Т. Булбулшоев.–Санкт-Петербург, 2005. – 25 с.

151. Востоков, А. Х. Задача любителям этимологии // Санкт-Петербургский Вестник. [Текст] – СПб., 1812. – Т. I, № 2.
152. Гафуров, О. Лично-особственные имена в таджикском языке. Автореф... канд... дис... [Текст] / О. Гафуров. – Душанбе, 1964. – 265 с.
153. Гаджиев, А. И. Лингвистический анализ топонимов восточной зоны районов Азербайджанской ССР. Автореф... канд... дис... [Текст] / А. И. Гаджиев. – Баку, 1983. – 182 с.
154. Гафуров, О. О сложносоставных антропонимах в таджикском языке [Текст] / О. Гафуров. // Ономастика Средней Азии. – М., 1978. – С. 165-167.
155. Гейбуллаев, Г. А. Топонимия Азербайджана. [Текст] / Г. А. Гейбулаев. – Баку, 1986. – 165 с.
156. Гейбуллаев, Г. А. Иранские топонимы Азербайджана [Текст] / Г. А. Гейбулаев. // Изв. АН Азерб. ССР. Серия история, философия и права. 1979, № 2. – С. 91- 99.
157. Географический энциклопедический словарь. – М.:СЭ, 1988. – 432 с.
158. Горбачевский, М.В.Лексико-семантический анализ русской топонимии. Автореф...канд...дис... [Текст] / М.В.Горбачевский. – М., 1980. – 162 с.
159. Гулахмадшоев, Ш. Ш. Шугнанская антропонимика: структура, семантика и источники происхождения [Текст] // Ш.Ш. Гулахмадшоев. — Душанбе, 2017. – 26 с.
160. Григорьев, В. В. О некоторых событиях в Бухаре, Коканде и Кашгаре. [Текст] / В. В. Григорьев-Казань, 1861. – 60 с.
161. Грот, Я. К. Лили и их культура [Текст] /Я. К. Грот. – М.: МГУ, 1966. – С. 61-65.
162. Губаева, С. С. Этнонимия в топонимии Ферганской долины. Автореф... канд... дис... [Текст] / С. С. Губаева. – М., 1973. – 193 с.
163. Губаева, С. С. Этнический состав населения Ферганы в конце XIX-начале XX веков [по данным топоним]. [Текст] / С. С. Губаева. – Ташкент, 1983. – 104 с.

164. Губаева, С. С. Бабур и топонимия. Этнография имён. [Текст] / С. С. Губаева. – М., 1973. – С.178-180.
165. Давлатова, Ф. Т. Лингвистическое исследование антропонимии «Таърихи Табари» Балъами: Автореф... канд... дис... [Текст] / Ф. Т. Давлатов. – Душанбе, 2019. – 24 с.
166. Додихудоев, Р. Х. Памирская микротопонимия [исследование и материалы] [Текст] / Р. Х. Додихудоев. – Душанбе, 1975. – 165 с.
167. Додихудоев, Р. Х. Лингвистический анализ микротопонимы Памира [на материале шугнано-язгулямский языковой группы]: Автореф... канд... дис... [Текст] / Р. Х. Додихудоев – М., 1980. – 29 с.
168. Дусимов, З. Д. Историко-лингвистический анализ топонимии Хорезма Автореф... канд... дис... [Текст] / З. Д. Дусимов. – Ташкент, 1986. – 52с.
169. Жучкевич, В. А. Общая топонимика [Текст] / В. А. Жучкевич. 12-ое изд. – Минск, 1968. – 432 с.
170. Исмоилов, Ш. Топонимия Карагинской долины Таджикистана [лингвистическое исследование]: Автореф... докт... дис... [Текст] / Ш. Исмоилов. – Душанбе, 1999. – 36 с.
171. Кабанов, С. К. Нахшеб на рубеже древности и средневековья [III-VII вв.]. [Текст] / С. К. Кабанова. – Ташкент, 1977. – С. 140-145.
172. Кадырова, Ш. М.Микротопонимия Ташкента. Автореф... канд... дис... [Текст] / Ш. Кадырова. – Ташкент, 1970. – 28 с.
173. Камолиддин, Ш. С. Древнетюркская топонимия Средней Азии [Текст] / Ш. С. Камолиддин. – Ташкент: Шарқ, 2006. – 192 с.
174. Каримова, А. Г. Топонимы в севера-узбекских говорах: Автореф... канд... дис... [Текст] / Каримова А. – Ташкент, 1970. – 29 с.
175. Карпенко, Ю. А. История этимологического метода в отечественной топонимике [Текст] / Ю. А. Карпенко. // Развитие методов топонимических исследований. – М., 1970. – С. 9-19.
176. Караев, С. К. Опыт изучения топонимии Узбекистана. Автореф... канд... дис... [Текст] / С. К. Караев. – Ташкент, 1972. – 28 с.

177. Каюмов, А. Р. Этническая ситуация на территории южного Узбекистана в XIX-начале XX века [по материалам Сурхан-Шерабадской долины]. // Автореф... канд... дис... [Текст] / А. Р. Каюмов. – Ташкент, 2011. – 28 с.
178. Койчубаев, Е. Основные типы топонимов Семиречья. Автореф... канд... дис... [Текст] / Е. Койчубаев. – Алма-Ата, 1967. – 24 с.
179. Кузнецов, П. Е. Сравнительный грамматический очерк таджикского сартовского наречия. «Изв. Туркистанского отделения географического общества». Т. 2. Вып. X. [Текст] / П. Е. Кузнецов. – Ташкент. 1915.
180. Курбонов, С. Х. Субстантивные словосочетания в Бойсунских говорах: Автореф... канд... дис... филологических наук [Текст] / С. Х. Курбонов. – Душанбе, 2004. – 21 с.
181. Курбонмамадов, С. Х. Семантико-стилистические особенности поэтонимии «Шахнаме» Абулкасыма Фирдоуси: Автореф... канд... дис... [Текст] / С. Х. Курбонмамадов. – Душанбе, 2014. – 26 с.
182. Лившиц, В. А., Хромов, А. Л. Согдийские слова в таджикском языке [Текст] / В. А. Лившиц. // Изв. отд. общ. наук АН Тадж. ССР. – Сталинабад: Изв. АН Тадж. ССР, 1957. – С. 31-34.
183. Лившиц, В. А. Согдийские документы с гори Муг [юридические документы и письма] [Текст] / В. А. Лившиц. Вып. 1. – М., 1963. – 222 с.
184. Лингвистический энциклопедический словарь. [Текст] –М.:СЭ,1990. – 688 с.
185. Лурье, П.Б. Историко-лингвистический анализ согдийской топонимии: Автореф... канд... дис... [Текст] / Лурье П. – СПб., 2004. – 20 с.
186. Майнусов, Д. Ф. Антропонимы «Шахнаме» Абулкасима Фирдавси [лингвистический аспект]: Автореф... канд... дис... [Текст] / Д. Ф. Майнусов. – Душанбе, 2013. – 27 с.
187. Махмаджонов, О. О. Топонимия Ромитского региона. – Автореф... канд... дис... [Текст] / О. О. Махмаджонов. – Душанбе, 2005. – 26 с.

188. Махмаджонов, О. О. Историко-лингвистическое исследование топонимии Гиссарской долины Таджикистана: Автореф... канд... дис... [Текст] / О. О. Махмаджонов. – Душанбе, 2010. – 45 с.
189. Мирзозода, С. Лексика ягнобского языка: Автореф... канд... дис... [Текст] / Мирзозода С. – Душанбе, 1998. – 21с.
190. Мурзаев, Э. М. Топонимика Средний Азии и Казахстана [Текст] / Э. М. Мурзаев // Ономастика Средний Азии. – М.: 1978. – С. 38-45.
191. Мурзаев, Э. М. Географические название Средней Азии. [Текст] / Э. М. Мурзаев. – М., 1978. – С. 38-47.
192. Надеждин, Н. И. Опыт исторической географии русского мира // Библиотека для читателя. – Т. 22. ч. 3. [Текст] – СПб., 1837. – С.27-29.
193. Насрадиншоев, А. Н. Микротопонимия Восточного Памира: Автореф... канд... дис... [Текст] / Насрадиншоев Н. – Душанбе, 2003. – 22 с.
194. Насрадиншоев, А. Н. Гидронимы восточного Памира [Лексико-семантический анализ] [Текст] / А. Н. Насрадиншоев // Масъалаҳои помиршиносӣ // Вопросы помироведения. Барориши 5. – Душанбе: Дониш, 2003. – С. 67-72.
195. Никонов, В. А. Славянский топонимический названия [Текст] / В. А. Никонов // Вопросы географии. – М., 1962. – №58. – С. 17-33.
196. Никонов, В. А. Введение в топонимику [Текст] / В. А. Никонов. – М.,1965.–179 с.
197. Никонов, В. А. Научное значение микротопонимии [Текст] / В. А. Никонов // Микротопонимия. – М., 1967. – С. 5-22.
198. Офаридаев, Н. Микротопонимия Ванджа и Дарваза [Текст] / Н. Офаридаев. – Душанбе, 1991. – 175 с.
199. Офаридаев, Н. Лингвистическое исследование ойконимии Горного Бадахшана: Автореф... канд... дис... [Текст] / Офаридаев Н. – Душанбе, 2002. – 38 с.

200. Пахалина, Т. Н. О происхождении топонимов Ишкашим, Язгулям и Вахан [Текст] / Т. Н. Пахалина // Иранское языкоизнание. – М.: Вост. литература, 1975. – С. 63-71.
201. Подольская, Н. В. Словарь русской ономастической терминологии [Текст] / Н. В. Подольская. – М., 1964. – 156 с.
202. Попов, А. И. Географические названия [Текст] / А. И. Попов. – М.-Л., – 1965. – 181с.
203. Принципы топонимики. [Текст] – М: Наука, 1964. – 153 с.
204. Развитие методов топонимических исследований. [Текст] – М.: Наука. – 1970. – 112 с.
205. Растворгугева, В. С. Сравнительно-историческая грамматика Западно-иранских языков. Филология. [Текст] / В. С. Растворгугева. – М.: Наука, 1990. – 253 с.
206. Растворгугева, В. С., Эдельман, Д. И. Этимологический словарь иранских языков. Т.1. [Текст] / В. С. Растворгугева, Д. И. Эдельман. – М., 2000. – 327 с.
207. Растворгугева, В. С., Эдельман, Д. И. Этимологический словарь иранских языков. Том 1. [Текст] / В. С. Растворгугева, Д. И. Эдельман. – М.: Восточная литература РАН, 2000. – 327 с.
208. Растворгугева, В. С., Эдельман, Д. И. Этимологический словарь иранских языков. Том 2. [Текст] / В. С. Растворгугева, Д. И. Эдельман. – М.: Восточная литература РАН, 2003 – 502 с.
209. Растворгугева, В. С., Эдельман, Д. И. Этимологический словарь иранских языков. Том 3. [Текст] / В. С. Растворгугева, Д. И. Эдельман. – М.: Восточная литература РАН, 2007. – 493 с.
210. Раҳматов, Т. Топонимия города Самарканда и его окрестностей. – Автореф... канд... дис... [Текст] / Т. Раҳматов. – М., 1973. – 31 с.
211. Розенфельд, А. З. Название «лангар» в топонимике Таджикистана [Текст] / А. З. Розенфельд // Изв. ВГО. – М., 1949. – Вып. 6 – С. 861-864.

212. Розенфельд, А. З. Топонимика нижнего Карагина в связи с некоторыми вопросами его истории [Текст] / А. З. Розенфельд // Изв. АН Тадж. ССР, Отд. общ. наук. – Вып. 10-11, 1956. – С. 85-94.
213. Розенфельд, А. З. Топонимика Ванджа [Текст] / А. З. Розенфельд // Топонимика Востока. – М., 1962. – С. 273-280.
214. Розова, Л. И. Словарь географических терминов и других словоформирующих топонимов Таджикской ССР [Текст] / Л. И. Розова. – М., 1975. – 147с.
215. Роспонд, С. Перспективы развития славянской ономастики [Текст] / С. Роспонд // В. Я., №4. – М., – 1962.
216. Севорян, Э. Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские основы на буквы «В», «Г», «Д». / Э. В. Севорян. [Текст] – М.: Наука, 1980. – С.163, 300.
217. Содиклу, Х. Лексико-семантические и структурные особенности мифонимов в «Шахнаме» Абулкасима Фирдоуси: автореферат диссертации по филологии // [Текст] Х. Содиклу. – Душанбе, 2012. – 21 с.
218. Сулаймонов, С. Лингвистические основы топонимики в трудах арабского средневекового автора Якута-ал-Хамави [XIII в]. – Автореф... канд... дис... [Текст] / С. Сулаймонов. – М., 1979. – 20 с.
219. Султонов, М. Б. (Мирзо Ҳасани Султон) Язык науки и терминологии [Текст] / М. Б. Султонов. – Душанбе: Ирфон, 2011.
220. Смирнова, О. И. Очерки из истории Согда. [Текст] / О. И. Смирнова. – М., 1970. – 288 с.
221. Суперанская, А. В. Микротопонимия, макротопонимия и их отличие от собственно топонимии [Текст] /А. С. Суперанская // Микротопонимия. – М., 1967. – С.23-30.
222. Топоров, В. Н., Трубачёв, О. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья [Текст] / В. Н. Топоров. – М., 1962. – 270с.

223. Тураев, Б. Лексико-семантическое и словообразовательное исследование микротопонимии долины Ягноб: Автореф... канд... дис... [Текст] / Тураев Б. – Душанбе, 2010. – 20 с.
224. Хайдари, Ш. Ономастика ираноязычных народов (Библиографический указатель литературы с XVIII в. до 2012 г.) [Текст] / Ш. Хайдари. – Худжанд: Меъроҷ, 2012. – 528 с.
225. Хайдаров, Ш. Антропонимика. Топонимика. Этносоцио-лингвистика: Сборник статей [Текст] / Ш. Хайдаров. – Пермь: От и До, 2011. – 208 с.
226. Халимов, Р. Х. Топонимика восточной [горной] части бассейна реки Кашкадарья // Географический сборник. [Текст] / Р. Х. Халимов. – Казань, 1966. Ч.1. – С.79-88.
227. Холмуминов, Х. Микротопонимии Байсунского района и его окрестностей. Автореф... канд... дис... [Текст] / Х. Холмуминов. – Ташкент, 1993. – 24 с.
228. Хомидов, Д. Р. Лингвистический анализ топонимии долины Кешрӯд. Автореф... канд... дис... [Текст] / Д. Р. Хомидов. – Душанбе, 1999. – 21с.
229. Хомидов, Д. Р. Лингвистическое исследование гидронимов региона исторического проживания таджиков в Мавераннахре. Автореф... докт... дис... [Текст] / Д. Р. Хомидов. – Душанбе, 2018. – 50 с.
230. Хромов, А. Л. К вопросу о топонимике Матчи [Текст] / А. Л. Хромов // Известия АН Тадж. ССР. ООН, вып 1(47), 1963. – С.76-82.
231. Хромов, А. Л. Ещё раз о согдийском топоформанте – УВ: Изд. ООН АН Тадж. ССР. [Текст] / А. Л. Хромов. – 1968, НЗ – С. 85-86)
232. Хромов, А. Л. Согдийская топонимия верховьев Зеравшана [Текст] / А. Л. Хромов // Топонимика Востока: Исследования и материалы. – Москва: Наука, 1969. – С. 87-99.
233. Хромов, А. Л. Очерки по топонимии и микротопонимии Таджикистана. [Текст] / А. Л. Хромов. – Душанбе: Ирфон, 1975. – 88с.

234. Хромов, А. Л. Таджикская микротопонимия долина верхнего Зеравшана и Ягноба [Текст] / А. Л. Хромов // Ономастика Средней Азии. – М., 1978. – С. 58-62.
235. Хромов, А. Л. Согдийская топонимия родины Рудаки [Текст] / А. Л. Хромов // Ёдбуди устод Рӯдакӣ [тартибдиҳанда А. Афсаҳзод]. – Душанбе: Дониш, 1978. – С. 27-31.
236. Худойбердиев, Я. Историко-этимологическое исследование топонимии Сурхандарьинской области Узбекской ССР. [Текст] / Я. Худойбердиев. – Автореф… канд… дис… – Ташкент, 1973. – 25 с.
237. Черняховская, Е. М. История разработки топонимических классификаций // Развитие топонимических исследований. [Текст] / Е. М. Черняховская. – М., 1970. – С. 58-65.
238. Шералиева, С. М. Гидронимия Хатлонской области [историко-лингвистическое исследование]: Автореф… канд… дис… [Текст] / С. М. Шералиева. – Душанбе, 2016. – 22 с.
239. Шодиев, М. Лингвистический анализ топонимов произведений С. Айнӣ . Автореф… канд… дис… [Текст] / М. Шодиев. – Душанбе, 1994. – 22 с.
240. Энциклопедический словарь географических названий. [Текст] – М.: СЭ, 1973. – 808 с.
241. Цагаева, А. Дз. Топонимы Северной Осетии [Текст] / А. Дз. Цагаева. – Орджоникидзе, 1975. – Т. 2. – 560 с.
242. Якубов, Ю. Паргар в VII-VIII веках нашей эры (Верхний Зеравшан в эпоху раннего средневековья) [Текст] / Ю. Якубов. – Душанбе: Дониш, 1979. – 213 с.

НАШРИ ТАЪЛИФОТИ ИЛМӢ ДАР МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ

I. Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон:

- [1-М].**Турсунова, М.** Шарҳи баъзе номвожаҳои ҷуғрофии воҳаи Ҳисор дар осори таъриҳӣ [Матн] / М. Турсунова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – Душанбе, 2016. – №4/5. – С. 76-81.
- [2-М].**Турсунова, М., Ҳомидов, Д.** Шарҳи гидронимҳои Ҷағонрӯди таъриҳӣ дар манбаъҳои хаттӣ [Матн] / М. Турсунова, Д.Ҳомидов // Паёми Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ. – Душанбе, 2017.– №1/2 (68-69).–С.90-94.
- [3-М]. **Турсунова, М.** Вижагиҳои соҳтории топонимҳои Ҷағонруди таъриҳӣ [Матн] / М. Турсунова // Паёми Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ. – Душанбе, 2018. – №2 (74). – С.128-137.
- [4-М]. **Турсунова, М.** Баъзе вижагиҳои забонии гидронимҳои Ҷағонрӯд [Матн] / М. Турсунова // Паёми Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ. – Душанбе, 2018. – №5/1 (77). – С.113-117.
- [5-М].**Турсунова, М.** Тахлили лингвистии оронимҳои воҳаи Сурхон [Матн] / М. Турсунова // Паёми Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ. – Душанбе, 2019. – №6 (83). – С.83-88.
- [6-М].**Турсунова, М.** Баррасии қабатҳои луғавии топонимҳои воҳаи Сурхон [Матн] / М. Турсунова // Паёми Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ. – Душанбе, 2021. – №3 (92). – С.51-56.
- [7-М].**Турсунова, М.** Баррасии луғавии этнотопонимҳо ва антротопонимҳои воҳаи Сурхон [Матн] / М.Турсунова // Паёми

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ. – Душанбе, 2022. – №5 100). – С.68-72.

II. Мақолаҳои муаллиф дар маҷмуаҳо ва нашрияҳои дигари илмӣ:

- [8-М]. **Турсунова, М.** Сурхон воҳаси топонимларининг луғави (лексик) қатламларини ўрганиш [Матн] / М.Турсунова // Маводи Конференсияи илмӣ – амалии ҷумҳурияйӣ ба муносибати 30 -солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Ӯзбекистон. «Актуалные проблемы языкознания и литературоведения». – Термез, 2021 . – С.171-181.
- [9-М]. **Турсунова, М.** Баррасии забонии ҷойномӯи тоҷикии воҳаи Сурхон [Матн] / М.Турсунова // Масъалаҳои забоншиносӣ. – Душанбе, 2022. – №1 (1). – С.108-114.
- [10-М]. **Турсунова, М.** Сурхон воҳаси этнотопонимлари ва антротопонимларининг луғавий жиҳатдан ўрганилиши [Матн] / М.Турсунова // Паёми донишгоҳи Термез. – Термиз, 2022. – №4. – С.143-147.
- [11-М]. **Турсунова, М.** Ибора-топонимҳои воҳаи Сурхон [Матн] / М. Турсунова // Масъалаҳои забоншиносӣ. – Душанбе, 2023, №2(3). – С.85-88.

**ЛУГАТИ МУХТАСАРИ ЧОЙНОМҲОИ
ЧУФРОФИИ ВОҲА**

Аллоб [Allob] номи мавзеъ дар худуди ноҳияи Шеробод

Аличусти маҳалла [Aličusti mahalla] номи маҳалла

Ангор[Angor] номи ноҳия

Андиҷон [Andijon] номи маҳал

Анхор[Anhor] номи ҷӯйбор

Арғун [Arjun] номи ҷӯйбор

Афгона [Afγāna] номи маҳал

Балхӣ [Balxī] номи гузар

Барлос [Barlos] номи гузар

Бахмал [Baxmal] номи маҳалла

Бештеппа [Besteppa] номи деҳа

Бибиширинмаҳалла [Bibisirin mahalla] номи маҳал, деҳа

Боги Бобоӣ [Bāji bābāi] номи боғ дар Бойсун

Боғистон [Bāyistān] номи деҳа дар Бойсун

Боғча [Bāyča] номи мавзеъ дар Шеробод

Боймоқли [Bāymāqli] номи ҷӯйбор

Бойсун [Boysun] номи ноҳия

Болтали, [Ravot] номи ҷӯйбор

Борикӣ [Bārīki] номи роҳ

Бормочли [Bārmāčli] номи ҷӯйбор

Буттазор [Buttazār] номи дара

Бӯгачилиӣ, [Ravot] номи боғ

Бӯзчӣ [Buzčī] номи маҳалла,

Вордон [Vārdān] номи маҳаллаи бостонӣ

Газа [Gaza] номи гузар

Гиламчӣ [Gilamčī] номи маҳалла

Фармистон [γarmistān] номи мавзеъ

Фулзор [γulgār] чарогоҳ

Дарбанд [Darband] номи дарё ва номи деҳа дар ноҳияи Бойсун

Даҳана /Даҳона [Dahāna] номи ҷӯйбор ва деҳа дар ноҳияи Дехнав

Даҳна [Dahna] номи ҷӯйбор дар худуди Бойсун

Дашт [Dašt] номи мавзеъ дар худуди Бойсун

Дехиканора [Dehikanora] номи шохоби дарёчаи Сангардак буда, дар шаклгирии дарёи мазкур дарёчаҳои **Қизилсой** ва **Дехиканора** якҷоя шуда, дарёи **Санггардакро** ташкил медиҳанд ва манбаи обии ин дарё барфҳои кӯҳи Боботоғ ба ҳисоб меравад.

Диллакӯл [Dillakul] бо ин ном дар худуди мавзеи Тирмизи вилояти

Сурхон Ҷумҳурии Узбекистон кӯле вучуд дорад ва маъни

рустании дар кӯли ботлоҳдошта рустаро ифода мекунад

Домана [Dāmana], **Равот** [Ravot] номи кӯҳдоман

Дорқудук [Dorqūquq] яке аз унвонҳои ҷоҳ дар ноҳияи Олтинсой

Дуариқусти [Duariquisti] номи мавзеъ

Дуғоба /Дуғоб [Duγāba] номи шохоб

Дукчигузар [Dukčiguzar] номи деҳа

Ёғзарин [Yājzarin] номи мавзеъ

Замини Ҳалилӣ [Zamini xalili] номи замин

Занг [Zang] номи дарёча ва ҷӯйбор

Заргаргузар [Zargarguzar] номи гузар дар Дехнав

Заргус [Zargus] номи мавзеъ дар Даҳана

Заркамар [Zarkamar] номи деҳа дар Олтинсой

Зевар [Zevar] номи мавзеъ

Ипоқ //Ифоқ [Ipoq] номи мавзеи сангӣ

Иронли [Irānli] номи мавзеи қадима дар худуди ноҳияи Бойсун

Искана [Iskana] номи деҳаи қадима

Йӯлрун [Yulrun] номи чарогоҳ

Кабаментан [Kabamentan] номи деҳаи қадима

Кайфон [Kaufān] номи деҳаи қадима

Камри [Kamri] номи ҷӯйбор
Канд [Kand] номи мавзеи қадима
Кенагас [Kenagas] номи ҷӯйбор
Килкон [Kilkon] номи ҷӯйбор
Кишт [Kist] номи ҷӯйбор
Корвони Сурх [Kārvāni Surx] номи ҷӯйбор
Корез [Korez] номи ҷӯйбор
Косагар [Kāsagar] номи гузар
Котиб [Kotib] номи ҷӯйбор
Кочар [Kočar] номи ҷӯйбор
Кӯмир [Kumir] номи ҷӯйбор
Кӯсан [Kusan] номи ҷӯйбор
Кӯл [Kul] номи ҷӯйбор
Кӯлак [Kulak] номи мавзеъи обӣ дар Шеробод
Кӯлобӣ [Kulābī] номи маҳалла
Кӯлсой [Kulsāu] номи дара
Кӯктеппа маҳалла [Kukteppa mahalla] номи маҳалла
Кӯса [Kusa] номи ҷӯйбор,
Кӯҳак [Kuhak] номи мавзеъи бостонӣ
Кӯҳистон [Kuhistān] номи дехқада
Кизилнаҳр [Qizilnahr] номи наҳр, гидроним
Кизилсой [Qizilsoy] номи яке аз шоҳоби дарёи Санѓгардак
Қораариқ [Qoraariq] номи ҷӯй дар ноҳияи Олтинсой
Қурғонтош [Qurğāntās] номи деха
Құрғонча Маҳалла [Qurğānča Mahalla] номи маҳал дар Бойсун
Қумқұрғон [Qumqurğān] номи ноҳия ва шаҳрак
Құмтеппа [Qumteppa] номи деха
Құтан [Ravot] номи ҷӯйбор
Құса Қишлоқ [Kusa qislāq] номи гузар
Қуянли [Quyanlı] номи чарогоҳ

Лангар [Langar] номи дарё дар худуди нохияи Шеробод

Лабиоб [Labiāb] номи шохоби дарё

Лабисой [Labisāy] номи мавзеъи обӣ

Мазор [Mazor] номи мавзеи қабристон вуҷуддошта

Мазори Зоғон [Mazori Zoyon] номи мазористон

Мазори Омонтеппа [Mazāri Āmānteppa] номи мазористон

Мазори Эшонӯлдӣ [Mazāri Yesānuldī] номи мазористон

Марғилон [Ravot] номи ҷӯйбор

Масҷиди Саидмуродхон [Masjidi Saidmurādxān] номи масҷид

Масҷиди Бобои Эшон [Masjidi Bābāi Esān] номи масҷид

Масҷиди Раҷаб [Masjidi Rajab] номи масҷид

Масҷиди Султонбобо [Masjidi Sultānbābā] номи масҷид

Масҷиди Тӯраҳӯҷа [Masjidi Turaxuja] номи масҷид

Масҷиди Қизилкарвон [Masjidi Qizilkarvān] номи масҷид

Масҷиди Ҷарқишлоқ [Masjidi Jarqislāq] номи масҷид

Масҷиди Намозгоҳ [Masjidi Namāzgāh] номи масҷид

Маҳалла [Mahalla] номи ҷӯйбор

Мерган [Mergan] номи мансуби касбу ҳунари шикорчиҳо

Минор/Манор [Minor/Manor/Manor] номи қалъа ва мавзез дар Дехнав

Мунҷоқ [Munjoq] номи ҷӯйбор

Нахӯдпоя [Naxudprāya] номи гузар

Нова [Nāva] номи мавзез

Новандак [Nāvandak], номи деҳак дар Бойсун

Новбулоқ [Nāvbulāq], номи дара

Обгир [Ābgir], номи мавзеи обӣ

Оби гарм [Ābi garm], номи ҷӯйбор

Обизаранг [Obizarang], унвони яке аз номи шохобҳои дарёи Сурхон дар худуди нохияи Сариосиё

Обизиёд [Ābiziyād], номи ҷӯйбор

Обиканда [Ābikanda], номи ҷӯйбор

Обикалон [Ābikalān], номи ҹүйбор
Обиқашқа [Ābiqasqa], номи ҹүйбор
Обиравон [Ābiravān], номи ҹүйбор
Обисафед [Ābisafed], номи ҹүйбор
Обичашма [ĀbiČasma], номи ҹүйбор
Обчүяк [Ābjuyak], номи мавзеи обӣ
Обиях [Ābiyax], номи ҹүйбор
Обисурхак [Ābisurxak], номи ҹүйбор
Обинаргаз [Obinargaz], номи нахру ҳавз, чашма дар ҳудуди ноҳияи Сариосиё
Ободон [Obodon], номи мавзеи обӣ дар ноҳияи Шӯрҷӣ
Обшир [Obšir], номи саргаҳи дарё дар ҳудуди ноҳияи Сариосиё
Овчи [Ovcī], номи мавзеи шикорчихо
Ойинни [Oyinnī], номи баландӣ
Ойнакӯл [Oynakul], номи қӯл дар ноҳияи Шӯрҷӣ
Ойнаариқ [Oynaariq], номи ҷӯй дар ноҳияи Шеробод
Оқарбулоқ [Oqarbuloq], номи ҷоҳ дар ноҳияҳои Шӯрҷӣ, Олтинсой
Оқмата [Oqmata], номи чашма дар ноҳияи Шеробод
Оқсой [Oqsoy], номи шоҳоби дарё дар ноҳияҳои Бойсуну Шеробод
Оқсув [Oqsuv], номи дарё дар вилояти Сурхондарё
Оннали [Onnali], номи мавзеи баландӣ
Отабезори Мажалла [Ātabezārī Mahalla], номи гузар ё мажалла
Оҳӯрак [Āxurak], номи ҷароғоҳ дар ноҳияи Бойсун
Очамайшоҳ [Očamayšox], номи ҷӯй дар ноҳияи Ҷарқурғон
Очамайли [Očamayli], номи деҳаи мансуб ба этноси туркӣ
Панҷоб [Panjob], номи дарё дар ноҳияи Бойсун
Пастӣ [Pastī], номи дашт
Питов [Pitob], номи мавзеи бостонӣ
Потос [Potos], номи деҳаи бостонӣ
Пошхурт [Pošxurt], номи деҳаи қадима

- Равот** [Ravot], номи мавзеи қадима дар Дехнав
- Равотак** [Ravātak], номи бостонии мавзеъ дар худуди Дехнав
- Регзор** [Regzār], номи мавзеи обӣ
- Ровазор** [Rāvazār], номи мавзеи рустаний марбут ба рова
- Рӯдак** [Rudak], номи қадимаи дарёи Санѓгардак
- Савай** [Savay], номи канал
- Сайроб** [Sayrob], номҳои мавзеъ ва дарёча дар ноҳияи Бойсун
- Сайхон** [Sayxon], номи шоҳоб ва гузар
- Санѓгардак** [Sangardak], номи яке аз дарёҳои бузурги воҳаи Сурхон
- Сариосиё** [Sariāsiyā], номи ноҳия ва шаҳрак
- Сари чашма** [Sari čašma], номи мавзеъ ва чашма
- Сардоба** [Sardoba], номи обанбори зеризамини дар ноҳияи Бойсун
- Саричӯй** [Sarijuy], номи ҷӯй дар ноҳияи Сариосиё
- Селгах** [Selgah], номи мавзеи селгузар дар ноҳияи Дехнав
- Селраҳа** [Selraha], номи гузаргоҳи об ва дара
- Сиёрек** [Siyārek], номи рӯди кӯҳӣ дар Бойсун
- Сина** [Cīna], номи деха дар ноҳияи Дехнав
- Темирӯлдӣ** [Temiruldi], номи дара
- Тиллоҳавзоба** [Tillāhavzāba], номи мавзеи обӣ
- Тирмид** [Tirmid], номи қадим
- Узун** [Yakkatāl], номи ҷӯйбор
- Ӯртақишлиқ** [Urtaqishlāq], номи деха
- Ӯйбулоқ** [Uybuloq], номи чашма дар ноҳияи Шеробод
- Фотимабулоқ** [Fātimabulāq], номи мавзеъ ва дара
- Ҳавзак** [Xavzak], номи ҳавз дар ноҳияи Бойсун
- Ҳаркуш** [Xarkuš], номи ҷӯй дар ноҳияи Сариосиё
- Хондиза//Хончиза** [Xondiza//Xondija], номи деха ва дарё дар ҳудуди Сариосиё
- Хумдон** [Xumdān], номи дехаи қадима
- Хӯҷабурҳон** [Xujaburhān], номи мавзеъ

Хұчачордара [Xujačārdara], номи дара ва мавзеъ

Хавзак [Havzak], номи мавзеъ

Халвогар [Halvāgar], номи гузари ҳунармандон

Чиза [Jiza], номи қалъа

Чинор [Činor], номи қишлоқ

Чинорқишлоқ [Činārqıšlāq], номи мавзеъ ва деҳа

Чори Аспон [Čori Aspon], номи чарогоҳ

Чинорток [Činārtāq], номи дара

Чинор маҳалла [Činār mahalla], номи маҳалла

Чупоқли [Čupāqli], номи баландӣ

Чайрақишлоқ [Jayraqıšlāq], номи деҳа

Чарқӯрғон [Jarqurjān], номи ноҳия ва шаҳрак

Чийдабулок [Jiydabulāq], номи чашма

Чилға [Jilja], номи шоҳоби дарё

Чолтӣ [Jālti], номи мавзеъ

Чуворипоя [Juvāripāya], номи гузар ва мавзеъ

Ширдон [Širdān] номи деҳаи бостонӣ

Шохол қишлоқ [Šāxāl qıšlāq], номи деҳа

Шохтут [Šāhtut] номи мавзеъ

Шуркӯл [Šurkul] номи мавзеи обии марбути шоҳоб ва ҷӯй, ки дар

ноҳияи Шеродиди вилояти Сурхондарёи Ҷумҳурии Ӯзбекистон воқеъ аст.

Юқоригузар [Yuqāriguzar] номи гузар

Яланроҷ [Yalanroč] номи баландӣ

Яккатол [Yakkatāl] номи мавзеъ

Яккаарча [Yakkarča] номи мавзеъ

Янгибӯз [Yangibuz] ин ҷойноми ҷуғрофӣ бар ифодаи номи ҷӯй омада, дар ҳудуди шаҳри Дехнави вилояти Сурхони Ҷумҳурии Ӯзбекистон воқеъ аст.